

Т. Н. ЗИЁЗОДА

ТАЪРИХИ УМУМӢ

Китоби дарсӣ барои синфи 8-уми
муассисаҳои таҳсилоти умумӣ

Нашри сеюм, бо тағйироту иловаҳо

Вазорати маориф ва илми
Ҷумҳурии Тоҷикистон
тасдиқ кардааст

ДУШАНБЕ
МАОРИФ
2021

**ТДУ (УДК) 373. 167. 1
ТКБ (ББК) 63.3 (0) 5 Я 72
3-57**

3-57. Зиёзода Т.Н. Таърихи умумӣ. Китоби дарсӣ барои синфи 8-уми муассисаҳои таҳсилоти умумӣ. – Душанбе: Маориф, 2021. – 240 саҳ.

Хонандагони азиз!

Китоб манбай донишу маърифат аст. Аз он баҳравар шавед ва онро тоза нигоҳ доред! Қӯшиш қунед, ки соли таҳсили оянда ҳам ин китоб ҳамин гуна зебову ороста дастраси хонандагони дигар гардад ва онҳо низ аз он истифода баранд.

№	Ному насаби хонанда	Синф	Соли таҳсил	Ҳолати китоб (баҳои китобдор)	
				аввали сол	охири сол
1					
2					
3					
4					
5					

ПЕШГУФТОР

Хонандагони синфи 8-ум дар синфи 7-ум таърихи навро аз охирҳои асри XV то миёнаи асри XIX омӯхта, хуб фахмидаанд, ки дар асрҳои ин давра муносибатҳои сармоядорӣ ташаккул ёфтаанд ва бо ҳамин асрҳои миёна ба охир расида, давраи нав сар мешавад. Неруҳои истеҳсолкунандаи мамлакатҳои пешқадами ҷаҳон тараққӣ карда, ба тағйирёбии соҳти иқтисодию иҷтимоии онҳо шароити мусоид фароҳам овардаанд.

Дар ин давра сиёсати хориҷии мамлакатҳои ба роҳи сармоядориафта комилан тағйир ёфт. Ин давлатҳо беш аз пеш ба забти мустамликаҳо мепардохтанд, то манбаъҳои арзони ашёи хому неруҳои корӣ ва бозорҳои мувофиқи молфурӯширо ба даст дароранд. Ҳамин тариқ, мамлакатҳои пешрафтаи сармоядори Осиё, Африқо, Америкаи Лотинӣ, ҷазираҳо ва роҳҳои муҳимтарини баҳриро зӯран аз худ мекунанд.

Аз назари пешрафти неруҳои истеҳсолкунандаю муносибатҳои истеҳсолӣ ва сиёсати дохилию хориҷии давлатҳои сармоядорӣ таърихи нав ба ду марҳала тақсим мешавад. Марҳалай аввал оғози сармояғундорӣ номида шуда, он таҳминан то миёнаҳои асри XIX давом кардааст. Марҳалай дуюми таърихи нав сармоядории инҳисорӣ (монополистӣ) номида шудааст, ки он аз миёнаи асри XIX оғоз ёфта, бо анҷомёбии Ҷангигӣ Яқуми Ҷаҳонӣ ба охир расидааст. Китоби дарсии мазкур ҳамин марҳалай таърихи навро дар бар гирифтааст.

Дар ин марҳала дар ҳаёти иқтисодию сиёсӣ ва иҷтимоии мамлакатҳои пешқадами ҷаҳон навғониҳои зиёде ба амал омадаанд. Аз он ҷумла, ташкилёбии империяҳои мустамликовӣ ва ширкатҳои пуриқтидори инҳисорӣ, пурзӯшавии рақобат дар байни ширкатҳову бонкҳо ва марказонида шудани онҳо, рақобати шадиди мамлакатҳои империалистӣ барои ба даст даровардани манбаъҳои арзони ашёи хом, бозорҳои молфурӯший, галабаи муносибатҳои бозоргонӣ, ба роҳи демократӣ дохил шудани як қатор мамлакатҳои сармоядорӣ, ташаккули муассисаҳои демократии давлатҳои

мутамаддин, пайдо шудани табақаҳои нави ҷамъиятӣ-коргарони кирояву буржуазия ва ғалабаи инқилобҳои буржуазию демократӣ. Дар баробари ин, дар империяҳои мустамликавӣ ҳаракатҳои миллию озодиҳоҳӣ вусъат ёфта, онҳоро сол то сол заифтар мегардониданд.

Дар марҳалаи нави таърихӣ давлатҳои империалистӣ дар сиёсати хориҷиашон ба танҳоӣ ба мақсадҳои империявии ҳуд ноил шуда наметавонистанд. Аз ҳамин сабаб, гурӯҳбандиҳои ҳарбию сиёсии “Антант” ва “Иттифоқи Сегона” ташкил меёбанд. Мақсади онҳо аз нав тақсим кардани ҷаҳони аллакай тақсимкардашуда буд. Солҳои 1914 – 1918 ҷангӣ байни ин ду паймон ба амал омада, талафоти бузурги ҷонию молӣ ба бор овард.

Дар давраи дуюми таърихи нав тараққиёти мамлакатҳои ҷаҳон як ҳел сурат нағирифт. Нисбат ба давлатҳои дигар давлатҳои Аврупо ҳеле пеш рафта буданд. Иёлоти Муттаҳидаи Амрико низ ба онҳо баробар шуда буд, лекин давлатҳои Осиё ва Африқо ҳанӯз марҳалаи тосармоядори-ро аз сар нағузарониданд. Мамлакатҳои Америкаи Лотинӣ бошанд, акнун ба давраи сармоядорӣ ворид мешуданд. Тобеият ба мамлакатҳои абарқудрат имконият намедод, ки мамлакатҳои Осиё, Африқо ва Америкаи Лотинӣ тезтар тараккӣ карда, ба мамлакатҳои пешқадами Аврупо ва ИМА баробар шаванд.

Империяҳои мустамликавӣ дар мустамликаҳои ҳуд сиёсати горатгаронаро амалӣ мекарданд. Зарурат ба даромад давлатҳои мустамликадорро водор менамуд, ки дар мустамликаҳояшон корхонаҳои саноатию роҳҳои оҳан соҳта, муносибатҳои пулию молии онҳоро ба нафъи ҳуд ба роҳ монанд. Пешрафти сармоядорӣ дар мустамликаҳо ва тарзи идоракунии онҳо ба эҳтиёҷоти соҳибони мустамликаҳо му-воғиқ қунонида шуда буд.

Дар ин китоби дарсӣ мавзӯъҳои дар боло зикрёфта ва масъалаҳои дигари марбути таърихи нимаи дуюми асри XIX ва аввали асри XX ба ҳонандагони синфи 8-ум пешниҳод карда мешаванд.

МУНОСИБАТХОИ БАЙНАЛМИЛАЙ

§1-2. МАМЛАКАТХОИ ИМПЕРИАЛИСТИЙ ДАР РОХИ АЗ НАВ ТАҚСИМ КАРДАНИ ҶАҲОН

Шиддат ёфтани зиддиятҳо дар байни мамлакатҳои империалистӣ. Империализм зиддиятҳоеро, ки пештар дар байни мамлакатҳои пурқуввати ҷаҳон мавҷуд буданд, бартараф накард. Баръакс, дар ин давра онҳо боз ҳам тезу тундтар шуданд. Ба сиёсати хориҷии мамлакатҳои сармоядорӣ ширкатҳои инхисории пуриқтидор таъсири қалон мерасониданд. Давлатҳои империалистӣ супориши онҳоро ичро мекарданд. Ҳар яке аз ин мамлакатҳо кӯшиш мекард, ки мамлакатҳои бештарро ба мустамлика табдил дода, бо ҳамин мавқеи худро дар ҷаҳон мустаҳкамтар кунад.

Барои он ки чунин сиёсат аз тарафи ҳалқ дастигирӣ шавад, доираҳои ҳукмрон мақсадҳои сармоядоронро умумимиллӣ эълон мекарданд. Дар зери шиори пойдор гардонидани истиқлолияти миллӣ миллатгароиро авҷ медоданд. Дар қалби мардум нисбат ба ҳалқҳои дигар қинаю адован медарвариданд. Миллати худро наҷоди баландтар ҳисобида, меғуфтанд, ки онҳо ҳуқуқи маънавӣ доранд мамлакатҳои ақибмондаро ба мустамликаҳои худ табдил дода, аз болои онҳо ҳукм ронанд.

Сармоядорон аз ҳисоби ғорат кардан мустамликаҳо даромади қалони бедардимиён ба даст медароварданд. Барои ба тарафи худ қашидани мардум баъзан қисми даромадро ба онҳо ҳам медоданд. Ин системаи гумроҳкунии омма ба сармоядорон имкон медод, ки ҳалқро ҳамчун афзори сиёсати ғоратгаронаи хориҷии худ истифода баранд.

Давлатҳои империалистии Олмон, ИМА, Англия, Фаронса, Русия ва Ҷопон ба тобеъ қунонидани мамлакатҳои сусттараққикарда қонеъ нашуда, ба тақсимоти мустамликаҳои мамлакатҳои дигар муваффақ шудан меҳостанд. Империяҳои мустамликовии дерина бошанд, ҳеч гоҳ розӣ

шуда наметавонистанд, ки мустамликаҳој як вақтҳо ба даст даровардаашонро акнун мамлакатҳој пурзӯри замон кашида гиранд.

Мамлакатҳој империалистӣ ҷидду ҷаҳд мекарданд, ки сармояи бо роҳи горат кардани дигар мамлакатҳо ба даст даровардаашонро боз ҳам афзунтар гардонанд. Бо ҳамин сабаб, онҳо ба тақсими нави ҷаҳон сар карданд. Ин иқдом ба муборизаи шадиди байниҳамдигарии мамлакатҳој империалистӣ оварда расонд.

Шиддат ёфтани муносибатҳо дар байни Англия ва Олмон. Империализми Англия дар нимаи дуюми асри XIX ҳис кард, ки аз мамлакатҳој дигари сармоядорӣ ақиб мондааст. Ба ҳар ҳол, тамоми қувваю воситаҳоро ба кор мебурд, то ки дар ҷаҳон мавқеи пештараашро аз даст на-диҳад, вале ин кор барои Англия сол то сол мушкилтар мегардид.

Сармоядорони Англия, ки дар истеҳсолоти саноатӣ дар ҷаҳон хукмронии худро аллакай аз даст дода буданд, ме-хостанд, ки қусури ин бохтро аз ҳисоби мустамликаҳо ба-роранд, вале ин кори осон набуд. Ба империализми Англия мамлакатҳој дигари пешқадами сармоядорӣ, пеш аз ҳама Олмон, саҳт рақобат мекарданд.

Дар миёнаи солҳои 90-ум зиддиятҳој байни Англия ва Олмон бо тезӣ шиддат меёфтанд. Дар ҳама ҷо ва бо ҳар роҳу восита Олмон ба сиёсати мустамликазабтқунии Англия ҳалал мерасонд. Яке аз минтақаҳој зиддияти Англия ва Олмон Африқои Ҷанубӣ гардид. Дар ин ҷо Олмон ба он муваффақ шудан меҳост, ки Англия мамлакати Бурҳоро ба зери дasti худ дароварда натавонад, лекин ин кор ба ўмуяссар нашуд.

Шарқи Наздик ва Шарқи Миёна ҳам дар доираи зидди-ятҳој ин ду давлати империалистӣ буданд. Соли 1898 шоҳи Олмон Вилгелми II ба Истанбул ташриф овард. Султо-ни Туркия ба меҳмони худ вайда дод, ки бо сармоядорони Олмон барои соҳтани роҳи оҳани Бағдод иҷозат медиҳад.



Харитай сиёсийн чахон дар аввали асри ХХ

Воридшавии Олмонро ба Туркия Англия ҳамчун хавф ба манфиатҳои хеш дар мамлакатҳои Шарқ ҳисобид. Бо ҳамин сабаб, худи ҳамон сол Олмон барои ташкил кардани флоти пурзӯри ҳарбии баҳрии худ шурӯъ кард. Дере нагузашта, дар ин бобат Олмон аз Англия пеш гузашт. Баъди ин, зиддиятҳои байни Англияю Олмон боз ҳам оштинопазирттар гардиданд, vale дар чунин шароити номусоид Англия наметавонист, ки бо Олмон ҷанг сар қунад. Мубориза бар зидди Русия дар Шарқи Дур ва бо Фаронса дар Африқо вайро аз ин роҳ бозмедошт. Бо Олмон вақти муайяне муросо кардан лозим меомад, зоро ин вақт муқобили Бурҳо қувваи зиёди ҳарбии Англия андармон шуда буд. Барои ҳамин, вақте ки Русия Порт-Артурро аз Чин ичора гирифт, вазири мустамликаҳои Англия Ҷозеф Ченберлен ҳатто ба дипломатҳои Олмон соҳтакорона ҳам бошад, дар бораи иттифоқи англо-олмонии зидди Русия гуфтушунид карда буд.

Хукуматдорони Олмон соли 1905 бо сардории сардори Ситоди кулли неруҳои мусаллаҳи мамлакат А. Шлиффен нақшай ҷангро қашиданд. Ин ҷанг бояд дар ду ҷабҳа сурат мегирифт – дар гарб бар зидди Фаронса ва дар шарқ бар зидди Русия.

Забткориҳои империализми Фаронса. Империализми Фаронса меҳост, ки ҳам аз Олмон қасди дар ҷангӣ солҳои 1870–1871 шикастхӯрдаашро бигирад ва ҳам ин рақиби асосии худро заиф гардонад.

Ба Фаронса муюссар гардид, ки тавассути силоҳ Тунис, қисми Африқои Шимолу Ғарбӣ, Мадагаскар, қисми Сомали ва Ҳиндучинро забт қунад. Дар нимаи дуюми солҳои 90-уми асри XIX ва ибтидои асри XX Фаронса дар забткориҳои африқоии худ ба муқобилияти саҳти Англия дучор шуд. Камқувватии худро ҳис намуда, империализми Фаронса ҳаракат мекард, ки муносибатҳояшро бо ин мамлакат тезутунд нақунад. Фаронса Олмонро душмани рақами яки худ меҳисобид. Агар муносибатҳояшро бо Англия вайрон мекард, пас бар зидди Олмон мубориза бурда наметавонист. Ин аст, ки Фаронса дар мустамликазабткунӣ муносибатҳои худро бо Англия хуб кард. Аз ҳамин сабаб, Фаронса дар

Африқо ба он борхо гузашт карда буд. Ба Фаронса мүяссар гардид, ки бо ҳамин роҳ Марокашро забт кунад. Ин восита ба Фаронса барои ба даст даровардани Камбоча, Лаос, Ветнам (Тонкин ва Аннам) ва ҷазираҳои зиёди уқёнуси Ором ҳам хидмат кард.

Ду ҷанги Русия бар зидди Туркия. Ҷанги солҳои 1853-1856 байни Русия ва Туркия “Ҷанги Крим” ном гирифтад. Русия дар зарфи садҳо сол мақсад дошт, ки нимҷазираи Крим ва баҳри Сиёҳро ба даст дарорад, vale дар ин ҷанг Туркия бо ёрии Англия ва Фаронса бар Русия ғалаба кард ва моҳҳои феврал-марти соли 1856 барои бастани Созишино-май сулҳ дар байни ин ду давлат дар шаҳри Париж конгресси дипломатӣ баргузор гардид. Мувофиқи шартҳои аҳдномаи сулҳи Париж Русия аз баҳри даъвои худ гузашт. Туркия бошад, мавқеи худро дар соҳилҳои шимолӣ ва шарқии баҳри Сиёҳ боз ҳам мустаҳкамтар кард.

Моҳи апрели соли 1877 ҷанги нави Русияву Туркия оғоз ёфт. Амалиёти ҳарбӣ дар ду ҷабҳа – дар Балкан ва Қафқоз ҳам дар хушкӣ ва ҳам дар баҳри Сиёҳ сурат гирифтанд. Русия бо баҳонаи ёрӣ ба муборизаи озодихоҳонаи слав-янҳои нимҷазираи Балкан хост, ки мавқеи худро дар ин ҷо мустаҳкам карда, рақиби деринаи худ – Туркияро шикаст дихад.

Дар ин ҷанг русҳо даст боло шуданд ва 3-юми марта соли 1878 дар маҳаллаи Сан-Стефанои наздикии Қустантания дар байни Туркия ва Русия шартномаи сулҳ ба имзо расид. Мувофиқи он Сербия ва Руминия истиқлолият ба даст дароварданд. Қисми Бесарабия, ки дар натиҷаи ҷанги Крим аз Русия қашида гирифта шуда буд, ба Русия баргардонида шуд. Ба ивази он Руминия аз Туркия Добручаи Шимолиро гирифт. Булғория ҳамчун давлати тобеи Туркия ташкил ёфт, vale конгресси Берлин, ки моҳи июни соли 1878 бо ташаббу-си Олмон, Англия ва Фаронса барои аз нав дида баромада-ни шартномаи сулҳи Сан-Стефано баргузор гардид, аксари музаффариятҳои Русияро барбод дод.

Балкан – минтақаи муқовимати давлатҳои империалистӣ. Қисми зиёди нимҷазираи Балкан дар дasti Туркияи

феодалӣ буд. Австро-Венгрия ҳам ният дошт, ки ба ин нимчазира сар дарорад. Халқҳои Балкан барои истиқлолияти худ мубориза мебурданд, лекин ба онҳо на танҳо Туркия, балки Олмон ва Австро-Венгрия ҳам монеъ мешуданд.

Сармоядорони Олмон аз сулолаи Габбсбургҳо, ки ҳукмрони Австро-Венгрия буданд, талаб мекарданд, ки дар Балкан сиёсати забткорӣ пеш бурда шавад. Соли 1908 Австро-Венгрия Салоникаро забт карда, барои худ ба баҳри Эгей роҳ кушод.

Қаблан шоҳи Сербия чонибдори Австро-Венгрия буд, vale ғаъди он ки соли 1903 дар мамлакати славянни Балкан табаддулоти давлатӣ ба амал омад, вазъият тағиیر ёфт. Сербия ба дӯстӣ бо Русия майл кард. Халқи серб барои аз зери ҳукмронии иқтисодии Австро-Венгрия озод шудани ватани худ муборизаи озодиҳоҳонаро пеш гирифт. Ғаъди забти Салоника Австро-Венгрия мавқеи худро дар Балкан боз ҳам мустаҳкамтар карданӣ буд. Он рӯйрост ба забти мамлакатҳои Балкан сар кард. Австро-Венгрия соли 1909 аз Сербия Босния ва Ҳерсоговинаро кашида гирифт. Олмон бошад, ба Балкан сар даровардани иттифоқчии худро дастгирӣ намуд. Вай инро воситаи дар Балкан сустгардонии мавқеи Туркия ҳам меҳисобид. Русия муборизаи озодиҳоҳонаи славянҳои ҷанубиро дастгирӣ кард. Вай муқобили дар Балкан мустаҳкам гардидани мавқеи Австро-Венгрия ва Олмон буд. Италия ҳам дар ин ҷо манфиатҳои худро дошт. Соли 1900 ин давлат ҳатто бо роҳи ҳарбӣ Триполитанияро аз Туркия кашида гирифт. Соли 1912 Туркия хост, ки бо роҳи зӯрӣ онро аз Италия баргардонида гирад, vale шикаст ҳӯрда, маҷбур шуд, ки Триполитанияро ба Италия vogузорад.

Сербия, Булғория ва Черногория “Иттифоқи Балкан”-ро ташкил намуда, соли 1912 бар зидди Туркия ҷанг сар карданд. Русия нисбат ба ин иттифоқ ҳайрҳоҳ буд. Моҳи октябри ҳамон сол онҳо Туркияро торумор карданд. Дар таъриҳ ин ҷанг **Ҷанги Якуми Балкан ном гирифт**. Ин ҷанг ва Ҷанги Дуюми Балкан, ки соли 1913 ба амал омада буд,

ҳамаи масъалаҳои давлатҳои ин нимҷазираро ҳал карда натавонистанд. Балкан минтақае гардид, ки мамлакатҳои империалистии Аврупо онро дар байни худ аз нав тақсим карданӣ буданд, лекин на ба таври мусолиматомез.

Мустамликазабткуни империализми ИМА. ИМА баяди аз Русия харидани Аляска ба масъалаҳои дохилии худ бештар машғул шуда, ба забткунии мустамликаҳо дертар шурӯй кард. Он ба ин кор, асосан, дар солҳои 90-уми асри XIX оғоз намуд. Империализми ИМА диққати асосии худро ба ҳавзаҳои баҳри Кариб ва уқёнуси Ором нигаронид. Аввалин мустамликаи забткардаи ИМА ҷазираҳои Гавай буд. Вай ин галаҷазираҳоро аз соли 1893 то соли 1898 пурра аз худ кард. Баъди ин империализми Амрико ба мустамликаҳои Испания рӯ овард. Соли 1898 ИМА бар зидди ин давлат ҷанг эълон кард. Испанияи феодалий баъди се моҳи муқовимат шикаст ҳӯрд. Дар натиҷаи ин, ҷазираи Пуэрто-Рикои испаний ба ихтиёри ИМА гузашт. Амрико Кубаро ҳам бо роҳи зӯрӣ ба худ тобеъ кард.

Баъди ғалаба бар Испания, ИМА забткориҳои худро ба дигар нуқтаҳои кураи Замин паҳн кардан гирифт. Дар уқёнуси Ором ҷазираи Гуам ва галаҷазираҳои Филиппинро забт кард. ИМА онҳоро барои ба давлатҳои Шарқӣ Дур сар даровардан ҳамчун тақягоҳ истифода бурд. Ба вай мӯяссар шуд, ки соли 1899 барои ҳамаи давлатҳои ҷаҳон нисбати Чин сиёсати “дарҳои кушод”-ро эълон кунад. ИМА бовардошт, ки тавассути афзалияти иқтисодии худ аз ин давлат давлатҳои дигарро фишор дода мебарорад. Барои ҳамин, фаъолияти муттамадонро дар Чин ҳарҷониба истифода мебурд. Бо ҳамин он дар ибтидои асри XX давлатҳои Америкии Лотиниро ба маҷрои сиёсати хориҷии худ дохил кард. Чунин сиёсатро барои аз худ кардани канали Панама бар зидди Колумбия истифода карда буд. Ин канал соли 1914 ба истифода дода шуд. Вақте ки давлати Панама ташкил ёфт, ИМА онро маҷбур кард, ки канали Панамаро ба вай ба муҳлати сад сол ба иҷора бидиҳад. Ҳамин тарик, ин канали навбунёд дар амал аз ИМА шуд.

Сармояи ИМА ба зудӣ ба иқтисодиёти мамлакатҳои Америкаи Лотинӣ ворид шуда, аз он ҷо сармояи мамлакатҳои Аврупоро фишор дода мебаровард. Ҳамин тариқ, ИМА дар Нимкураи Фарбӣ ҳукмрони ягона гардид. Бо вучуди ин, ИМА бо мамлакатҳои дигаре, ки тақсимоти ҷаҳонро дар байни худ давом додани буданд, рақобат мекард.

Забткориҳои Ҷопон. Мустамликаҳои аввалини Ҷопон ҷазираҳои Рюкю ва Тайван буданд. Онҳоро соли 1872 ишғол карда буд. Ҷопон сипас Кореяро ба тобеияти худ дароварда, дар он ҷо ба корҳои саноатию тиҷоратӣ машғул шуд.

Холати ниммустамликаии Корея ба империализми Ҷопон маъқул нашуд. Барои ҳамин, соли 1894 бо қувваи қалони ҳарбӣ ба Сеул ҳамла карда, қасри шоҳи Кореяро ишғол намуд. Ҳамин тариқ, ин ҷанг оғоз ёфт. Сипас лашкари Ҷопон ба қисмҳои ҳарбии чиноии дар Корея буда ҳӯҷум кард. Бо ин ҷангӣ Ҷопону Чин сар шуд. Нисбат ба Чин лашкару флоти Ҷопон пурзӯртар буданд. Ба ҳамин сабаб, дар ин ҷанг Чин шикаст хӯрда, аз Ҷопон сулҳ хост. Мувофиқи ин шартномаи сулҳ Ҷопон аз Чин товони қалони ҷанг гирифт ва инчунин, ҳуқуқ пайдо кард, ки дар қаламрави Чин корхонаҳои саноатии худро бисозад.

Дар масъалаи Корея ва Манчурия Ҷопон бо Русия рақобат дошт. Ҷопонро ИМА ва Англия бар зидди Русия ҷанг андохтанд. Барои ин кор вайро бо маблағи зарурӣ ҳам таъмин менамуданд. Ин давлатҳо намехостанд, ки мавқеи русҳо дар Шарқи Дур ва ҳавзаи уқёнуси Ором мустаҳкам шавад. Солҳои 1904–1905 дар байни Ҷопон ва Русия ҷанг ба амал омад, ки дар он Русия шармандавор шикаст хӯрд. Ба Ҷопон муяссар шуд, ки Русияро ҳам аз Порт-Артур маҳрум кунад ва ҳам қисми ҷанубии ҷазираи Сахалинро аз ӯ кашида гирад. Баъди ин ғалаба мавқеи Ҷопон дар Шарқи Дур ва ҳавзаи уқёнуси Ором ниҳоят пурзӯр шуд. Дар ҷунун шароит Корея дигар худро аз Ҷопон муҳофизат карда наметавонист. Ба ҳамин сабаб, соли 1910 императори Корея «бо ихтиёри худ» ҳокимияти давлатиро “абадӣ” ба Ҷопон супорид. Ҷопон Кореяро ба генерал-губернатории худ табдил дод.

Империализми Чопон ба воқеаҳои Аврупо ва ҷойҳои дигари ҷаҳон бо ҷашмони ҳарисона нигоҳ мекард ва омода буд, ки дар тақсимоти минбаъда ҷаҳон фаъолона иштирок қунад.

Ташкилёбии паймонҳои ҳарбӣ. Тунисро ишғол кардани Фаронса Италияро водор намуд, ки сарфи назар аз муҳолифатҳои дар байни Италия ва Габбсбургҳо ҷойдошта ба Олмон наздик шавад. 20-уми майи соли 1882 Италия, Олмон ва Австро-Венгрия дар байни худ созишномаи ҳарбӣ бастанд, ки он дар таърих “Иттифоқи Сегона” ном гирифтааст. Мувоғики шартномаи ин паймони ҳарбӣ дар сурати ба Италия ҳамла кардани Фаронса ду иштирокҳои дигари паймон, яъне Олмон ва Австро-Венгрия, ба вай ёрии ҳарбӣ мерасониданд. Чунин уҳдадориро Италия низ ба дӯши худ гирифта буд, яъне дар сурати ба Олмон ҳамла кардани Фаронса, Италия ба вай дасти ёрӣ дароз мекард. Лекин Австро-Венгрия дар назди Олмон чунин уҳдадорӣ надошт. Сарфи назар аз ин, ҳар се ширкаткунандаи паймон бо ҳамдигар ёрии ҳарбӣ ваъда карда буданд. Онҳо уҳдадор шуданд, ки дар сурати оғози ҷангӣ яке аз онҳо бар зидди ягон давлат ду давлати дигари аъзои паймон мавқеи бетарафиро ихтиёр мекунанд. Танҳо ҷангӣ яке аз давлатҳои Иттифоқи Сегона бар зидди Фаронса истисно буд. Дар ин сурат ду давлати дигари паймон ба давлати зидди Фаронса ҷангсаркарда ёрӣ мерасониданд. Ҳамин тарик, Иттифоқи Сегона ташкил ёфт.

Ба империализми англisis империализми ҷавони Олмон, ки акнун аз Англия пеш гузашта буд, саҳт рақобат мекард. Молҳои дар Олмон истехсолкардашуда дар бозорҳои ҷаҳонӣ бо молҳои англisisӣ бомуваффақият рақобат мекарданд. Аз ин сабаб, Олмон Англияро аз баъзе мамлакатҳо фишор дода баровард.

Як вақтҳо Англия шоҳи баҳру үкёнусҳои ҷаҳон буд. Акнун дар он ҷо ҳам мавқеи Олмон торафт пурзӯртар шудан гирифт. Вай флоти ҳарбӣ ва тиҷоратии пуриқтидор ташкил кард. Аслиҳа ва сипоҳаш аз Англия беҳтар буд. Империализми Олмон мақсад, дошт, ки ҷаҳони тақсимшударо ба фоидай худ аз нав тақсим қунад ва ҳатто ҳукмрони ҷаҳон

шавад. Олмон, пеш аз ҳама, ба Англия қасд дошт. Империализми Англия ҳам мақсади Олмонро фаҳмида, ба ҷанг тайёрӣ медин, лекин аз қувваи Олмон метарсид. Аз ҳамин сабаб, яккаву танҳо бар зидди он ҷанг карданӣ набуд. Ба Англия иттифоқӣ лозим буд. Империалистони Фаронса ва Русия низ меҳостанд, ки мавқеи ба даст даровардаи худро аз даст надода, аз тақсимоти нави ҷаҳон ҳиссаи худро бигиранд ва нагузоранд, ки Олмон ҳукмрони ҷаҳон шавад. Чунин мақсадҳо ин се давлатро бо ҳам наздик карданд.

Соли 1904 аввал Англия бо ҳамроҳии Фаронса бо номи “Антанта” (ваҳдат, ризоят) паймони ҳарбӣ баст. Тавассути ин созиш онҳо ҷанҷолҳои байніҳамдигариашонро ҳам ҳал карданд. Фаронса ҳукмронии Англияро дар Миср эътироф кард. Англия бошад, ба Фаронса имкон дод, ки Марокашро забт кунад.

Соли 1907 Англияю Русия низ бо ҳамдигар созишнома бастанд. Ин давлатҳо ҳам аз созишнома истифода бурда, ҷанҷолҳои байніҳамдигарии худро оид ба Тибет ва Эрон маслиҳатомезона ҳал карданд. Онҳо Эронро ба “минтақаҳои манфиат”-и худ тақсим карданд: ҷануби Эрон минтақаи манфиати Англия ва шимоли он минтақаи манфиати Русия шуд. Ҳамон сол дар байнни Англия, Фаронса ва Русия паймони ҳарбӣ баста шуд, яъне Русия ба “Антанта” дохил шуд.

САВОЛ ВА СУПОРИШ

1. Чаро муносибатҳои байни мамлакатҳои империалистӣ тезу тунд шуданд?
2. Сармоядорон барои ба тарафи худ қашидани ҳалқ қадомроҳу воситаҳоро истифода мебурданд?
3. Зиддиятҳои байни Англия дар чӣ ифода ёфта буданд?
4. Дар бораи забткориҳои империализми Фаронса мисолҳо биёред.
5. “Иттифоқи Сегона” ва “Антанта” кай ва чӣ тавр ташкил ёфтанд?
6. Дар бораи сиёсати мамлакатҳои империалистии Аврупо дар нимҷазираи Балкан нақл қунед.
7. Сиёсати “дарҳои кушод”, ки нисбати Чин эълон карда шуда буд, чӣ маънно дорад?
8. Дар бораи ҷангӣ Чопон бо Чин ва Корея маълумот дихед.
9. Қадом давлатҳои империалистӣ гунаҳкорони асосии Ҷангӣ Якуми Ҷаҳонӣ мебошанд?
10. Аз мавзӯй хулоса бароред.

БОБИ I

МАМЛАКАТХОИ АВРУПО ВА АМЕРИКА

§1. АНГЛИЯ ДАР СОЛХОИ 50-60-УМИ АСРИ XIX

Болоравии саноат ва тичорат. Дар саноат ва тичорати солҳои 50–60-уми асри XIX Англия мавқеи ҳукмронро ишғол кард. Он ба табаддулоти саноатии дар Англия ба-амаломада ва горатгарии бераҳмонаи мустамликаҳо вобастагӣ дошт. Яке аз сабабҳои дигари муҳимме, ки болоравии босуръати саноати Англияро таъмин кард, барҳамдихии усули фармонфармою манъкунӣ ва ба ивази он дастгирӣ намудани тичорати озод мебошад. Бекор кардани қонун дар бораи нони соли 1846 ва боҷ ба молҳои Англия воридшаванд, исботи ин суханҳо мебошанд. Аз чунин кор саноат ва соҳибкорони Англия бурд карданд. Онҳо дар бозорҳои худ аз ракобати рақибони хориҷӣ на-метарсианд, чунки сифати молҳои англисӣ баланд буд. Дар солҳои 60-ум саноатчиёни Англия тавонистанд, ки ба Фаронса, Белгия, Италия, Авс-трия ва давлатҳои Олмон якчанд шартномаҳои нафъовари тичоратӣ банданд.

Сармоядорони Англия бозорҳои ҷаҳонро бо ёрии тичорати озод аз мол пур карда, бо ин роҳ ба дастгирии сармоядорони як қатор мамлакатҳои ҷаҳон ноил шуданд. Онҳо дар мамлакатҳои худ тоҷирони Англияро дастгирӣ мекарданд. Дар навбати худ, сармоядорон ва тоҷирони он мамлакатҳо бозорҳои Англияро аз маҳсулоти кишоварзӣ таъмин карда, аз он ҷо молҳои саноатии нисбат ба мамлакатҳои худ арzonтару баландсифаттарро ҳарид мебурданд ва бо ин роҳ даромади қалон мегирифтанд.

Англия – “устохонаи ҷаҳон”. Дар солҳои 50–60-уми асри XIX Англия ба “устохонаи ҷаҳон” табдил ёфт. Дар ин мамлакат роҳи оҳан бар дигар навъҳои нақлиёт ғолиб баромад, кишиҳои буғӣ кишиҳои бодбондорро аз истифода бароварданд. Дар натиҷаи ин, аз ҷо ба ҷойи дигар бурдани борҳо тезтар ва арzonтар шуд. Дар Англия

ин навгонй ба ривочу равнақи тиҷорату соҳибкорӣ кумак расонид.

Солҳои 1857 ва 1866 иқтисодиёти Англияро буҳрони барзиёдистехсолкунӣ фаро гирифт, vale он дар ин мамлакат тамоюли рӯ ба тараққии пуравчи сармоядориро боздошта натавонист. Барои исботи ин хулоса чанд мисол меорем. Дар охири солҳои 60-ум дар Англия истехсоли ангишт нисбат ба Олмон 5 маротиба ва нисбат ба ИМА 4 баробар афзуд. Он нисфи чӯяни ҷаҳониро истехсол мекард. Муваффақияти Англия маҳсусан дар саноати боғандагӣ беназир буд. Солҳои 60-ум вай дар саноати ҳуднахи пахтаро баробари ҷамъи ҳамаи мамлакатҳои ҷаҳон истифода мекард. Дар миёнаҳои асри XIX дар корхонаҳои боғандагии Англия 21 млн. дӯки меҳаникӣ истифода бурда мешуд. Соли 1870 он ба 35 млн. аداد расид. Иқтидори ҳаракатдиҳандаҳои дарунсӯзи дар саноат ва нақлиёт маъмулбуда дар соли 1870 ба 4,5 млн. қувваи асп расид. Дар ин соҳа Англия аз Олмон 1,5 баробар ва аз Фаронса 2 баробар пеш гузашт.

Соҳти сиёсии Англия. Англия на танҳо дар саноат ва тиҷорат бо суръат пеш рафт, балки дар тарзи идоракунии давлат низ дигаргуниҳои ҷиддӣ ба амал овард. Дар ин давра дар Англия ҳукмронии сиёсии буржуазияи саноатӣ муқаррар гардид. Соҳти парламентии идоракунии Англия мустаҳкам шуд. Ҳанӯз соли 1832 палатаи ҷамоаҳо ташкил ёфта буд. Дар солҳои 50–60-ум ин палата палатаи лордҳоро фишор дода, ба неруи дуюмдарacha табдил дод. Ин кор таъсиси сиёсии ҳокимияти маликаро хеле паст фаровард. Малика Виктория ва ҳамсари ўшоҳзода Алберт Саксен-Кабурги ҳамеша ба корҳои парламент даҳолат мекарданд. Онҳо мисли пештара ҳокимиятро ба нафъи ашрофони феодалий ва рӯҳниён истифода бурданӣ буданд. Дигар ба малика муюссар намешуд, ки ба татбиқи қонунҳои қабулкардаи парламенти мамлакат ҳалал расонад.

Он вақт дар Англия ҳамагӣ 2 хизб мавҷуд буд – консерваторон (тори) ва либералҳо (виги). Аз соли 1832

сар карда, дар мамлакат, асосан, либералъо ҳукмронй мекарданд, vale онҳо қонунҳо ва урфу одатҳои асримиё-нагиро бекор накарданд. Додгоҳон дар додгоҳои Англия мисли пештара мурофиаи додгоҳиро бо либоси мантия ва мӯйсари сунъӣ доир мекарданд. Донишгоҳои Оксфорд ва Кембриҷ соҳти табақавию ашрофии идора ва таълимро ни-гоҳ медоштанд.

Дар ҳукмронии Англия ҳизбҳои консервативӣ ва либе-ралӣ бо ҳамдигар рақобат мекарданд. Гоҳ яке ва гоҳ дига-ре ба сари ҳокимият меомад. Ба либералъо мұяссар шуд, ки муддати дуру дароз консерваторонро аз ҳокимият дур қунанд. Дар зарфи солҳои 1846–1868 ториҳо ҳамагӣ 3 сол дар сари құдрат буданду халос, 17 соли дигари ин муддат либералъо дар сари ҳокимият меистоданд. Онҳоро аксари түрүхҳои сиёсии ба ториҳо зидбуда дастгирӣ менамуданд, зеро тарзи ҳукмронии ин ҳизбрө хуб меписандиданд.

Дар интихоботи парламентӣ ҳамон ҳизбе, ки голиб меба-ромад, ки ба ҷонибдории он зиёда аз нисфи интихобкунан-дагон овоз диҳанд. Ҳамон ҳизбе ғалаба карда метавонист, ки ба аксарияти оммаи ҳалқ – соҳибкорон, сармоядорон, тоҷирон, кишоварzon ва зиёён нафъ оварда тавонад. Сиё-сати иқтисодии либералъо ба тараққиёти саноату тиҷорат ва ба ҳаёти ҷамъиятии Англия бештар ворид шудани арзишҳои демократӣ шароити мусоид фароҳам меовард.

Ба империяи мустамликавӣ табдил ёфтани Англия. Ан-глияни сармоядорӣ кайҳо ба сиёсати истилогаронаи фаъо-лона шурӯъ карда буд. Дар солҳои 50–60-уми асри XIX бо-шад, байди дар Ҷанги Қрим шикаст ҳўрдани Русия суръати ҷангҳои истилогаронаи Англия боз ҳам афзуд. Аз дараҷаи баланди тараққиёти иқтисодиёт ва флот истифода бурда, ҳукумати Англия бо ҳар роҳ рақибони худро аз бозорҳои ҷаҳон фишор дода мебаровард. Сиёсати хориҷии Англия-ро манфиатҳои сармоядорон ва вазифаҳои истилогаронаи британий муайян мекарданд. Агар манфиати сармоядорони Англия талаб мекард, ки дар ягон давлат неруе дастгирӣ карда шавад, ҳукумат ба ин кор мусоидат мекард. Роҳбари

ҳамонвақтаи либералҳо Палмерстон, ки сарвазири Англия ҳам шуда буд, боре иброз дошт: “Британия иттифоқчиёни доимӣ надорад. Ӯ танҳо манфиатҳои доимӣ дорад”. Ба ин нигоҳ накарда, барои рӯйпӯш кардани мақсадҳои аслии сиёсати хориҷии мамлакат, дипломатҳои англisis ҳамеша ва дар ҳама чо дар бораи хоҳони сулҳ будани Британияи Кабир бардуруғ лоф мезаданд. Барои ба даст даровардани мустамликаҳо ва ё таҳти таъсири худ даровардани ин ва ё он давлат сиёсатмадорони англisis аз ҳар гуна баҳона истифода мебурданд. Масалан, Англия дар Шарқи Наздик тарафи Туркияро бо он сабаб гирифт, ки гӯё онро аз таҷовузи Русияи подшоҳӣ дифоъ мекарда бошад. Дар амал вай дар ин чо сиёсати истилогаронаи худро татбиқ намуда, Туркияи заифшударо вассали худ гардониданӣ буд.

Англия халқи мустамликаҳои худро бераҳмона истисмор мекард. Ин давлат дар миёнаҳои асри XIX мустамликаҳояшро ба манбаи ашёи хом ва бозори молфурӯшӣ табдил дод. Соли 1860 Англия дар Ҳиндустон нисбат ба та моми давлатҳои Аврупо ва ИМА 2 маротиба зиёдтар газвор фурӯхтааст. Дар худи ҳамин давра ҳаҷми молҳое, ки аз Англия барои фурӯш ба мамлакатҳои Шарқи Дур (Чин, Чо пон, Корея ва ғ.) бурдааст, нисбат ба молҳое, ки дар мамлакатҳои Аврупо фурӯхта буд, яқуним баробар зиёд аст. Аз се як ҳиссаи тиҷорати хориҷии Англия ба мустамликаҳо рост меомад.

Чунин тиҷорат ба ҳазинаи Англия ҳар сол садҳо миллион фунт-стерлинг даромад меовард. Соҳибкорони англisis аз мустамликаҳо сарватҳои афсонавӣ ғун мекарданд. Ҳамаи ин Англияро водор мекард, ки сиёсати истилогаронаи хориҷии худро давом бидиҳад. Масоҳати мустамликаҳои Англия қаламрави бузурғро ташкил мекард. Аҳолии онҳо беш аз 200 миллион нафарро ташкил медод.

Дар солҳои 1856–1858 Англия, Фаронса ва Русия аз мушкилиҳои сулолаи Син истифода бурда (шӯриши тайпинҳо ба амал омада буд), ба гардани Чин Созишномаи сулҳи Тянзин (соли 1858)-ро бор карданд. Мувофиқи он Чин

мачбур шуд, ки бандарҳои худро барои тичорати хориҷӣ қушояд ва ба хориҷиён иҷозат дихад, ки ба дохили мамлакат даромада, молҳои худро бе пардоҳти боч фурӯшанд. Файр аз ин, Чин бояд ба ғолибон товони ҷанг ҳам медод. Соли 1860 Англия бо ҳамроҳии Фаронса ба Чин таҷовузӣ нав ташкил карда, шаҳри Пекинро ишғол намуда, қасрҳои императорро ғорат ва бомбаборон кард. Бо ин роҳ онҳо Чинро маҷбур карданд, ки ба шартномаи сулҳи боз ҳам асоратовартар имзо гузорад.

Дар солҳои 50-ум Англия ва ИМА ба дӯши Ҷопон низ шартномаи асоратоварро бор карданд. Дар солҳои 1856–1857 Англия бар зидди Эрон ҷанг карда, ба гардани ин давлат ҳам шартномаи беадолати сулҳро бор кард. Соли 1849 бошад, шӯриши сикхҳоро дар музофоти Панҷоби Ҳиндустон пахш карда, истилои ин давлатро ба охир расонид. Дар натиҷаи ин, мамлакати бузурги дорои 170–190 миллион нафар аҳолӣ дошта ба ихтиёри ширкати бузурги “Вест-Индия” гузашт.

Дар охири солҳои 60-ум Англия бар зидди Ҳабашистон ҷангига, онро тобеи худ гардонид. Дар солҳои 50-60-уми асри XIX Англия дар минтақаҳои дигари кураи Замин низ сиёсати забткоронаи худро давом дод. Ҳамин тарик, Британияи Кабир ба империяи бузурги мустамликавӣ табдил ёфт.

САВОЛ ВА СУПОРИШ

1. Ҷаро дар Англия солҳои 50-уми асри XIX саноат ва тичорат тараққӣ кард?
2. Исбот қунед, ки солҳои 50-ум ва 60-уми асри XIX Англия ба “устоҳонаи ҷаҳон” табдил ёфт.
3. Соҳти давлатии Англияро шарҳ дихед.
4. Он вақт дар Англия қадом ҳизбҳо фаъолият мекарданд?
5. Сиёсати хориҷии Англия дар солҳои 50-ум ва 60-уми асри XIX ба қадом мақсадҳо ҳизмат мекард?
6. Англия чӣ тавр ба империяи мустамликавӣ табдил ёфт?
7. Оё шумо дар бораи ширкатаи “Вест-Индия” маълумот дода метавонед?
8. Аз мавзӯъ хулоса бароред.

§2. АНГЛИЯ ДАР ОХИРИ АСРИ XIX – АВВАЛИ АСРИ XX

Мавқеи аввалро дар саноат аз даст додани Англия. Солҳои 50-ум ва 60-уми асри XIX Англия давлати аз ҳама калонтарини саноатии ҷаҳон буд. Махӯз дар он ҷо аввалин шуда табаддулоти саноатӣ оғоз ёфт. Мошинҳои сермаҳсули англисӣ заҳмати ҳазорон одамонро сабук мекарданд. Фабрика ва заводҳои аввалин ҳам дар Англия сохта шуданд. Баъди Англия табаддулоти саноатӣ дар мамлакатҳои дигари тараққикардаи ҷаҳон ба амал омадан гирифт.

ИМА ва Олмон дар даҳсолаҳои охири асри XIX оҳиста-оҳиста ва бемайлон дар истеҳсоли маҳсулоти маъданӣ, химиевӣ ва электротехникиӣ аз “муаллими худ” – Англия пеш гузаштанд. Ҳиссаи ҷаҳонии Англия дар истеҳсолоти саноатӣ муттасил кам мешуд.

Дар солҳои 60-ум Англия нисфи чӯяни ҷаҳонро истеҳсол мекард, вале соли 1890 ҳамагӣ 28,7 дарсад ва соли 1913 13,2 фоизи онро истеҳсол мекардагӣ шуд. Ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти дигари саноатӣ ва инчунин, кишоварзӣ низ паст шудан гирифт. Ба ин ҳолат буҳрони иқтисодие, ки Англияро аз оғози солҳои 70-ум то аввали солҳои 90-ум фаро гирифта буд, низ сабаб шуд. Таҷхизоти техникии корхонаҳои саноатии Англия кӯҳна шуд. Мамлакатҳои дигар бошанд, аз сабаби он ки тараққиёти саноатии онҳо дертар оғоз ёфта буд, имкон доштанд, ки дар истеҳсолот таҷхизоти ҳозиразамони нисбат ба Англия сермаҳсултарро ба кор баранд. Аз сабаби ҷангҳои дуру дарози истилогаронааш Англия маҷбур шуд, ки бештар барои зарурати ҷанг маҳсулот барорад. Чунин давлат дер ё зуд дар рақобат бо давлатҳои дигар шикаст меҳӯрад. Ҳамин тавр ҳам шуд.

Дар охирҳои асри XIX – аввали асри XX мақоми “устоҳонаи ҷаҳон” аз Англия ба ИМА ва Олмон гузашт. Ин давлатҳо дар ҷаҳон мувофиқан ба ҷойҳои яқуму дуюм баромада, Англияро ба ҷойи сеюм фароварданд.

Дар охирҳои асри XIX – аввали асри XX якшавии сармояи саноатӣ ва сармояи бонкии Англия ба амал омад. Дар натиҷа дар мамлакат олигархияи молиявӣ ҳукмрон гардид.

Системаи сиёсии Англия дар охир асри XIX – аввали асри XX. Соҳти сиёсии Англия дар рафти инқилоби буржуазӣ ва байди он ба вучуд омада, дар охирҳои асри XIX – аввали асри XX такмил ёфтааст. Англия давлати мутлақияти парламентӣ гардид. Ҳокимияти мутлақи шоҳӣ (ё худ малика) тавассути конститутсия ва парламент маҳдуд карда шуд. Ин вақт, мисли асрҳои миёна, шоҳ дар мамлакат мақоми баланд надошт. Кабинети вазирон тамоми корҳои амрдиҳию иҷроијро дар ихтиёри худ дошт.

Дар Англия системаи духизбии ҳокимият ба ҳукми анъана даромад. Либералҳо (виги) ва консерваторҳо (тори) мисли пештара бо навбат (кадомашро, ки интихобкунандагон интихоб қунанд) ба сари ҳокимият меомаданд. Системаи духизбӣ манфиати аксари аҳолии мамлакатро ифода мекард.

Вақте яке аз ин ҳизбҳо дар сари ҳокимият мешуд, ҳизби дигари дар оппозитсиямонда ба фаъолияти ҳизби ҳукмрон назорат мекард. Барои сиёсати давлатии гӯё нодурусташ ҳизби оппозитсионӣ ҳизби ҳукумронро ба зери танқиди саҳт мегирифт. Дар баробари ин, вай ба интихобкунандагон ваъдаҳои бисёр медод, ки агар дар сари ҳокимият мебуд, дар сиёсати дохилию хориҷӣ чӣ тавр рафтор мекард. Вакilonи ҳизби оппозитсионӣ барои ин мақсад минбари парламентро ҳам самаранок истифода мебурданд. Бо ҳамин роҳ, ҳизби оппозитсионӣ то интихоботи оянда диққати интихобкунандагонро ба тарафи худ мекашид. Дар интихоботи парламентӣ кадом ҳизбе, ки голиб мебаромад, кабинети вазиронро ташкил мекард ва намояндаи он сарвазир таъйин карда мешуд. Ҳамин тариқ, аз соли 1868 сар карда, то саршавии Ҷангӣ Якуми Ҷаҳонӣ ҳамдигарро иваз намуда, намояндагони ин ҳизбҳо – гоҳ Гладстону Дизраели ва гоҳ Чемберлену Солсбери

ба ҳукумати Англия роҳбарӣ карданд. Яке ба заҳматкашон гузашт мекард, дигаре ба инҳисорҳо, яке дар сиёсати хориҷӣ муваффақият ба даст меоварду дигараш дар сиёсати дохилӣ. Баъзан ҳукмронии ин ва ё он ҳизби сиёсӣ дар ҳамаи ин самтҳо бомуваффақият сурат мегирифт. Дар ин маврид интихобкунандагон ҳамон ҳукумат, дурусттараш ҳамон ҳизби ҳукмронро аз нав интихоб менамуданд. Системаи ҳуҷизбӣ моҳияти системаи демократии Англия онвақтаро ифода мекард.

Моҳияти империализми Англия. Кабинети Гладстон, ки соли 1868 ба сари ҳокимият омад, ба сиёсати дохилӣ бештар аҳаммият дод. Аз ҷумла, он дар интихобот ба парламент овоздиҳии пинҳонии интихобкунандагонро ҷорӣ намуд, тред-юнионҳоро қонунӣ гардонид. Ин ҳукумат ислоҳоти додгоҳиро ба амал баровард, ҳариду фурӯши мансабҳои ҳарбирио манъ кард, барои ҳодимони давлатӣ имтиҳон ҷорӣ намуд. Ин қонунҳо ҳуб буданд, вале қонун дар бораи дар назди корхонаҳо манъ карда шудани ташкили гирдиҳамоҳо бар зидди заҳматкашон буд. Шояд аз ҳамин сабаб бошад, ки дар интихоботи соли 1876 ҳизби либералий шикаст ҳӯрд. Соли 1876–1880 ба кабинети вазирон консерватор Дизраели роҳбарӣ кард.

Консерваторҳо бештар ба сиёсати истилогаронаи хориҷӣ машғул шуданд. Дизраели боре изҳор карда буд, ки Англия “аз ислоҳот монда шудааст”. Барои ҳамин вай бояд “дам гирад”.

Соли 1875 Дизраели бо ҳилаю найранг аз ҳокими Миср саҳмияҳои зиёди Канали Сүэтстро ҳариду гирифта, Англияро шарики соҳтмони ин канал гардонид. Соли 1876 Дизраели малика Викторияро “Императорбонуи Ҳиндустон” эълон кард. Малика бошад, барои дар мустамлика-забткунии Англия корнамоӣ кардан, ба Дизраели унвонҳои фахрӣ–граф Биконсфилд ва лордро тухфа кард.

Кабинети консерваторҳо дар Шарқи Наздику Миёна ва дар Африқои Ҷанубӣ сиёсати истилогаронаро пеш гирифт. Дар сиёсати шарқии худ империализми Англия ба Туркияи

феодалӣ такя мекард. Туркия барои вай ҳам бозори му-вофиқи молфурӯшио сармоягузорӣ ва ҳам барои давом додани истилои Балкану Шарқӣ Наздик такягоҳи боэъти-мод буд. Соли 1878 Англия ба ивази дастгирии Туркия дар ҷанги солҳои 1877–1878 бар зидди Русия аз Туркия ҷазираи Киппро гасб кард.

Англия нисбати Эрону Афғонистон ҳам сиёсати забт-коронаро пеш гирифт. Дизраели баҳона кард, ки гӯё Англия ин мамлакатҳоро аз тобеияти Русия наҷот медода бошад.

Соли 1879 Англия бо “ташрифи маҳсус” ба Афғонистон дастаи қалони ҳарбӣ фиристод, лекин афғонҳо онро ба ҳоки давлати худ дохил шудан намонданд. Ин амал барои бар зидди Афғонистони соҳибиҳтиёр сар кардани амалиёти ҳарбии Англия баҳона шуд. Ба Англия муюссар шуд, ки муваққатан дар ин ҷо ба комёбӣ ноил шавад. Афғонистон ба Англия тобеъ шуд.

Империализми Англия дар охири асри XIX – аввали асри XX ҳам сиёсати истилогаронаи худро идома дод, лекин акунун ин сиёsat дигар ба он вобастагӣ надошт, ки ҳокимияти сиёсӣ дар дasti консерваторҳо аст ва ё дар дasti либералҳо. Дар ин давра Англия ба империяи бузурги мустамликавӣ табдил ёфт. Аз ин рӯ, империализми англisis мустамликавӣ буд.

Ҷанги Англия бо Бурҳо. Дар баробари соли 1898 ишғол кардани Миср ва Судони Шарқӣ ва аз он ҷо фишор дода баровардани сipoҳи Фаронса, империализми англisis аз нав ба истилои Африқо даст зад. Вақте ки дар Трансваал қонҳои тилло ёфт шуданд, соҳибкорони англisis истилои он ҷоро тезониданд. Онҳо Трансваалро забт намуда, ба истеҳсоли тилло шурӯъ намуданд. Бурҳо, ки аслан аз авлоди Ҳолландиҳои дар асри XVII дар Африқо сокиншуда буданд, ба истилогарииҳои англisisҳо дар Африқои Ҷанубӣ муқобилияти саҳт нишон доданд. Моҳи октябрри соли 1899 Англия ба Ҷумҳурии Дарёи Норинҷӣ ва Трансваал хуҷум кард. Бо ҳамин, ҷанги Англия ва Бурҳо оғоз ёфт. Бурҳо

бар зидди империалистони англис далерона муқобилият нишон медоданд. Ин ҷанг беш аз ду сол давом кард. Дар ҷанги зидди Англия аҳолии муқимии ин ҷо – сиёҳпӯстон Бурҳоро дастгирӣ накарданد, чунки Бурҳо нисбати онҳо муносабати душманона доштанд. Оҳиста-оҳиста Бурҳо дар ҷанг шикаст ҳӯрданд ва соли 1902 маҷбур шуданд, ки ба созишномаи сулҳ бо Англия имзо гузоранд. Мувоғиқи он Трансваал ва Ҷумҳурии Дарёи Норинҷӣ ба мулкҳои англисӣ табдил ёфтанд. Дар баробари ин, Англия уҳదадор шуд, ки ба ин давлатҳо истиқлолият медиҳад. Соли 1910 Трансваал ва Ҷумҳурии Дарёи Норинҷӣ бо ҳамроҳии мулкҳои дигари англисии Африқои Ҷанубӣ – Кап ва Натал дар федератсия муттаҳид карда шуда, “Иттифоқи Африқои Ҷанубӣ” номгузорӣ шуданд. Баъд Англия ин иттифоқро ба доминиони худ табдил дод.

Дар Африқои Ҷанубӣ ҳам империализми Англия супориши сармоядоронро икро кард. Марзҳои империя аз ҳисоби давлатҳои ин қитъа боз ҳам васеътар карда шуданд. Истилогарихои империализми Англия бо ҷангҳои вай дар Африқо ба охир нарасиданд.

Ҳаракати қасабавӣ. Ташкилёбии ҳизби лейбористӣ. Дар муборизаи худ заҳматкашони англис воситаи хуб доштанд. Тавассути тред-юнионҳо ба мошинсозҳо мӯяссар шуд, ки дарозии ҳафтаи кориро то 54 соат кам кунанд. Тред-юнионҳо тавонистанд, ки дар интихоботи соли 1874 ду номзади худро ба вакилии парламент гузаронанд.

Дар соли 80-ум буҳрони иқтисодии пурзӯре ба амал омад. Натиҷаи ҳамин буд, ки дар Лондон ва дар шаҳрҳои дигари мамлакат гирдиҳамоиҳои оммавӣ барпо шуданд.

13-уми ноябриси соли 1887 барои пароканда кардани гирдиҳамоие, ки дар майдони Трафалгари Лондон барпо шуда буд, пулис ба кор бурда шуд. Киштисозҳо ва коргарони заводҳои газ корпартой карданд. Ба онҳо мӯяссар шуд, ки ба икрои баъзе талабҳои худ ноил шаванд. Соҳибкорон рӯзи кории газистеҳсолкунандагонро то ба 8 соат кам карданд. Коргарон дар ин солҳо ҷандин созмонҳои худро ташкил

намуданд, ба монанди “Лигай намояндагии коргарӣ”, “Кумитаи кооперативи миллӣ” ва “Тред-юнионҳо”. Онҳо барои хифзи ҳуқуқҳои коргарон фаъолият мекарданд.

Дар аввали асри XX аҳволи иҷтимоии коргарон ва та-бақаҳои дигари заҳматкашон бадтар шуд. Нарху наво мут-тасил баланд мешуд. Қурби фунт-стерлинг то ба 19 дарсад поён фуромад. Аҳволи коргаронро бекорӣ боз ҳам вазнин-тар кард. Дар байни коргарони баландихтисос бекорон 4,9 дарсадро ташкил мекарданд.

Барои паст гардидан шиддати ҳаракати корпартой сармоядорон ҳаракат мекарданд, ки чораҳои таъсирбахш ёбанд. Чунин лаҳза барои онҳо фаро расид. Дар Уэлси Ҷанубӣ ширкати роҳи оҳан тавассути додгоҳ аз тред-юнионҳо талаб кард, ки зарари аз корпартоии коргарон дидай ширкатро ҷуброн қунанд. Додгоҳ талаби ин ширкатро қонеъ гардонид. Тред-юнионҳо ба парламент муроҷиат карданд, vale дар он ҷо ҳам масъала ба фоидай соҳибони ширкати роҳи оҳан ҳал гардид. Ҳазинаи иттифоқҳои касаба холӣ шуд. Минбаъд бар зидди соҳибкорон тавассути тред-юнионҳо мубориза бурдан амри муҳол шуд, чунки баъди ҳар корпартой соҳибкорон аз онҳо ҷарима мерӯениданд.

Соли 1900 конфронси маҳсуси тред-юнионҳо қарор қабул кард, ки Кумитаи намояндагии коргарӣ ташкил карда шавад. Ба он тред-юнионҳо, ҳизби озоди коргарӣ, федератсияи сотсиал-демократӣ ва созмонҳои дигари заҳматкашон дохил шуданд. Соли 1905 Кумита номи Ҳизби лейбористи-ро гирифт. Ин ҳизб дар байни заҳматкашон бо тезӣ обрӯйи калон пайдо кард. Натиҷаи ҳамин буд, ки дар интихоботи соли 1906 ба ин ҳизб муюссар шуд, ки 29 номзади худро соҳиби ваколатномаҳои вакилии парламент гардонад. Бо ҳамин, фаъолияти ҳизби нави сиёсии Англия сар шуд. Акнун дар Англия барои ҳокимияти давлатӣ се ҳизби сиёсӣ мубориза мебурд – Ҳизби консерваторӣ, Ҳизби либералӣ ва Ҳизби лейбористӣ.

САВОЛ ВА СУПОРИШ

1. Бо кадом сабабҳо Англия дар охири асри XIX дар саноат, дар чаҳон, мавқеи аввалро аз даст дод? 2. Ба давраи империализм дохил шудани Англия чӣ тавр ба амал омад? 3. Дар бораи фаъолияти ширкатҳои инхисорӣ ва бонкҳои Англия маълумот дихед. 4. Соҳти давлатии Англияни нимаи дуюми асри XIX – аввали асри XIX-ро шарҳ дихед. 5. Дар бораи системаи духизбии идоракунии индавраинаи Англия чиҳо медонед? 6. Дар бораи ҷанги Англия бо Бурҳо нақл қунед. Ҷаро сиёҳпӯстон дар мубориза бар зидди Англия Бурҳоро дастгирӣ накарданд? 7. Аз мавзӯй хулоса бароред.

§ 3. МУТТАХИДШАВИИ ИТАЛИЯ

Италия баъд аз инқилоби буржуазӣ. Баъди шикаст хӯрдани инқилоби буржуазӣ, Италия мисли пештара пароканда буд. Ҳокимияти Габбсбургҳо дар вилояти Лонбардияю Венетсия аз нав барқарор карда шуд. Таъсири Австрия ба Модену Парма ва Тоскана аз нав пурзӯр гардид. Бо ёрии Австрия мутлақиятҳои сарнагуншуда – сулолаи Габбсбургҳо боз ба ин ҷойҳо баргаштанд. Барои таъмини амнияташон ба пойтакҳои онҳо сипоҳи Австрия дароварда шуд. Дар Рим бошад, аз соли 1849 сар карда, гарнizoni Фаронса мустаҳкам буд. Дар шоҳигарии ҳар ду Ситсилия “шоҳ-бомба” – Фердинанди II бар ҳалқи худ бедодгариро давом медод.



Виктор-Эммануили II

Ҳарчанд ў расман конститутсияро бекор накарда бошад ҳам, дар амал режими мутлақи террористиро аз нав барқарор кард. Баъди соли 1849 танҳо дар Пемонт соҳти конститутсионӣ бокӣ монд. Мардуми ин ҷо аз баъзе озодиҳои демократӣ истифода мебурданд. Шоҳ Виктор – Эммануили II шахси озодандешу демократмичоз буд. Ў ҳатто ба ватандӯстони аз дasti шоҳҳои дигар гурехта паноҳгоҳи сиёсӣ медод.

Сарфи назар аз мавҷудияти иртиҷои сиёсӣ дар Италия, ҳаракати миллию озодиҳоӣ қатъ нагардид. Буржуазия ва

аҳли заҳмат ба хӯҷаинии аҷнабиён дар Италия Шимолӣ ва ҷойҳои дигари он оштинопазир буданд. Баъд аз инқилоб ва қатъ шудани буҳрони иқтисодии солҳои 1847–1848 давраи болоравии нави иқтисодиёт оғоз ёфт. Он ҳусуан дар Пемонт ба назар мера-сиҳ. Дар ин ҷо истеҳсолоти қалони соҳибкорӣ ба вучуд меомад. Фабрикаю заводҳои нав соҳта мешуданд. Соҳтмани роҳи оҳан идома мейфт. То соли 1859 дар Италия аллакай 1700 километр роҳи оҳан соҳта шуд. Аз ҷумла, дар Пемонт – 850 километр. Дар баробари болоравии саноат тиҷорат ҳам пеш мерафт.

Бандари Генуя дар Баҳри Миёназамин мавқеи худро аз нав барқарор кард. Ин ҳама буржуазияро барои озодии миллии Италия ба мубориза меконд.

Оғози ҷанги Италия бар зидди Австрия. Ҷанги зидди Австрия моҳи апрели соли 1859 оғоз ёфт. Тобистони ҳамон сол лашкари Фаронса ва Сардиния сипоҳи Австрияро шикаст дода, Ломбардияро ба даст даровард. Ин ғалаба авчи ҳаракати ҳалқи инқилобиро дар Италия аз нав ба вучуд овард. Дар як қатор давлатҳои хурду қалони он инқилоб ба амал омад. Инқилоб қариб ҳамаи мулкҳои Попро ҳам фаро гирифт. Мардум талаб мекарданд, ки давлатҳои Италия дар давлати ягонаи миллӣ муттаҳид карда шаванд.

Дар Флоренсия (пойтахти Тоскана) шӯриш ба амал омад. Он герсоги маҳаллиро мачбур кард, ки ба Венетсия гурезад. Чунин воқеаҳо дар Модена ва Парма ҳам ба амал омаданд.

Нокомиҳо дар роҳи муттаҳидқунӣ. Ба муборизаи зидди истилогарони австриягӣ Ҷузеппа Гарибалди низ ҳамроҳ шуд. Ӯ бо дастаҳои худ ба лашкари Пемонт ворид шуда, дар рутбаи генералий ба ихтиёриён фармондехӣ мекард. Ин иқдоми ватандӯстонаи Гарибалди ба болоравии рӯҳияи инқилобии мардум сабабгор шуд. Ӯ бо ҳамроҳии баҳодурони худ ба Ламбардия зада даромад. Вайро аҳолии ин ҷо ба



Камилло Кавур

хурсандии бепоён пешвоз гирифт. Гарибалди австриягиҳоро шикаст дод.

Мардум боварии комил дошт, ки акнун ғалаба бар Австрия таъмин мегардад, vale Наполеони III Камилло Кавурро фиреб дод. Ў 11-уми августи соли 1859 бо императори Австрия Франс–Иосиф дар шахри Виллефранк воҳӯрда, гайричашмдошли италиявиҳо бо ў оштӣ шуд ва бо Австрия созишномаи сулҳро имзо кард. Мувофиқи созишнома ба Пемонт танҳо Ломбардия гузашт, вилояти Венетсия дар ихтиёри Австрия монд. Ҳокимияти олӣ дар нимҷазираи Апенин ба Виктор–Эммануили II нею ба дасти душмани муттаҳидшавии Италия – Попи Рим Пийи I супурда шуд. Ба Моден, Парма ва Тоскана Габбсбургҳои аз он ҷойҳо пешкардашуда баргаштанд.

Чаро Наполеони III ин корро кард? Ў намехост, ки дар ҳавзai Баҳри Миёназамин Италияи муттаҳид ҳукмрон гардад. Барои Фаронса Италияи пароканда фоиданоктар буд.

Шартҳои Созишномаи Виллефранк қаҳру газаби халқи Италияро ба вучуд оварданд. Созиши императори Фаронса – Наполеони III бо Австралия ва бор кардани идораи худ бар Италия боварии мардумро ба ҳукумати Виктор – Эммануили II хеле паст кард.

Дасисаҳои Наполеони III, очизии шоҳҳони Италия ва хиёнати Папаи Рим – Пийи I муборизаи озодиҳоҳонаи халқро боз ҳам баландтар кард. Акнун муттаҳид кардани

Италия “аз поён”, яъне бо роҳи инқилобӣ ба ҳамла омада метавонист.

Моҳи апрели соли 1860 дар Палермо шӯриш ба амал омад, vale лашкари шоҳ онро зуд пахш кард. Баъди ин демократи чумхурияҳои Шимол Мадзини ва ҳамсафони ў қарор доданд, ки ба ҷанубиҳо ёрӣ расонанд.



Чузеppа Гарибалди. Аз шахри Генуя, Папаи Рим Пийи IX ки он дар шимоли Италия воқеъ аст, бо

кардории Ҙузеппа Гарибалди дар 2 киштии калон дастай бузурги ихтиёроне, ки дар тан либоси сурх доштанд ва онҳоро “күртасурхҳо” меномиданд, ба ҷониби Ситсилия раҳсипор шуданд.

Дастай Гарибалди ба соҳили ҷазираи Ситсилия бомуваффақият лангар партофта, ба амалиёти ҳарбӣ шурӯъ кард. Ба дастай ў гурӯҳ-гурӯҳ дехқонони ҷазира дохил мешуданд. Дастай “күртасурхҳо” дар муддати кӯтоҳтарин сершумору пурзӯр гардид. Ин имконият дод, ки дар наздикии Калатифими ба лашкари бар зидди Гарибалди равонкардаи шоҳ голиб барояд. Ҷангҳои вазнин ҳангоми фаҳҳи пойтахти ҷазира – шаҳри Палерморо ба амал омаданд. Хушбахтона, ин дам шаҳриҳо шӯриш бардошта, ба тарафи Гарибалди гузаш-та, ба ў барои тезтар ба даст даровардан шаҳр ёрӣ расониданд.

Моҳи августи соли 1860 “күртасурхҳо” ба Калабрия во-рид шуданд ва лашкаркашии афсонавии қаҳрамононаи худро ба Неапол оғоз карданд. 7-уми сентябр Гарибалди бо сипоҳи худ ботантана ба пойтахти шоҳигарии ҳар ду Ситсилия ворид гашт. Аз он ҷо шоҳ Франсискои II базӯр гурехта

тавонист. Ба ин нигоҳ накарда, неруи шоҳ ҳанӯз пурқувват буд, vale 1-уми октябри соли 1860 лашкари халқӣ онро дар наздикии дарёи Волтурно торумор кард.

Ҙузеппа Гарибалди дар рафти лашкаркашиаш имтиёзҳои зиёди дворянҳо, рӯҳониён



Ҙузеппа Гарибалди



Гарибалдичиён ҳангоми ҷанг дар қӯчаҳои Палермо соли 1860

ва андозҳои вазнини кишоварзонро бекор кард. Барои ин ҳалқи одӣ дар ҳама ҷо “куртасурхҳо”-ро чун ёру бародарони худ пешвоз мегирифт.

Анҷомёбии муттаҳидшавии Италия. Заминдорони калон аз обрӯйи беандоза бузурги Гарибалди дар ташвиш монда буданд. Аз ҳамин сабаб, онҳо барои ёрӣ ба Виктор–Эммануили III ва Камилло Кавур муроҷиат карданд. Гарибалди ҷораҳоеро амалӣ мекард, ки ба фоидай аҳли заҳматкаш буданд. Барои ҳамин ҳам ба ӯ бар зидди ҳокимони мутлақи Италия мубориза бурдан кори осон буд.

Гарибалди мақсадҳои наҷиб дошт. Ӯ ба гояҳои истиқлолияти миллӣ содик буд. Бинобар ин, ба лашкари Сардиния муқобилате нишон надода, бе мубориза ҳокимияти ин ҷоро ба шоҳ Виктор – Эммануили II супорид. Баъди ин либералҳо барои бо Шимол муттаҳид соҳтани Ҷануб раъйпурсӣ гузаронида ба мақсадашон расиданд. Акнун муттаҳид кардани Италия “аз поён” ба охир расид. Идомаи он “аз боло” сурат гирифт.

Баъди бо Шимол муттаҳид кардани Ҷануб, Конституцияни нави Италия ҷорӣ карда шуд, ки он ба Конституцияе, ки соли 1848 дар Пемонт ҷорӣ карда шуда буд, монандӣ дошт. Дар Италия парламенти дupalata–сенат ва палатаи вакilon ташкил карда шуд. Он барои интихобот ба парламент меъёри баланди молумулӣ дошт. Барои ҳамин, дар аввал танҳо 2,5 дарсади аҳолӣ ҳуқуки интихоботӣ гирифту ҳалос. Шоҳ бо монархи конституционӣ муттаҳид шуд.

Муттаҳидшавии Италия дар ин вақт ҳанӯз ба охир нарасида буд. Дар вилояти Венетсия мисли пештара австро-угриҷаҳо хӯҷаин буданд. Дар Рим бошад, Папаи Пийи I ҳукмрон буд. Муттаҳидшавии пурраи Италия “аз боло” дар зери роҳбарии Виктор–Эммануили II ба амал омад. Ӯ дар



Виктор–Эммануили II

муддати дуру дароз барои ин кор бар зидди душманони муттаҳидшавии Италия мубориза бурд ва ниҳоят баъд аз ишғол карда шудани “шахри абадӣ” – Рим муттаҳидкуни мамлакатро ба охир расонид. Италия бо ҳамин ба давлати муттаҳиди ягона табдил ёфт.

САВОЛ ВА СУПОРИШ

1. Баъд аз шикасти инқилобии буржуазии солҳои 1848–1849 дар Италия чӣ дигаргуниҳо ба амал омаданд?
2. Камилло Кавур кӣ буд ва ӯ дар роҳи муттаҳидкуни Италия чӣ корҳоро иҷро кард?
3. Ба саволҳои омӯзгор ва ҳамдарсонатон аз рӯйи ҳаритаи Италия ҷавоб дихед.
4. Саҳми Виктор-Эммануили II-ро дар муттаҳидкуни Италия баён намоед.
5. Кӣ ва чӣ тавр муттаҳидкуни Италияро ба анҷом расонид?
6. Аз мавзӯъ хулоса бароред.

§ 4. ҶАНГИ ФАРОНСА ВА ПРУССИЯ

Сабабҳо ва мақсадҳои ҷанг. Баъди дар соли 1866 дар ҳайати 22 давлати олмонӣ ташкил ёфтани Иттифоқи давлатҳои Олмони Шимолӣ, муносибатҳои байни Фаронса ва Олмон тезутунд шудан гирифтанд.

Дар охирҳои солҳои 60-ум режими наполеонии Фаронсаро бухрон фаро гирифт. Империяи дуюм дигар дар байни оммаи ҳалқ такягоҳи боэътиҳод надошт. Мардум аз он



Седани дар мухосирамонда

норозӣ буд. Ин режим танҳо тавассути чанг мустақар ме-монд. Рақиби ҷангии Фаронса пешакӣ маълум буд. Ҷанг бояд бар зидди Пруссия оғоз меёфт. Наполеони III дар назди худ мақсад гузошт, ки бо як зарбаи ҳалокатовар ин давлатро шикаст дода, Иттифоқи давлатҳои Олмони Шимоли-ро барҳам занад. Бо ин роҳ имкон надиҳад, ки Олмони ягонаи пурзӯр ташкил карда шавад.



Наполеони III

Чанд сол қабл дар ҷанҷолҳои байни давлатҳои Олмон Фаронса мақоми ҳакамро ичро мекард, vale, вақте Пруссия дар ҷанги зидди Австрия ғолиб баромад, вазъият тағиیر ёфт. Пруссия боварӣ ҳосил кард, ки акнун қудрат дорад давлатҳои Олмонро “аз боло” тавассути қувва муттаҳид созад. Фаронса бошад, меҳост, ки мақоми ҳакамии ҳудро бар давлатҳои олмонӣ боз аз нав

барқарор қунад. Фаронса душмани ашаддии муттаҳидкуни давлатҳои олмонӣ буд. Агар пеш бар Фаронса ғолиб баромада метавонистанд, пас бемамоният, дар давлати ягонаи миллӣ муттаҳидшавии давлатҳои Олмон ба амал омада метавонист. Аз ин рӯ, ҳар ду тараф ҳам ба ҷанги дар пешистода манфиатдор буданд.

Шикасти Фаронса дар оғози ҷанг. 19-уми июли соли 1870 Наполеони III бо Пруссия ҷанг эълон кард. Дар ин ҷанг фаронсавиҳо ба ғалабаи осон умед мебастанд, vale лашқари муттаҳидаи давлатҳои олмонӣ ба ҷанг тайёри пухта дида буд. Ҳанӯз дар муборизаҳои наздисарҳадӣ Фаронса ташаббусро аз даст дод. Аз аввали ҷанг ташаббусро Олмон ба даст гирифт. Як қисм лашқари Фаронса аз сабаби бехунарии лашқаркашон дар қалъаи Метс, ки он дар сарҳади шарқӣ буд, ба муҳосираи лашқари Олмон афтода, торумор гардид. Қисми дигари сипоҳи Фаронса, ки Наполеони III ҳамроҳи он буд, ба ёрии лашқари дар қалъаи Метсии бамуҳосираафтода шитофт. Ин нерӯҳоро лашқари Олмон дар пастхамии Седан “пешвоз” гирифт. Дар ин ҷо муҳорибаи шадиде ба

амал омад, ки дар натичаи он лашкари Фаронса шарманда-вор шикаст хұрд. 2-юми сентябрь соли 1870 Наполеон III фармуд, ки барои таслим шудан парчами сафед бардошта шавад. Файр аз ҳазорон нафари күштаю ярадоршуда, 80 ҳазор афсару аскарони Фаронса ба душман асир афтоданд.

Дар назди Седан шармандавор шикаст хұрдани лашкари Фаронса аз пұсида рафтани Империяи Дуюми Фаронса дарак медод.

Инқилоби 4-уми сентябрь соли 1870. Дере нагузашта, хабары шикаст хұрдани лашкари Фаронса ба Париж расида, қаҳру ғазаби бепоёни мардуми одиро ба вучуд овард. 4-уми сентябр мардуми пойтахт ба күчаҳои шаҳр баромада, аз нав барқарор кардан чумхүрій ва муҳофизати ватанро тақозо кард. Онҳо дар якчанд соат аввал бинои Иморати Қонунбапор ва Ратушай шаҳрій ва баъд тамоми шаҳрро ба даст дароварданд. Он рұз халқ бар ҳокимияти император Наполеони III ғалаба кард. Фаронса чумхүрій эълон карда шуд.

Инқилоби сентябрь соли 1870 дар таърихи Фаронса инқилоби чорумин буд. Ҳарчанд дар он қоңыраулық мардуми одій ғалаба карда бошад ҳам, буржуазияи дар ин кор таҷрибадори Фаронса аз он истифода бурда, аз рұзи аввали инқилоб ҳокимиятре ба даст гирифт ва ҳукумати мұваққатиро ташкил намуд.

Ҳукумати «хиёнати миллій». Ҳукумати мұваққатии буржуазие, ки ташкил ёфт, рұхияи ватандұстонаи мардумро ба ҳисоб нағирифта наметавонист. Барои ҳамин, худро ҳукумати “Начоти Миллій” номид.

Вазири корхои хорицій Жюл Фарв ба халқи башұромада эълон кард, ки ҳаргиз ягон вақаб замин ва ягон санги қалъаҳоро налоғад дод. Ин суханқо гапфурұшни авомфи-ребонаи рұйрост буданд. Барои муҳофизати Париж соки-нени онро мусаллаҳ кардан лозим меомад, vale ин кор ба ақидаи ҳукумат маънни мусаллаҳ кардан инқилобро дошт. Ҳукумати мұваққатай аз ин иқдом метарсид. Вай намехост, ки халқи мусаллаҳшуда ба муборизаи зидди истилога-рон бархезад. Ин қувва метавонист, дар қатори истилога-рони Пруссия ҳукумати мұваққатиро ҳам рұфта партояд.

Аз хамин сабаб, Ҳукумати мұваққатй мекост, ки тезтар бо Пруссия забон як кунад. 27-уми сентябр лашкаре, ки ба он дар Метс генерал Базен фармандеҳй мекард, ба душман таслим шуд. Дар натица 173 ҳазор нафар ағсаны аскарони Фаронса асир афтоданд. Пруссияға инчунин лавозимоти ҳарбии зиёде ғанимат гирифтанд. Баъди ин лашкари 230 ҳазорнафараи Пруссия бе ягон мүшқилии қиддие ба тарафи Париж ҳаракат карда, онро мұхосира намуд. Ҳукумат бөшад, барои муҳофизат кардан шаҳр чорае надид.

18-ум – 20-уми сентябри соли 1870 Ҳукумати мұваққатй пинхонй бо сарвазири Пруссия Бисмарк вохӯрд, пешакй дар бораи сулҳ аҳду паймон кард. Баъд бо Пруссия созишиномаи сулҳи таслимшавй баст. Дере нагузашта, ин хиёнат ба халқ маълум гардид. Омма ҳукумати “Начоти Миллӣ”-ро ҳукумати “Хиёнати Миллӣ” номид.

Муқовимати халқ бар зидди истилогарон. Он ҷанговароне, ки ба душман таслим нашуда ҷон ба саломат бурда буданд, ба сафҳои дастаҳои “Франтиреро” (“Тирандозони озод”) дохил шуда, бар зидди истилогарон қаҳрамонона мечангиданд. Дар ақибгоҳи душман дастаҳои партизанӣ ташкил карда шуданд. Онҳо ба ситодҳои душманон ҳучум мекарданд. Аз дasti ин партизанҳо ҳар рӯз садҳо душман күшта мешуданд. Истилогарони Пруссия шаҳру дехотро оташ зада, ба хок яксон мекарданд.

Ахволи Париж ниҳоят вазнин буд. Мардуми дар муҳосирамонда баҳодурона муқобилат нишон медод. Дар шаҳр гуруснагӣ ҳукмрон буд. Одамон мачбур мешуданд, ки сагу муш ва зогу гурбахоро ҳӯрда, аз мурдан раҳо ёбанд.

Ҳазорон нафар парижихо ба Горди Миллӣ дохил мешуданд. Моҳи октябрьи соли 1870 шумораи он ба 250 ҳазор нафар расид.

Ҳукумати мұваққатй ҳамоно хиёнати худро ба халқи Фаронса идома медод. Вай охири моҳи январи соли 1871 бо Олмон сулҳи мұваққатй баст. Баъди чанде дар шаҳри Франкфурти лаби Майн Созишиномаи сулҳи Фаронса Олмон ба имзо расид. Ҳукумати Фаронса розӣ шуд, ки

музофотҳои Элзес ва Лотарингияро ба Пруссия дихад. Бисмарк акнун намояндай тамоми Олмон шуд, чунки давлатҳои Олмон воқеан муттаҳид шуданд. Дар ин бора ӯ ба оламиён эълон намуд.



Халқ дар назди толори Мачлиси қонунбарор, 4-уми сентябрь соли 1870

Аъзои ҳукумати Фаронса дар ғами мансабҳои худ буданд. Барои дар сари ҳокимият мондан, саросемавор дар Мачлиси Миллӣ интихобот гузарониданд. Буржуазия кишоварзон ва як қисми табақаҳои дигари аҳолиро, ки аз мақсаду маккориҳои ҳукумат хуб оғаҳӣ надоштанд ва ҳам шоҳпараст буданд, истифода бурда, дар интихобот голиб баромад. Мачлиси Миллии навинтихобшуда бо сардории Тиер ҳукумати зиддихалқиро ташкил намуд. Ҳукуматдорони Олмон аз натиҷаи интихоботи Фаронса қаноатманд буданд. Онҳо уҳдадор шуданд, ки ҳукумати Тиерро дар Париж муҳофизат кунанд ва нагузоранд, ки дар ин шаҳр аз нав инқилоб сар занад.

Ташкилёбии Коммунаи Париж. Муқобилат бар зидди истилогарони Олмон ва душманони дохириро Горди Миллӣ ба уҳда дошт. Ҷангварони он аз байнӣ худашон Кумитай Марказии Горди Миллиро интихоб карданд. Ба Горди Миллӣ ҳукумати Тиер ягон хел ёрие намерасонид. Вай ҳатто ба гордчиён маош ҳам намедод. Гузашта аз ин, Тиер фармуд, ки Горди Миллӣ бесилоҳ карда шавад.



Коммунаи Париж

Гордчиён дар баландии Монмартра чой гирифтанд. 18-уми марта соли 1871 аскарони хукуматй ба онҳо ҳамла карданд. Бонги изтироб зада шуд. Мардуми Париж бапо хест. Дастанои Горди Миллӣ ба нерухои хукуматй зарбаи ҳалокатовар

заданд. То зухр дар Париж ҳокимият ба дасти Горди Миллӣ гузашт. Шӯриши ҳалқӣ ғалаба кард. КМ Горди Миллӣ ба Ҳукумати Инқилобии Мардуми заҳматкаши Париж табдил дода шуд. Ҳукумати Тиер ба Версал гурехт. Кумитаи маркази Горди Миллӣ ба таври фаврӣ ба Коммунаи Париж интихобот гузаронид. Дар он заҳматкашон голиб баромаданд.

Коммунаи Париж дар муддати кӯтоҳи мавҷудияти худ ба манфиати мардум ҷораҳои зиёдеро ба амал баровард. Дар байни онҳо барҳам додани лашкари кӯхна ва ташкили лашкари нав, моликияти ҷамъияти эълон кардани воситаҳои истеҳсолот, манъи ҷаримаю фоизситонӣ аз маош, манъи меҳнати шабонаи нонвойҳо, муқаррар кардани маоши ҳадди ақал, мусодираи корхонаҳои душманони Коммуна ва ба ихтиёри кооперативҳои коргарӣ додани онҳо ва гайра. Шӯрои Коммуна қарор кард, ки дар мактаб барои хонандагон таълими ҳатмӣ белул мебошад.

Шикаст ҳӯрдани Коммуна. Ҳукумати Тиер ба ҳукуматдорони Олмон дар бораи торумори Коммунаи Париж забон як кард. Барои ҳамин, Бисмарк фармуд, ки асирони ҳарбӣ ба ихтиёри Тиер баргардонида шаванд. Ба Тиер муюссар шуд, ки сипоҳашро то ба 130 ҳазор нафар расонад. Душманони коммунарҳо дар Версал бар зидди Коммунаи Париж ҳаматарафа тайёрӣ медиданд. Шӯрои Коммунаи Париж ба мусаллаҳ кардани нерухои худ машғул буд, вале барои зидди версалчиён пурра ба ҷанг тайёр кардани онҳо муваффақ нашуд.

Версалчиён ба Париж 2-юми апрели соли 1871 хучум карданд. Зану мард ва хурду калон ба мудофиаи шаҳр бархостанд. Коммунарҳо далерона мечангиданд, vale қувваҳо баробар набуданд. Ба душманони инқилоби ҳалқӣ муюссар гардид, ки даромадгоҳои шаҳрро ба даст дароранд. Баъди ин хучуми аксулинқилобчиён ба шаҳр аз се самт сурат гирифт.



Муҳорибаи охирин дар назди гӯристони Пьер-Лошези Париж

Аҳволи коммунарҳо аз он сабаб вазнин мешиуд, ки фармондехи неруҳои мусаллаҳи Олмон аз тарафи шарқии шаҳр ба версалчиён роҳ күшод. 21-уми май ба версалчиён муюссар шуд, ки тавассути дарвозаи Сен-Клу ба шаҳр зада дароянд ва қӯчаю маҳалаҳоро паси ҳам ба даст дароранд. Аъзои Шӯрои Коммунаи Париж ҳам дар сангарҳо бар зидди версалчиён қаҳрамонона мечангиданд. Дар ин маврид зану фарзандонашон ҳам ба онҳо ёрӣ мерасониданд. Ҷангҳои аз ҳама хунин аз 21-ум то 28-уми май ба амал омаданд. Он рӯзҳо номи “Ҳафтаи хунин”-ро гирифтанд.

Версалчиён коммунарҳои охиринро рӯзи 28-уми май дар назди девори қабристони Пиер-Лошез тирборон карданд. Бо ҳамин, Коммунаи Париж шикаст хӯрд. Он ҳамагӣ 72 рӯз давом кард.

САВОЛ ВА СУПОРИШ

1. Сабабҳо ва мақсадҳои ҷанг Фаронсаю Пруссияро шарҳ дихед.
2. Чаро Фаронса дар оғози ҷанг шикаст хӯрд?
3. Кай ва баҳрои чӣ дар Париж инқилоби ҳалқӣ ба амал омад?
4. Чаро ҳалқ ҳукумати “Начоти Миллӣ”-ро ҳукумати “Хиёнати миллӣ” номид?
5. Горди Миллӣ дар мудофиаи Париж чӣ ҳел қаҳрамонӣ нишон мебод?
6. Чаро Ҳукумати муваққатӣ ба парижихо ёрӣ намерасонид?
7. Кай дар Париж ҳокимиият ба дasti Коммунаи Париж гузашт?
8. Коммунаи Париж ба манфиати мардуми заҳматқаш чӣ корҳо

мекард? 9. Коммунаи Париж чй тавр шикаст хұрд? 10. Хукумати Пруссия оё ба шикаст хұрданы Коммунаи Париж сахм гузашта буд? 11. Аз мавзұй хulosа бароред.

§ 5. ФАРОНСА ДАР ОХИРИ АСРИ XIX – АВВАЛИ АСРИ XX

Вазъи баъдиҹангии иқтисодиёти Фаронса. Җанг бо Пруссия барои Фаронса ниҳоят гарон афтод. Мамлакат хароб шуд. Садҳо шаҳру деҳот, корхонаҳои саноатӣ, бандарҳо, муассисаҳои фарҳангӣ ва ғайра ба хок яксон шуданд. Истехсоли мол чандин маротиба кам шуд. Зарари умумии иқтисодии ҷанг зиёда аз 15 млрд. франкро ташкил кард. Ба замми ин, мамлакат бояд ба Пруссия ба маблағи 5 млрд. франк товони ҷанг медод. Ин маблағро давлат маҷбур буд, ки аз ҳалқ тавассути вомбарг қарз бигирад.



Заводи мошинбарории Рено

Пруссия аз Фаронса вилоятҳои аз маъдану ангишт бойи шарқӣ – Элзас ва Лотарингияро кашида гирифт. Ин кор яку якбора Фаронсаро ба мамлакати ашёи ками табиидошта табдил дод. Вай маҷбур шуд, ки ангиштро аз давлатҳои дигар ҳарид, худро таъмин кунад. Дар аввали ҳамин давра ба Фаронса лозим омад, ки оҳанро ҳам аз хориҷ бихарад.

Дар масъалаи манбай энергетикӣ аҳволи Фаронса бад буд. Бе он иқтисодиёти мамлакат тараққӣ карда наметавонист. Давлатҳои дигари сармоядорӣ дар ин бобат аз Фаронса хеле пеш гузашта буданд.

Соҳибкорони Фаронса, асосан, корхонаҳои хурди миёна месоҳтанд. Барои ҳамин, моли истехсолкардаи онҳо қимат меафтид. Ба чунин мол Фаронса дигар бо мамлакатҳои пурқуввати саноатӣ рақобат карда наметавонист. Фаронса мавқеашро дар миёнаи асри XIX оҳиста-оҳиста аз даст дод. Он вақт аз рӯйи истехсолоти саноатӣ Фаронса, баъд аз Англия, дар ҷойи дуюм меистод, vale то охири асри XIX ба ҷойи чорум фуромад.

Ба вучуд омадани инҳисорҳо. Аз миёнаи солҳои 90 сар карда, болоравии саноатии Фаронса аз нав оғоз ёфт. Дар солҳои 1900 истехсоли маъданни оҳан 5,4 миллион тоннаро ташкил кард, соли 1913 бошад, истехсоли он ба 22 миллион тонна расид. Соҳаҳои дигари саноат ҳам рӯ ба тараққӣ ниҳоданд. Саноати электротехникӣ, мошин, химиявӣ ва таҷхизоти филмбардорӣ ба муваффақияти калон ноил шуд. Аз рӯйи истехсоли мошин Фаронса дар ҷаҳон ба ҷойи дуюм баромад.

Сарфи назар аз нотавонии саноат, рафти марказонидани истехсолот ва ташкилёбии иттиҳодияҳои инҳисории Фаронса вусъат мейёбад. Ин раванд, пеш аз ҳама, дар соҳаҳо, ки дар ин вақт рӯ ба тараққӣ буданд, ба назар мерасид. Соҳаҳои алоҳида қариб ба пуррагӣ дар дasti ин ва ё он инҳисор буданд. Саноати маъданкоркунӣ, асосан, дар дасти ин ду инҳисори пуриқтидор буд – “Комите Дефорҷ” ва “Шнейдер-Крезе”. Дар саноати ангишт консернҳои “Кюлман” ва “Сен-Гобен”, дар саноати мошинбарорӣ ширкатҳои “Рено” ва “Пежо”, дар филмбардорӣ – “Пате-Синема” ва гайра хукмронӣ мекарданд.

Дар Фаронса инҳисорҳои калон бе бонкҳо вучуд дошта наметавонистанд ва баръакс. Бинобар ин, дар байни онҳо аллакай ҳамкорӣ барқарор гардид.

Моҳияти империализми Фаронса. Соҳибкорони Фаронса сармояи бонкиро дар саноат нагузошта, бештар ба ҳориҷи кишвар мебароварданд. Давлатҳои дигари империалистӣ, аз ҷумла, Англия, ИМА ва Олмон бошанд, ба ҳориҷа ҳам мол мебароварданду ҳам сармоя. Ин мамлакатҳо ба

хорича пулро бештар барои он мебароварданد, ки корхонахоро дар наздии бозорҳо сохта, аз истехсоли моли онҳо даромади бештар бигиранд. Фаронса бошад, дар тиҷорати хориҷӣ бештар ба судхӯрӣ машғул буд. Сармоядорони Фаронса ва ҳуди давлат ҳам ба давлатҳоли хориҷӣ пул қарз дода, аз онҳо фоизи баланд меситониданд. Бо ҳамин мақсад, маблағи умумии сармояи ба хорича баровардаи Фаронса то соли 1914 беш аз 60 млрд. франкро ташкил кард. Ин маблағ нисбат ба соли 1890 қариб се баробар зиёд аст.

Барои даромади калон гирифтан, Англия сармояшро асосан ба мустамликаҳояш мебаровард, вале Фаронса бошад, ба мустамликаҳои худ ниҳоят кам пул сарф мекард. Дар ибтидои асри XX аз 35 млрд. франки содиркардааш танҳо 3 миллиардашро дар мустамликаҳо маблағгузорӣ карда буд, ки он аз 10 дарсади ин маблағ камтар аст.

Фаронса сармояро ба хорича дар шакли вомбарги давлатӣ ҳам мебаровард, ки он фоизи калони даромади судхӯрӣ медод. Дар солҳои 1909–1913 сармояи судхӯрии солонаи Фаронса тахминан 1 млрд. 800 млн. франкро ташкил кардааст.

Судхӯрӣ ба сармоядорон даромади калон медод, вале ба рои давлати Фаронса он дар роҳи тараққиёти қувваҳои истехсолкунандай мамлакат монеаи бузург буд. Судхӯрӣ Фаронса-ро дар ҳолати нимсаноатию нимкишоварӣ нигоҳ медошт.

Соҳти сиёсии Фаронса. Баъди шикасти Коммунаи Париж, Мачлиси Миллӣ худро Мачлиси Муассисон номида, фаъолияташро давом дод. Тарафдорони соҳти шоҳии мамлакат тавассути парламент дар Фаронса Ҳокимияти мутлақиятро барқарор карданӣ буданд, вале ба онҳо ин кор муюссар нашуд. Сарвазир Тиер нағз мефаҳмид, ки барқарор кардани ҳокимияти мутлақ норозигии мардумро ба вучуд ҳоҳад овард. Барои ҳамин, дар мавқеи маҳфуз доштани соҳти чумхуриятӣ на ҳама тарафҳояш ба ў писанд буд. Маҳз бо ҳамин сабаб, Тиер озодии матбуотро маҳдуд кард ва Горди Миллиро барҳам дод.

Мутлақиятҳоҳони Фаронса бо роҳи осоишта орзуи худро амалӣ карда натавонистанд. Барои ҳамин, ба

табаддулоти давлатй тайёрй диданд. Онҳо ният доштанд, ки ба тахти шохии Фаронса граф Шамборро бо унвони Генрихи V нишонида, граф Парижскийро меросхўри точу тахти шоҳ эълон кунанд. Моҳи октябри соли 1873 бо сардории граф Шамбор бояд табаддулоти давлатй ба амал мемомад, vale аз он аҳли чомеаи чумхуриятҳоҳ боҳабар шуда, пеши роҳашро гирифт. Табаддулотчиён аз ҳалқ саҳт тарсиданд. Граф Шамбор аз роҳбарии табадуллот даст кашид.

Ҳайати Маҷлиси Миллӣ, ки қисми зиёдаш мутлақиятҳоҳ буд, мутлақиятро дар Фаронса аз нав барқарор карда натавонист. Барои ҳамин мачбур шуд, ки ба ҷонидории чумхурӣ овоз диҳад. Ҳамин тарик, 30-юми январи соли 1875 Фаронса чумхурӣ эълон гардид. Ҳуди ҳамон сол Конститутсияи Ҷумҳурии Фаронса қабул карда шуд. Дар аввали соҳти чумхуриятӣ Фаронса маҳдудиятҳои зиёд дошт, vale оҳиста-оҳиста дар онҳо системаи сиёсии бисёрҳизбӣ ташаккул ёфт ва ин давлат то аввали асри XX пурра бо роҳи чумхурияйӣ дохил гардид.

Сиёсати хориҷии Фаронса. Сарфи назар аз камқувватии худ, империализми Фаронса барои забт кардани мустамликаҳо неруманд буд. Ҷангҳои мустамликазабткунни Фаронса, ки дар зарфи зиёда аз 20 сол кам шуда буданд, аз оғози солҳои 90 аз нав қувват гирифтанд. Дар ин давра Фаронса аввал Гвинеяю Дагомея ва баъд Саҳрои Кабири Тимбуқтуро забт кард. Сипас протекторати худро дар ҷанубу шарқии Осиё ҳам ҷорӣ намуд.

Соли 1898 дар ҷанг бо Судон Фаронса ба рақобати саҳти Англия дучор шуд. Ин рақобат қариб буд, ки ба ҷанги байни онҳо оварда расонад.

Моҳи апрели соли 1904 Фаронса бо Англия созишномаи “Антант”-ро имзо гузошт. Баъди ин он бар зидди Олмону Италия ва Австро-Венгрия ба ҷанг тайёрй дидан гирифт. Дар доираи ин паймон Фаронса бо Русия низ созишнома баст. “Антант” ба Фаронса имконият дод, ки Марокашро забт кунад, яъне Англия ба Фаронса дар кори ишғол карданни ин давлат монеъ нашуд.

Соли 1910 ҳукумати Фаронса барномаи бузурги сохтани флоти ҳарбии худро қабул кард. Барои хубтар амалӣ кардани ин барнома вазири флоти баҳрӣ Дилкассе таъйин гардид. Ин адмирал бо сиёсати зиддиолмонии худ машҳур буд ва кори ҳарбии баҳриро хеле хуб медонист. Бо иштироки фаъолонаи ӯ дар лашкар ислоҳот ҳам гузаронида шуд.

САВОЛ ВА СУПОРИШ

1. Баъди ҷанг бо Пруссия вазъи иқтисодии Фаронса дар қадом ҳолат буд?
2. Қадом инхисорҳои Фаронсаро медонед?
3. Чаро империализми Фаронсаро судхӯр меномиданд?
4. Чаро Фаронса ба ҳориҷа ва алалхусус ба мустамликаҳо кам сармоя мебаровард?
5. Дар бораи табаддулоти баамалнаомадаи мутлақиятҳоҳонаи Фаронса нақл қунед.
6. Кай Фаронса ҷумҳурӣ эълон карда шуд?
7. Дар бораи сиёсати ҳориҷии империалистии Фаронса чихоро медонед?
8. Аз мавзӯй хулоса бароред.

§ 6. ОЛМОН ДАР ОХИРИ АСРИ XIX – АВВАЛИ АСРИ XX

Анҷомёбии муттаҳидшавии Олмон. Моҳи январи соли 1871, вақте сипоҳиёни Олмон шаҳри Парижро муҳосара карда буданд, шоҳони давлатҳои олмонӣ дар шаҳри Версали Фаронса ҷамъ омада, масъалаи муттаҳид кардани давлатҳои худро муҳокима карданд. Нишасти шоҳҳои давлатҳои олмонӣ дар шаҳри Версал шоҳи Пруссия Вилгелми I-ро императори тамоми Олмон эълон карда, бо ҳамин, аз баҳри истиқлолият гузаштанд. Моҳи апрели ҳамон сол Рейхстаги Муассисон Конститутсияи умуми олмониро қабул кард. Мувофиқи он, империяи Олмон давлати иттифоқӣ гардид. Ба он 22 ҳокими мутлақ бо шоҳигарӣ ва ҳокимии ҳурд ва 3 шаҳри озод – Любек, Бремен ва Гамбург дохил шуданд. Элзес ва Лотарингия ба ҳайати Олмон ҳамчун “музофотҳои имперӣ” ҳамроҳ гардиданд. Онҳоро ноиб аз номи император “штатгалтер” идора мекард. Баъзе давлатҳои ба ҳайати империя дохилгардида Конститутсия ва муассисаҳои намояндагии давлатҳои худро нигоҳ доштанд.



**Расми ботантанаи эъло гардидан
империяи Олмон. Версал, соли 1871**

Соҳти сиёсии Олмон. Мувофиқи Конститутсия, ҳокимиёт дар империя дар дасти император ва канслер буд. Мақоми олии намояндагии империя Шўрои Иттифоқ ва Рейхстаг буданд. Конститутсияи империя тавре тартиб дода шуда буд, ки он ҳокимиятро амалан ба дасти Пруссия медод. Танҳо шоҳи Пруссия метавонист императори Олмон бошад. Император ба қувваҳои мусаллаҳи империя сарфармондех буд, аз номи империя ҷанг эълон мекард, сулҳ мебаст, дар арсаи байналмилалӣ аз номи империя намояндагӣ мекард. Ў метавонист Шўрои Иттифоқ ва Рейхстагро даъват кунад ва ё пароканда кунад.

Иттифоқ танҳо як вазир дошт – канслер. Ў фақат ба император итоат мекард. Император канслерро таъянин ва аз вазифааш сабуқдӯш менамуд. Канслер дар назди Рейхстаг масъул набуд.

Канслери аввалини империяи Олмон Отто Бисмарк буд. Дар зарфи 20 сол – аз соли 1871 то соли 1890 – ў мамлакатро идора мекард. Бисмарк сиёсатмадори барчаста буд. Император Вилгельм, ки он қадар ҳавсала ва



Отто Бисмарк

қобилияти идоракунии давлатро надошт, ҳамеша ба фикру ақида ва хулосаҳои Бисмарк розӣ мешуд. Ба Рейхстаг, ки он мақоми намояндагии умуниолмонӣ буд, вакilon ба муҳлати 5 сол интихоб карда мешуданд. Конститутсия ҳуқуқи интихоботиро ба мардҳо аз 25-сола боло дод.

Шӯрои Иттифоқ—палатаи болоии парламент ба ҳисоб мерафт. Онро интихоб намекарданд. Ин Шӯро аз намоянданги собиқ шоҳигарию ҳокими тамоми Олмон иборат буд. Аз 58 ваколатномаи Шӯро 17-тояш аз Пруссия буд. Ин ҳолат имкон медод, ки қонуну қарорҳое, ки ба табъи вакilonи Пруссия мувофиқ набуданд, нагузоранд, ки қабул шаванд. Раиси Шӯрои Иттифоқ—канслер буд.

Империяи Олмон давлати политсиявию ниммутлақияту нимдемократӣ буд. Ҳукumatдорони пруссиявӣ расму оинҳо ва одатҳои ин музофотро дар тамоми империя пахн мекарданд. Мардум дар рӯҳияи бар дигар ҳалқҳо афзалият доштани ҳалқи олмон ва ҷангҷӯйӣ тарбия карда мешуд.

Пешравии саноати Олмон. Баъд аз муттаҳидшавӣ, империяи Олмон тез тараққӣ мекард. Дар як муддати қӯтоҳ он аз Англия ва Фаронса пеш гузашт. Соли 1912 дар Олмон истеҳсоли чӯян нисбат ба Фаронса 5 маротиба зиёд шуд. Соҳтмони роҳи оҳан аз 21471 километри соли 1871 дар соли 1900 ба 49878 километр расид.

Заводҳои химиявии Олмон аз се ду ҳиссаи рангҳои ҷаҳонро истеҳсол мекарданд. Дар ин давра тамоми саноати бо-

фандагии ҷаҳонӣ газворро бо рангҳои дар Олмон истеҳсолкарда рангубор мекард.

Дар натиҷаи марказонидани саноат молҳои саноатӣ бештар дар фабрикаҳои калон истеҳсол карда мешуданд. Дар байни онҳо заводҳои пӯлодгузорӣ ва аслиҳасозии Крупп мавқеи намоёнро ишғол карданд. Соли 1875 дар корхонаҳои ин соҳибкори калон ҳамагӣ 122 нафар коргарону мутахассисон




Вилгелми II

кор мекарданд, лекин дар охири аср 45 ҳазор нафар ва дар арафаи Ҷанги якуми ҷаҳонӣ бошад, зиёда аз 80 ҳазор нафар коргарону механикҳо ва муҳандисон кор мекарданд.

Солҳои 1871–1873 дар империяи Олмон системаи ягонаи пулӣ – маркази тиллӣ ҷорӣ карда шуд. Соли 1875 бонки Пруссия ба бонки Империя мубаддал гардид. Он ба тараққиёти босуръати иқтисодии Олмон кумак расонид.

Аз Фаронса кашида гирифтани музофотҳои бойи Элзас ва Лотарингия ва товони 5 миллиард франки ҷангӣ аз ин давлат ситонидашуда низ ба нафъи тараққиёти саноати Олмон кор фармуда шуданд. Табаддулоти саноатие, ки дар солҳои 90-ум ба охир расид, Олмонро дар Аврупо ба ҷойи аввал ва дар ҷаҳон баъд аз ИМА ба ҷойи дуюм баровард.

Ба вӯҷуд омадани инҳисорҳо. Дар асоси марказонидани истеҳсолот, шумораи иттиҳодияҳои инҳисорӣ мунтазам зиёд мешуд. Дар Олмон шакли аз ҳама маъмули инҳисорҳо картелҳо ва синдикатҳо буданд. Ин инҳисорҳо иттиҳоғои корхонаҳое буданд, ки соҳибони онҳо бо роҳи созиши якҷоя



Яке аз заводҳои Крупӣ

нарху навои молҳои истеҳсолкардаи худро дар дараҷаи муайян нигоҳ медоштанд, ҳаҷми истеҳсоли молро муайян менамуданд, бозори молфурӯширо дар байни худ тақсим мекарданд ва гайра. Баъзеи онҳо ниҳоят калон шуда буданд. Масалан, синдикати англистишҳосилкуни Рейн-Вестфалия дар соли 1910 ба 95,4 дарсади истеҳсоли умумии англисти

музофотро назорат мекард. Дар саноати маъданкоркунӣ синдикате ба вуҷуд омад, ки ҳамаи заводҳои пӯлодгузориро муттаҳид намуд. Саноати вазнини мамлакат дар дasti 30 инхисори пурқувват буд: консернҳои Крупп, Тиссен, Стиннес ва дигарон. Саноати электротехникӣ аз тарафи ду ширкати калонтарин назорат карда мешуд: “Сименс-Галске” ва “АЗГ”. Дар саноати химиявӣ ду гурӯҳи инхисор ташаккул ёфтанд. Дар киштисозӣ ду ширкат инхисор буданд: “Ллойди Олмони Шимолӣ” ва Гамбург-Амрико”.

Картелҳо ва синдикатҳо бо бонкҳо саҳт алоқаманд буданд. Соли 1899 нуҳ бонк то 83 дарсади сармояни бонки Олмонро дар ихтиёри худ доштанд. Соҳибони корхонаҳои саноатӣ маъмулан аъзои раёсати бонкҳо буданд. Бонкчиён бошанд, дар идораи корхонаҳо вазифаҳои маъмуриро ба уҳда доштанд. Як бонки Олмон, ки 3 млрд. марка сармоя дошт, дар 200 корхонаи саноатӣ саҳмдор буд, яъне бонкҳои Олмон дар соҳтани корхонаҳои саноатӣ фаъолона иштирок мекарданд. Дар охири асри XIX – аввалии асри XX ба хориҷа баровардани сармоя барои Олмон аҳамияти калон пайдо кард. Сармоядорон маблағҳои худро ба иқтисодиёти Аврупои Ҷанубу Фарбӣ, Шарқи Наздик ва Америкаи Ҷанубӣ мебароварданд. Сармояни ба хориҷа содиркардаи Олмон дар соли 1912 ба 12,5 млрд. ва дар соли 1914 бошад, ба 44 млрд. марка расид. Сармоядорони олмонӣ аз содироти сармоя даромади бузург ба даст меоварданд.



Киштии ҳарбии олмонии “Вестфалия”, ки ибтидои асри XX соҳта шудааст.

Сиёсати таҷовузкоронаи хориҷии Олмон. Империализми ҷавони Олмон ба арсаи сиёсати ҷаҳонӣ баромад. Дар охири асри XIX – аввали асри XX мубориза барои бо зӯрӣ аз нав тақсим кардани ҷаҳон мақсади асосии сиёсати хориҷии ин империя гардид.

Бисмарк дар назди ҳуд вазифа гузошт, ки мавқеи байналмилалии Олмонро пурзӯр қунад. Бисмарк, соли 1873 бо Русия ва Австро-Венгрия шартнома баст. Дере нагузашта, Фаронса лашкари хуб мусаллаҳшуда ташкил намуд. Бисмарк фикр кард, ки Фаронса барои Элзас ва Лотарингия аз Олмон қассос гирифтаний аст. Канслер ният дошт, ки Олмон бар зидди Фаронса ҷанг сар қунад, vale ба ин кор Англия ва Русия монеъ шуданд. Онҳо аз ҳад зиёд пурзӯршавии Олмонро намехостанд. Олмон ҳам ба Русия ҳалал мерасонд, vale аҳанги зидди вай метарсид. Баъд аз ғалаба бар Туркия, дар ҷангҳои 1877–1878, маҳз Бисмарк нагузошт, ки Русия аз самараи ғалабааш бар Туркия истифода барад. Конфронси байналмилали соли 1878 Берлин маҳз бо “ёрии” ў ба музаффариатҳои Русия бар Туркия ҳатти бутлон қашид. Баъди ин муносибатҳои байни Олмон ва Русия боз ҳам тезутундтар шуданд. Сиёсати хориҷии Олмон сол то сол ҳусусияти таҷовузкорона мегирифт.

Тараққиёти сармоядории инҳисорӣ Олмонро водор мекард, ки ба аз нав тақсим кардани ҷаҳон тезтар шурӯъ қунад. Ба вай дар ин ҷанг иттифоқчиён даркор буданд. Соли 1879 ба Олмон муюссар шуд, ки ба Австро-Венгрия иттифоқи ҳарбӣ бандад. Соли 1882 ба ин иттифоқ Италия ҳам дохил гардид (дар ҳусуси ташкилёбии ин паймони ҳарбӣ, ки он “Иттифоқи Сегона” ном дорад, дар параграфҳои 1 ва 2 муфассал сухан ронда шудааст).



Аввалин қаламраве, ки дар Африқои Фарбӣ солҳои 1883-1884 тоҷири шаҳри Бремен Людеритс забт карда буд.

Забткориҳои аввалини империяи Олмон. То миёнаҳои солҳои 80-ум Олмон дар Аврупо сиёсати континенталиро пеш мебурд. Моҳияти он дар ин қитъа мустаҳкам кардани мавқеи Олмон буд.

Соли 1884 Олмон дар Африқо ба амалиёти фаъолона шурӯй кард. Моҳи апрели ҳамон сол точири бременӣ Людеритс димогаи Ангоа-Пекиро, ки дар соҳилҳои ҷанубу гарбии Африқо аст, ба зери итоати Олмон даровард. Ҳуди ҳамон сол Олмон Того, Камерун, қисми шимолии Гвинея ва ҷазираҳои назди Гвинеяро забт намуд. Соли 1885 дар шарқии Африқо заминеро ҳамроҳи ҷазираи Занзибар ишғол кард, ки он баъдтар “Африқои Шарқии Олмон” ном гирифт. Баъди забти мустамликаҳо, ҳукумати Олмон қарор дод, ки флоти пурзӯри тиҷоратӣ ва ҳарбӣ бунёд созад. Барои ин Рейхстаг маблаги зарурӣ ҳам чудо кард. Олмон ба ҷангҳои нави истилогарона тайёрӣ медиҳад.

Баъди Шарқӣ Дур диққати империалистони Олмон боз ба Африқо ҷалб шуд. Онҳо Марокаш ва Гибралтарро забт карда, дар он ҷойҳо бар зидди рақиби асосии худ – Англия пойгоҳҳои ҳарбӣ соҳтанд.

Империалистони Олмон ба Шарқӣ Наздик ҳам бо ҷашмони ҳарисона менигаристанд. Ин ҷоро ҳам ба даст даровардани буданд. Барои ин кор императори Олмон Вилгелми II соли 1898 ба Фаластин сафар кард. Дар роҳ ўбо султони Туркия воҳӯрда, дар бораи соҳтани роҳи оҳане, ки бояд аз Босфор оғоз ёфта, ба воситаи Осиёи Хурд ба Бағдод ва то ба Ҳалиҷи Форс мерасид, гуфтушунид карда, розигии ўро гирифт. Ин роҳи оҳан Олмонро бо Осиё мепайваст.

САВОЛ ВА СУПОРИШ

1. Муттаҳидшавии давлатҳои Олмон чӣ тавр ба амал омад?
2. Баъди муттаҳидшавӣ Олмон чӣ хел давлат шуд? 3. Дар бораи Шӯрои Иттифоқ ва Рейхстаги империяии Олмон маълумот дихед?
4. Дар бораи пешравии саноати Олмон мисолҳо биёред.
5. Чаро дар охирҳои асри XIX Олмон сиёсати таҷовузкоронаи ҳориҷиро пеш гирифт?
6. Кай Конституцияи давлатҳои олмонии дар як иттифоқ муттаҳидшуда қабул карда шуд?
7. Дар бораи канслери нахустини

империяи Олмон – Отто Бисмарк маълумот дихед. 8. Дар даҳсолаҳои охири асри XIX империяи Олмон қучоҳоро ишғол карда, ба мустамликаи худ табдил дод? 9. Аз мавзӯй хулоса бароред.

§ 7. РУСИЯ ДАР НИМАИ ДУЮМИ АСРИ XIX

Соҳти иқтисодии Русия. Шикаст дар ҷанги Қрими солҳои 1853–1856 нишон дод, ки Русия як вақтҳо жандарми Аврупо буда, ба давлати ақибмонда табдил ёфтааст. Ба ин, пеш аз ҳама, мавҷудияти тартиботи раияти Русия сабабгор буд. Инро шоҳи нави Русия – Александри II, ки соли 1855 ба таҳт нишасти, хуб мефаҳмид. Бинобар ин, 19 февраляи соли 1861 тартиботи раиятиро “аз боло” бекор кард. Баъди ин Русия ба роҳи сармоядорӣ даромад. Дехқонони аз асорати раиятӣ озодгардида барои пешрафти саноат манбаи арзони меҳнати кироя гардиданд.

Сармоядорон ва соҳибкорони Русия бештар корхонаҳои қалони саноатӣ меҳостанд. Дар ибтидои асри XX корхонаҳое, ки коргарони онҳо беш аз 500 нафар буданд, 50 дарсади коргарони Русияро ташкил мекарданд. Аз рӯйи марказонидани истеҳсолоти Русия дар Аврупо ба ҷойи аввал баромад, вале аз рӯйи дигар нишондиҳандаҳои иқтисодӣ аз мамлакатҳои мутараққӣ хеле ақиб мемонд.

Дар Русия аввалин инҳисорҳои сармоядорӣ дар охирҳои асри XIX ба вучуд омаданд. Дар натиҷаи суръати тези марказонида шудани саноат иттиҳодияҳои инҳисорчиён ба вучуд омаданд. Шакли маъмули иттиҳодияҳои инҳисории Русия синдикатҳо буданд. Соли 1902 синдикат оид ба фурӯши маҳсулоти маъданкоркуниӣ – “Продамет” ва “Продвагон” ба фаъолият сар карданд. Онҳо қариб дар тамоми Русия ба истеҳсол ва фурӯши маъдану маснуоти маъданӣ, ангишт ва вагон назорат мекарданд.

Дар Русия дар ин давра мақоми бонкҳо баланд шуд. Онҳо барои соҳтани корхонаҳои нав ва васеъ кардани истеҳсолот ба соҳибкорон пул қарз медоданд. Худашон ҳам ба саноат маблаг мегузоштанд. Марказонидани сармояни бонкӣ ба амал меомад. Ду бонки қалонтарин – Бонки

Байналмилалии Петербург ва Бонки Русияву Олмон ва баъзе бонкҳои дигар дар тараққиёти саноату тичорат саҳми бузург гузашта, онҳоро ба зери назорати худ дароварда буданд. Инхисорҳои саноатӣ ҳам кӯшиш мекарданд, ки дар сармоядории бонкӣ саҳмдор бошанд. Ҳамин тариқ, оmezishi ду сармоя – саноатӣ ва бонкӣ ба амал меомад.

Русия тавассути сармояи худ саноати пешқадами мамлакатро бунёд карда метавонист. Барои ҳамин, барои вориҷшавии сармояи хориҷӣ эҳтиёчи зиёд надошт.

Дар кишоварзӣ маъмулан, тартиботи феодалию раияти вучуд дошт. Сарфи назар аз ин, дар ин соҳа ҳам баъди 19 феврали соли 1861 оҳиста-оҳиста муносибатҳои сармоядорию соҳибкорӣ ба вучуд меомаданд. Фаъолияти ҳочагии кулакҳо дар ин бора далолат мекунад.

Соҳти сиёсии Русия. Дар Русия дар сари ҳокимият подшоҳ ва помешикҳо меистоданд. Дар идоракуни давлат ҳарбиён ҳам мақоми баланд доштанд. Соҳти сиёсии давлат мутлақияти подшоҳӣ буд. Ягон мақомоте набуд, ки ҳокимияти подшоҳро маҳдуд карда тавонад.

Испоҳоти буржуазии солҳои 60-ум – 70-уми асри XIX ба ҳокимияти марказии Русия тамоман даҳл накард. Ҳалқ мисли пештара аз ҳуқуқҳои сиёсӣ маҳрум буд.

Подшоҳ – Николай II, ки соли 1894 ба ҷойи Александри III ба таҳти подшоҳии Русия нишаст, шоҳи помешикон буд. Ӯ мамлакатро бештар ба нафъи онҳо идора мекард.

Буржуазияи пешқадами Русия ба ҳокимияти мутлақи подшоҳӣ мухолиф буд, vale аз сабаби камшуморӣ, надоштани эътимоди баланд дар байни омма, надоштани таҷрибай муборизаи сиёсӣ ва номуташаккий алайҳи ҳокимияти мутлақи подшоҳӣ мубориза бурда наметавонист. Вай аз гузашткуниҳои ноҷизи подшоҳ марбут ба демократикунни ҳаёти ҷомеа ҳам розӣ буд.

Сиёсати хориҷии Русия. Дар нимаи дуюми асри XIX сиёсати хориҷии Русияи подшоҳӣ чун дар асри XVIII ва нимаи аввали асри XIX самтҳои муайян дошт. Дар ин давра он, асосан, бар зидди Туркия ва Эрон нигаронида шуда буд.

Аз ҳамин сабаб, дар зарфи каме зиёдтар аз панҷоҳ сол Русия бар зидди ин давлатҳо чандин маротиба ҷанг эълон кардааст. Русия подшоҳӣ меҳост, ки Қафқозро ба даст дарорад, Қримро аз они худ кунад, Бахри Сиёҳро аз Туркия кашида гирифта, барои худ ба Бахри Миёназамин роҳи обӣ кушояд ва дар нимҷазираи Балкан мавқеи стратегӣ пайдо намояд. Натиҷаи ҳамин сиёсат буд, ки Русия Қафқозро ба мустамликаи худ табдил дод. Агар Русияни подшоҳӣ дар самти Қафқоз мавқеи худро мустаҳкам карда бошад, дар Қрим мавқеи ноҷизе, ки қаблан дошт, дар натиҷаи дар Ҷанги Қрими солҳои 1853–1856 аз Туркия саҳт шикаст ҳӯрдан, онро пурра аз даст дод.

Англия ва Фаронса намехостанд, ки дар шаҳси Русия рақиби пурзӯри зафарманде дошта бошанд. Барои ҳамин, дар ҷангӣ Қрим онҳо ба Туркия дasti ёрӣ дароз карданд ва имкон фароҳам оварданд, ки Русия шикаст ҳӯрад.

Дар нимаи дуюми асри XIX Русияни подшоҳӣ сиёсати ҳориҷии худро, асосан ба Қрим, Балкан, Чин ва Осиёи Марказӣ ҷалб намуд. Вай мисли пештара нијат дошт, ки Қримро аз Туркия кашида гирад, мавқеи худро дар нимҷазираи Балкан мустаҳкам кунад. Инчунин, Осиёи Марказиро ишғол қунад ва дар наздикии Ҷопон барои сипоҳи худ пойгоҳи ҳарбӣ созад, то ки байдू забткориҳои худро аз он ҷо дар Шарқи Дур оғоз намояд. Аз ин рӯ, аз Чин барои аз болои хоки он то нимҷазираи Лядун соҳтани роҳи оҳани УКВЖД, ки аз ин давлат иҷора гирифта буд, иҷозат мегирад.

Аз соли 1847 сар карда, Русия ба забти Осиёи Марказӣ даст зада, гурӯҳи калони лашкарашро ба самти баҳри Араб фиристод. Лашқари дигари Русия соли 1853 қалъаи Оқмасцид (Қизил Ӯрдаи ҳозира)-ро ишғол намуд, вале Ҷанги Қрим самти сиёсати ҳориҷии ҳукумати подшоҳиро тағиیر дод. Аз ин рӯ, то соли 1864 Осиёи Марказиро ба ҳоли худ гузошт.

Аз соли 1864 сар карда, то соли 1895 Русияни подшоҳӣ паси ҳам қаламрави хонигарииҳои Ҳӯқанду Хева ва аморати Бухороро забт намуда, ба мустамликаҳои худ табдил дод.

Ҳанӯз амалиёти ҷангӣ дар Осиёи Марказӣ ба анҷом

нарасида буд, ки таваҷҷуҳи сиёсати хориции Русия аз нав ба Балкан ҷалб шуд. Дар ин ҷо ҳалқҳои славянӣ ва ҳалқҳои дигари сокини ин нимҷазира ба муборизаи миллию озоди-хоҳии зидди туркҳо барҳостанд. Моҳи апрели соли 1877 си-поҳиёни Русия ба ёрии онҳо шитофта, дар аввали соли 1878 дар ин ҷо ба лашкари Туркия даст боло шуданд ва 3-юми марта соли 1878 дар маҳаллаи Сан-Стефанои наздикии шаҳри Истанбул созишномаи сулҳро ба имзо расониданд. Вале ҳуди ҳамон сол Конгресси Байналмилалии Берлин бо ташаббуси Олмон, Англия ва Фаронса барпо гардида, му-заффариятҳои Русияро дар нимҷазираи Балкан ва Бахри Сиёҳ ба нестӣ расонид.

Баъди ҳалли “масъалаи Осиёи Марказӣ” дар охири аспи XIX – аввали аспи XX диққати сиёсати хориции Русия бештар ба Шарқи Дур ҷалб шуд. Ин вақт Русия дар нимҷазираи Лядун шаҳр-истеҳқоми ҳарбии Порт-Артурро бо суръати том месоҳт ва ният дошт, ки аз ин ҷо сиёсати истилогаронаи ҳешро дар Шарқи Дур тезтар пиёда кунад. Ҳамин буд, ки вай бо Ҷопони империалистии ҷавон рӯбарӯ шуд. Дар натиҷа, ҷангӣ солҳои 1904–1905-и Русия ва Ҷопон ба амал омад.

САВОЛ ВА СУПОРИШ

1. Вазъи иқтисодии нимаи дуюми аспи XIX Русияро муайян қунед. Оё барҳам додани ҳуқуқи раиятии 19-уми феврали соли 1861 ба ин иқдом ягон муносибат дорад? 2. Дар бораи соҳти сиёсии Русияни нимаи дуюми аспи XIX чиҳо гуфта метавонед? 3. Самтҳои сиёсати хориции Русияро дар нимаи дуюми аспи XIX муайян қунед.

§ 8. РУСИЯ ДАР ИБТИДОИ АСРИ XX. ИНҚИЛОБИ ЯКУМИ БУРЖУАЗИЮ ДЕМОКРАТӢ

Ҷангӣ Русияву Ҷопон. Ба давраи сармоядории инҳисорӣ дохил гардидани Русия ба вакте рост омад, ки дар байнни мамлакатҳои қалонтарини сармоядорӣ барои аз нав тақсим карданӣ ҷаҳон зиддиятҳо тезутунд мешуданд. Русия ҳам дар ин қатор меистод. Вай дар Шарқи Дур ва ҳавзаи уқёнуси Ором манфиатҳои худро дошт, лекин ба он

Чопони ҷавони империалистӣ ҳалал мерасонд. Ин вақт дар мамлакат буҳрони инқилобӣ ҳам ру менамуд. Барои баромадан аз ин буҳрон, ба мутлақияти рус як ҷангӣ зафаровар лозим буд, то ки баъди он ба неруҳои инқилобии мамлакат зарба занад.

Чопон ба ҷангӣ зидди Русия ҳанӯз аз солҳои 90-ум тайёй медид. Вай ният дошт, ки ин давлатро аз ҳавзаи уқёнуси Ором дур партояд ва бо ҳамин дар шимоли Чин мавқеи худро мустаҳкам кунад. Файр аз ин, Чопон меҳост, ки Корея ва Манчурияро низ ба даст дарорад.

Вале Русия ба ҷангӣ дар пешистода он қадар тайёр набуд. Соҳтмони роҳи оҳани Транссибир, истеҳкомҳои Порт-Артур, ки онро Русия дар нимҷазираи Лядуни аз Чин ба иҷора гирифта месоҳт, ҳанӯз ба охир нарасида буданд. Соҳтмони ин иншоот бояд соли 1909 анҷом мейфт.



Русия дар ибтидои асри XX

Дар ҳамин вазъият, ҷанг 27-уми январи соли 1904 бо ҳамлаи эскадраи Чопон ба дастаи киштиҳои флоти рус, ки ин вақт дар бандари Чемулпои Корея буд, оғоз ёфт. Дар ин муҳориба киштии ҷангии бузурги Русия “Варяг” ва завраки туғандор канонеркаи “Корея” зарари қалон дида, дере нагузашта гарӯ шуданд. Дар яке аз муҳорибаҳои саҳти баҳрӣ сарфармондехӣ флоти уқёнуси Ороми рус адмирал С. О. Макаров ҳалок гардид.

Моҳҳои май – августи соли 1904 дар Порт-Артур ва Ляолян муҳорибаҳои қалон ба амал омада, ба фоидаи

Чопониҳо анҷом ёфтанд. Аз моҳи май то моҳи декабри соли 1904 Порт-Артур дар муҳосира буд. Муҳофизатгарони он баъд аз мудофиаи дуру дароз ва талафоти зиёд маҷбур шуданд, ки ба Чопон таслим шаванд.

Моҳи феврали соли 1905, баъди дар Мукден шикаст хӯрдани русҳо, Николай II аз ҳисоби киштиҳои флоти Балтика эскадраи ҷадиди киштиҳоро ороста, бар зидди ҷонҳо фиристод, вале флоти Чопон онро моҳи майи соли 1905 дар наздикии Сусима торумор кард. Аз ин эскадра танҳо 3 киштӣ тавонист, ки аз муҳосираи чопониҳо ҳалос



Муҳориба Сусима дар соли 1905. Чопон ғолиб баромад.

шуда, то ба шаҳри русии Владивосток рафта расид. Дар ин муҳориба Русия талафоти калони ҷонӣ ҳам дод. Инчунин, ҳазорҳо нафар баҳрнавардон ба асорат афтоданд.


Дар ҷангӣ зидди Чопон Русия шикаст хӯрд ва маҷбур шуд, ки моҳи августи соли 1905 тавассути миёнаравии ИМА дар шаҳри Портсмути ин мамлакат ба созишномаи сулҳи таслимшавӣ имзо гузорад.

Чопон дар натиҷаи ғалаба бар Русия ба мақсади худ расид. Русия аз Порт-Артур ва қисми ҷангӣ ҷазираи Сахалин маҳрум гардид.

Шикаст дар ҷангӣ зидди Чопон буҳрони инқилобиро дар Русия боз ҳам шадидтар гардонид.

Оғози инқилоби буржуазию демократӣ. Якшанбеи хунин.
Аксари коргарони фабрикаю заводи онвақтаи Русия он

дехқононе буданд, ки бо сабаби барҳам хўрдани хуқуқи раятӣ кори кишоварзиро партофта, ба шаҳрҳо рафт, издиҳоми бузурги меҳнати кирояро ташкил карда буданд. Вале он ҳанӯз аз рӯҳияи дехқонӣ орӣ набуданд ва ба “шоҳ-падарҷон”-ашон бовар доштанд. Жандармерия аз ин истифода бурда, бо ёрии гумоштаи маҳфии худ-поп Гапон созмони “Мачлиси коргарони руси фабрикаву заводҳои шаҳри Санкт-Петербург”-ро ташкил кард, то ки ба фаъолияти ин табақаи заҳматкашон таъсир расонад ва нагузорад, ки вай ба соҳти сиёсии мавҷуда зиён оварад.



Якшанбеи хунин

Мувофиқи маслиҳати поп Гапон, пагоҳии барвақти якшанбеи 9-уми январи соли 1905 ҳазорон нафар петербургихо дар тан либоси идона, бо зану фарзанонашон суратҳои Николай II ва худову фариштаҳо дар даст дуохонон аз дун-

боли поп Гапон ба сӯйи Қасри Зимистона раҳсипор шуданд. Ҳукumatдорон барои “пешвоз” гирифтани издиҳом омодагии пухта дида буданд. Ҳамин ки мардум ба майдони назди қаср ворид гардид, сарбозон ба сӯйи онҳо оташ кушоданд. Дар натиҷа, беш аз 500 нафар одам куштаю ярадор шуданд. “Якшанбеи хунин” оғози Инқилоби буржуазии рус буд.

Манифести 17-уми октябр. Тирамоҳи соли 1905 дар корпартоии умумирусиягӣ зиёда аз 2 миллион нафар одамон иштирок карданд. Он шаҳрҳои Санкт-Петербург, Москва, Киев ва шаҳрҳои дигари Русияю музофотҳои мустамликавии вайро фаро гирифт. Дар ин вазъият подшоҳ гайр аз гузашт кардан, илочи дигар надошт. Николай II мачбур шуд, ки ба “Эъломия” (“Манифест”) 17-уми октябр имзо гузорад. Дар он даъват карда шудани Думаи давлатӣ, озодиҳои демократӣ: озодии сухан, матбуот, мачлисҳо, гирдиҳамоиҳо,

ташкилотъо ва озодии вичдон ваъда карда шуда буданд. Ин озодихо дар натиҷаи муборизаи оммавии ҳамаи қувваҳои инқилобӣ ба даст дароварда шуданд.



Порт-Артури дар муҳосираафтодаро тирборон кардани артиши Чопон

Думаҳои якум ва дуюми давлатӣ. Дар охирҳои моҳи апрели соли 1906 Думай якуми давлатӣ даъват карда шуд. Қонуни интихоботӣ интихоботро барои дехқонон–чорзинағӣ, барои коргарон–сезинагӣ ва барои дворянҳо буржуазия–дузинагӣ, яъне нобаробар муайян карда буд. Қоидаҳои намояндагӣ низ барои табақаҳои гуногун як хел набуданд. Дворянҳо метавонистанд аз дехқонон аз ҳар 2 ҳазор кас, буржуазия аз ҳар 4 ҳазор кас, дехқонон аз ҳар 30 ҳазор кас ва коргарон аз ҳар 90 ҳазор кас 1 вакил интихоб кунанд. Инчунин, ин қонун маҳдудиятҳои молумулӣ ва синнусолӣ ҳам дошт. Аз ин рӯ, на ҳамаи одамон ҳукуқи интихоботӣ гирифтанд.



Пётр Столыпин

Шӯрои давлатӣ ҳукуқи Палатаи Олии Думаро гирифт. Нисфи аъзои онро худи подшоҳ таъйин мекард. Лоиҳаи қонунҳо танҳо баъди тасдиқи подшоҳ ҳукуқи қонунро мегирифтанд. Бинобар ин, баъди даъвати Думай якум ҳам Русия давлати ҳокимияти мутлақдор монд, лекин он аз тарафи Думай давлатӣ то як дараҷа маҳдуд карда шуд.

Думаи якуми давлатӣ барои подшоҳ ва ҷонидорони ўғапнодаро баромад, чунки фраксияи трудовикҳо бар хилофи манфиатҳои помешикҳо масъалаи ҳалли заминро ба муҳокима пешниҳод кард. Бинобар ин, Николай II, ҳамчун сарвари давлати феодалий, онро “балвогар” номида, моҳи июни соли 1906 пароканда кард.

Ибтидои солҳи 1907 Думаи дуюми давлатӣ таъсис ёфт, vale он аз Думаи якум ҳам гапнодаротар буд. Ин дума дар даврае даъват карда шуд, ки инқилоб аллакай ба шикаст дучор гардида буд. Барои ҳамин, мутлақият бе ягон тарсу ҳарос 30-юми июни соли 1907 Думаи дуюмро ҳам барҳам зад.

Инқилоб ва фаъолияти ду думаи давлатӣ нишон доданд, ки дар мамлакат ислоҳот гузаронидан лозим аст, ки яке аз ҷузъҳои муҳимтарини он масъалаи замин мебошад.

Ислоҳоти аграрии Столипин. То соли 1905 мутлақият ҷамоаи деҳотии русро бо ҳарроҳ муҳофизат мекард. Он барои ситонидани андоз, сафарбарӣ ва сарбозӣ ва аз тарафи помешикон истисмор кардани деҳқонон воситаи хеле мусоид буд. Инқилоб нишон дод, ки минбаъд нигоҳ доштани ҷамоаи деҳқонӣ барои мутлақияти Русия ҳавфи қалон дорад. Доираҳои пешқадами мамлакат соҳти ҷамоавию патриархалий (падаршоҳӣ)-и Русияро ҳамчун яке аз монеаҳои асосии пешрафти мамлакат медонистанд. Бинобар ин, аз ҳукумати подшоҳӣ барҳам додани онро талаб мекарданд.

Дар зери сарпарастии яке аз шахсони мансабдори қалони давлатӣ лоиҳаи ислоҳоти аграрӣ пешниҳод карда шуд ва 9-уми ноябрини соли 1906 Николай II ба зери амр дар бораи ислоҳоти аграрӣ имзо гузошт. Баъдтар Шӯрои давлатӣ дар ин бора қонун ҳам баровард. Ин ислоҳот мувофиқи санаи аз тарафи подшоҳ тасдиқкарда “Қонуни 14-уми июни соли 1910” номида шудааст.

Ислоҳоти аграрии Столипин кишоварзиҳо ҳам ба роҳи сармоядорӣ даровард. Вай барои камол ёфтани соҳибкорӣ ва муносибатҳои бозоргонӣ дар шаҳру деҳоти Русия шароити мусоид муҳайё менамуд. Сарфи назар аз ин, суиқасди душманони ислоҳот ба ҷони сарвари ислоҳоти аграрӣ

Столипин, Чанги Якуми Җаҳонӣ ва ниҳоят табаддулоти боловикии моҳи октябри соли 1917 барои пурра ба амал баровардани ислоҳоти аграрии соли 1906 эълонкардаи Николай II халал расониданд.

САВОЛ ВА СУПОРИШ

1. Дар бораи сабабҳои чанги Русияву Чопон чиҳо медонед? 2. Чанги Русияю Чопон кай ва чӣ тавр оғоз ёфта, кай ва чӣ тавр ба охир расидааст? 3. Сабаб ва мақсадҳои инқилоби якуми буржуазию демократии Русияро муайян кунед. 4. Инқилоб бар зидди кӣ ва қадом тартиботи мавҷудаи Русия нигаронида шуда буд? 5. Чаро ин инқилоб буржуазию демократӣ ном гирифтааст? 6. Воқеаҳои фочиавии «Якшанбеи хунин»-ро шарҳ дихед. Воқеаҳои инқилобии соли 1905 ба чӣ далолат мекарданд? 7. Солҳои 1902-1905 дар Русия қадом хизбҳои сиёсӣ ташкил ёфтанд? 8. Думаи якум давлатӣ кай даъват карда шуд? Ин Дума кай ва борои чӣ пароканда карда шуд? 9. Оё ислоҳоти аграрии Столипин иҷро гардид? 10. Аз мавзӯъ хулоса бароред.

§ 9. ИМПЕРИЯИ АВСТРО-ВЕНГРИЯ ДАР НИМАИ ДУЮМИ АСРИ XIX – АВВАЛИ АСРИ XX

Дар империя ба миён омадани иртиҷои сиёсӣ. Чӣ тавре ба шумо маълум аст, инқилоби буржуазии солҳои 1848-1849 дар империяи Австрия шикаст ҳӯрд. Аз ҳамин сабаб, дар он ҷо иртиҷои саҳттарини сиёсӣ ҳукмрон гардид. Ҳукумати Бах (1852–1860) бар зидди ҳаракати миллию озодиҳоӣ берраҳмона мубориза мебурд. Матбуوت ба зери назорати саҳт гирифта шуд. Бе иҷозати маҳсус ва бе иштироки пулис доир гардонидани гирдиҳамоиҳо манъ карда шуд. Ҳар гуна созмону ташкилотҳои ҷамъиятию сиёсӣ, ки борои фаъолият аз ҷониби ҳукумат иҷозатнома надоштанд, пароканда карда шуданд. Мамлакат ба 15 мулк тақсим карда шуд, ки ба ҳар қадоми онҳо генералҳои австриягӣ ҳукмронӣ мекарданд.

Идораи иртиҷои Австрия маҳсусан дар Венгрия бедодгарӣ мекард. Хорватия, Словения, заминҳои Сербия ва Руминияро аз Венгрия чудо карда, ба музофотҳои Австрия

табдил дода шуданд. Хорватия бошад, бевосита ба шахри Вена тобеъ карда шуд. Трансильвания мухтор эълон гардид. Қисмати боқимондаи Венгрия ба 5 мулк тақсим карда шуд. Дар Венгрия ҳокимияти олӣ ба ихтиёри генерал-губернатори Австрия гузашт.



Империяи Австро-Венгрия

Чехия низ ба доми бедодгарӣ ва таъқиботи оммавӣ гирифтор шуд. Хабарнигори маъруфи Чех Карел Гавличек, ки бар зидди мутлақият мубориза мебурд, бадарга карда шуд. Дар Доңишигоҳи Прага лексия хондани ислоҳотҳоҳ Ф. Л. Риген манъ карда шуд.

Дар ин давра сиёсати олмониқунонии ақаллиятҳои миллии империя пурзӯр шуд. Забони олмонӣ дар тамоми қаламрави империя давлатӣ эълон гардид. Коргузории маъмурий, судӣ ва ҳатто маорифи ҳалқ дар ҳама ҷо бояд ба забони олмонӣ сурат мегирифт.

Вазни иқтисодии империя дар солҳои 50-60 асри XIX.
Дар оғози ин давра дар империя суръати ба амал омадани табаддулоти саноат батезӣ тараққӣ кард, маҳсусан, баъзе

соҳаҳои саноати вазнин ва соҳтани роҳҳои оҳан. Соли 1869 истехсоли ангишт 3,5 млн. тонна, оҳан 0,7 млн. тонна ва чӯян 0,25 млн. тоннаро ташкил намуд. Бекор карда шудани сарҳадҳои дохилии гумрукӣ имконият дод, ки дар Австрия тиҷорат ҳам тараққӣ қунад. Ҳаҷми тиҷорати хориҷӣ низ афзуд. Агар дар соли 1950 он 187 млн. гулденро ташкил карда бошад, пас соли 1860 ба 293 млн. гулден расид. Моли асосии содироти империяи Австрияро фалла, ҷӯб ва газвору моҳут ташкил медод.



Дар баробари ин, бояд гуфт, ки суръати тараққиёти сармоядорӣ дар қисматҳои алоҳидаи Австрия як хел на буд. Агар саноати Чехия ва Моравия тараққӣ карда бошад, пас дар Венгрия, Галиция, Хорватия, Словения ва дигар гӯшаю канорҳои империя рушди он хеле суст сурат мегирифт. Онҳо мисли замони қаблӣ асосан, мулкҳои кишоварзии Австрия буданд. Ҳуди империяи Австрия воқеан давлати кишоварзӣ буд.

Вазъи молиявии империяи Австрия вазнин буд. Дар буҷаи он ҳароҷот нисбат ба даромад маблағи ниҳоят қалонро ташкил менамуд. Аз ҳамин сабаб, қурби пули австриягӣ сол то сол пасттар мефаромад.

Ҳаракати миллию озодихоҳӣ дар Венгрия ва Чехия дар солҳои 50 ва 60-и асри XIX. Яке аз роҳбарони ҳаракати миллию озодихоҳии ҳалқи мачор, яъне венгерҳо, М.Ткач буд. Ӯ

маҷорҳо ва халқҳои дигари мазлуми империяи Австрияро даъват мекард, ки ба муқобили истилогарон ба мубориза бархезанд. Барои фаъолияти инқилобиаш Ткач аз тарафи ҳукumatдорони Австрия ҳабс карда шуд. Баъди дар натичаи авф аз маҳбас озод шудан, ў фаъолияти муборизаи озодихоҳонаи инқилобии худро давом дод. Дар қатори Ткач даҳҳо шахсиятҳои миллии дигари Венгрия ба муборизаи миллию озодихоҳӣ бархостанд. Онҳо дар қаламрави Венгрия созмони илмию сиёсии зиёд ташкил намуданд. Барои паст намудани шиддати вазъияти муборизаи миллию озодихоҳӣ дар Венгрия маъмурияти австриягии империя ҳар гуна чораҳо меандешид. Масалан, иҷозат дод, ки дар Венгрия ба Сейм интихобот гузаронида шавад. Баъди интихобот маълум гардид, ки Сейми мазкур барои маъмурияти империявӣ гапдаро нест. Аз ҳамин сабаб, он пароканда карда шуд.

Дар Чехия низ муборизаи миллию озодихоҳона суръат мегирифт. Дар ин ҷо ҳам ҳукумати Австрия барои паст гардонидани шиддати вазъият чораҳо андешид. Ҳукумат соли 1860 ба Сейми Чехия ҳукуқи ташабbusi қонунгузорӣ дод, вале мисли пештара забони олмонӣ забони давлатӣ буд. Ин чораи ҷузъӣ ва барои халқи чех беаҳаммият ҳаракати миллию озодихоҳиро дар Чехия паст карда натавонист. Чунин ҳолати ҷамъиятию сиёсӣ дар қаламрави сукунати тамоми халқҳои дигари ғайриавстриягӣ ҳам ба назар мерашид. Дар ин вазъият ҳукумати Австрия мамлакатро ба тарзи қуҳна идора карда наметавонист. Аз ин рӯ ҳукумати нав бо сардории Шмерлинг (1861–1865) хост, ки олмонигардонии халқҳои ғайриолмониро бо усули конститутсионӣ иҷро қунад. Ин буд, ки соли 1861 бо номи “Патенти Феврал” Конститутсияи умумииимперияи Австрия қабул карда шуд. Он ба парламенти дупалатагӣ ҳокимиияти қонунгузорӣ дод. Конститутсия интихоботро аз рӯйи молу мулк нобаробар ва дузинагӣ эълон намуд. Ин Конститутсия ба буржуазия ва ашрофони заминдори Австрия имконият медод, ки дар империя ҳокимиияти қонунгузорро дар зери назорати худ

дошта бошанд. Аз Конститутсияи мазкур халқҳои ғайри-олмонӣ норозӣ буданд. Аз ин рӯ, сиёсати марказонидани ҳокимияти давлатӣ ва олмонигардонии халқҳои империя комилан шикаст хӯрд.

Дар чунин шароит вазъияти хориҷии империяи Австро-Венгрия суст шудан гирифт. Соли 1866 Австро-Венгрия дар ҷанг зидди Пруссия ба шикаст дучор шуд. Ин ҷанг ҳаракати миллию озодиҳоҳонаи халқҳои империя ва маҳсусан, халқи Венгрияро боз ҳам пурзӯртар кард. Ҳавфи барҳам хӯрдани империяи Габбсбургҳои Австро-Венгрия ба миён омад. Бинобар ин, ҳукумати империяи Австро-Венгрияро гирифт. Ҳуди ҳамон сол Конститутсияи нав қабул карда шуд. Ин Конститутсия соҳти давлатии ҳар ду қисми ин мамлакатро муқаррар намуд.

Вазъи иқтисодии Австро-Венгрия дар даҳсолаҳои охирини асри XIX. Тараққиёти сармоядорӣ дар қисматҳои гуногуни мамлакат нобаробар буд. Аз ин ҷиҳати саноат қисмати нисбатан тараққикардатарини империя Чехия ба ҳисоб мерафт. Австро-Венгрия Шимолӣ ва Ҷанубӣ низ аз ин ҷиҳат ба Чехия қариб баробар буд. Дар тараққиёти саноат Галиция, Буковина ва як қатор вилоятҳои дигар аз онҳо хеле ақиб монда буданд. Дар солҳои 70-90 Чехия дар саноати чӯянгузорӣ мақоми асосиро ишғол намуд. Дар ин ҷо он вақт 86 дарсади чӯяни империя истеҳсол карда мешуд. Соҳтмони роҳҳои оҳан низ суръат гирифт. Саноати коркарди маҳсулоти кишоварзӣ ҳам пеш рафт. Истеҳсоли қанд, шароб ва пиво мақоми бештар пайдо намуд. Чехия ба маркази асосии саноати боғандагии империя табдил ёфт. Аз 137 корхонаи боғандагии империя 67-тояш дар Чехия соҳта шуда буд.

Сиёсати хориҷии Австро-Венгрия дар сеяки охирини асри XIX. Австро-Венгрия бисёр меҳост, ки интиқоми шикаст дар ҷангҳои соли 1866-ро аз Пруссия бигирарад, вале бо вучуди ин, аз Русия тарсида, дар ҷангҳои дар пешистодаи Пруссия бар зидди Фаронса мавқеи бетарафиро ихтиёर кард. Соли 1873

Австро-Венгрия бо ҳамроҳии Олмон ва Русия бо номи “Иттифоқи се император” қарордод ба имзо расонданд. Соли 1876 бошад, бо Русия Созишномаи “Рейх-штат”-ро имзо кард. Он ба Русия имкон медод, ки бе даҳолати Австро-Венгрия бо Туркия ҷанг кунад. Барои ҷуброни ин бетарафӣ Австро-Венгрия бояд қисми Хорватия ва бъазе навоҳии наздисарҳадии Боснияро ба даст медаровард. Дар Конгресси байналмилалии Берлин соли 1878 ба Австро-Венгрия иҷозат дода шуд, ки Босния Ҳерсоговинаро истило кунад. Аз ин рӯ, муносибат дар байни Австро-Венгрия ва Русия бад шуд. Ин ҳолат Австро-Венгрияро маҷбур соҳт, ки бо Олмон наздик шавад. 7-уми октябри соли 1879 дар байни Австро-Венгрия ва Олмон созишномаи маҳфие ба имзо расид, ки он бар зидди Русия нигаронида шуда буд.

Дар ин давра дар масъалаи Тунис муносибатҳои байни Италия ва Фаронса тезутунд шуданд. Аз ин рӯ, ба иттифоқи Австро-Венгрия ва Олмон Италия низ доҳил шуд, ки бо ҳамин он ба Иттифоқи Сегона табдил ёфт.

Сиёсати хориҷии империяи Австро-Венгрия дар ибтидои асри XX. Сиёсати хориҷии Австро-Венгрия дар ибтидои асри XX сол то сол иртиҷоитар мегардид. Самти асосии сиёсати хориҷиаш дар он давра ба Балкан нигаронида шуда буд. Ба ақидаи доираҳои ҳукмрони мамлакат, пеши роҳи ҳаракати миллию озодихоҳӣ ва барҳам ҳӯрдани империяи Австро-Венгрияро маҳз ҳамин сиёsat гирифта метавонист.

Иқдоми калони империяи Австро-Венгрия барои ишғол кардани Балкан, 5-уми октябри соли 1908, забт намудани Босния ва Ҳерсоговина буд. Ин иқдом муносибати тезутуниди иттифоқи Русияву Сербияро ба муқобили Австро-Венгрия ба вуҷуд овард. Мубориза дар байни Австро-Венгрия ва Сербия ба ҷанг тайёрӣ дидан буд, лекин ин ҷанг ба амал наомад, Австро-Венгрия аз он ҳуддорӣ кард. Дар ин сурат, зарур мешуд, ки бо Русия рӯбарӯ шавад. Бо сабаби ба муқобили славянҳои ҷанубӣ нигаронида шудани сиёсати балкании Австро-Венгрия, муносибати ин давлат бо Русия тезутунд гардид.

САВОЛ ВА СУПОРИШ

1. Муайян кунед, ки чаро дар империяи Австрия бъди шикасти инқилоби буржуазии солҳои 1848–1849 сиёсати иртиҷои ҳукумат ба миён омад ва он дар чӣ ифода ёфтааст? 2. Ҳаракати миллию озодихоҳӣ дар солҳои 50 ва 60 аспи XIX дар Венгрия ва Чехия дар қадом вазъ қарор дошт? 3. Барои гирифтани пеши роҳи болоравии ҳаракати миллию озодихоҳӣ дар империя ҳукумати Австрия чӣ чора мечуст? 4. Моҳияти Конститутсияи соли 1861-и империяи Австрияро шарҳу эзоҳ дихед? 5. Дар бораи вазъи иқтисодии империяи Австро-Венгрия даҳсолаҳои охирини аспи XIX чиҳо медонед? 6. Сиёсати хориҷии Австро-Венгрия сеяки охирини аспи XIX-ро муайян кунед? 7. Дар бораи саноат ва молияи Австро-Венгрияи ибтидои аспи XX маълумоти мушаххас дихед. 8. Дар бораи ҳаракати миллию озодихоҳии ибтидои аспи XX ҳалқҳои империяи Австро-Венгрия маълумот дихед.

§ 10. ИСПАНИЯ ДАР АСРИ XIX ВА АВВАЛИ АСРИ XX

Вазъияти Испания дар нимаи аввали аспи XIX. Муборизаи миллию озодихоҳии мустамликаҳои испании Америки Лотинӣ вазъияти сиёсиро дар Испания тағиیر дод. Шоҳ маҷбур шуд, ки соли 1812 дар мамлакат Конститутсияро ҷорӣ намояд. Мувофиқи он ба Кортесҳо (парламенти мамлакат) интихобот гузаронида шуд, вале худи шоҳ Фердинанди VII ҷонибдори мутлақияти шоҳӣ буд. Аз ин рӯ,

ҳаракат мекард, ки мамлакатро бе Конститутсия ва Кортесҳо идора кунад. Ҳамин буд, ки дере нагузашта ин Конститутсия бекор карда шуд.

Вале замона дигар шуда буд. Дар мамлакат муносабатҳои сармоядорӣ сол то сол ташаккул мёёфтанд. Табақаи нави доро – буржуазия ба воя мерасид. Он ба ҳокимияти шоҳӣ фишор меовард ва бар зидди ӯ мубориза ҳам мебурд. Дар Испания моҳҳои январ-марти соли 1820 инқилоби нави буржуазӣ ба амал омад. Дар



Фердинанди VII
Дон Карлос

санаи 9-уми марта соли 1820 шоҳ маҷбур шуд, ки Конституцияни соли 1812-ро аз нав барқарор кунад. Дар асоси он ба Кортесҳо интихобот баргузор гардид. Дар он нерухои муҳолиф мувакқатан ғолиб баромада, ҳокимияти қонунгузорро ба даст дароварда, чандин чораҳои инқилобии муътадили иқтисодиро амалӣ намуданд, баҳусус, оид ба кишоварзӣ.

Аз сиёсати дохилии шоҳ нерухои инқилобӣ норозӣ буданд. Барои ҳамин кӯшиш менамуданд, ки шоҳ Фердинанди VII-ро бо бародари ў Дон Карлос, ки қатъиян зидди ҳокимияти мутлақи шоҳ буд, иваз намоянд.

Соли 1823 “Иттифоқи Муқаддас” бар зидди Испания таҷовузи аксулиниқилобӣ кард. Моҳи апрел лашкари садҳазорнафараи Фаронса ба Испания зада даромад. Дар натиҷа, ин инқилоби Испания шикаст хӯрд. Фердинанди VII Конституцияни мамлакатро бекор карда, иштирокчиёни инқилобро шадидан таъқиб мекард. Бо ҳамин, дар мамлакат иртиҷоҳи хукмрон гардид.

Мутлақиятҳоҳони ашаддӣ дар атрофи бародари хурдии Фердинанди VII – Дон Карлос муттаҳид шуданд. Дар таъриҳ ин ашхос карлчиён (аз номи Дон Карлос) номгузорӣ шудаанд.

Соли 1833 шоҳ вафот кард. Духтари хурдсоли ў Изабелла шоҳи Испания эълон карда шуд. Маҷлиси маҳсуси Кортесҳо, ки бо ҳамин мақсад даъват шуда буд, ба Изабелла савганд ёд кард. Малика Кристина (ҳамсари Фердинанди VII) пуштибони Изабеллаи хурдсол эълон гардид. Карлчиён бошанд, баъди ин Дон Карлосро шоҳи қонунӣ эълон намуданд ва ба ҷанги ифротӣ даст занданд, ки он то соли 1840 идома ёфт.

Диктатураи Навраэс (1843–1851). Дар зарфи ҳашт сол сарвари ҳукумати Испания генерали карлчиён Навраэс буд. Ў дар мамлакат диктатураи шахсии ҳудро ҷорӣ намуд. Бо фармони Навраэс танҳо соли 1844-уми 214 нафар қатл



Диктатор Навраэс

карда шуд. Ўз Кортесҳо хукуқи ташаббуси қонунгузориро гирифт. Навраэс қатлкуниро воситаи ягонаи мубориза бар зидди рақибони сиёсии худ медонист. Сарфи назар аз ин, вазъияти ҳокимияти ў он қадар мустаҳкам набуд. Аз ин рӯ, оқибат маҷбур шуд, ки соли 1851 ба истеъфо равад. Ҳукумати нав бошад, Кортесҳоро тамоман пароканда кард.

Инқилоби солҳои 1854–1856. Мамлакатро бе Кортесҳо идора кардан, надоштани ҳоҳиш барои ба амал баровардани ислоҳоти нави иқтисодӣ ва идораи давлатӣ, ришваҳӯрию бадаҳлокӣ дар дарбор қаҳру ғазаби оммаҳои васеи аҳолии Испанияро ба вучуд оварданд, ки дар байни онҳо заминдорони озодандеш ва буржуазия низ буданд. Вақте фармони ҳукумат дар бораи шаш моҳ пешакӣ пардохтани андоз интишор гардид, генерали озодандеш О. Доннел моҳи июни соли 1854 дар Мадрид шўриш бардошт. Ў бо ҳамроҳии ҳамсафонаш ба ҳалқ муроҷиатнома қабул кард. Дар он тақозо карда мешуд, ки “шуллук”-ҳои дарборӣ аз ҳокимият дур, қонунҳо риоя ва андозҳо кам карда шаванд. Дар муроҷиатнома фикр дар бораи ташкил намудани пулис низ зикр ёфта буд.

Шўриш, дере нагузашта, шаҳрҳои калонтарини мамлакатро фаро гирифт. Дар ҳама ҷо дастаҳои пулис ва хунтаҳои инқилобӣ ташкил карда мешуданд. Қисме аз инқилобчиён барои Испания ҷумҳурӣ талаб мекарданд. Барои паст гардонидани шиддати инқилоб шоҳ генерал Эспертереро, ки қаблан сардори ҳукумат буд, аз нав ба ин вазифа таъйин кард, vale ӯ чун пештара аз ҷорӣ намудани ислоҳоти қатъии демократӣ дар мамлакат даст кашид.

Инқилоб ҳамоно давом мекард. Соли 1855 дар Каталония коргарон корпартони умумӣ карда, то яқдарача ба мақсадҳои худ ноил шуданд. Соли 1865 генерал О. Доннел ба он муваффақ шуд, ки Эспертере ба истеъфо биравад. Вале Эспертере ҳокимиятро гасб намуда, мамлакатро дар ҳолати ҳарбӣ эълон кард. Ҷавобан ба табаддулоти аксулинқилобӣ, дар Мадрид ва шаҳрҳои дигари Испания шўришҳо сар занданд, лекин баъди ҷангҳои начандон қалону тӯлонӣ онҳо аз тарафи ҳукумати Эспертере пахш карда шуданд. Ҳамин

тариқ, инқилоби солҳои 1854–1856 шикаст хўрд. Дар мамлакат аз нав иртиҷоъ ва таъқибот ҳукмрон гардиданд.

Инқилоби солҳои 1868–1874. Шўриши 18-уми сентябрини соли 1868 дар флоти дар Кадис мустақарбуда оғози инқилоби нави Испания гардида. Он дар мамлакат чунон босуръат паҳн шуд, ки баъди ду рӯз Изабелла, маликаи Испания, маҷбур шуд, ки ба Фаронса фирор кунад. Ҳукумати Испания аз ҳисоби муътадилон ва озодандешони чап ташкил дода шуд ва моҳи июни соли 1869 Кортесҳо Конститутсији нави Испанияро эълон карданд. Моддаҳои даҳлдори он ҷорӣ намудани ҳуқуқи интихоботи умумӣ (барои зану мард), озодии вичдон, созмон ва маҷлисҳоро эълон доштанд. Конститутсија дар мамлакат никоҳи шаҳрвандиро иҷозат дод. Мутлақияти меросӣ нигоҳ дошта шуд, буржуазияи озодандешу мутлақиятҳоҳ ҳокимиятро дар дасти худ нигоҳ дошт.

Кортесҳо шоҳзодаи италиявӣ Амадеи Савоиро шоҳи Испания интихоб намуданд. Ў соли 1870 ба таҳти шоҳӣ нишаст, лекин рӯҳониён ва ашрофон Амадеи Савоиро душманона истиқбол намуданд. Артиш ва вазирон ҳам Амадеи Савоиро хуб дастгирӣ накарданд. Аз ин рӯ, вай маҷбур шуд, ки моҳи феврали соли 1873 аз таҳту точи шоҳии Испания даст кашад. Дар шароити баамаломада Кортесҳо маҷбур шуданд, ки Испанияро ҷумҳурий эълон намоянд. 24-уми январи соли 1874 Кортесҳо ба таҳти шоҳии Испания писари Изабелла – Алфонси XII-ро нишонданд.

Бесалоҳиятӣ ва дар татбиқи мақсадҳои худ қатъӣ набудани ҷумҳуриҳоҳон ба он оварда расонид, ки инқилоби солҳои 1868–1874 ҳам оқибат шикаст хўрд. Дар Испания ҳокимияти мутлақи дворянӣ мондан гирифт, ки акнун ба он сулолаи Бурбонҳо ҳукмронӣ мекард.

Вазъияти сиёсии Испания баъд аз инқилоби солҳои 1868–1874. Моҳи декабри соли 1874, баъди табаддулоти ҳарбии давлатӣ, ки ба инқилоби буржуазӣ хотима гузошт,



Алфонс XII Бурбон

дар Испания мутлақият аз нав барқарор карда шуд. Сохти давлатии Испания аз тарафи Конститутсияе, ки соли 1876 қабул карда шуда буд, муқаррар карда шуд. Ин Конститутсия бе ягон тағијироти чиддӣ то соли 1931 кор кард. Конститутсияи соли 1876 Испанияро мутлақияти конститутсионӣ ва Алфонси XII Бурбонро шоҳи қонунӣ номид. Ба шоҳ ҳокимијати иҷроия дода шуд. Ў ҳақ дошт вазиронро таъйин ва ё ба истеъло гусел кунад, Кортесҳоро даъват ва ё пароканда намояд. Дар баробари ин, ў вазифадор буд, ки дар зарфи 3 моҳи баъди пароканда карда шудани Кортесҳо интихоботи навро доир намояд. Шоҳ қонунҳои қабулкардаи Кортесҳоро тасдиқ мекард ва ба артишу флот сарфармондехи олӣ буд.

Ҳокимијати қонунгузор ба Кортесҳо тааллук дошт, ки он аз ду палатаи баробарҳукуқ – Сенат ва Палатаи вакилон иборат буд. Дар Сенат аъзои сулолаи ҳукмрон ва олимартабагони Испания чамъ омада буданд: онҳое, ки дар як сол на камтар аз 60 то 1000 песет даромад доштанд, патриах, архиепископҳо, дорандагони рутбаҳои баланди ҳарбии артиш, сенаторҳо, ки шоҳи якумра таъйин мекард ва гайра. Дар моддаи 13 Конститутсия ба ҳамаи шаҳрвандон озодии сухан, матбуот, ташкил намудани созмонҳо ва доир намудани маҷлисҳо кафолат дода мешуд, лекин мувофиқи моддаи 17-и он ҳукумат метавонист ҳамин озодихои демократиро бекор кунад.

Ҳукуматҳои консерваторҳо ва либералҳо. Баъд аз шиқости инқилоби солҳои 1868-1876, сарвари Ҳизби Консерваторон Кановас дел Кастилио ҳукуматеро ташкил кард, ки он ҳамаи амру қонунҳои замони ҷумҳуриро бекор намуд. Фаъолияти созмонҳои коргариро манъ ва шӯриши карлчиёнро дар Шимол пахш кард. Танҳо баъд аз ин интихоботро ба кортесҳо таъйин намуд. Сарфи назар аз ин, ҳукумати Консерваторон дар тӯли даҳсолаи аввал баъди эҳёи мутлақият мустаҳкам набуд. Сиёсати ҳукумат дар Куба норозигии калони мардумро ба вучуд овард. Дар он ҷо соли 1868 ба муқобили ҳукмронии Испания шӯриши халқӣ сарзад. Генерал Мартинес Кампос, ки яке аз маҳвқунандагони

халқи Куба буд, маңбур шуд изҳор намояд, ки барои мавҷу-дияти ҳокимияти Испания дар мустамликаҳо ва идораи онҳо ислоҳот зарур аст. Аз ин рӯ, соли 1878 бо шӯришиёни Куба созишномаи сулҳи Санхон ба имзо расонида шуд. Моҳи январи соли 1880 оқибат қонун дар бораи барҳамзани гуломдорӣ дар Куба қабул гардид.

Моҳи феврали соли 1881 бо сардории Сагасте Ҳукумати Ҳизби Либералӣ ташкил карда шуд. Ин ҳукумат дар мамлакат баъзе ислоҳотҳои демократӣ гузаронд. Вай озодии матбуот, созмонҳо ва гайраро эълон намуд. Ба нафъи буржуазияи тиҷоратию молиявӣ барои молҳои ба мамлакат воридшаванда нархномаҳои гумруқӣ кам карда шуданд. Соли 1882 Со-зишномаи тиҷоратии Испанияву Фаронса ба имзо расид, ки дар натиҷаи татбиқи он ба Испания сели молҳои боғандагии Фаронса сарозер гардид. Инчунин, андоз ба корхонаҳои саноатӣ зиёд карда шуд. Ин чорабинихо норозигии буржуазияи саноатии Испанияро ба вучуд оварданд. Соли 1883 ҳатто дар якчанд гарнizonҳои артиш шӯришҳо ба амал омаданд, vale бо сабаби он ки онҳо ба оммаи васеи халқ такя намекарданд, ногузир ба шикаст анҷом ёфтанд.

Соли 1885 шоҳ Алфонси XII вафот кард. Регенти (пушти-бони) таҳти шоҳӣ завҷаи ў Мария Кристина эълон гардид. Ин замон дар байни сарварони ҳизбҳои консерваторҳо ва либералҳо – Кановас ва Сагасте созише ба даст омад, ки му-вофиқи он онҳо уҳдадор шуданд, ки мутлақиятро дастгирӣ мекунанд. Ин қарордод номи “Пакте эл Парде” (аз номи “Қасри эл Пардо”-и шоҳ, ки дар он ҷо гуфтушунид ва қабули қарордоди мазкур доир гардидааст)-ро гирифтааст. Дар баробари ин, ҳар ду ҳизб ба қарор омаданд, ки бо навбат ба ҳокимият соҳиб мешаванд, то ки режими мавҷударо мус-таҳкам намоянд. Ин маънои онро дорад, ки Испания акнун ба туъмаи ду ҳизби сиёсӣ табдил ёфт. Қадоме аз ин ҳизбҳо дар сари ҳокимият бошад, дар мамлакат ақибмонӣ, ҳазина-дуздӣ, пораҳӯрӣ, сунистеъмол аз вазифа ва зуҳуроти дигари манғӣ ҳукмрон буданд. Ҳар яке аз ин ҳизбҳо, ки ба сари қудрат меомаданд, Кортесҳоро пароқанда намуда, интихоботи

navи онро ташкил мекарданд. Дар рафти интихобот ҳизби ҳукмрон тамоми имкониятҳои ҳокимияти давлатиро ба кор мебурд, то ки дар Кортесҳо аксариятро барои худ таъмин намояд. Барои ҳамин, бисёр вақт оммаи аҳолӣ аз интихобот сар метофт.

Ҳаракатҳои миллӣ дар охири асри XIX. Рушди иқтисодӣ дар Испания масъалаи миллиро тезутунд кард. То охирҳои асри XIX рафти ташаккулёбии миллати баскҳо ва галитсихо, асосан, анҷом ёфт. Бо ҳамин сабаб, шумораи ҳаракатҳои миллӣ дар се вилояти мамлакат – Каталония, Баскония ва Галитсия афзуд. Бо сабаби он ки дар Каталония ва Баскония муносибатҳои сармоядорӣ афзуда, табақаҳои пролетариат ва буржуазияро ташаккул доданд, дар байни онҳо мубориза вусъат ёфт. Дар охирҳои асри XIX дар тамоми Испания дар саноат ҳамагӣ 243867 нафар коргарону хизматчиён кор мекарданд, ки қариб нисфи онҳо аз Каталония ва Баскония буданд.

Соли 1892 намояндагони буржуазияи миллии Каталония дар Манрес дар Ассамблэя ҷамъ омада, барномаи ҳаракати миллии Каталонияро таҳия кардаанд, ки он “Асосҳои Манрес” номида шудааст. Буржуазияи Каталония Кортесҳои муҳтореро, ки дар соҳаҳои андозситонӣ, маориф, қонунгузории шаҳрвандӣ, ҷинӣ ва тиҷоратӣ ҳокимияти қонунгузориро доранд, талаб мекарданд.

Чангҳои Испания дар мустамликаҳо. Баъд аз шикаст ҳӯрдани инқилоби солҳои 1854–1856-и Испания, ҳукумати ин давлат сиёсати мустамликазабткуниро идома дод. Он дар таҷовузи Фаронса ба муқобили Ветнам фаъолона ширкат варзид. Инчунин, ба Мексика лашкар қашид, лекин ҳардӯи ин иқдоми иртиҷоӣ дар сиёсати ҳориҷӣ ба Испания он қадар шуҳрат наовард. Он танҳо як қисми Марокашро забт намуд. Ҷумҳурии Доминикан аз тарафи артиши Испания маҷбур шуд, ки таслим гардад. Испанияи заифшуда барои ишғоли мустамликаҳои калон қувваи ҳарбии зарурӣ надошт. Дар мустамликаҳои кӯҳнаи он ва маҳсусан, дар Куба ҳаракати озодиҳоҳӣ меафзуд. Вазъияти дохилии Испания

низ хуб набуд. Соли 1857 дар Андалус шўриши кишоварзон ва солҳои 1861–1862 дар музофотҳои дигари мамлакат ҳам шўришҳо ба амал омаданд. Онҳо дар ин марҳала сиёсати хориции Испанияро заиф мегардониданд.

Дар охирҳои асри XIX Испания маҷбур буд, ки барои дар дасти худ нигоҳ доштани мустамликаҳо дар он ҷойҳо бар зидди ҳаракати миллию озодихоҳӣ мубориза барад, аз ҷумла, дар Куба, Филиппин ва Пуэрто Рико. Ҷангҳои Испания ва Филиппин ба иқтисодиёти Испания зарбаи саҳт заданд, дар Каталония фабрикаҳо баста мешуданд ё ки вақти маҳдуд кор мекарданд. Ҷанг маблағҳои калонро тақозо мекард ва шумораи зиёди одамонро ба доми худ мекашид. То соли 1897 Испания ба Куба наздики 200000 нафар, ба Филиппин 25000 нафар ва ба Пуэрто-Рико 4480 нафарро равон кард.

Дар охирҳои асри XIX сари роҳи сиёсати хориции Испанияро ИМА гирифт. Он акнун ба мустамликаҳои испанӣ дастдарозӣ мекард. Истилои ИМА ба Куба, Пуэрто-Рико, Гуам ва ҷазираҳои Филиппин паҳн шудан гирифт. Моҳи январи соли 1898 ИМА ба Испания пешниҳод кард, ки Куба-ро ба маблағи 300 млн. доллар ба вай бифурӯшад, вале Испания ин таклифро рад кард. Барои ҳамин, дере нагузашта ИМА бар зидди Испания ҷангид, лашкари онро торумор кард. Мувофиқи Созишиномаи сулҳе, ки 10-уми декабря соли 1898 дар Париж ба имзо расид, Испания аз истиқлолияти худ бар Куба даст қашид ва инчунин, Пуэрто-Рико ва Гуамро ба ИМА вогузошт. Филиппинро бошад, ба маблағи 20 млн. доллар ба ИМА фурӯҳт.

Испания дигар аз уҳдаи идора кардани мустамликаҳои худ баромада наметавонист. Аз ҳамин сабаб, моҳи феврали соли 1899 (ҷазираҳои Королин ва Мариан)-ро ба Олмон фурӯҳт. Мустамликаҳои охирини он тарафи уқёнусро аз даст додан, маънои шикасти сиёсати мустамликадории Испания дар охири асри XIX ҳисоб меёфт. Сабаби асосии ин шикаст ақибмонии сиёсию иқтисодӣ ва иҷтимоии Испания буд.

Харакати миллӣ дар Испания дар оғози асри XX. Аз даст додани мустамликаҳои Америка зарбае буд бар буржуазияи Каталония ва Басконияи Испания. Дар баробари тараққӣ-ёти саноатии Каталония ва Баскония буржуазияи миллии онҳо ба мақсади ҳифзи манфиатҳои худ ислоҳоти маъмурӣ, нархнома (тариф)-ҳои имтиёзнома ва ҳуқуқҳои сиёсиро талаб мекарданд. Соли 1901 аз якчанд гурӯҳҳои буржуазияи миллии Каталония ба номи “Лигай минтақавӣ” ҳизб ташкил карда шуд. Ин ҳизб зиёда аз ду даҳсола ҳаракати миллии Каталонияро тақозо менамуд. Соли 1906 “Лигай минтақавӣ” бо ҳамроҳии ҳизбҳои дигари буржуазияи миллӣ блоки пешазинтиҳоботиеро бо номи “Яқдилии Каталония” ташкил намуд. Дар натиҷаи ин “Яқдилии Каталония” 44 ваколат-номаи намояндагии Каталонияро дар Кортесҳо соҳиб шуд.

Сиёсати хориҷии Испания дар оғози асри XX. Империализми Испания дар оғози асри XX талаб мекард, ки ҳукумат дар сиёсати хориҷии худ мавқеи фаъолтарро ишғол намояд. Мустамликаю бозорҳо, манбаъҳои нави ашёи хому соҳаҳои муҳимми сармоягузориро ба даст дарорад. Минтақаи асосии истилои империализми Испания қисмати шимолии Марокаш буд, он вилояте, ки аз маъдани оҳан, мис, сурб, графит, ангиштсанг ва заминҳои ҳосилхез ғанӣ буд. Аз ҷиҳати стратегӣ шимоли Марокаш калиде буд барои мавқеи ҳукмронӣ дар баҳри Миёназамин. Аз ҳамин сабаб, Марокаш объекти муборизаи чандин мамлакати империалистӣ гардида буд.

Ҳукумати Испания аз зиддиятҳои байни Англия, Фаронса ва Олмон истифода бурда, соли 1904 бо Фаронса қарордоди пинҳониеро барои тақсими шимоли Марокаш ба имзо расонид ва дар кори ба Испания дода шудани Марокали Шимолӣ ва қабул карда шудани қарори Конфронси Алхесираси соли 1906 муваффақ шуд. Сарфи назар аз ин, тақсимоти Марокаш чунин маъно надошт, ки гӯё Испания онро ба худ тобеъ карда бошад. Боз дар тӯли ду даҳсолаи оянда Испанияи империалистӣ ба муқобили ҳалқи озодиҳоҳи риффҳо мубориза бурд. Ин мубориза барои Испания

хеле гарон афтид – ҳазорхо қурбонй ва маблаги зиёдро талаб намуд.

Дар давраи буҳрони дуюми Марокаш (соли 1911) империализми Испания кӯшиш кард, ки боз ҳам аз зиддиятҳои байни Англияву Фаронса ва Олмон фоида барад. Моҳи июли соли 1911 бо дастгирии дипломатии Олмон Испания бар зидди Марокаш ҷанг сар карда, Лариш ва эл-Ксароро дар шимолии он забт намуд, vale ба артиши Испания мусасар нашуд, ки дар дарунтари Марокаш ворид шавад. 27-уми ноябрь соли 1912 дар байни Фаронса ва Испания созишинае ба имзо расид, ки мувофики он Марокаши Шимолӣ се тақсим карда шуд.

САВОЛ ВА СУПОРИШ

1. Дар бораи вазъи дохилии Испания нимаи аввали асри XIX маълумот диҳед. Ҷаро шоҳи Испания – Фердинанди VII дар мамлакат Конститутсияро ҷорӣ намуд? 2. Дар бораи инқилоби буржуазии соли 1820 чӣ медонед? 3. Инқилоби солҳои 1854 –1856 дар Испания чӣ тавр сурат гирифт? Дар бораи сиёсати хориҷии Испанияи ҷориҷи оҳири асри XIX нақл кунед. Ҷаро Испания аз мустамликаҳои худ маҳрум мешуд? 4. Дар оғози асри XX– то саршавии Ҷанги якуми ҷаҳонӣ вазъияти дохилии Испания чӣ тавр буд? 5. Аз мавзӯй хулоса бароред.

§ 11. ИЁЛОТИ МУТТАҲИДАИ АМРИКО АЗ ОҒОЗИ АСРИ XIX ТО АНҶОМ ЁФТАНИ ҶАНГИ МУЛҚӢ

Вазъи ИМА дар нимаи аввали асри XIX. ИМА дар аввали асри XIX давраи тараққиёти иқтисодиро аз сар меғузаронид. Дар Шимолу Шарқии мамлакат саноати фабрикавӣ ва ҳочагиҳои сармоядориву фермерӣ густариш мейёфтанд. Дар қисмати Фарбӣ бошад, фермерҳои сершумор ва ҳунармандони мустақил машғули касбу кори худ буданд. Дар қисми Шимолу Фарбӣ низ муносибатҳои соҳибкорӣ босуръат пеш мерафтанд. Дар иқтисодиёти Ҷануб гуломдории плантатсионӣ ҳукмрон буд. Фарқи роҳҳои тараққиёти Шимол ва Ҷануб ба рафти ояндаи тараққиёти таърихии ИМА таъсир расонд.



Харитаи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико


Дар охирхои асри XVIII нимаи аввали асри XIX ИМА заминҳои зиёдеро забт кард. Масоҳати умумии ИМА дар соли 1790 ҳамагӣ 888, 6 ҳазор км мил буд. Баъди ба он ҳамроҳ карда шудани Луизиана ва ҷанги истилогарона бар зидди ҳиндӯҳо, Мексика ва мустамлика гардонии заминҳои нави он то ба 3027, 8 ҳазор км мил расид. Паҳншавии корчаллонию сармоядорӣ имконият дод, ки аввалан, заминҳои нав ба даст дароварда шаванд. Дуюм, заминҳои нав шароити мусоид фароҳам оварданد, ки аз Аврупо ба ИМА шумораи зиёди муҳочирон биёянд. Дар байни онҳо мутахассисони муҳандисию техникӣ ва коргарони баландихтисос бисёр буданд. Муҳочирон шумораи аҳолии мамлакатро зуд зиёд мекарданд. Соли 1800 аҳолии ИМА ҳамагӣ 5,3 млн. нафар буд, вале соли 1850 он ба 23,2 миллион расид. Аз сабаби бисёр будани заминҳои холии Фарб дар ИМА нисбат ба Аврупо талабот ба неруи корӣ хеле зиёд шуд, лекин он намерасид. Аз ҳамин сабаб, дар Шимоли мамлакат истифодаи мошинҳо хеле барвақт оғоз ёфт. Дар Ҷануб бошад, истифодай меҳнати гуломон васеъ паҳн гардида буд.

Пешрафти соҳибкорӣ дар ИМА дар қатори ҷиҳатҳои мусбати худ ҷиҳатҳои манғӣ ҳам дошт. Аз ҷумла, буҳронҳои иқтисодии барзиёдистехсолкунӣ ба амал омаданд.

Яке аз роҳҳои манғии тараққиёти иқтисодӣ дар ИМА зӯран ба Ҷарб муҳочир кардани ҳиндӯён буд. Барои зиндагонӣ кардан ба ҳиндӯҳои амрикӣ ҷойҳои маҳсус “резерватсияҳо”-ро медоданд. Ҳукумат бар зидди ҳиндӯҳо, ки ба ин қарордод муқобилат нишон медоданд, дастаҳои мусаллаҳро ба кор мебурд. Бо баҳонаи таъқиби ҳиндӯҳо, лашкари



Маркаб – рамзи Ҳизби
Демократии ИМА




Фил – рамзи Ҳизби
Ҷумҳурии тоҷикистон

ИМА ба забткунии заминҳои давлатҳои ҳамсоя низ даст мезад. Бо ҳамин роҳ, лашкари ИМА Флоридаи Шарқиро аз Испания кашида гирифт.

Дар қисмати ғарбии Ҷорҷия қабилаҳои чирокҳо соқин буданд. Вақте ки дар он ҷо конҳои тилло кашф карда шуданд, ҳукумат аз созишномаҳои бо ҳиндӯҳои ин ҷо дар бораи замин бастааш даст кашида, ин заминҳоро “ҷамъиятӣ” эълон кард. Барои зиндагонии ин қабилаҳо ҳам резерватсияҳои маҳсус муайян намуда, онҳоро аз заминҳои аҷдодиашон зӯран пеш карданд.

Шӯришҳои ғуломон бо сардории Н. Тернер ва Ҷ. Браун.

Дар солҳои 30-юми асри XIX масъалаи ғуломдорӣ дар ҳаёти ҷамъиятии ИМА яке аз масъалаҳои ҷиддие




Н.Тернер

гардид, ки ҳалли онро рафти тараққиёти ин мамлакат тақозо мекард.

Ғуломон дар ИМА борҳо шўриш бардоштаанд. Яке аз шўриши қалонтарини ғуломон дар соли 1831 бо сардории ғулом Ната Тернер дар иёлати Вирчиния ба амал омадааст. Ғуломони шўришбардошта бо досту табар мусаллаҳ шуда, ба плантаторҳо ҳамла мекарданд. Ҳукуматдорон бар зидди ин шўришгарон сипоҳиён фиристоданд. Дар натичаи ҷанги нобаробар бо сарбозони ҳукуматӣ шўришгарон шикаст ҳўрданд. Ҳукуматдорони ИМА роҳбари шўришибчиён Н. Тернер ва боз 17 нафар иштирокчиёни дигари фаъоли шўришро ба қатл расонданд.

Соли 1859 бо сардории Ҷон Браун шўриши қалони дигари ғуломон ба амал омад. Ҷон Браун соли 1800 дар оилаи фермере, ки дар ҷанги истиқлониятхоҳӣ ҳалок гардида буд, таваллуд шудааст. Ў чорводор буд. Ҳанӯз дар овони қӯдакӣ бо ҷашмони худ диди буд, ки ғуломдор чӣ тавр ғуломбачаеро то мурданаш зада буд. Вақте ки Ҷон Браун ба воя расид, ба ҳаракати абсолютсионистҳо дохил гардид. Бо ҳамроҳии писаронаш дар ҷанги мулкии дар Канзас ба амаломада иштирок кардааст. Ҷон Браун борҳо зангиҳои гурезаро ба Шимол гуселонида, бо ҳамин роҳ онҳоро аз ғуломӣ озод кардааст.

Ҷон Браун дастаи на ҷандон қалонеро иборат аз 32 нафар ташкил кард. Дар ҳайати он се писарашиб ҳам буд. 17-уми октябри соли 1859 ин даста дар шаҳрчай Херпес-Ферри иёлати Вирчиния ба анбори қалони силоҳ ҳучум карда, онро бе хунрезӣ ишғол намуд. Ҷон Браун бовар дошт, ки шўришро мардум дастгирӣ ҳоҳад кард, вале ҳаёли ў рост набаромад. Дере нагузашта, анборро лашкари ҳукуматӣ муҳосира кард. Ҳарчанд дастаи Браун алайҳи неруи давлатӣ муқобилати саҳт нишон дод, оқибат шикаст ҳўрд. Қариб



Ҷ. Браун

ҳамаи шӯришчиён ҳалок гардианд. Брауни захмдори дар занбар хунолудхобидаро додгоҳ ба қатл (тариқи ба дор овехтан) ҳукм кард.

Ташкилёбии ҳизбҳои сиёсӣ. Ҳизбҳои сиёсӣ дар ҳаёти ИМА мақоми хосса доранд. Дар ибтидои аспи XIX дар мамлакат гурӯҳҳои сиёсӣ ба вучуд омаданд. Онҳо дар вақти интихоботи президентӣ ҳаракат мекарданд, ки барои соҳиб шудан ба мансаб голиб оянд.

Дар интихоботи президентии соли 1828 плантаторҳо ва фермерҳои сершумору ҳунармандон ва як қисми коргарон барои президент интихоб шудани генерал Эндрю Ҷексон муттаҳид шуданд. Ҷонибдорони Ҷексон худро узви Ҳизби Демократӣ меномиданд. Санай таъсисёбии ин ҳизб соли 1828 ҳисобида мешавад.

Соли 1848 як қисми фермерҳо, ҳунармандон ва буржуазияи Шимол дар шаҳри Буфалло ҳизби нав – фрисойлерҳо (замини озод) ташкил кардаанд. Ба он зангиҳо ҳам доҳил мешуданд. Аъзои Ҳизби Фрисойлерҳо талаб мекарданд, ки дар заминҳои нав гуломдорӣ паҳн карда нашавад, заминҳои Ғарбро бепул тақсим карда, фурӯхтани онҳо ба заминчаллони калон манъ карда шавад.

Қисми аъзои Ҳизби Демократӣ, ки бо гуломдорӣ оштинопазир буд, инчунин, муқобилони паҳн гардианд гуломдорӣ дар заминҳои нав ва як қисми аъзои Ҳизби Фрисойлерҳо соли 1854 Ҳизби Ҷумҳуриҳоҳонро ташкил намуданд. Ин ҳизб маркази нерухое гардид, ки дар ИМА ба муқобили гуломдорӣ событқадамона мубориза мебурданд.

Чангӣ шаҳрвандӣ дар Канзас. Соли 1850 гуломдорон хостанд, ки гуломдориро дар тамоми ИМА қонунӣ гардонанд. Барои ин ҳама заминҳои навро ба даст дароварда, онҳо имконияти ба Шимол гурехта рафтани гуломонро барҳам додани буданд.

Дар Конститутсияи соли 1787-и ИМА мушаххасан нисбати гуломоне, ки аз дасти гуломорон гурехта озод мешаванд, чизе гуфта нашудааст. Баъди қабули Консти-

тутсияи ИМА чандин даҳсолаҳо гузаштанд. Акнун гурехтани зангиҳои ғулом хусусияти оммавӣ пайдо намуд. Барои ҳамин, соли 1850 плантаторҳо тавассути Конгресс қонунеро қабул карданд, ки мувофиқи он аҳолӣ ва ҳукуматдорон вазифадор буданд, ғуломони гурезаро дастгир кунанд.



Манзара аз ҷанги шаҳрвандӣ дар
ИМА солҳои 1861-1865

Худи ҳамон сол Конгресс ба баъзе иёлат ҳуқуқ дод, ки масъалаи ғуломдориро худи онҳо ҳал кунанд. Яке аз ҳамин қонунҳо – билл, яъне қонуни “Канзас – Набраска” буд. Мувофиқи он ғуломдорӣ дар самти шимолтар аз мадори 36 то 30 – дар заминҳои ғарбтари Миссисипи воқеъбуда манъ карда мешуд. Ин қонун сабабгори дар Канзас ба амал омадани ҷанги шаҳрвандӣ гардида.

Ғуломдорон дастаҳои мусаллаҳи зарҳарид ташкил намуда, ба Канзас ҳӯҷум карда, дар он ҷо соҳти ғуломдориро ҷорӣ мекарданд. Ҷавобан ба ин, ҳазорон фермеру ҳунарманд ба ҷониби Канзас ҳаракат карданд, то ки заминҳои холии онро ба даст дароранд ва нагузоранд, ки ғуломдорон ин иёлатро ба мулки ғуломдорӣ табдил диханд.

Ҳангоми интихоботи президентӣ дастаҳои каллабур, ки онҳоро плантаторҳо созмон дода буданд, аҳолиро тарсонида,

мачбур мекарданد, ки ба тарафдории номзади ғуломдорон овоз диҳанд.

Аксари аҳолии Канзас зидди ғуломдорӣ буданд. Онҳо “Кумитаи амнияти чамъиятӣ” ташкил карда, дар шаҳри Лоуренс мустаҳкам ҷойгир шуданд, вале дере нагузашта, дастаҳои хуб мусаллаҳбудаи ғуломдорон, ки аз иёлати Миссури ба Канзас зада даромада буданд, шаҳри Лоуренсро ба хок яқсон ва муҳофизони онро қир карданд.

Хукумати марказӣ Канзасро баъди ин воқеа ҳамчун иёлати ғуломдорӣ шинохт. Ҷанги шаҳрвандӣ дар Канзас аз соли 1854 то соли 1856 давом кард. Он дар бораи оғози ҷангии мулкӣ дар тамоми ИМА дарак медод.

Президент интихоб шудани Авраам Линcoln. Дар Канзас ҷазо додани иштирокчиёни муқовимат бар зидди паҳн кардани ғуломдорӣ ва қатли Ҷон Браун буҳрони инқилобиро паст накард.

Соли 1860 Ҳизби Ҷумҳуриҳоҳон номзад ба президентии ИМА, шахси дар байни ҳалқ бо ақидаҳои демократии ҳуд машҳур, адвокат ва узви Конгресс Авраам Линcolnро (1809-1865) пешбарӣ намуд. Дар ин давра дар Ҳизби Демократӣ ҷудоӣ ба амал омада буд. Барои ҳамин, он якбора ду номзадашро ба президентӣ пешниҳод кард. Ин кор дар интихобот мавқеи Ҳизби Демократиро хеле суст кард. Ҳамин тарик, моҳи ноябрி соли 1860 ба мансаби Президенти ИМА номзади Ҳизби Ҷумҳуриҳоҳон интихоб гардид. Бори аввал буд, ки соҳибкорону корчаллонҳо бо ҳамроҳии



Президенти ИМА
Авраам Линcoln

фермерҳою коргарон муттаҳид шуда, дар интихоботи президентӣ ғолиб баромаданд. Дар амал, дар ин интихобот муқобилони ғуломдорӣ бар ҷонибдорони он ғолиб омаданд.

Авраам Линcoln дар оилаи сафедпӯсти иёлати Кентукки таваллуд шудааст. Оилаи Линcolnҳо баъди чанде аз

иёлати Кентукки ба иёлати Индиана күчидиааст. Дар овони наврасӣ ва ҷавонӣ Авраам ба қишоварзӣ ва ҷӯббурӣ шугл варзидааст. Ӯ дар ҳама ҷо даҳшати ғуломдориро бо ҷашмони худ медиҳд. Авраам ҳудомӯз буд. Қобилияти фавқуло-да дошт. Кори адвокатӣ ва дар ин кор адолатпеша буда-наш ӯро дар байни фермерҳо, коргарон ва буржуазия зуд машхур гардонд.

Чанги шаҳрвандӣ дар ИМА. Баъди аз даст рафтани мансаби президентӣ, ғуломдорони Ҷануб аз нав ба мубориза бархостанд. Авраам Линколн бояд 4-уми марта соли 1861 ба иҷрои вазифаи президентӣ шурӯъ мекард. Вале 20-уми декабри соли 1860 иёлати Королинаи Ҷанубӣ аллакай дар бораи аз иттифоқ баромадани худ эълон кард. Ба он боз 7 иёлати дигар—Флорида, Ҷорҷия, Алабама, Луизиана, Техас, Миссисипи ва Тенеси пайравӣ карда, Конфедератсияи Ҷанубро ташкил намуданд. Пойтаҳти он шаҳри Ричмонд интихоб шуд. Конфедератсия Ж. Девисро Президенти худ эълон кард. Конфедератсияи Ҷануб меҳост, ки ғуломдориро дар қаламрави худ абадӣ гардонад.

Дар таърихи 12-ум ва 13-уми апрели соли 1861 артиши Конфедератсияи Ҷануб истеҳкоми Сантарро, ки дар наздикии Чарлстон воқеъ гардида буд, баъди гулулаборонкунин шадид ишғол намуд. Ин воқеа оғози ҷанги шаҳрвандӣ дар ИМА шуд. Баъди ин Авраам Линколн ҷанубиҳоро исёнгар номида, сафарбаркуни ихтиёриёнро эълон кард. Дере нагузашта, дар сафҳои ихтиёриён зиёда аз 75 ҳазор нафар ҷамъ омаданд. Умуман, неруҳои Шимол нисбат ба Конфедератсия зиёдтар буданд. Аҳолии Шимол 19,2 миллион ва иёлати ғуломдори Ҷануб 12,2 миллионро ташкил мекард. Бинобар ин, Шимол сипоҳи зиёдтар ғун карда метавонист. Дар масъалаи сипоҳро бо яроқу аслиҳа ва маводди дигар таъмин намудан низ Шимол имконияти зиёдтар дошт, вале дар иёлати Ҷануб заҳираи зиёди яроқу аслиҳа мавҷуд буд. Ин заҳира ба дasti Конфедератсия даромад. Файр аз ин, аксарияти афсару генералҳои артиши ИМА Конфедератсияро дастгирӣ мекарданд.

Инчунин, доираҳои ҳукмрони Англия, Фаронса ва Испания ҳам ҷонидори Конфедератсия буданд. Ин давлатҳо ба ду давлати камқуввати мустақил шудани ИМА манфиатдор буданд.

То тобистони соли 1861 Конфедератсия артиши 120 ҳазорнафара ташкил кард. Ҷануб меҳост, ки дар ҷанги рӯбарӯ нерӯҳои Шимолро торумор карда, шаҳри Вашингтонро ишғол намояд. 21-уми июляи соли 1861 дар наздикии шаҳри Манассас, ки такрибан 40 км дурттар аз Вашингтон воқеъ гардидааст, артиши 35 ҳазорнафараи Шимол аз тарафи артиши 30 ҳазорнафари исёнгарони Ҷануб шикаст хўрд. Дар ин ҳолат ҳукумати Шимол ба лашкари худ аз нав сафарбаркунӣ гузаронида, аввал онро ба 500 ҳазор ва то охири ҳамон сол ба 660 ҳазор нафар расонид.


Моҳи январи соли 1862 сипоҳиёни Шимол ба ҳуҷуми ҷавобӣ гузаштанд. Генерал Грант, ки дар Ғарб амал мекард, супориш гирифт, ки ҳавзаи дарёи Миссисипиро ишғол намояд. Ўз уҳдаи ин кор баромада тавонист.

Дар зери таъсири оммаи ҳалқ ҳукумати Авраам Линcoln маҷбур шуд, ки ба ҷораҳои инқилобӣ гузарад. Аз ҳамин вақт сар қарда, ҷанги шаҳрвандӣ ба инқилоб табдил ёфт ва ҳукумати Авраам Линcoln ба амалий қардани ҷораҳои инқилобӣ шурӯъ намуд.


Барҳам дода шудани ғуломдорӣ дар ИМА. Соли 1862 ба сарватмандон андозҳои нав бор қарда шуданд. Инчунин, барои мусодираи моликияти исёнгарон қонун бароварда шуд. 20-уми майи соли 1862 қонун дар бораи ҳомстедҳо эълон гардид. Мувоғиқи ин қонун ҳар як шаҳрванди ИМА ҳамагӣ 10 доллар пардохта, метавонист дар Ғарб қитъаи Замини 160-акро бигирад. Баъди 5 сол ў соҳиби пурраи замин мегардид. Лашкар ҳам тоза қарда шуд, вале зарбаи аз ҳама вазнинтар ба ғуломдорон фармони Авраам Линcoln дар бораи аз 1-уми январи соли 1863 дар ИМА барҳам додани ғуломдорӣ буд.

Ҳамаи ҷорабиниҳо аз тадбирҳои дигари инқилобӣ барои ғалаба бар Конфедератсия кумак расониданд.

Фалабай Шимол бар Конфедератсияи Чануб. Баъд аз он ки Шимол ба чанги инқилобӣ гузашт, Конфедератсия дар муҳорибаҳо паси ҳам шикаст меҳӯрд. Фалабай охирини нисбатан калони чанубиҳо дар муҳорибаи назди Чанслорсвилл моҳи апрели соли 1863 доир гардид. Тобистони ҳамон сол дар чанги шаҳрвандӣ гардиши кулӣ ба амал омад. Дар санаи 1-3-юми июли соли 1863 дар чанги серӯзаи назди Гетисберг артиши чанубиҳо шикаст ҳӯрда, ба ақибишинӣ саркард. Баъди як рӯз генерал Грант дар муҳорибаи калоне ғолиб баромад ва нуқтаи муҳимтаринеро дар Миссисипи, ки Виксберг ном дорад, ишғол намуд. Дар ин муҳориба то 10 ҳазор нафар аскару афсарҳои Конфедератсия ҳалок шуданд, 29,5 ҳазор нафари дигарашон асир афтоданд. Файр аз ин, артиши генерал Грант 170 тӯпи лашкари Чанубро ганимат гирифт.



Генерали “Шимол” Грант



Генерали “Чануб” Ли

Соли 1864 артиши Шимол дар зери роҳбарии умумии генерал Грант барои пурра торумор кардани Чануб шурӯъ кард. Артиши генерал Ли дар наздикии Алпоматтокс муҳосира карда шуд. Ӯ 9-уми апрели соли 1965 маҷбур шуд, ки таслим шавад. Дере нагузашта, қисмҳои дигари артиши Конфедератсия низ таслим шуданд. Бо ҳамин, чанги шаҳрвандии ба инқилоб табдилёфтаи ИМА ба охир расид.

Баъд аз ғалаба хукумати Линколн барои бесилоҳ гардонидани исёнгарон ягон чораи таъсирбахш наандешид.

Аксари афсарони артиши Ҙануб, ки асир афтода буданд, дар баробари савганд ёд кардан, озод мешуданд. Президент Линcoln ҳам хуб муҳофизат карда намешуд. Натиҷаи ҳамин беэхтиётиҳо буд, ки 14-уми апрели соли 1865 дар театр, ҳангоми тамошои спектакл, ҷонидори гуломдорон актёр Буст Авраам Линcolnро парронд.

Баъди ғалабаи Шимол бар Конфедератсияи Ҙануб марҳалаи таҷдиди иёлати ҷанубӣ оғоз ёфт, ки он аз соли 1865 то соли 1877 тӯл қашид. Ин вақт ҳам собиқ гуломдорон мавқеи худро бе муқобилат аз даст намедоданд.

Аҳамияти ғалабаи Шимол бар Ҙануб. Дар натиҷаи ғалабаи Шимол ягонагии миллии ИМА нигоҳ дошта шуд. Ҳокимият ба дasti буржуазия даромад. Акнун мансабҳои президентӣ, Сенат ва Додгоҳи Олӣ ҳам дар ихтиёри вай буданд. Плантаторҳои Ҙануб ҳокимияти сиёсиро аз даст доданд. Аз ҳама музafferиятҳои муҳимми инқилобии ҷанги шаҳрвандӣ барҳам дода шудани гуломдорӣ ва қонун дар бораи ҳомстед (замин)-ҳо мебошанд. Он барои болоравии минбаъдаи муносибатҳои бозоргонию соҳибкорӣ роҳи васеъ кушод. Нигоҳ доштани ягонагии миллӣ имкон дод, ки ИМА минбаъд сиёсати истилогаронаи ҳориҷиашро давом дихад.

Моҳи декабри соли 1865 Конгресси ИМА ислоҳи 13-умро ба Конституция қабул кард, ки мувофиқи он дар ИМА гуломдорӣ барҳам дода шуд. Ин яке аз музafferиятҳои муҳимтарини ҷанги шаҳрвандии солҳои 1861–1865 буд.

САВОЛ ВА СУПОРИШ

1. Дар ИМА иқтисодиёт бо қадом роҳҳо тараққӣ мекард?
2. Ҷиҳатҳои мусбат ва манғии сармоядориро дар ИМА номбар карда, онҳоро шарҳ дихед.
3. Дар бораи шӯришҳои гуломон дар ИМА нақл қунед?
4. “Абалисионистҳо” киҳо буданд?
5. Дар ИМА Ҳизби Демократӣ, Ҳизби Ҷумҳуриҳоҳон кай ва чӣ тавр ташкил ёфтаанд? Дар иёлати Канзас кай ва бо қадом сабабҳо ҷанги шаҳрвандӣ ба амал омад?
- Авраам Линcoln кай ва чӣ

тавр президенти ИМА интихоб шуд? 6. Чанги мулкии соли 1861-1865 чӣ тавр оғоз ёфт? 7. Дар боари таносуби қувваҳои Шимол ва Чануб маълумот дихед. Чаро дар соли аввали ҷанг Шимол бо шикаст дучор шуд? 8. Дар ИМА кай аз тарафи А. Линколн гуломдорӣ барҳам дода шуд? 9. Қонун дар бораи ҳомстедҳо дар рафти ҷанги шаҳрвандӣ чӣ аҳаммият дошт? 10. Кай ва чӣ тавр неруҳои Шимол бар Ҷануб ба пирӯзӣ ноил шуданд? 11. Аз мавзӯъ хулоса бароред.

§ 12. ИЁЛОТИ МУТТАҲИДАИ АМРИКО ДАР ОХИРИ АСРИ XIX – АВВАЛИ АСРИ XX

Тараққиёти иқтисодӣ. Баъд аз ҷанги мулкӣ иқтисодии-ети ИМА босуръат тараққӣ кард. Ин ҷанд сабаб дошт. Якум, соҳти гуломдорӣ дар ҷануби мамлакат барҳам ҳӯрд. Дуюм, муносибатҳои демократӣ дар ҷомеа бештар амри воқеӣ мегардидаанд. Сеюм, умумимилий ташаккул ёфт. Ҷорӯм, қонун дар бораи ҳомстедҳо, ки соли 1862 қабул шуда


буд, имкон дод, ки қишоварзии ИМА бо роҳи фермерӣ пеш равад ва ин роҳ комилан ғалаба кард. Панҷум, дар саноату қишоварзӣ ва нақлиёту алоқа, техника ва технологияи пешқадами америкоиву аврупой васеъ ба кор бурда мешуд.



Автомобили «Форд» дар
ибтидои асри XX. Соли 1913

Дар тараққиёти иқтисодии охири асри XIX – аввали асри XX ИМА афзоиши истеҳсоли чӯяну пӯлод ва ангишту нафт ёрии қалон расонидаанд. Истеҳсоли чӯян аз 7,7 миллион тоннаи соли 1870 дар соли 1913 ба 517 млн. тонна, ангишт аз 33 миллион тоннаи соли 1870 дар соли 1913 ба 270 миллион тонна расид.

Сифатан тағийирёбии коркардаи маъдан барои пешравии соҳаҳои дигари саноат заминai боэътишад гузошт. Дар солҳои 70-ум ва 80-ум мошинасозӣ барои заводҳо афзуд. Дар ин давра телефони Белл ба кор бурда мешуд, истгоҳи барқии бо буг коркунандай Эдисон ба кор даромад, тормози ихтироъкардаи Вестингауз дар техника ва нақлиёт босамар кор мекард. Соли 1882 трамвайи аввалин ҳам ба роҳ даромад. Дар аввали асири XX заводҳои Форд автомобилҳои бисёр истеҳсол мекарданд.



Ба тараққиёти пуравчи иқтисодӣ, аз ҷумла саноат ва кишоварзӣ роҳҳои оҳан ёрии калон мерасонидаанд. То солҳои 90-ум 4 роҳи оҳани дароз сохта шуд, ки он аз соҳилҳои уқёнуси Ором сар шуда, то ба соҳилҳои уқёнуси Атлантик рафта мерасид. Чунин роҳи оҳани дарози дигар то ба Канада сохта, ба истифода дода шуд. Баъди ин дарозии умумии роҳҳои оҳани ИМА ба 190 ҳазор мил расид. Ин аз дарозии роҳҳои оҳани ҳамаи мамлакатҳои Аврупо зиёдтар буд.

Фаъолияти тресту бонкҳо. Дар охири асри XIX сарвати ИМА торафт бештар ба дасти трестҳо медаромад. Инҳисор гардидани нақлиёту роҳи оҳани мамлакат нисбат ба дигар соҳаҳо барвакттар доир гардид. Дар ин соҳа “Иттифоқҳои роҳи оҳан”-и Вандербилт, Гулда, Хатигтон ба вучуд омаданд. Дар солҳои 80 истеҳсоли пахта, равғани зазир, шароб, сурб, найшакар, гӯгирд ва тамоку инҳисорӣ карда шуданд. Дар истеҳсоли мис яке аз аввалин ширкатҳои инҳисорӣ Гутенхейм дар кӯҳҳои Бют ва Монтанаи Аризона ташкил карда шуд. Ин трест дар зарфи 30 сол аз он ҷойҳо ба маблағи 2 млрд. доллар мис истеҳсол кардааст.

Иёлоти Муттаҳидаи Амрикои ҳамонвақтаро мамлакати трестҳо меномиданд, зоро шакли маъмултарини инҳисорҳои сармоядорони ин мамлакат трестҳо буданд. Асосгузори трести аввалини ИМА Давид Рокфеллер мебошад. Ўдар солҳои ҷанги шаҳрвандӣ аз ҳисоби фурӯши аслиҳа сарватманд шуда, аз болои корхонаҳои нафтистеҳсолкуниӣ ва тиҷорат ҳам назорат ҷорӣ намуд. То саршавии Ҷанги Якуми Ҷаҳонӣ трести Рокфеллер “Стандарт ойл” ба яке аз корхонаҳои қалонтарини нафтистеҳсолкуниӣ ҷаҳон табдил ёфт. Он то 90 дарсади маҳсулоти нафтии мамлакатро истеҳсол мекард. Рокфеилерро “Ҷаноби миллиардер” меномиданд. Ин ном ба сарватмандии ӯ мувоғиқ буд. Аз ин лақаб Рокфеллер ҳатто намеранҷид. Дар ибтидои асри XX аз чор се ҳиссаи истеҳсолоти саноатии ИМА-ро трестҳо назорат мекарданд.


Инҳисори дигари қалонтарини ИМА трести Д. Морган “Юнайтед стил Корпорейшн” ба шумор мерафт. Маҳсулоти асосии истеҳсолоти ҷӯяну пӯлод буд. Сармояи ин саноат ба 1,5 млрд. доллар рост меомад. Инҳисорҳои хурду миёна ба трести Морган рақобат карда натавониста, муфлис мешуданд. Аз ин сабаб, онҳо мачбур мешуданд, ки ба ин трест ҳамроҳ шаванд, яъне марказонидани онҳо ба амал меомад. Трести Морган то 150 корхонаро азҳуд карда буд. Дар байни онҳо корхонаҳои маъдану ангишт,

нафту заводҳои маъданкоркунӣ, ки роҳҳои оҳан бисёр буданд.

Бонкҳои калонтарини ИМА ба трестҳо пул қарз медоданд. Ин бонкҳо бештар дар кӯчаи Уолл-Стризи Ню-Йорк дар биноҳои боҳашамату сарбафалаккашида ҷой гирифта буданд. Ин кӯча ба маркази аҳли тиҷорату саноатии мамлакат табдил ёфт.

Сармояи бонкӣ ва сармояи саноатӣ ҳам ба тезӣ гузаронида мешуданд. Соли 1903 ду бонки бузургтарине, ки ба Марган ва Рокфеилер тааллук доштанд, ба 112 бонки роҳҳои оҳан, ширкатҳои сугурта ва соҳаҳои дигар назорат мекарданд. Ҳар ду бонк дар бунёди бонкҳои нав ва корхонаҳои саноатӣ фаъолона ширкат меварзиданд.

Ислоҳоти аввали асри XX. Ҳаракати ислوҳотхоҳӣ дар ИМА дар натиҷаи норозигии доираҳои васеи аҳолии мамлакат аз фаъолияти инхисорҳо оғоз ёфт. Қисми пешқадами буржуазия ба сиёсати ислوҳотхоҳӣ гузашт. Ба ин роҳ номзади Ҳизби Ҷумҳуриҳоҳон Т. Рузвельт дар интихоботи президентии соли 1904 ғолиб баромад. Ӯ бादи интихобот ислоҳот гузаронд. Ин ислоҳот на ба гурӯҳҳои алоҳида, балки ба нафъи ҳамаи ҷомеаи Амрико нигаронида шуда буд,



Кланҳои сафедпӯсти
нажодпарастӣ ИМА

Конгресс дар бораи захираҳои табиии мамлакат якчанд қонун қабул кард. То ин вакт захираҳои табиӣ, аз ҷумла, заминро инхисорҳо бераҳмона горат мекарданд. Мувофиқи қонунҳои нав 235 млн. акр замин фонди даҳлнопазири давлатӣ эълон карда шуд. Қонуни дигар дар бораи аз болои тайёр кардани

маҳсулоти ҳӯрокворӣ ва доруворӣ ташкил кардани назорати давлатӣ буд. Бо ин роҳҳо пешӣ роҳи корҳои гайриқонуни ширкатҳои инҳисорӣ гирифта мешуданд.

Системаи бисёрхизбии ИМА. Дар ибтидои асри XX дар ИМА, асосан, З ҳизб барои дар мамлакат ҳукмрон шудан дар байни худ ракобат мекарданд: демократӣ, чумхуриҳоҳон ва сотсиалистӣ. Фаъолияти онҳо, маҳсусан, дар давраи интихобот баланд мешуд.

Системаи бисёрхизбӣ ба интихобкунандагони ИМА имкон медод, ки номзади сазоворро президенти мамлакат интихоб кунанд, ба Конгресс ва мақомоти қонунгузории дигари марказию иёлот низ ашҳоси сазоворро интихоб намоянд. Ҳамин ҳел ҳам мешуд, ки номзади ба мансаби президентӣ соҳибшуда ба ваъдаҳои пеш аз интихобот додааш вафо намекард. Бо ҳамин сабаб, аз чумхуриҳо Улиям Тафт, ки соли 1909 ба иҷрои вазифаи президентӣ шурӯъ карда буд, интихобкунандагон норозӣ буданд. Ин ҳолати чумхуриҳоҳон ба оппозитсияи демократӣ имконият медод, ки дар интихоботи дар пешистода дастбо-ло шавад ё ки ба ин мақом намояндаи Ҳизби Сотсиалистӣ соҳиб мешуд, яъне онҳо метавонистанд, номзади худро ба мансаби президентӣ гузаронанд. «Мусобиқа» барои мансаби президентӣ дар Қасри Сафед, асосан, дар байни ҳизбҳои чумхуриҳоҳон ва демократӣ сурат мегирифт.



Ба тарафи худ ҷалб кардани интихобкунандагон. Ҳаҷвия (Фил-рамзи Ҳизби Чумхуриҳоҳон, марқаб-рамзи Ҳизби Демократӣ)

Дар интихоботи соли 1912 ҳар се ҳизб ҳам номзадҳои худро ба мансаби президентӣ пешниҳод карданд. Ҳизби Сотсиалистӣ Ючин Дебстро пешниҳод кард. Ҳизби Демократӣ ба ин мансаб Вудро Вилсонро лоиқ донист. Номзади Ҳизби Демократӣ профессори таъриху ҳукуки Донишгоҳи Принстон Вудро Вилсон ба муҳлати чаҳор сол Президенти ИМА интихоб гардид.

Сиёсати таҷовузкоронаи хориҷии ИМА. Сармоядорони Англия, Фаронса ва Олмон дар охири асри XIX ба хориҷа қариб 35 млрд. доллар сармоя бароварданд, vale ИМА бошад, дар ҳамин давра ба хориҷа ҳамагӣ 500 млн. доллар сармоя бароварду ҳалос. Сабаб он буд, ки ҳанӯз дар худи ИМА барои фурӯҳтани мол имконияти қалон мавҷуд буданд. Аз ҳамин лиҳоз, сармояро дар доҳили худи мамлакат ҳам гузоштан мумкин буд. Ҳочати ба хориҷи кишвар баровардани он набуд, vale оҳиста-оҳиста барои сармоядорони ИМА бозори доҳилӣ тангӣ кардан гирифт. Дар аввал ИМА ба забти мустамликаҳо майл надошт. Акнун бошад, аз рақибони асосии худ ақиб монданӣ набуд. Вай ҳам барои забткунии мустамликаҳо сар кард. ИМА асосан, ҳавзаи уқёнуси Атлантик ва дар он ҷо, ҳусусан, Кубаро ба даст дароварданӣ буд, аз ҷумла, маҳз барои ин ҷазира соли 1898 бар зидди Испания ҷанг ҳам кард.

Аз рӯйи ақидаи Президенти ИМА Монро бояд хусусиятҳои географии қитъаи Амрико ва пеш аз ҳама, Амрикои Лотиниро ба ҳисоб гирифта, таъсири худро дар мамлакатҳои он пурзӯр кунад. Ин ақида ба сиёсатмадорони Амрико маъқул шуд. Соли 1889 бо ташаббуси котиби давлатии ИМА Д. Блейн дар шаҳри Вашингтон конфронси аввалини давлатҳои қитъаи Амрико баргузор гардид. Конфронси Вашингтон иттифоқи байналмилалии давлатҳои Амрико таъсис дод. Ин иттифоқро ИМА дар оянда барои сиёсати хориҷии истилогаронаи худ истифода бурд. Аз ҳамин вақт сар карда, Амрикои Лотинӣ ба минтақаи манфиатҳои доимии ИМА табдил ёфт.

Он хуқуқи маънавии дахолат кардан ба корҳои дохилии ҳамаи мамлакатҳои қитъаи Амрико аз худ кард.

Минтақаи дигари истилогарихои империализми ИМА Шарқи Дур буд. Дар ин ҷо ба вай лозим омад, ки бо Англия ва Олмон рақобат кунад. Соли 1899 ҳар се давлат худро бар ҷазираҳои Самоа ҷорӣ намуданд. Соли 1893 ИМА ҷазираҳои Гавайро пурра бар зери дасти худ даровард. Ба империализми ИМА муссар гардид, ки мавқеи худро дар Корея ва Чин ҳам мустаҳкам кунад.

Соли 1901 ИМА бо Англия созишномае баст, ки мувофиқи он хуқуқи соҳтмону истифодаи Канали Панамаро ба даст даровард. Ҳарчанд ҳукумати Колумбия ин созишномаро рад кард, аз дасташ коре наомад. ИМА зидди ин давлат исён ташкил намуда, ба ёрии исёнгарон сипоҳ фристонд. Колумбия маҷбур шуд, ки ба тақдир тан дихад. Аз ҳамин вақт сар карда, империализми ИМА бар зидди рақибони камқуввати худ сиёсати “дарраи калон”-ро ба кор мебурд. Бо ҳамин роҳ, ба гардани як қатор мамлакатҳо шартномаҳои асоратоварро бор мекард. Масалан, соли 1907 нисбат ба Санто Доминго ҳамин хел рафтор карда буд.

САВОЛ ВА СУПОРИШ

1. Сармояи саноатӣ бо сармояи бонкӣ чӣ тавр оmezish ёфт? Дар ИМА он чӣ натиҷа дод?
2. Моҳияти системаи бисёрхизбии ИМА -ро шарҳ дихед.
3. Дар ИМА интихоботи президентии соли 1912 чӣ тавр доир гардид?
4. Дар бораи сиёсати таҷовузкоронаи империализми ИМА маълумот дихед.

§ 13. МАМЛАКАТҲОИ АМЕРИКАИ ЛОТИНӢ

Ақибмонии иқтисодӣ ва сиёсӣ. Мамлакатҳои Америкаи Лотинӣ, ки ҳалқҳои онҳо дар муддати ҷандин асрҳо дар асорати мустамликадорони Испания ва Португалия буданд, аз ҷиҳати тараққиёти иқтисодию сиёсӣ аз Аврупо ва Америкаи Шимолӣ хеле ақиб монданд. Дар ин мамлакатҳо

сармоядорӣ суст тараққӣ карда буд. Муносибатҳои феодалӣ мақоми калон доштанд. Дар ҷандин минтақаи Америкаи Лотинӣ ҷамоаи қабилавии ҳиндӯҳо низ вучуд доштанд. Дар баъзе мамлакатҳо соҳти гуломдорӣ ва боқимондаҳои он маҳфуз буданд.

Дар қишоварзии мамлакатҳои Америкаи Лотинӣ муносибатҳои нимфеодалӣ ҳукмрон буданд. Мулкҳои ниҳоят калон ба помешикони калон тааллук доштанд. Калисои католикӣ низ дар ихтиёри худ заминҳои зиёд дошт. Қишоварзони камзамин, иҷоракорон ва мардикорон, ки гирифтори муҳтоҷӣ ва қашшоқии саҳт буданд, дар қиштзорҳои заминдорони калон ва калисоҳо кор мекарданд.

Вазъияти сиёсии мамлакатҳои Америкаи Лотинӣ як хел набуд. Масалан, Куба ва Пуэрто-Рико то соли 1898 мустамликаҳои Испания буданд. Баъди ҷанги Испанияву Амрико соли 1898, Куба ниммустамлиқаи ИМА шуд, Пуэрто-Рико бошад, ба мустамлиқаи ИМА табдил ёфт. Дараваи тараққиёти иқтисодӣ ва сиёсии Аргентина, Чили ва Уругвай аз дараваи тараққиёти Эквадор, Перу, Боливия, Парагвай ва ҷумҳуриҳои Америкаи Марказӣ барин мамлакатҳои хеле қафомонда як дарава баландтар ба назар мерасид.

Дар аксари мамлакатҳои Америкаи Лотинӣ диктаторҳои ҳокимиyaти мутлақдошта ҳукмронӣ мекарданд. Онҳо аз байнӣ заминдорон ва ҷорвопарварони калони ин мамлакатҳо баромада буданд.



Хосе Марти (1853–1895) – шоир, публицист ва педагог, сарвари барҷастаи муборизаи озодиҳоҳонаи ҳалқи Куба дар ҷанги зидди мустамлиқадорони Испания ҳалок гардидааст.

Хукмронии сармояи хориҷӣ дар Америкаи Лотинӣ. Аввал Англия, ИМА ва байд Олмон аз ақибмонии иқтисодӣ ва сиёсии мамлакатҳои Амрикои Лотинӣ моҳирона истифода бурданд. Сармоядорони хориҷӣ ва заминдорони калони маҳаллӣ ба калисои католикӣ, ки дар байни мардум таъсири калон дошт, такя карда, дар асри XIX ба иқтисодиёти Америкаи Лотинӣ сар дароварда, онро ҳатто ба худ тобеъ намуданд.

Ба Америкаи Лотинӣ сар даровардани сармояи хориҷӣ ба пешрафти неруҳои истехсолкунандаи ин минтақаи Америка монеа эҷод менамуд. Империалистон ва балегӯёни маҳаллии онҳо барои дар ин мамлакатҳо бунёд кардани саноат манфиатдор набуданд. Онҳо иқтисодиёти мамлакатро ба эҳтиёҷоти худ мутобиқ мекарданд. Барои ҳамин, кишоварзии мамлакатҳои Америкаи Лотиниро ба ду-се зироати барои содир муқарраргардида маҳсус мегардониданд. Масалан, дар Бразилия қаҳваю пахта парвариш карда мешуданд, дар Куба – найшакар, дар мамлакатҳои Америкаи Марказӣ – банан ва қаҳва.

Мамлакатҳои Америкаи Лотинӣ ба манбаи ашёи хоми мамлакатҳои Аврупо ва ИМА табдил меёфтанд.

Тобеияти мамлакатҳои Америкаи Лотинӣ ба сармояи хориҷӣ дар нимаи дуюми асри XIX боз ҳам афзуд.

Ширкатҳои инхисории хориҷӣ аз мамлакатҳои Америкаи Лотинӣ даромадҳои фаровон ба даст медароварданд. Онҳо муттасил ба корҳои дохилии ин мамлакатҳо даҳолат мекарданд.

Дар асри XIX мамлакатҳои Америкаи Лотинӣ ба доми сармояи англisis афтода буданд, лекин аз оғози асри XX сар карда, онҳо оҳиста - оҳиста ба империализми ИМА тобеъ мешуданд. Дар як вакт ба Амрикои Лотинӣ даромадани сармояи Олмон ҳам пурзӯр мегардид.

Иёлоти Муттаҳидаи Амрико нисбат ба аврупоиён, ба корҳои дохилии мамлакатҳои Америкаи Лотинӣ бештар даҳолат мекард. Дар оғози асри XX ширкатҳои инхисории ИМА

қарib дар ҳамаи давлатҳои ҳавзаи баҳри Кариб ҳукмрон буданд. Империализми Амрико ҳокимиюти диктаторҳои Америкаи Лотиниро дастгирӣ намуда, ба озодии ҳалқҳои он монеъ мешуд.

ИМА ҳанӯз дар оғози асри XX Канали Панамаро ба даст даровард. Ҷумҳурии Панама ба муддати дуру дароз ба мустамликаи ИМА табдил ёфт. Ҳангоми соли 1914 дар гарданай Панама кушода шудани канал ҳукмронии ИМА дар мамлакатҳои ҳавзаи баҳри қарib боз ҳам мустаҳкамтар шуд.

Соли 1907 ИМА аз мушкилоти молиявии Ҷумҳурии Доминикан истифода бурда, дар болои он муҳофизат ва вомбаргҳои асоратовари худро бор мекунад. Чун дар Куба ИМА дар Ҷумҳурии Доминикан ба ташкили ҳамон ҳукуматҳое роҳ медод, ки гапдаро бошанд. Тазоҳуроти оммаи ҳалқ бар зидди зӯроварии хориҷиён бераҳмона пахш карда мешуд. Соли 1916 ИМА ба Ҷумҳурии Доминикан лашкар фиристода, дар ин ҷо диктатураи ҳарбири ташкил кард, ки ба сарнайзаҳои амрикӣ такя мекард.

ИМА на як бору ду бор ба корҳои дохилии Ҷумҳурии зангиёни Гайти даҳолат намуда, истиқлоли онро поймол мекард. Соли 1915 сипоҳиёни баҳринизоми ИМА Гайтиро ишғол намуданд. ИМА бо Гайти созишинаи нобаробар баста, дар амал дар ин мамлакат режими ҳарбию ишғолиро муқаррар кард. Сарватмандони ИМА сарватҳои Гайтиро ба даст дароварданд. Аҳолии маҳаллӣ мачбур буд, ки дар зери истисмори хориҷиён умр ба сарбарад.

Дар натиҷаи бор кардани вомбаргҳои асоратовар ва бастани шартномаҳои нобаробар, бонкҳои амрикӣ назорат аз болои ҳаёти иқтисодии Никарагуаро ба даст оварданд. Дар амал ҳукумати ин давлат дар ихтиёри ҳарбиёни ИМА буд. Тамоми Америкаи Марказӣ оҳиста-оҳиста ба мулки империализми ИМА табдил мейёбад.

Машғулиятҳои асосии аҳолии Америкаи Марказӣ парвариши банан, афлесун ва қаҳва буд. Плантатори

нисбатан калонтарини инхисори истеҳсоли меваҷот «Юнайтед Фрут Компани»-ро маъмулан, «империяи банин» меномиданд.

Зӯроварии ширкатҳои инхисории империалистӣ ва мавҷудияти мулкҳои бузурги замин дар кишоварзӣ ҳамчун асоси муносибатҳои феодалӣ ба пешрафти соҳибкорӣ дар Америкаи Лотинӣ ҳалал мерасонд, вале пурра пеши роҳи тараққиёти онро гирифта натавонист.




Гурӯҳе аз иштирокчиёни инқилоби буржуазӣ дар Мексика

Инқилоби буржуазӣ-демократӣ дар Мексика (солҳои 1910-1917). Аз соли 1876 то соли 1911 дар Мексика ҳокимияти диктаторӣ дар дасти Президент, генерал Порфирио Диас буд. Вай мамлакатро ба давлати ҳарбию пулисӣ ва ниммустамликаи империализми ИМА табдил дод. Сиёсати доир ба замин, ки Диас ба амал мебаровард, барои ҳалқ ниҳоят ҳалокатовар буд. Ў зӯран дехқонони ҳиндӯҳои амрикоиро аз замин маҳрум карда, заминҳои чамоавиро қашида мегирифт. Милионҳо кишоварзони ҳиндӯи хонавайроншуда маҷбур буданд, ки дар конҳо, корхонаҳои нафткоркунӣ,

заминҳои ширкатҳои инҳисории хориҷӣ ва дар заминҳои заминдорони маҳаллӣ кор кунанд. Замин, ҷангал ва дорони дигари кишоварзонро ширкатҳои инҳисории хориҷӣ ва рӯҳониёни Мексика кашида гирифта, азхуд мекарданд.

Аз солҳои аввали асри XX ҳаракатҳои инқилобии ахолии мамлакат ба муқобили диктатураи Диас оғоз ёфтанд. Дар шаҳрҳо ва минтақаҳои саноати қӯҳии Мексика аҳди заҳмат ва табақаҳои гуногуни буржуазия корпартой ва намоишҳои зиддиҳукуматӣ ташкил менамуданд. Дар Ҷануби мамлакат дастаҳои партизани кишоварzon бо сардории Эмилиано Сапата (1877–1919) ва дар Шимол бо сардории Франиско Виля (1877–1923) амал мекарданд. Ҷаллод Порфирио Диас баромадҳои мардумро бо зарбайтиру шамшер фурӯ менишонд. Дар солҳои (1910–1911) ҳаракатҳои парокандаю бенизоми нерӯҳои пешқадами мамлакат ба чунбиши пурзӯри инқилобии мунтазами зидди тартиботи пӯсидаи диктатории Диас табдил ёфтанд ва дар Мексика инқилоби буржуазию демократӣ ғалаба кард. Диктатор Порфирио Диас маҷбур шуд, ки аз мамлакат фирор кунад. Дар Мексика ҳокимият ба дasti буржуазии миллӣ гузашт.

Оммаи кишоварзони безамин ва камзамин барои ба даст даровардани замин мубориза мебурданд. Онҳо ба дастаҳои инқилобӣ дохил мешуданд ва шиорҳои Сапата «Замин ва озодӣ» ва «Бо сарбаландӣ мурдан беҳ аз зистан бо сари ҳам»-ро сармашқи муборизаи худ карда буданд. Буржуазияи дар сари ҳокимиятбуда зуд ба кишоварzon замин дода натавонист. Ин ҳолат авчи ҳаракати инқилобиро боз ҳам баландтар кард. Дастиҳои партизани дар зери роҳбарии Сапата ва Виля ба артишҳои мунтазами кишоварzon табдил ёфта буданд.



Империализми ИМА аз бенизомии дар натицаи инқилоби буржуазию демократии Мексика ба амаломада истифода бурда, солҳои 1914 ва 1916 ду маротиба бар зидди инқилоби Мексика таҷовузи мусаллаҳона ташкил намуд. Лекин муқовимати қаҳрамононаи оммаи мардум ИМА-ро маҷбур намуд, ки сарбозонашро аз Мексика барорад.

Муборизаи часурунаи мардуми Мексика ба муқобили иртиҷои дохила ва империализми хориҷӣ ба он оварда, расонд, ки соли 1917 Конститутсияи демократии Мексика қабул карда шуд. Ин Конститутсия Мексикаро ҷумҳурӣ эълон намуда, ба мардуми он озодии сухан, матбуوت ва ҳуқуқи интихоботӣ дод. Ҳуқуқҳои хориҷиён дар мавриди истифодаи сарватҳои зеризамини мамлакат маҳдуд карда шуданд.

Дар Конститутсия тақсимоти мулкҳои калон, ба заминдорони хурд ёрӣ расондан, ҷорӣ кардани рӯзи кории 8-соата, ҳуқуқи корпартой ва барпо намудани иттифоқҳои касаба дар назар дошта мешуд.



**Гурӯҳе аз иштирокчиёни ҷангӣ
партизаний дар Мексика бо амрикоиҳо**

Вале Конститутсияи соли 1917-и Мексика пурра дар ҳаёт татбиқ нагардид. Ашҳоси иртиҷои ба муқобили он ба-ромада, борҳо даст ба табаддулоти ақсулинқилобӣ заданд. Ҳатто қатли пешво-ёни ҳаракати инқилобӣ – Сапата ва Виляро ташкил намуданд.

Аз ҳаракатҳои инқилобии ибтидои асри XX-уми Америкаи Лотинӣ бузургтаринашон инқилоби буржуазию демократии Мексика буд. Ин инқилоб ҳарчанд ки мардуми Мексикаро аз истисмори феодалий ва мамлакатро аз асорати империализми хориҷӣ озод карда натавонист, қариб дар

тамоми Амрикои Лотинӣ неруҳои миллию озодихоҳро ба ҷунбиш даровард. Бедории инқилобии мардуми ин қисмати қитъаи Амрико маҳз аз инқилоби буржуазию демократии солҳои 1910–1917-и Мексика оғоз ёфтааст.

САВОЛ ВА СУПОРИШ

1. Чаро мамлакатҳои Америкаи Лотинӣ дар тараққиёти иқти-
содиу сиёсии худ аз мамлакатҳои пешқадами Аврупо ва Америкаи
Шимолӣ ақиб монданд? 2. Мушаххасан бигӯед, ки тобеияти баъзе
мамлакатҳои империалистӣ, аз ҷумла ба ИМА чӣ тавр сурат меги-
рифт? 3. Дар Мексика қай инқилоби буржуазию демократӣ ба амал
омад? 4. Эмилиано Сапата ва Франсиско Виля кистанд? 5. Инқи-
лоби буржуазию демократии Мексика қай галаба кард?

БОБИ III

МАМЛАКАТХОИ ОСИЁ ВА АФРИҚО

Тараққиёти пурвичи саноат дар мамлакатҳои пешқадами Аврупо ва ИМА аз корчаллонҳо майдони васеи фаъолиятро тақозо мекард. Молҳои истеҳсол кардаи онҳо дар дохили мамлакат ба фурӯш намерафтанд. Ҳукуматҳои ин мамлакатҳои ба сармоядорони бузурги миллӣ тобеъшуда, манфиатҳои онҳоро ифода мекарданд. Ширкатҳои пуриқтидор аз ҳукуматҳои худ талаб мекарданд, ки ба мустамлика забткунӣ даст зананд. Ҳарчанд мамлакатҳои пурқувваттарини Аврупо кайҳо боз ба забти мустамликаҳо шурӯъ карда, аксари давлатҳои Осиё ва Африқоро ё мустамлика ва ё ниммустамликаи худ гардонида буданд, лекин ин кор то ҳол анҷом наёфта буд.

Португалия, Испания, Ҳолландия ва Туркия мустамликазабткунии худро ҳанӯз дар асрҳои XV–XVI оғоз карда буданд. Аз паси онҳо ба ин кор Фаронса ва Англия даст зананд. Баъдтар Австрия, Италия, Русия ва ИМА ба мустамликазабткунӣ шурӯъ карданд. Дар нимаи дуюми асри XIX Олмон ва Ҷопон ҳам ба ин қатор дохил гардиданд. Аз ҳама охир, ба ин кор Белгия сар кард.

Дар нимаи дуюми асри XIX аксари мамлакатҳои Осиё ва Африқо ҳанӯз ҳам дар ҳолати асримиёнагӣ қарор доштанд. Ба иқтисодиёти онҳо саноати мошинӣ бо мушкилиҳои зиёде мувоҷех мегардид. Артиши ин мамлакатҳо бо силоҳи кухнаи пастсифат мусаллаҳ буд. Мамлакатҳои истилогари аврупойӣ, ИМА ва Ҷопон артиши худро аллакай бо техниқаи ҳарбии ҳозиразамони оташфишон мусаллаҳ карда буданд. Онҳо флоти буғии пурқувват ҳам доштанд. Аз ҳамин сабаб, мамлакатҳои Осиё ва Африқо худро аз таҷовузи мамлакатҳои Фарб ва Ҷопон муҳофизат карда на метавонистанд.

Дар нимаи дуюми асри XIX мамлакатҳои пешқадами Аврупо, ИМА ва Ҷопон ба давраи империалистии тараққиёти худ дохил гардиданд. Ин ҳолат барои забти

мустамликаҳо рақобати тезутунди байниҳамдигарии онҳоро ба миён овард.

Нимаи дуюми асри XIX ва аввали асри XX мамлакатҳои ҷаҳон, аз ҷумла, мамлакатҳои Осиё ва Африқоро дар ҳамин ҳолат дарёфт.

§ 14-15. ЧИН

Вазъи иқтисодии Чин. Дар оғози нимаи дуюми асри XIX дар Чин истеҳсолоти мошинӣ пайдо шудан мегирад, вале муносибатҳои истеҳсолии он мисли пештара феодалий буданд. Ин вазъ ба давраи сармоядорӣ гузаштани ин давлатро мушкил мегардонд.

Пайдошавии аввалин корхонаҳои саноатӣ дар Чин ба солҳои 60-ум–80-уми асри XIX рост меояд. Онҳоро нағояндагони табақаҳои болои чомеа, ки ҷонибдори усули “худмустаҳкамкунӣ”-и Чин буданд, месоҳтанд. Ин ашхос ҷонибдори роҳи гарбии тараққиёти мамлакат ба шумор мерафтанд. Дар байни онҳо Тзен Го-фан, Ли Хун-Чжан, Чжан Чжи-Дун, Тзо Тзун-Тан ва дигарон буданд. Корхонаҳои аввалини саноатии Чин, асосан, давлатӣ буданд, лекин аз



солҳои 80-ум сар карда, сохтани корхонаҳои хусусӣ низ оғоз ёфтанд. Ин корхонаҳоро дар аввал танҳо тоҷирони калон, амалдорони баландмақоми давлатӣ ва заминдорони сарватманд месоҳтанд, лекин баъдтар корхонаҳои саноатии бо сармояи якҷояи давлатиу хусусӣ соҳташуда низ пайдо мешаванд.

Бештари корхонаҳои нав ба кор даровардашуда заводҳои мошинсозӣ, коркарди оҳан, фабрикаҳои боғандагӣ ва абрешим буданд. Соли 1861 Тзен Го-фан дар Антсин ва солҳои 1862–1865 Ли Хун-Чжан бо ёрии англисҳо дар Сучжоу ва Шанхай заводҳои калонтарини силоҳбарорӣ ва киштисозиро бунёд карданд. Соли 1881 дар Чини Шимолӣ роҳи оҳани аввалин ба кор медарояд. Соли 1891 аз тарафи генерал-губернатори Ханян Чжан Чжи-Дун дар музофот комбинати коркарди маъдан соҳта мешавад.

Дар баробари пешрафти соҳибкории миллии Чин, рақобати сармояи хориҷӣ бо сармояи ин давлат ба амал меояд. Қариб дар ҳамаи шаҳрҳои калони мамлакат сармоядорони хориҷӣ фаъолият мекарданд. Дар солҳои 70-ум барои хориҷиён 26 бандари Чин кушода буд. Хориҷиён дар ин бандарҳо озодона ба тиҷорату соҳибкорӣ машгул буданд. Соли 1865 Англия бонки Гонконг-Шанхайро ташкил мекунад. Ин бонк дар Чин воситаи муҳимми таҷовузи иқтисодии Англия мешавад. Соли 1885 дар Шанхай аллакай 15 корхонаи саноатии хориҷиён мавҷуд буд. Ҳукумати Чин саноати ҷавони ҳудиро аз рақобат бо сармояи хориҷӣ муҳофизат карда на метавонист, чунки дасту пойи он тавассути созишиномаҳои асоратовар ба давлатҳои абарқудрати хориҷӣ баста шуда буданд. Дар Чин ҳачми тиҷорати аврупоиён сол то сол боло мерафт. Чин оҳиста-оҳиста ба манбаи ашёи ҳоми сармояи хориҷӣ табдил мейфт.

Вазъи байналмилалии Чин. Фишори мамлакатҳои бузурги Ғарб ба Чин дар солҳои 60-ум ва 70-ум низ давом мейфт. Хориҷиён меҳостанд, ки барои онҳо ҳамаи дарҳои Чин боз бошанд, то ки молҳои ҳудро ба ин давлат, аз ҷумла, ба музофотҳои Сичуан, Юнъян ва Гуйчжоу озодона дароварда

фурӯшанд. Ҳукумати императории Чин ба фишори хориҷиён тоб наоварда, маҷбур шуд, ки соли 1876 дар Чифу ба Конвенсия имзо гузорад. Он дар назар дошт, ки Чин барои хориҷиён дар дарёи Янгзи бандари асосии худро мекушояд.

Солҳои 70-ум фаронсавиён мавқеи худро дар ҷануби Ветнам, ки он Кохинхин ном гирифтааст, мустаҳкам намуда, баъд Ҳукумати Ветнамро маҷбур карданد, ки протекторати Фаронсаро қабул намояд. Дар солҳои 80-ум бо сабаби даъвоҳои Фаронса ба Ветнам муносибатҳои байни Фаронса ва Чин муташанниҷ мешаванд. Моҳи августи соли 1884 навгурӯҳи Фаронса ба гурӯҳи киштиҳои Чин, ки дар Фучжоу ҷойгир буд, ҳуҷум намуда, 22-тои онро гарӯ мекунад. Бо ҳамин, ҷанги Фаронсау Чин солҳои 1884–1885 оғоз ёфта, он 9-уми июни соли 1885 бо имзо шудани созишиномаи сулҳ дар Тянзин байни Чин ва Фаронса ба охир мерасад. Мувофиқи он Чин пуштибонии Фаронсаро бар Аннам эътироф мекунад. Аз рӯйи созишиномаи тиҷоратӣ, тоҷирони Фаронса ҳуқуқ пайдо карданд, ки дар Юнъан озодона тиҷорати кунанд. Ҳамин тавр, фаронсавиҳо барои ба дарунтарӣ Чин сар даровардан дар Аннам такягоҳ пайдо намуданд.

Аз лаҳзаи муносиб истифода бурда, Англия соли 1885 Бирмаро ба мустамликаи худ табдил дод. Баъди ин забткорӣ мулкҳои Англия ба сарҳадҳои Чин хеле наздик шуданд.

Соли 1872 Ҷопон ба ҷазираҳои Ликей, ки дар тобеияти якҷои Ҷопон ва Чин буданд, ҳуҷум кард ва соли 1879 онҳоро ба даст даровард. Соли 1874 Ҷопон хост, ки ҷазираи дигари Чин–Тайванро низ забт кунад. Барои расидан ба ҳамин мақсад, Ҷопон бар зидди Чин ҷанг кард, лекин аз натиҷаҳои он ИМА баҳравар шуд. ИМА ҳуқуқ пайдо кард, ки тиҷорати худро дар Тайван вусъат дихад. Дар солҳои 90-ум ташаббуси давлатҳои абарқудрат барои ба итоати худ даровардани Чин ба ихтиёри Ҷопон гузашт. Ҷанги Ҷопон бар зидди Чин аз воқеаҳои гарӯ шудани киштии чиноии “Таошэн” 25-уми июли соли 1894 оғоз ёфт. Амалиёти ҳарбӣ аввал дар қаламрави Корея сурат гирифтанд. Дар муҳорибаи назди Пхенян 16-уми сентябри соли 1894 артиши

20 ҳазорнафараи Чин шикаст хұрда, ба тарафи дарёи Ялу ақибнишинй мекунад. Дар як вақт лашкари Җопон ба нимчазираи Лядун фаромада, 6-уми ноябр Далянро ишгол кард. Баъди он 21-уми ноябр қалъаи навсохти Люйшун (Порт-Артур)-ро ба даст даровард. Мохи сентябри соли 1894 Җопон флоти Чинро торумор кард.

Баъди таслим шудани Люйшун, мохи ноябрь соли 1894, хукумати Чин ба мамлакатхой бузург муроциат кард, то ки онҳо дар байни Чин ва Җопон миёнарав шаванд, vale ин кор натицаи дилхөх надод. Аз ин рұ, хукумати Чин маңбур шуд, ки бо Җопон дар бораи сулх гуфтушунид кунад. Ҳамин тариқ, 17-уми февраляи соли 1895 дар Симоносеки шартномаи сулхи Җопон ва Чин ба имзо расид. Мувоғиқи он Чин истиқолияти Кореяро эътироф намуд, қазираи Тайван ва нимчазираи Лядунро ба Җопон гузашт кард, ба маблағи 200 млн. лян товони ҹанг дод. Баъди эътиrozи Рүсия ва онро дастгирӣ кардани Фаронса ва Олмон, Җопон аз нимчазираи Лядун даст қашид.

Вазъи дохилии Чин. Дар солҳои 90-уми аспи XIX ҳалқи Чин бар зидди император ба мубориза оғоз кард. Сиёсати таслимкоронаи хориции Тси Си ба мардуми мамлакат писанд набуд. 11-уми июняи соли 1898 амри нахустини император Тси Си дар бораи ислоҳот эълон мешавад. Бо ҳамин, давраи “100 рӯзи ислоҳот” аз 11-ум то 21-уми сентябрь соли 1898 фаро месрасид. Барои оғоз ёфтани ин ислоҳот мақоми Кан Ю-вей ном ватандўст қалон буд. Ў мохи декабри соли 1897 ба номи император маърӯзаи панҷуми худро фиристода, иброз медорад, ки ҳарчанд Чин зоҳиран мамлакати соҳибис-тиқлол менамояд, vale дар амал тамоми тичорат, роҳҳои оҳан ва бонкҳо дар дasti душманони он аст. Кан Ю-вей императорро оғоҳ кард, ки агар ислоҳот амалӣ нашавад, тақдири



Юан Ши-кай. Ў ҷонибдори дар Чин аз нав барқарор кардани ҳокимияти диктаторӣ буд.

Аннам ва Бирма Чинро ҳам интизор аст. Император фармуд, ки маърӯзай Кан Ю-вейро амалдорони баландмарта бай мамлакат омӯзанд.

Чонибдорони Кан Ю-вей–Тан Си-тун, Лян Тси-чао, Кан-Гуан-жэн ва дигарон аз император мансабҳои масъулро гирифтанд. Худи Кан Ю-вей мансаб нагирифта бошад ҳам, илҳомбахши ҳамаи чорабинихои “100 рӯзи ислоҳот” буд. Ислоҳоти мазкур дар мамлакат барҳам задани тартиботи қуҳна ва ҷорӣ намудани тартиботи навро дар назар дошт. Ин ислоҳот моҳияти ватандӯстона дошта, татбиқи он бояд Чинро бо роҳи сармоядорӣ мебурд. Муқобилони ислоҳот дар атрофи малика Тси Си муттаҳид шуда буданд. Ислоҳот-хоҳон бошанд, ба ёрии генерал Юан Ши-кай умед мебастанд. Вале Юан Ши-кай ислоҳотхоҳонро дастгирӣ накард, чунки қувваҳои онҳо кам буданд.

21-уми сентябри соли 1898 дар Чин табаддулоти иртиҷоӣ ба амал омад. Он рӯз мувоғиқи фармони малика Тси Си шавҳари ў – император Гуансюй ҳабс карда шуд. Роҳбарони ислоҳот Кан Ю-вей ва Лян Тси-чао фирор карданд. Як қисми онҳо зиндонӣ ва як қисмашон қатл карда шуданд. Иттиҳоди ислоҳотхоҳон – “Итифоқи дифои мамлакат” барҳам хӯрд.

Дар охири солҳои 90-ум дар Чин “ихэшӯанҳо”, яъне “Мушти барои сулҳ ва адолат бардошташуда” сар мебардоранд. Соли 1899 ҳаракати “ихэшӯанҳо” ба шӯриш табдил ёфта, ба лашкари император тез-тез зарба мезаданд. Моҳи июни соли 1900 ихэтуанҳо ба Пекин лашкар кashiда, дар муҳорибаи наздикии Лэйшүяни ҷанубу гарбтари Пекин сипоҳиёни императорро торумор намуда, 13-ум то 14-уми июн ба Пекин даромада, онро ишғол карданд. Мамлакатҳои империалистӣ шӯриши ихэтуанҳоро барои таҷовуз ба Чин ҳамчун баҳона истифода бурданӣ шуданд.

Дар санаи 17-уми июн лашкари онҳо истеҳкоми Дагуро забт кард. Дар ин ҳо-



Сун Ятсен (1866–1925) инқилобчии демократи Чин

лат “ихэтуанхо” аз император талаб карданд, ки бар зидди мамлакатхой хорицй чанг эълон кунад. 21-уми июни соли 1900 Тси Си мацбур мешавад, ки ба фармони эълони чангий зидди давлатхой хорицй имзо гузорад.

Шахри Пекин дар дасти “ихешүанхо” буд. Онхо күч-еро, ки дар он дипломатхой хорицй зиндагонй мекарданд, муҳосира карда, сафири олмонй Кеттлер ва мушовири са-форатхонаи Чопон Сугиямаро қатл карданд. Баъди ин дав-латхой империалистӣ иброз доштанд, ки дипломатхой дар Пекин муҳосирабударо озод карданианд. Дар ин тачовузи зидди Чин Олмон, Чопон, Италия, Англия, ИМА, Фаронса, Русия ва Австро-Венгрия иштирок карданд.

Тачовузи муштараки давлатхой империалистӣ ба Чин дар миёнахи соли 1900 оғоз ёфт. 14-уми июл онхо қисма-ти чиноии Тянсцин ва 14-ум – 15-ум август Пекинро ҳам ишғол карданд. Ҳукумати Чин ба Сиаи фирор кард. Шӯри-ши “ихэтуанхо” шикаст хўрд ва 7-ум сентябрь соли 1901 дар байни мамлакатхой хорицй ва Чин “Протоколи хотимавӣ” ба имзо расонида шуд. Мувофиқи он дар мамлакат фаъолияти созмонҳои зиддихорицй манъ карда мешавад. Аз рӯии протоколи мазкур Чин то соли 1940 бояд 450 млн. лян товони чанг медод. “Протоколи хотимавӣ” ба зери асорати давлатхой империалистӣ гирифтор шудани Чин марҳалаи нав гардид.

Ҳаракатхой инқилобӣ. Дар баробари ҳаракати ислоҳот-хоҳӣ дар Чин ҳаракати инқилобӣ-демократӣ низ оғоз меёбад. Ин ҳаракат бо номи инқилобчии демократи бузурги Чин Сун Ятсен алокаманд аст. Ў 12-уми ноябрь соли 1866 дар дехқадае воқеъ дар наздикии Гуанчжоу, дар оилаи ки-шоварз таваллуд ёфтааст. Сун Ятсен солҳои 1879–1883 бо ҳамроҳии бародарааш дар шахри Гонолулуи ҷазираҳои Гавай зиндагонй карда, баъди ҳатми мактаби миёна ба Ватан баргашта, соли 1892 Донишгоҳи англисии тиббии Гонконгро ҳатм мекунад. Яун Ятсен соли 1894 дар ҷазираҳои Гавай бо номи “Синчжунхуэй” (“Ҷамъияти эҳёи Чин”) ҷамъияти инқилобӣ-демократиро ташкил мекунад. Ин ҷамъият дар

назди худ вазифа гузошт, ки манчурхоро аз Чин ронда, обрӯю эътибори байналмилалии мамлакатро аз нав барқарор менамояд.

“Чамъияти эҳёи Чин” мақсад дошт, ки соли 1895 бо ёрии аъзоёни чамъиятҳои пинхонкор дар Гуанчжоу шўриш бардоранд, лекин тайёрӣ ба он аз тарафи хукуматдорон ошкор гардида, 9-уми сентябри соли 1895 иштирокчиёни шўриши баамалнаомада ҳабс карда шуданд. Сун Ятсен маҷбур мешавад, ки аввал ба Гонконг ва баъд аз он ҷо ба ИМА фирор кунад.

Моҳи августи соли 1905 Сун Ятсен дар Ҷопон созмони нави инқилоби “Чжуңго гэмин тунмэнхуэй” (“Лигай муттаҳидаи инқилобӣ”)-ро ташкил кард, ки он бо номи “Лигай иттифоқӣ” машҳур аст. Он дар асоси аз нав ташкил кардани “Чамъияти эҳёи Чин” ба вучуд омад. Ба “Лигай иттифоқӣ” аввал таҳминан 60-70 нафар дохил буданд, вале то соли 1906 шумораи онҳо ба 10 ҳазор нафар мерасад. Президенти “Лига” Сун Ятсен интихоб мешавад. Аз моҳи сентябри соли 1905 органи чопии “Лига” “Мин бао” (“Халқ”) интишор мешавад. Вай дар тарғиби ғояҳои ин созмон мақоми калон пайдо мекунад. “Лигай иттифоқӣ” нашрияҳои дигар ҳам дошт. Ташкилёбии “Лигай иттифоқӣ” дар сафарбар кардани неруҳои бар зидди мутлақияти манчурӣ қадами муҳимме гардид. “Лигай иттифоқӣ” барномаи худро дошт. Дар он се принсипи Сун Ятсен инъикос ёфта буд: – миллӣ, демократӣ ва некуахволии халқ. Онҳо се мақсади асосии ватандӯстони Чинро ифода мекарданд: аз мамлакат пеш кардани манчурҳо, барқарор кардани истиқолияти Чин, эълон кардани чумхурӣ ва истифодаи баробари замин.

Дар солҳои 1906–1908 дар мамлакат ҳаракати инқилобӣ-демократӣ авҷ мегирад. Дар як қатор музофотҳои Чин, аз чумла, дар Хунан, Тсзыяной, Гуандун, Гуанси, Юнь-ан ҳаракатҳои инқилобӣ ба амал омаданд.

Дар баробари ҳаракати инқилобӣ дар зери таъсири он ҳаракати конституционӣ-мутлақиятҳоӣ оғоз меёбад. Иштирокчиёни ин ҳаракат тақозо доштанд, ки император ба

қабули Конститутсияи Чин розӣ шавад. Ин талаби конститутсиячиён—мутлақиятхоҳони онҳоро дар муқобили “Лигай иттифоқӣ” гузошт. Ҳаракати нав органи чопии худ “Синъмин тсунбао” (“Халқи ҷадид”)-ро нашр мекард. Иштирокчиёни ҳаракати конститутсиячиён—мутлақиятхоҳон Ҳукумати манчуриро бовар мекунониданд, ки татбиқи ислоҳотро тезтар ба амал баровардан лозим аст, вагарна мисли Русия дар Чин ҳам инқилоб ба амал меояд, яъне онҳо ислоҳотро ҳамчун роҳи ягонаи пешгирии инқилоб медонистанд.

Инқилоби Синҳай. 9-уми майи соли 1911 дарбори Тein дар бораи соҳтмони роҳҳои оҳани нав фармон баровард. Баъди якчанд рӯз, 20-уми майи соли 1911 байни ҳукумати Чин ва консорсиуми байналмилалӣ, ки ба он бонкҳои Англия, Фаронса, Олмон ва ИМА дохил буданд, барои соҳтани роҳи оҳани Ханкоу-Гуанҷоу ва Ханкоу-Сичуан ба маблаги беш аз 6 млн. ф.-ст. вомбарг созишнома ба имзо расид, ки он сабабгори асосии (тобистони ҳамон сол дар Чин) вусъат ёфтани ҳаракати инқилобӣ мегардад. Соли 1911 ин инқилоб ба худ номи “Синҳай”-ро гирифтааст.

Дар санаи 6-уми сентябри соли 1911 дар Чэнду, воқеъ дар музофоти Сичуан, сипохиёни манчурӣ ба сӯйи мардуми ҷамъшуда оташ кушоданд. Ин воқеа қосаи сабри мардумро лабрез кард.

Бегоҳии 10-уми октябри соли 1911 дар зери роҳбарии узви созмони инқилобӣ сержант Сюн Бинкун аскарони баталиони сайёрҳо дар Учан шӯриш бардоштанд. Ба онҳо полкҳои дигари гарнizonи ин шаҳр низ ҳамроҳ шуданд. Шабона сипохиёни аскарони исёнбардоштаи шаҳри Учан сидоди императорро ишғол карданд. Амалдорони манчурӣ аз шаҳр фирор карда, дар соҳили Янцзи пинҳон шуданд. Рӯзи дигар аъзои созмонҳои инқилобӣ бо ҳамроҳии Кумитай маслихатии музофот қарор карданд, ки ба ҳукумати инқилобии Ҳубэй фармондехӣ артиши омехтаи Учан—Ли Юанъхун таъйин карда шавад.

Дар Мачлиси инқилобчиён ва аъзои Ассамблеяи маслихатии музофот қарор қабул карда шуд, ки минбаъд мам-

лакат Чүмхүрии Чини панч миллат – чиноихо, манчурхо, муғулхо, дунганхо ва тибетиҳо номида шавад. Ҳукумати нав қарор кард, ки оид ба ҳамаи чиноятҳои содиркардаи сулолаи Тein эъломия нашр кунад. Дар ин эъломия гуфта мешуд, ки ҳамаи музофотҳои Чин ва аскарони сипохи император ба тарафи инқилоб гузаранд. Дар нотаи аз номи Ҳукумати инқилобӣ ба консулҳои давлатҳои хориҷии дар Xанкоу буда фиристодашуда зикр шудааст, ки шартҳои созишномаҳои ба давлатҳои хориҷӣ бастаи ҳукумати Tein эътибор доранд. Иштирокчиёни инқилоб бо нияти аз зери зулми манчурхо озод шудан, кокулҳои худро тарошиданд.

Баъди ғалабаи инқилоб бар Учан ва эълони истиқолилияти Чин дар давоми моҳҳои октябр-ноябри соли 1911 боз 14 музофоти империяи Tein ҳокимияти манчурхоро барҳам заданд. То охири соли 1911 аз 18 музофот танҳо 3 музофот (Чжили, Хэнан, Ганъсу) бо ном ҳукумати Тсино эътироф мекарданду ҳалос.

Дар санаи 29-уми декабри соли 1911 вакилони аз музофотҳо омада дар Наннкинсун Сун Ятсенро, ки якчанд рӯз пештар аз муҳочирияти дуру дароз баргашта буд, Президенти муваққатии Чин интихоб карданд.

Дар ин давра нерӯҳои аксулинқилобӣ фаъол шуданд. Роҳбари онҳо Юан Ши-кай буд. Ў дар бораи император З-юми ноябри соли 1911 барои начоти мутлақият Конститутсияро эълон ва ҳукумати манчуриро пароканда карда, ба Юан Ши-кай супориш медиҳад, ки ҳукумати навро ташкил кунад.

Юан Ши-кай дар вазифаи нахуствазир тамоми нерӯҳои ҳарбӣ ва ҷонидорони худро муттаҳид намуда, аз ҷониби император бар зидди инқилоб ба ҳучум мегузарад. 27-уми ноябр нерӯҳои зиддиинқилобӣ дар зери роҳбарии Юан Ши-кай шаҳри Xанъянро мегиранд. Қисме аз роҳбарони чумхуриҳоҳон таклиф карданд, ки ба Юан Ши-кай сулҳ баста шавад. 17-уми декабри соли 1911 дар шаҳри Шанхай байни онҳо гуфтушунид сар шуд. Ба ин гуфтушунид мамлакатҳои империалистӣ – Англия, Фаронса, Олмон, Ҷонон, Русия ва ИМА даҳолат карданд. Онҳо аз тарафҳо ба

ҳамдигар гузашт карданро тақозо карданд, то ки инқилоби Синхай шикаст дода шавад.

1-уми январи соли 1912 Сун Ятсен ба ичрои вазифаи президенти муваққатии Ҷумхурии Чин шурӯъ кард. Ӯ дар эъломияни президентии худ гуфт, ки бо барҳам ҳўрдани мутлақияти Тein, ў ҳам аз вазифаи президентии муваққатии Чин даст мекашад.

Юан Ши-кай ба дарбори Tein фишор меовард, то ки сулолаи Tein аз ҳокимияти Чин даст кашад. Дар ин сурат, ҳокимияти Чин ба дasti ў мегузашт. Император Тси Си дигар дар байни ҳалқ ягон тақягоҳе надошт. Барои ҳамин, 12-уми феврали соли 1912 ба “Манифест дар бораи дасткашӣ аз ҳокимият” имзо гузошт. Бо ҳамин, мутлақияти Tein аз байн рафт.

Баъди ин, 1-уми апрели соли 1912 Сун Ятсен расман эълон кард, ки ба истеъло мераравад. Вазифаи президент ба дasti Юан Ши-кай гузашт. Ҳамин тавр, инқилоби Синхай шикаст ҳўрд. Юан Ши-кай дар Чин диктатураи худро барпо намуд.

Сарфи назар аз камбудиву нокомиҳояш, инқилоби Синхай аҳаммияти калони таъриҳӣ дошт. Якум, он ба ҳукмронии сулолаи манҷурҳо дар Чин хотима гузошт. Дуюм, Синхай оммаҳои васеи аҳолии Чиро ба мубориза барои чомеаи демократӣ бедор кард. Сеюм, гояҳои истиқлолиятҳоноро дар байни ҳалқ пахн намуд.

САВОЛ ВА СУПОРИШ

1. Кадом далелҳо дар бораи дар Чини нимаи дуюми асри XIX ба вучуд омадани муносибатҳои сармоядорӣ шаҳодат медиҳанд?
2. Оё барои дар Чин пайдо шудани саноат, роҳҳои оҳан ва бонкҳо давлатҳои хориҷӣ саҳм доштанд? Дар ин бора мисолҳо биёред.
3. Дар бораи вазъи байналмилиалии Чини солҳои 60-ум ва 70-уми асри XIX маълумот дихед.
4. Дар бораи ҷангӣ Чопон бар зидди Чини солҳои 1894–1895 нақл қунед.
5. “100 рӯзи ислоҳот” чӣ дод? Шӯриши “иҳэтуанҳо” чӣ тавр сурат гирифт ва чӣ тавр анҷом ёфт?
6. Дар тачовузи муштараки мамлакатҳои империалистӣ бар зидди Чин кадом давлатҳо иштирок карданд?
7. Дар бораи инқилоби Синхай чиҳо медонед?
8. Инқилоби Синхай дар таърихи Чин чӣ аҳаммият дошт?
9. Мавзӯъ ба шумо чӣ таассурот бахшид?

§ 16. КОРЕЯ

Ба Корея сар даровардани мамлакатҳои империалистӣ.

Дар нимаи дуюми асри XIX дар Корея буҳрони сиёсӣ боз ҳам тезутундтар шуд. Он ба замони оғози ба Корея сар даровардани мамлакатҳои бузурги сармоядорӣ рост омад. Агар то миёнаҳои ин аср ба Корея бештар мамлакатҳои Аврупо сар дароварданӣ мешуданд, пас дар нимаи дуюми он ба қатори ин давлатҳо Ҷопон, ИМА ва Олмон ҳам ҳамроҳ мешаванд. Дар ин кор, маҳсусан, Ҷопон фаъол буд. Олмон аврупой бошад ҳам, сиёсати империалистии худро дертар оғоз карда буд. Ба Корея сар даровардани он ба аввали фаъолияти истилогаронаи хориҷии ин давлат рост омад.

Нисбат ба дигар давлатҳои номбурда, Ҷопон барои ба ҳуд тобеъ кардани Корея бештар талош мекард. Соли 1875 дар ҷазираи Канхва дар байни Корея ва Ҷопон барҳӯрди ҳарбӣ ба амал омад. Баъди рӯй додани ин воқеа, ҳукумати Ҷопон ба Корея сафир фиристода, талаб кард, ки он бо Ҷопон шартномаи “дӯстӣ” бандад. Азбаски Корея муқобилити ҳарбӣ нишон дода наметавонист, маҷбур шуд, ки ба Ҷопон итоат карда, 26-уми феврали соли 1876 дар ҷазираи Канхва ба зери “Шартнома дар бораи сулҳ ва дӯстӣ”-и пешниҳодкардаи ин давлат имзо гузорад. Мувофиқи ин шартнома, Корея бандарҳои Пусан, Чемулпо (Инчхон) ва Венсанро барои тиҷорату соҳибкории чопониҳо кушод. Ҷопон дар Корея барои шаҳрвандони ҳуд ҳуқуқи даҳлнопазирӣ ба даст даровард. Инчунин, тоҷирони чопонӣ метавонистанд, молҳои ҳудро бе пардоҳти боч ба Корея дароварда фурӯшанд ва дар бозорҳои он пули чопониро ба муомилот бароранд. Ба шартнома такя карда, чопониҳо рӯйирост ба корҳои доҳилии Корея даҳолат мекарданд. Мамлакатҳои дигари сармоядор низ аз Ҷопон ақиб монданӣ набуданд. Онҳо ҳам ба гардани Корея шартномаҳои асоратоварро бор мекарданд. Мувофиқи шартномаи ИМА ва Корея аз 22-уми майи соли 1882 шаҳрвандони амрикӣ дар бандарҳои Пусан, Вонсан ва Инчхон ҳуқуқи тиҷорати озодона, дар қаламрави мамлакат харидани замин ва соҳтмони корхонаҳои саноатиро пайдо

намуданд. Дар солҳои 1883–1884 чунин шартномаҳоро бо Корея Англия, Олмон, Италия, Русия ва чанде баъдтар Фаронса ҳам мебанданд.

Баландшавии мавқеи Чопон дар Корея. Дар нимаи дуҷуми солҳои 90-ум ва ибтидиои асри XX рақобати байни мамолики империалистӣ барои ба худ тобеъ кардани Корея идома ёфт. Ба Чопон барои Кореяро ба зери итоати худ даровардан, мамлакатҳои империалистии Аврупо, аз ҷумла Русия, Фаронса ва Олмон ҳалал мерасониданд. Онҳо аз Чопон талаб карданд, ки нимҷазираи Ляодунро ба Чин баргардонад. Барои ҳамин, Чопон маҷбур шуд, ки аз ин нимҷазира даст қашад.

Ба малика Мин муюссар шуд, ки ҷонибдорони Чопонро аз ҳукumat пеш кунад. Ҷавобан ба ин, ҷопониҳо боз ба табаддулоти ҳукумати Корея даст заданд. Субҳидами 8-уми октябри соли 1895 онҳо бо сардории генерал Миурӯ гӯё барои ёрӣ ба Тэвонгун ба қаср зада даромада, қуштор ташкил мекунанд. Малика Мин ва баъзе наздикони ўқатл карда шуданд. Ин суиқасд қаҳру ғазаби мардуми Кореяро ба вуҷуд овард. Эътирози ҳалқ ҷунон пурзӯр буд, ки ҳукумати Чопон маҷбур шуд Миурӯро ба Чопон ҳонда, кори ўва аҳли намояндагии Чопонро дар Корея ба додгоҳ диҳад. Лекин ҳамаи гумонбаршуғон бо сабаби “исбот нашудани гуноҳ” сафед карда шуданд. Генерал Миурӯ бошад, дар Чопон қаҳрамони миллӣ шуд. Баъди ин суиқасд дар Корея ҷангӣ партизаний суръат гирифт. Моҳи феврали соли 1896 шоҳи дар қаср ҳабсбудаи Корея фирор кард. Бо даъвати ўаҳолии Сеули шӯришбардошта кабинети вазирони чопониро торумор кард. Ду вазири ин кабинет қушта шуданд, боқимонда ба Чопон ғурехтанд. Ба ҷойи ин ҳукumat ҳукумати зиддиҷопонӣ ташкил ёфт.

Мамлакатҳои дигари империалистӣ ҳам меҳостанд, ки ба Корея сар дароранд. Яке аз онҳо Русия буд. Моҳҳои май-июни соли 1896 барои доираи нуфуз дар Корея байни Чопон ва Русия ду қарордоди Сеул ва қарордоди Маскав ба имзо расид.



Мачмааи фархангиву таърихии Сеул

Аз рўйи ин қарордодҳо, ҳам Русия ва ҳам Ҷопон ҳукуқ ба даст дароварданд, ки ба ҳукумати Корея ёрӣ расонида, дар ин мамлакат миқдори муайяни аскарони худро дошта бошанд.

Рақобати Русияю Ҷопон барои ба даст даровардани мавқеъ дар Шарқи Дур ва забти мустамликаҳо дар байни ин ду давлат ҷанги солҳои 1904-1905-ро ба амал овард. Он аввали соли 1904 бо ҳуҷуми эскадраи Ҷопон ба Порт-Артур ва дар Чемулпо гарӯ карда шудани киштиҳои ҳарбии русии “Варяг” ва “Корея” оғоз меёбад. Дар ин ҷанг Русия аз Ҷопон шикаст мегӯрад. Мувофиқи созишиномаи сулҳи Порт-смут (ИМА) аз 5-уми сентябри соли 1905 ҳукумати подшоҳии Русия манфиатҳои сиёсӣ, ҳарбӣ ва иқтисодии Ҷопонро дар Корея эътироф кард ва қисми қаламрави худро аз даст дод. Мувофиқи шартномаи Ҷопон ва Корея аз 17 ноябрьи соли 1905, аз болои Корея протектори Ҷопон муқаррар карда шуд. Минбаъд Корея ҳукуқи ба мамлакатҳои хориҷӣ мустақилона робита карданро аз даст дод.

Баъди моҳи феврали соли 1906 таъсис доднаи намояндагии кулли Ҷопон дар Корея, ҳукумати лӯҳтакмонанди Корея бо сардории Ли Ванён ташкил карда шуд. Шартномаи соли 1907-и дар байни Корея ва Ҷопон басташуда ҳукумати Кореяро ба намояндагии кулли Ҷопон тобеъ кард.

Муборизаи миллӣ озодиҳоҳии ҳалқи Корея. Дар Корея ҳукмрон шудани истилогарони Ҷопон маорифпарварони ин мамлакатро бетафовут гузошта наметавонист. Онҳо

мардумро даъват мекарданд, ки илму техника ва Фарбро эчодкорона азхуд кунанд, аз системаи Конфутсий ва маорифи бесамари он даст кашанд. Маорифпарварони ватандӯст бо ҳамин роҳ ҳисси миллии ҳалқи худро бедор карданӣ буданд. Созмонҳои ҷамъиятию сиёсӣ ва фарҳангии дар зери таъсири онҳо ташкилёфта низ дар ин кор ҳисси сазовор мегузоштанд.

Соли 1905 дар Корея ҷамъиятҳои зиёди маорифпарварӣ пайдо мешаванд ва чопи рӯзномаю маҷаллаҳо оғоз мегардад. Моҳи майи соли 1905 дар Сеул Ҷамъияти омӯзиши соҳти конститутсионӣ, моҳи ноябри ҳамон сол Клуби Корея ва моҳи апрели соли 1906 Ҷамъияти пирӯз гардонидани Корея ташкил меёбанд. Нашрияи “Рӯзномаи Ҳалқи Корея”, “Дӯсти Фарбӣ” ва “Барқи шабонгоҳ” дурӯги варақаҳои ҷопониро нотарсона фош карда, мардумро ба муборизаи зидди истилогарон даъват мекарданд. Дар натиҷаи муборизаҳои миллию озодихоҳона, ҳалқи Корея рӯз то рӯз бедор мешуд ва дар солҳои 1905–1906 ин муборизаҳо ба ҷанги партизанӣ табдил ёфт. Дар марказ ва гӯшаю канорҳои мамлакат шӯришҳо ба амал меомаданд. Ҳисси ватандӯстӣ артишро низ фаро гирифта буд. Аз ҳамин сабаб, соли 1907 ҳукумати Ҷопон қарор дод, ки артиши Кореяро пароканда кунад. Ин қарордод шӯриши аскарони полкҳои Сеулро ба амал овард. То охири соли 1907 ҳаракати ҳарбиён қарип ҳамаи музофотҳои ҷануби мамлакатро фаро гирифт. Қисми аскарон баъди ҷангҳои шадиди зидди сипоҳиёни Ҷопон ба кӯҳҳо ақибнишинӣ карда, ба дастаҳои партизанҳо ҳамроҳ мешуданд ва алайҳи ҷопонҳо муборизаро давом медоданд.

Ба мустамлиқаи Ҷопон табдил ёфтани Корея. 22-юми августи соли 1910 намояндаи кулли Ҷопон Тэраути ва роҳбари ҳукумати лӯҳтакмонанди Корея Ли Ванён шартномае тайёр карданд, ки мувофиқи он императори Корея аз ҳокимияти худ даст қашида, онро “пурраю абадӣ” ба императори Ҷопон месупорад. Шартномаи мазкур ба аъзои хонадони император ва ҳамаи онҳое, ки ба Кореяро ишғол кардани Ҷопон мусоидат карданд, унвонҳои фахрии дво-

ряни чопонӣ ва нафақаҳои калони пулии ин давлат кафолат медод.

Дар Корея ҳокимият пурра дар дasti генерал-губернатор буд, ки он аз ҷумлаи ҳарбиёни баландмақоми Чопон таъйин карда мешуд. Ӯ бевосита ба императори Чопон итоат карда, дар Корея ҳукумати қонунгузор, маъмурӣ, додгоҳӣ ва сарфармондехии қувваҳои мусаллаҳро ихтиёрдорӣ мекард.

Барои мустаҳкам кардани ҳокимияти худ империалистони Чопон ба Корея се дивизияи мунтазам дароварданد, мусассиҳои жандарму политсия созмон доданд ва маҳбасҳои концентратсионӣ соҳтанд.

Истилогарони Чопон бо мақсади ғулом гардонидани ҳалқи Корея фаъолияти ҳама гуна қалисоҳо, ибодатхонаҳо, ташкилотҳои динӣ ва ғайраро, ки итоат ба истилогаронро ташвиқу тарғиб мекарданд, ҳавасманд менамуданд. Бо забони кореягӣ нашр намудани китобҳо ва рӯзномаю маҷаллаҳо манъ карда шуда буд. Адабиёти ватандӯстона сӯхта мешуд. Дар назди системаи маорифи чопонии Корея вазифа гузошта шуда буд, ки раияти ба чопонихо итоаткор тарбия карда шавад.

Империализми Чопон сарватҳои миллии Кореяро горат мекард ва арзишҳои маънавии ӯро ҳароб месоҳт. Маблағгузории Чопон ба иқтисодиёти Корея батадриҷ меафзуд. Аз ин кор сармоядорони Чопон ва Корея даромади калон ба даст медароварданд.


САВОЛ ВА СУПОРИШ

1. Дар бораи ба Корея сар даровардани мамлакатҳои хориҷӣ нақл қунед. Кадом шартномаҳо бо давлатҳои хориҷӣ дар ин бора шаҳодат медиҳанд?
2. Шартномаҳое, ки давлатҳои хориҷӣ бо ҳукумати Корея бастанд, чӣ натиҷа доданд?
3. Дар солҳои 80-ум мусношибатҳои байни Чопон ва Корея, Чопон ва Чин чӣ тавр буданд?
4. Кай Созишиномаи сулҳи Симоносэк баста шуд? Моҳияти он аз чӣ иборат буд?
5. Дар солҳои 90-уми асри XIX рақобат дар байни мамлакатҳои империалистӣ барои ба даст даровардани Корея чӣ тавр

сурат гирифт? 6. Дар бораи чангии Русияю Чопон дар солҳои 1904-1905 чихо медонед? Он ба Корея чӣ дахл дорад? 7. Мавқеи харбиёни Корея нисбат ба истилогарони Чопон чӣ тавр буд? Мавқеи аҳли илму фарҳанги Корея-ҷӣ? 8. Кай Корея пурра ба Чопон ҳамроҳ карда шуд?

§ 17. ЧОПОН

Инқилоби буржуазии солҳои 1867-1868. Сиёсати “дарҳои кушод” имконият фароҳам овард, ки дар Чопон муносибатҳои сармоядорӣ ташаккул ёбанд, вале соҳти сиёсии чомеа ба пешравии иқтисодиёти бозоргонӣ ва муассисаҳои демократӣ монеъ мешуданд. Хонадони Токугава танҳо манфиатҳои табақаҳои феодалиро ифода мекард. Барои пешрафти Чопон зарурати дигар кардани ҳокимияти давлатӣ ба миён омад.



Шартномаҳо, ки Ҷопон солҳои 50-уми асри XIX бо давлатҳои империалистии Ғарб баст, вобастагии онро бо ин давлатҳо пурзӯрттар карданд. Аз ҳамин сабаб, чомеаи Ҷопон аз ҳукумати Токугава норозӣ буд.

Солҳои 60-уми асри XIX Англия, Фаронса ва Ҳолландия фишоровариро ба Ҷопон бас накарданд. Ҳукумати Сёгун ва дарбори император ба ин фишор тоб наоварда, моҳи ноябрисоли 1865 ҳамаи шартномаҳоеро, ки Ҷопон бо давлатҳои хориҷӣ баста буд, тасдиқ намуданд. Баҳори соли 1866 бо Англия, Фаронса, Ҳолландия ва баъзе давлатҳои дигари абарқудрат дар бораи нархномаҳои воридотӣ созишишномаҳои нав ба имзо расонида шуданд, ки онҳо вазъи иқтисодии Ҷопонро аз пештара ҳам бадтар карданд.

Дар чунин шароит барои ҳокимијат дар байни неруҳои сиёсии мамлакат мубориза авҷ мегирад. Моҳи октябрисоли 1867 роҳбари музофоти Тёсю Яманоути аз номи гурӯҳи зиддитокугавагӣ ба сёгун Кэйки огоҳнома супорид. Дар он тақозо мешуд, ки дар мамлакат дуҳокимијатӣ (ҳокимијати Сёгун ва ҳокимијати император) барҳам зада, ҳокимијати олий ба император дода шавад. Барои муқобилати ҳарбӣ нишон додан, ба Кэйки вақт лозим буд. Бо ҳамин хотир, ў 9-уми ноябряи соли 1867 “ихтиёри” таклифро дар бораи истеъло қабул кард. 3-уми январи соли 1868 императори 15-сола Мутсухито ҳукумати навро бо роҳбарии шоҳзода Арисугава эълон кард. Император Кэйкиро ба ин ҳукумат дохил накард. Барои ҳамин, Кэйки қарор дод, ки алайҳи режими нав ба муборизаи мусаллаҳона даст занад. Ў бо ҳамин мақсад аскарони ба худ вафодорро аз шаҳри Осака ба Киото равон кард. Вале онҳо дар муҳорибаи назди Фусима ва Тоба шикаст хӯрданд. Кэйки ба Эдо фирор кард. Баъди ин шаҳри Киото пурра ба ихтиёри император гузашт. Мамлакат ба ду урду тақсим шуд. Музофотҳои ҷанубу ғарбӣ аз ҷониби император ҷанг мекарданд ва музофотҳои шимолу шарқӣ – аз ҷониби сёгун Кэйки. Кӯшиши музофотҳои ҷонибдори Кэйки ва ташкил намудани муқовимат барои ў натиҷаи дил-


хоҳ надод. Нерухои ҳарбии ин музофотҳо моҳи ноябри соли 1868 шикаст хӯрданд. Як қисми флоти ҳарбӣ ҳам ҷонидбори Кэйки буд. Моҳи июни соли 1869 он дар таҳти роҳбарии адмирал Эномото кӯшиш кард, ки бар зидди режими нав муқобилатро давом дидад. Бо ҳамин мақсад, ў бо киштиҳои худ ба ҷазираи Эдзю (Хокайдо) омад, лекин дар ин ҷо пурра шикаст хӯрд.

Ҳамин тариқ, дар натиҷаи инқилоби соли 1867–1868 вазифаи асосӣ – барҳам задани системаи ҳарбию феодалии Сёгун, ки бо он сулолаи Токугава роҳбарӣ мекард, иҷро шуд. Ҳокимият ба дасти император гузашт.

Бозсозии Мейдзи дар солҳои 1868–1873. Ҳукумати дар натиҷаи ғалабаи инқилоб ба сари қудратомадаро, зоҳиран император Мугсухито роҳбарӣ мекард. Режими сиёсие, ки сулолаи Токугаваро иваз намуд, манфиатҳои гурӯҳи буржуазию заминдорони дар рафти муборизаи зидди сёгун ташаккулёфтаро инъикос мекард. Ҳарчанд дар ҳукумат мансабҳои олиро намояндагони ашрофони дарборӣ ишғол намуда буданд, ҳайати асосии дастгоҳи ҳокимият нав аз табақаи поёнии самурайҳои вилоятҳои ҷанубу гарбӣ, яъне аз Сатсума, Тёсю ва Хидзэн буданд. Ба ташаккули сиёсати ҳукумат пешвоёни гурӯҳи зиддисёгун Окубо Тосимити ва Кидо Такамаса таъсири бузург мерасониданд.

Барномаи ҳукумати нав ба системаи маъмурӣ, сиёсӣ, ҳарбӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии мамлакат дигаргуниҳои мухимро доҳил намуд. Үнсурҳои буржуазии ҳукмрон вазъияти ҷо-риро хуб дарк мекарданд. Онҳо барои мустаҳкам кардани мавқеи худ пешниҳод намуданд, ки дар мамлакат ислоҳот гузаронида шавад, то ки ба тартиботи феодалии чомеа хотима дода шавад.

Мувофиқи ислоҳоти маъмурӣ, князҳои феодалиро, ки аслан чудоихоҳ буданд, барҳам дода, ба ҷойи онҳо префектураҳо таъсис дода шуданд, аз он ҷумла, дар қаламрави ҳар се пойтаҳт – Токио, Киото ва Осака. Ташкил додани системаи маъмурӣ мувофиқи тақозои манфиатҳои таҳқими иқти-соди бозоргонӣ ба амал бароварда шуд.



Бозсози Мейдзи

Мувофиқи ислоҳоти иҷтимоӣ, моҳи марта соли 1872 се табақаи чомеа таъсис меёбад: дворянҳои олимақом, ки ба он собиқ даймё ва күгэ дохил буданд, дворянҳои самурай ва халқи одӣ. Дар амал самурайҳо вазъи имтиёзнони худро аз даст доданд. Дар натиҷа, анъанае ба вучуд омад, ки мувофиқи он ба мансабҳои олии давлатӣ, роҳбарӣ ба артиш ва флот шахсоне пешниҳод карда мешуданд, ки аслан ба дворянҳои оппозитсионии ду княз – Сатсума ва Тёсю тааллуқ доштанд.

Ислоҳоти аграрӣ аз ҷумлаи ҷорабиниҳои муҳимтарини ҳукумати нав буд. Он дар солҳои 1872–1873 ба амал бароварда шуд. Мақсади ислоҳоти аграрӣ дар дехот ҷорӣ нағудани муносибатҳои сармоядорӣ буд. Бо ин роҳ ҳукумат ҷидду ҷаҳд мекард, ки дар ин ҷо мавқеи помешикҳои навро мустаҳкам қунад. Бо ҳамин мақсад, соли 1872 ҳариду-фурӯши замин расман иҷозат дода шуд. Ин кор инхисори табақаи феодалҳоро ба замин бекор ва моликияти буржуазиро бар он ҷорӣ кард.

Тараққиёти иқтисодии Ҷопон. Пешрафти иқтисодии баъдиинқилобии Ҷопон, асосан, дар солҳои 80-ум оғоз шуд. Дар зарфи 2-3 даҳсола дар Ҷопон қариб 500 корхонаи нави саноатӣ сохта шуд. Аксари онҳо давлатӣ буданд, вале иқтисодиёти Ҷопон бе корхонаҳои хусусӣ пеш рафта наметавонист. Барои ҳамин, аз тирамоҳи соли 1880 сар

карда, ҳукумат ба фурӯхтани “корхонаҳои намунавӣ” ва ё ба ичора додани онҳо оғоз намуд. Ин корхонаҳо, асосан, ба ихтиёри табақаҳои имтиёзни буржуазия, дворянҳо ва амалдорони давлатӣ мегузаштанд. Дар байни онҳо ширкатҳои машҳури Митсүи, Митсубиси, Фурукава, Ясуда, Асано, Кавасаки ва дигарон буданд. Масалан, ҳукумат конҳои миси Асиоро ба ширкати Фурукава, корхонаи қалонтарини киштисозии мамлакат дар Нагасаки, конҳои нуқраи Икуно ва конҳои ангишти Хокайдоро ба ширкати Митсубиси мефурӯшад.

Ҳукумат дар иқтисодиёт сиёсати пуштибониро истифода мебурд. Он сиёсати худро дар саноат, асосан, тавассути маблағҳои аз андоз ғуншуда ба амал мебаровард. Сиёсати пуштибонӣ як ҷиҳати манғӣ дошт. Он истеҳсолотро яктарафа густариш медод, чунки танҳо баъзе соҳаҳои онро фаро мегирифт. Буржуазияи саноатӣ, ки “корхонаҳои намунавӣ”-ро ба даст даровард, минбаъд ҳоҳони он буд, ки давлат ба вай дар ислоҳи камбузиҳои истеҳсолиаш ёрӣ расонад. Ин кор иттифоқи байни доираҳои буржуазӣ ва мутлақиятро ба вучуд меовард.

Ҳукумат ба корхонаҳое маблағгузорӣ мекард, ки пеш аз ҳама, барои артиш, флот, нақлиёт ва алоқа кор мекарданд. Масалан, роҳи оҳан қариб пурра аз ҳисоби маблағҳои давлатӣ соҳта мешуд. Соли 1872 роҳи оҳани аввалини мамлакат – Токио-Иокогама соҳта шуд. Аз соли 1882 то соли 1890 дарозии роҳҳои оҳани Ҷопон ба 2190 км расид.

Сарфи назар аз суръати тези ташаккул ёфтани базаи саноат, дар ҷоряки оҳирини асри XIX сатҳи умумии пешрафти Ҷопон аз мамлакатҳои бузурги сармоядорӣ ақиб мемонд. Саноати Ҷопон, асосан, аз корхонаҳои хурд иборат буд. Ақибмонии иқтисодии Ҷопонро тиҷорати ҳориҷӣ низ инъикос мекард, ки он аз 600 содироти маҳсулоти кишоварзӣ ва ба воридоти маҳсулоти тайёри давлатҳои ҳориҷӣ вобаста буд.

Дар оғози асри XIX Ҷопон ба давраи империализм қадам ниҳод. Бухрони молиявии соли 1897 ин равандро тезонид. Дар натиҷа, корхонаҳои хурд ба корхонаҳои

калон муттахид шуданд, яъне марказонидани истеҳсолот ва сармоя ба амал омад. Ба давраи империализм гузаштани мамлакатҳои пешқадами сармоядории ҷаҳон ба пешрафти иқтисодии Ҷопон низ таъсири мусбат расонид. Натиҷаи бевоситай ин раванд дар Ҷопон ба вучуд омадани инхисорҳо ва табаддулоти саноатӣ мебошад.

Сиёсати хориҷии Ҷопон. Соҳтмони корхонаҳои ҳарбӣ, мусаллаҳшавии артиши Ҷопон ва бунёди флоти пурзӯри ҳарбии баҳрӣ дар бораи он шаҳодат медоданд, ки баъди инқилоби солҳои 1867–1868 ин давлат ба ҷангҳои истило-гарона шурӯй мекунад. Объекти аз ҳама наздиктарини истилои Ҷопон Корея буд. Дар мавриди инъикоси мавзӯъҳои “Чин” ва “Корея”, дар бораи ҷанги Ҷопон бар зидди Чин барои забти Корея нақл карда будем. Ин ҷо такроран мегӯем, ки соли 1877 дар байни Русия ва Ҷопон созишномае ба имзо расид, ки мувофиқи он ҷануби Сахалин, ки онро Русия ва Ҷопон якҷоя идора мекарданд, ба Русия дода шуд ва ба ивази он Ҷопон галаҷазираҳои Курилро гирифт. Муқовимати Чин ва Ҷопон барои ҳукмронӣ дар Корея давом намуд. Оқибат, онҳо соли 1885 барои ба Корея надаровардани артиши худ созишнома бастанд. Бо вучуди ин, Ҷопон даҳолатро ба корҳои доҳилии Корея бас накард. Соли 1894 бо ёрии Ҷопон Корея истиқлолияти давлатии худро аз Чин эълон кард. Ҳукумати Кореяи “соҳибистиклол” ҳамон замон барои “ёрӣ” ба ҳукумати Ҷопон муроҷиат намуд. Ҳамин тарик, байни Чин ва Ҷопон ҷанги солҳои 1894–1895 ба амал омад, ки он 17-уми апрели соли 1895 бо бастани Созишномаи сулҳи Симоносэқ анҷом ёфт. Мувофиқи он Чин истиқлолияти Кореяро эътироф кард. Ҷазираи Тайван, галаҷазираҳои Пескадор ва нимҷазираи Лядунро ба Ҷопон дод ва уҳдадор шуд, ки ба Ҷопон 300 млн. иен товони ҷанг медиҳад, барои киштигардӣ якчанд бандарҳои худро мекушояд, ба ишғоли муваққатии Вайхайвэй иҷозат медиҳад ва ба Ҷопон Созишномаи таслимкоронаи тиҷоратие мебандад, ки қаблан ба мамлакатҳои Фарб баста буд.

Ҷанги солҳои 1894–1895 дар пешрафти Ҷопон марҳалаи

мухимме гардид. Даромади Чопон аз хорици кишвар афзуд. Аз соли 1894 то соли 1899 маблағузорӣ ба саноати миллӣ ду баробар зиёд шуд. Тичорати хориҷӣ ҳам рӯ ба болоравӣ буд. Давлати ақибмондаи феодалии Чопон, ки худ объекти истилои мамлакатҳои империалистӣ буд, ба истисморгари ҳалқҳои дигар ва ба ракиби бузурги давлатҳои империалистӣ табдил ёфт. Муваффақияти ҷанги ғоратгаронаи солҳои 1894–1895 бар зидди Ҷинро ҳукумати Чопон барои қабули барномаи ҳарбии тараққиёти ҳочагӣ истифода бурд. Икрои он барнома ба муҳлати даҳ сол – аз соли 1896 то соли 1905 муқаррар гардида буд. Мувоғики ин барнома, неруҳои ҳарбии Чопон аз нав созмон дода шуд, бо сипоҳи ҳозиразамон мусаллаҳ гардиданд. Дар натиҷаи татбиқи ин барнома, флоти ҳарбӣ-баҳрии Чопон ба яке аз флотҳои пурзӯртарини ҳарбию баҳрии ҷаҳон мубаддал гардид.

Баъди ҷанги зидди Ҷин, Чопон дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун неруи фаъоли империалистӣ шинохта шуд. Он ба қатори давлатҳои бузургтарини империалистӣ дохил гардид. Баъди ҷанде Чопон аз бори гарони шартномаҳои нобаробар бо давлатҳои империалистӣ ҳалос мешавад.

Дар солҳои 1904–1905 дар байни Чопон ва Русия ҷанги қалон ба амал омад, ки дар ин ҷанғ ҳам Чопон дастболо шуд ва мавқеи худро дар ҳавзаи уқёнуси Ором боз ҳам мустаҳкамтар кард.

САВОЛ ВА СУПОРИШ

1. Сабабҳои инқилоби буржуазии солҳои 1867–1868-и Чопонро муайян кунед.
2. Инқилоби буржуазии Чопон чӣ ҳел сурат гирифт?
3. Самтҳои ислороҳоти солҳои 1868–1873-и Чопонро муайян намуда, онҳоро шарҳ дихед.
4. Моҳияти ислороҳоти маорифро шарҳу эзоҳ дихед.
5. Конституцияи Чопон кай ва чӣ ҳел қабул карда шуд?
6. Дар бораи ҳизбҳои сиёсии Чопон маълумоти муҳтасар дихед.
7. Дар бораи сиёсати хориҷии Чопон дар нимаи дуюми асри XIX – аввали асри XX чиҳо гуфта метавонед?
8. Дар бораи ҷанги Чопон солҳои 1894–1895 бар зидди Ҷин ва солҳои 1904–1905 бар зидди Русия маълумоти муҳтасар дихед.
9. Аз мавзӯй хулоса бароред.

§ 18. ФИЛИППИН

Қисми зиёди Филиппинро Испания ҳанұз дар охирхои асри XVI ишғол карда буд. Испанихो дар Филиппин режими мустамлиқавиро ташкил карданд. Дар ин кор калисои католикӣ мақоми калонро ичро мекард. Он аҳолии ин кишварро зұран насырой намуда, ба ҳукмронии мустамлиқадорони испанй ёрии бузург мерасонид.

Халқи Филиппин ба тақдир тан намедод. Он бе муқобилат сар намефаровард, ба муқобили юғи мустамлиқавии испанихо мубориза мебурд. Охирхои асри XVIII – аввали асри XIX дар Филиппин муборизаи миллию озодихоҳӣ вусъат ёфт. Дар ин бора шўришҳои сершумор шаҳодат медиҳанд. Метавон шўриши соли 1814-ро дар Илокос (қазираи Лусон) ва шўриши солҳои 1841–1842-и ҷамоаи динии Хосеи Муқаддасро дар зери роҳбарии Аполинарио Де Ла Крус мисол овард.

Инқилоби Испании солҳои 1808–1812 ба вазъи ҷазираҳои Филиппин бетаъсир намонд. Ислоҳоте, ки дар Испания гузаронида шуд, қисман Филиппинро ҳам дар бар гирифт.

Ҳаракат барои ислоҳот. Нимаи дуюми асри XIX дар таърихи Филиппин ба ҳаракати ислоҳотхоҳӣ рост омад. Генерал-губернатор Искиэрдо, ки дар ин вазифа аз соли 1871 буд, бар зидди мардуми маҳаллӣ ҷазоҳои саҳтро раво медид.

Садҳо озодандешони филиппинӣ зинданӣ ва ё аз мамлакат ба ҷойҳои дурдаст бадарга карда мешуданд. Косай сабри мардуми Филиппин лабрез шуд. Ин ҳолат ҳатто аскаронро ҳам фаро гирифт. 2-юми январи соли 1872 коргарони силоҳхонаи дастаҳои баҳрии Кавит ва аскарони қўшуни аз аҳолии маҳаллӣ иборатбуда шўриш бардоштанд. Ин шўришро ҳуматдорони испанй пахш карданд. Онҳо 17-уми феврали



соли 1872 роҳбарони ҳаракати озодихоҳӣ Бургос, Гомес ва Самораро қатл намуданд. Испаниҳо дар рафти пахши шӯриш террори худро бар зидди роҳбарони буржуазию заминдорони Филиппин низ равона карда, бо ҳамин дар байни ҳалқи он 40 такягоҳи охирини худро аз даст доданд. Филиппинҳо зиёд барои аз ҷазо ҳалос шудан ба хориҷа ва ҳусусан ба Испания, фирор карданд. Дар ин ҷо гурезаҳои филиппиниро озодандешон ва ҷумҳуриҳоҳон ба зери химояи худ мегирифтанд.



Филиппин

Яке аз намоянdagони барчастай ҳаракати ислоҳотхоҳони Филиппин Хосе Рисал тавассути асарҳои публицистии “Филиппин баъди сад сол” ва “Дар бораи бехудагии филиппинихо” ва хусусан, романи машхури “Ба ман даст нарасон!” меҳоҳад, ки вазъи гуломонаи мардуми Филиппинро ба ҳукуматдорони испанӣ нишон диҳад. Романи Рисал мардумро ба муқобили зулми мустамликавии испанӣ даъват мекард. Он дар тайёр кардани инқилоби Филиппин мақоми арзанда дорад.

Дар солҳои 80-уми асри XIX ҳаракати таблиғотӣ барои ислоҳот ба марҳалаи нави худ қадам ниҳод. Соли 1889 дар Испания “Созмони Испанияву Филиппин” ташкил мейбад, ки он дар сафҳои худ муҳочирони филиппинӣ ва намояндагони буржуазияи озодиҳоҳи испаниро муттаҳид кард. Созмон дар назди худ вазифа гузошт, ки: 1) барои Филиппин истиқлоният талаб накарда, он ба музофоти Испания табдил дода шавад; 2) ислоҳот бо роҳи осоишта ба амал бароварда шавад; 3) роҳбарони испанӣ аз ибодатхонаҳо пеш карда шуда, ба ҷойи онҳо рӯҳониёни маҳаллӣ таъйин карда шаванд; 4) намояндагони филиппинихо дар кортесҳо аз нав барқарор карда шаванд; 5) филиппинихо дар идораи давлат иштирок кунанд; 6) ҳама дар назди қонун баробар бошанд; 7) ба филиппинихо овозҳои демократӣ, аз ҷумла озодии суҳан, маҷлисҳо ва матбуот кафолат дода шавад.

Аз моҳи феврали соли 1889 чопи рӯзномаи созмони Испанию Филиппин “La Solidaridad” шурӯъ гардид. Он дар бедории ҳисси миллии филиппинихо саҳми бузург гузошт.

Фаъолияти ислоҳотхоҳӣ дар Филиппини соли солҳои 80-ум натиҷаи дилҳоҳ надод. Соли 1892 муаллифи романи “Ба ман даст нарасон!” Рисал ба Филиппин баргашт ва моҳи июни ҳамон сол бо номи “Лигаи Филиппин” созмони ислоҳотхоҳонро ташкил намуд. Лига дар сафҳои худ намояндагони табақаҳои гуногуни Филиппин аз зиёёни буржуазию помешикӣ сар карда, то намояндагони буржуазияи майда ва табақаҳои поёни аҳолиро муттаҳид соҳт, вале ба

“Лигай Филиппин” мүяссар нашуд, ки ба созмони оммавио сиёсӣ табдил ёбад. Ин то ду сабаб буд: сабаби якум, ҳабси Рисал ва ба ҷазираи Минданао бадарға шудани ў буд. Сабаби дуюм он буд, ки ин вақт, чи дар Испания ва чи дар Филиппин, давраи ислоҳотхоҳӣ рӯ ба таназзул ниҳод. Фаъолияти “Лига”, асосан, ба ҷамъоварии маблағ маҳдуд шуда буд. Маблағи ҷамъовардашуда барои нашри адабиёти таблиғотӣ истифода бурда мешуд. “Лигай Филиппин” охирҳои солҳои 1893 пароканда шуд.

Дар байнин асосгузорони “Лигай Инқилоб” Андреас Бонифасио низ буд. Ў моҳи июли соли 1892 ҷамъияти инқилобии “Катипунан” (“Иттиҳоди олии писарони барӯманди ҳалқ”)-ро ташкил мекунад. Шумораи узви ҷамъият аз 300 нафари моҳи июл дар моҳи августи ҳамон сол то 30 ҳазор нафар афзуд. Ин созмон бар он ақида буд, ки мардум бояд барои истиқлоли давлатии Филиппин мубориза барад. Усулҳои идеологии “Катипунан” дар “Даҳ ҷасияти писарони Ватан”-и Бонифасио ва “Таълимоти асосӣ”-и Эмилио Хасинто инъикос гардида буданд.

Соли 1895 “Катипунан” ба тайёри бевоситаи Шӯриши мусаллаҳ мегузарад. Дар оғози соли 1896 пинҳонӣ раками аввали рӯзномаи он – “Калайян” (“Озодӣ”) аз чоп мебарояд. Ин рӯзнома дар паҳн намудани таблиғоти инқилобӣ дар Филиппин мақоми муҳим дошт.

Инқилоби Филиппин. То моҳи августи соли 1896 омодагӣ ба шӯриши мусаллаҳ ҳанӯз ба охир нарасида буд. “Катипунан” ба миқдори зарурӣ силоҳ ҳам надошт. Ҳамин вақт дар бораи нақшаи шӯриши “Катипунан” хоине ба ҳукumatдорони мустамликавӣ ҳабар медиҳад. Аз ҳамин сабаб, зарурат ба миён омад, ки шӯриши яроқнок таъчилан оғоз карда шавад.

Дар санаи 23-юми августи соли 1896 Бонифасио аз дехкадаи дурдасти ҳурди Балинтауак ба ҳалқ муроҷиат кард, ки ба шӯриши мусаллаҳ бархезад. Ин муроҷиат дар таърихи Филиппин бо номи – “Даъвати Балинтауак” машҳур аст. Қарib ҳамаи созмонҳои маҳаллии “Катипунан”, аз ҷумла

дар Лусони Марказӣ ва Ҷанубӣ ва ҳатто дар ҷазираҳои дурдасти Минданас ва Суду ба шӯриш бархостанд.

Хукуматдорони испанӣ бар зидди иштирокчиёни инқилоб терори ваҳшиёнаро оғоз намуданд. Бисёр аъзои “Катипунан” дастигир ва ба қатл расонида шуданд. 30-юми декабри соли 1896 Рисал ҳам кушта шуд.

Дар масъалаи усули мубориза дар “Катипунан” ду ҷараён пайдо мешавад. Бонифасио ва Агиналдо роҳбарони ин ду ҷараёни ба ҳам муқобил буданд. Ба Агиналдо муюссар шуд, ки дар байни шӯришчиён тавассути ҳилаю найранг обрӯйи қалон пайдо намуда, “Катипунан”-ро барҳам занад. Бо фармони Агиналдо 10-уми майи соли 1897 Бонифасио парронда мешавад. Баъди ин, роҳбарии инқилоби Филиппин ба дasti Агиналдо мегузарад.

Мубориза дар байни инқилобчиён пахш кардани инқилобро осон кард. Дар баробари пахши шӯриш ва террори иштирокчиёни он испаниҳо нағз мефаҳмиданд, ки ин шӯришро танҳо тавассути силоҳ шикаст додан мушкил аст. Барои гуфтушунид яке аз иштирокчиёни собиқи ислоҳот-хоҳон Педро Патерно дар байни Агиналдо ва генерал-губернатори Примо Де Ривера миёнарав шуд. Ҳамин тарик, гуфтушуниди ду тараф оғоз ёфт. 18-уми ноябри соли 1897 дар қароргоҳи ҳукумати инқилобии Биакна-Бато Конститусияи нахустини Ҷумҳурии Филиппин эълон карда шуд. Дар ин ҷо дар бораи қатъи муборизаи яроқноки филиппинҳо низ созишнома ба имзо расид. Аз тарафи худ ҳукуматдорони испанӣ уҳдадор шуданд, ки зарари ба филиппинҳо расидаро ҷуброн мекунанд. Агиналдо ва ҳамсафони ў мамлакатро тарқ намуданд. Ҳамин тавр, роҳбарони инқилоб ба ҳалқи Филиппин хиёнат карданд, вале хиёнати Агиналдо ва ҳамсафони ў ба муборизаи инқилобии ҳалқи Филиппин нуқта гузошт. Аллакай моҳи феврали соли 1898 муқовимати мусаллаҳонаи зидди Испания дар якчанд ноҳияи мамлакат аз нав оғоз ёфт.

Ҷанги ИМА бар зидди Испания. Моҳи апрели соли 1898 ҷанги Испанияю ИМА оғоз гардид, ки он дар тақдири Фи-

липпин мақоми ҳалқунанда бозид. Амрико барои ҳокимияти худро дар Филиппин барпо намудан, аз муборизаи миллию озодихоҳии филиппиниҳо истифода бурд. Бо ин мақсад, дипломатҳои Амрико ва намояндагони артиши ҳарбии баҳрии он ҳанӯз то оғози амалиёти ҷангии зидди Испания бо Агиналдо гуфтушунид карда, ваъда доданд, ки баъди озодшавии ҷазираҳои Филиппин ба ин давлат истиқлол медиҳанд. Ҳамин тарик, амалиёти ҳарбии эскадраи ИМА дар Филиппин бар зидди флоти Испания оғоз ёфт. 2-юми майи соли 1898 дар ҳаличи Манила флоти Испания аз тарафи флоти ИМА торумор карда шуд. Флоти Амрико охири моҳи май Агиналдоро дар киштии худ ба Манила овард. 12-уми июн Агиналдо дар Кавита истиқлолияти Филиппинро эълон кард. Баъди ин шӯриш бо қувваи дучанд аз нав авҷ мегирад ва дар як муддати кӯтоҳ қариб тамоми Филиппин ба ҳокимияти инқилобӣ тобеъ мегардад. Ҳамин тавр, ҳалқи Филиппин ба зулми 300-солаи мустамликадорони испани хотима гузошт.

Моҳи сентябри соли 1898 дар шаҳри Малолос (музофоти Булакан) маросими кушодашавии Конгресси инқилобии Филиппин доир гардид. Он Конститутсияи Ҷумхурии Филиппинро қабул кард. Ин Конститутсия дар он замон яке аз конститутсияҳои демократитарини ҷаҳон буд.



Ҷанги Испания ва ИМА барои Филиппин, дар солҳои 1898–1902

Ҷанги ИМА ва Филиппин, солҳои 1899–1901. Ба ҳалқи Филиппин муюссар нашуд, ки маҳсули истиқлоли ватани худро ҷашад. 10-уми декабри соли 1898 дар шаҳри Париж

дар байни ИМА ва Испания Созишиномаи сулҳ ба имзо расид. Мувофиқи он Испания Филиппинро ба империализми ИМА во гузошт. Ҳамин тариқ, тақдири ҳалқи Филиппин бе ширкати он ҳал карда шуд. Мохи феврали соли 1899 ИМА бар зидди Филиппин амалиёти ҳарбиро оғоз кард. Бо ҳамин чанги ИМА ва Филиппин сар шуд. ИМА то мохи ноябри соли 1899 муқовимати муташаккили артиши Филиппинро барҳам дод. Баҳори соли 1901 Агиналдо, ки аз тарафи амрикоиҳо асир гирифта шуда буд, бори дуюм ба инқилоб хиёнат кард. Ў ба филиппиниҳо муроҷиат кард, ки муқобилиятро алайҳи ИМА қатъ кунанд.

Доираҳои хукмронии ИМА нағз мефаҳмиданд, ки онҳо наметавонанд Филиппинро мисли испаниҳо идора кунанд. Барои ҳамин, ба роҳбарияти буржуазияю заминдории ҷазираҳои Филиппин гузашт карданд. Соли 1902 дар ИМА барои муайян намудани мақоми мустамликавии Филиппин қонуне қабул карда шуд. Мувофиқи қонун намояндагони ҳалқи маҳаллӣ ба идораи Филиппин роҳ дода шуданд. Ассамблеяи интихобии Филиппин ташкил гардид. Он гӯё палатаи поёни парламенти Филиппин буд. Аъзоёни палатаи болой аз тарафи маъмурияти мустамликавӣ – ИМА таъйин мегардиданд. Ин палата “Комиссияи Филиппин” ном дошт. Ҳокимияти ичроия дар дасти генерал-губернатори амрикӣ буд. Ў хукуки “вето”, яъне “рад мекунам”-ро дошт.

Соли 1907 барои Ассамблеяи Филиппин интихоботи нахустин доир гардид. Дар он Ҳизби Миллӣ, ки навташкил буд, ғалаба кард. Ин ҳизб эълон дошт, ки истиқлол давлатии Филиппин тавассути муборизаи осоиштаи парламентӣ ба даст дароварда мешавад.

Ҳамин тариқ, Филиппин аз зери зулми Испания озод шуда, ба манбаи ашёи хом ва бозори фурӯши молҳои саноатии ИМА табдил ёфт.


САВОЛ ВА СУПОРИШ

1. Филиппинро Испания кай ба мустамликаи худ табдил дода буд?
2. Оё инқилоби испании солҳои 1808–1812 ба вазъи сиёсию

иҷтимиоии Филиппин таъсир расонид? 3. Ҳаракати ислоҳотхоҳӣ дар Филиппин кай оғоз ёфт? 4. Ҳукумати мустамлиқавии Испания ба шӯришгарон чӣ хел ҷазо дод? 5. Дар бораи Хосе Рисал ва асаҳрои ӯ чиҳо медонед? 6. Дар бораи фаъолияти Созмони Испанию Филиппин нақл қунед. 7. Инқилоби Филиппин чӣ тавр оғоз ёфт? Оё дар шикаст ҳӯрдани он Агинаaldo “саҳм” гузашт буд? 8. Филиппин кай ва чӣ тавр ба ихтиёри ИМА гузашт? 9. Ҷанги солҳои 1899-1901-и ИМА ва Филиппинро маънидод қунед. 10. ИМА Филиппинро чӣ тавр идора мекард? 11. Аз мавзӯй хулоса бароред.

§ 19. ВЕТНАМ

Чануби Ветнамро ишғол кардани Фаронса. Моҳи августи соли 1858 эскадраи киштиҳои Фаронсаю Испания бо баҳо-наи дифои воизони насронӣ ба бандари Дананг даромада, хостанд, ки пойтаҳти империя – шаҳри Хюеро забт қунанд. Императори Ветнам ба муқобили исти-логарон беш аз 4000 нафар аскарони як-качини худро фири-стод, вале дар ин ҷо дар байни тарафҳо задухӯрд ба амал наомад. Фарон-дехи фаронсавиҳо эскадраи киштиҳои худро ба поёноби дарёи Меконг равон кард. Дар ин ҷо сипохиёни Фаронса шаҳри Сайгонро ишғол карда, худашон дар муҳосира монданд.



Дар шароити мушкил сипохиёни Ветнам тавонистанд, ки муборизаи муташаккилонаро бар зидди истилогарони Фаронса ташкил кунанд. Дар Дананг зуд якчанд истеҳком соҳтанд. Сарфармондехи артиш дар Куангнам Нгуен Чи Фионги ботачриба таъйин карда шуд.

Моҳи марта соли 1860 сипохиёни Фаронса шикасти худро эътироф карда, Данангро тарқ карданд. Қувваҳои асосии Фаронса ба Чин равон карда шуданд, чунки ин вақт Фаронса бо ҳамроҳии Англия бар зидди ин давлат мечангиданд. Баъди галаба бар Чин ва бо он бастани созишномаҳои нобаробар Фаронса қувваҳои асосии худро аз нав бар зидди Ветнам равон кард. Муҳими мурасими 1861 амалиёти ҷанғии артиши Фаронса бар зидди Ветнам аз нав оғоз ёфта, то муҳими марта соли 1862 он се музофоти Ветнами Ҷанубӣ – Зя-Дин, Динътионг (Митҳо) ва Бенҳоаро ишғол намуд.

Сарбозони ветнамӣ алайҳи фаронсавиҳо муқобилати саҳт нишон дода, ба душман талафоти калон медоданд. Вале оқибат лашкари Фаронса сипохиёни Ветнамро шикаст доданд ва 5-уми июня соли 1862 дар Сайгон байни онҳо Созишномаи сулҳ ба имзо расид. Мувофиқи ин Созишнома, Фаронса музофотҳои ҷанубии Зя-Дин, Дин-Тунг, Биен-Хоа ва ҷазираҳои Кандаоро ба даст даровард. Ветнам ба Фаронса 20 млн. франк товони ҷанг дод, тоҷирони Фаронса ҳуқуқ пайдо карданд, ки дар бандарҳои Дананг, Балак, Куанггин ва соҳили Меконг то сарҳади Камбоча молҳои худро фурӯшанд.

Ҳиндучин барои Фаронса аҳаммияти калони стратегӣ дошт. Он дар мубориза барои ишғоли ҷануби Чин такягоҳи боэътиҳод шуда метавонист. Барои ҳамин, Фаронса дар назди худ вазифа гузошт, ки Камбочаро низ забт кунад. Соли 1863 флоти бо тибури тӯп хуб мусаллаҳбудаи Фаронса ба ҳоки Камбоча ҳучум кард. Шоҳи Камбоча аз тарс бе муқобилиат тобеияти давлати худро ба Фаронса эълон кард. Ба мустамлиқаи Фаронса табдил ёфтани Ветнами Ҷанубӣ соли 1867 сурат гирифт. Ин вақт фаронсавиҳо бо баҳонаи пахш кардани нуқтаҳои муқовимати силоҳиёни худро ба се

музофоти бокимондаи Ҷануб – Вин-Лонг, Ан-Зянг ва Ха-Тиен дохил карданд, ки ин иқдом рӯйрост вайрон карда шудани Созишномаи соли 1862 буд.

Ветнамро пурра ишғол кардани Фаронса. Баъди ба охир расидани ҷангӣ Фаронса ва Пруссия (солҳои 1870–1871), Фаронса барои Ветнами Шимолиро ҳам ба мустамликаи худ табдил додан тайёрӣ дид. Соли 1873 бо сардории Гарние ду қишии ҳарбии Фаронса аз тарафи резишгоҳи дарёи Сурҳ то Ҳаной омада расиданд. Субҳидами 20 ноябр фаронсавиҳо ба қалъаи Ҳаной ҳучум карда, баъди фатҳи он шаҳрро ҳам ба даст дароварданд. Баъди як моҳ онҳо поёноби дарёи Сурҳро ишғол намуданд. Вале ҳалқи Ветнам бар зидди истилогарони Фаронса муқобилати саҳт нишон медод. Дар яке аз ҷангҳои назди Ҳаной фаронсавиҳо шикаст ҳӯрданд. Гарние дар он ҷо ҳалок гардид. Тарафи Фаронса дар зери фишори муборизаи миллию озодиҳоҳии ҳалқи Ветнам ва иштирокчиёни шӯриши Тайпинҳои Чин (дастай қалони онҳо баъди шикастҳӯрӣ бо номи “Байракҳои сиёҳ” барои ёрӣ ба Ветнам омада буданд) маҷбур шуданд, ки бо Ҳюе гуфтушунид қунанд. Намояндагони Фаронса ва Ветнам 15-уми марта соли 1874 дар Сайгон ба Созишномае имзо гузоштанд, ки мувоғики он Ветнам уҳдадор шуд, ки сиёсати хориҷии худро бо Фаронса “ҳамоҳанг” қунад. Бе ризояти Фаронса ягон қисми Ветнам ба давлати дигар дода намешавад. Ҳуқуқҳои Фаронса оид ба Ҷануби Ветнам тасдиқ гардид. Ба шаҳрвандони Фаронса дар Ветнам ҳуқуқи даҳлнопазирӣ дода шуд. Баҳрои хориҷиён қишигардӣ дар дарёи Сурҳ, бандари шаҳри Ҳаной ва бандарҳои соҳилҳои Шимоли Ветнам озод эълон карда шуд.

Давраи дуюми аз тарафи Фаронса забт карда шудани Ветнами Шимолӣ ба солҳои 80-уми асри XIX рост омад. Моҳи апрели соли 1882 сипоҳиёни Фаронса дар зери роҳбарии Ривьера Ҳанойро ишғол карданд. Амалиёти ҳарбӣ поёноби дарёи Сурҳро фаро гирифтанд. Доираҳои ҳукмрони Ветнам сару қалобаи худро гум карда, чӣ кор карданашонро намедонистанд. Император Ти Дик Чун соли 1874 Чинро

ба ёрй даъват карда буд. Он вақт хукумати Чин ба Ветнам ёрй нарасонд. Ин дафъя Хукумати Чин дид, ки бо ин чанги худ Фаронса ба чануби Чин ҳам таҳдид мекунад, қарор дод, ки артиши худро ба Ветнами Шимолӣ дарорад. Артиши Чин дар Ветнам тобистони соли 1883 қарib 25 ҳазор нафарро ташкил намояд ҳам, соли 1882 ва аввалҳои соли 1883 бар зидди артиши Фаронса амалиёти фаъолонаи чангӣ набурд. Моҳи марта соли 1883 артиши Фаронса Ҳаной ва шаҳри Намдинро ишғол намуд. Баъди моҳи июли соли 1883 вафот кардани император Ти Дик, муборизаи гурӯҳҳои гуногуни дарбор барои ҳокимијат тезутунд мешавад. Ин ҳолат ба фоидай истилогарони Фаронса буд. Моҳи июли соли 1883 эскадраи Фаронса дар зери фармондехии адмирал Курбе бандар ва истеҳқоми наздисоҳилии Тхуананро, ки воқеан дарозии пойтаҳти мамлакат – шаҳри Хюе буд, гулулаборон кард. Хукумати Ветнам ба гулулаборонкунии киштиҳои Фаронса тоб наоварда, таслим шуд ва 25-уми августи соли 1883 ба Созишиномаи сулҳ имзо кард. Моддаи аввали ин Созишиномаи протекторати Фаронсаро бар Ветнам эълон мекард.

Баъди ин, артиши Фаронса ба сарҳадҳои чанубии Чин наздик шуд. Фаронса бо роҳи дипломатӣ хукумати Чинро мачбур кард, ки 11-уми майи соли 1884 дар Тянсзин дар борай дӯстӣ ва ҳамсоягии нек қарордод имзо кунад. Қарордоди мазкур Фаронсаро уҳдадор кард, ки даҳлнопазирии сарҳадҳои чанубии Чинро эътироф кунад. Чин бошад, эътибор доштани созишиномаҳои Фаронсаро бо Ветнам тасдиқ намуд. Инчунин, Чин уҳдадор шуд, ки артиши худро аз Ветнам мебарорад ва сарҳадҳои Чину Ветнамро барои тиҷорати Фаронса мекушояд.

Ба имзо расидани қарордоди мазкур ба Фаронса имконият дод, ки 6-уми июни соли 1884 бо дарбори императори Ветнам шартномаи ниҳоиро ба имзо расонад. Матни он дар Париж тайёр карда шуда буд. Ин шартномаи нави асоратовар маънни онро дошт, ки истиқлолияти Ветнам ба охир расид ва он пурра ба мустамликаи Фаронса табдил ёфт.

Фаронса Ветнамро ба зери дасти худ дароварда, онро чанд пора кард. Акнун Ветнами Муттахид вучуд надошт. Он аз Бакки (Ветнами Шимолӣ), Чунгки (Ветнами Марказӣ) ва Намки (Ветнами Ҷанубӣ) иборат шуд. Империализми Фаронса ба ин се пора мувофиқ номҳои Тонкин (Ветнами Шимолӣ), Аннам (Ветнами Марказӣ) ва Кохинхиро (Ветнами Ҷанубӣ) дод.

Баъди дар Ветнам мустаҳкам кардани мавқеи худ, империализми Фаронса хост, ки ба музофотҳои ҷанубии Ҷин сар дарорад. Баъди ба имзо расидаи Созишномаи б-уми июли соли 1884 намояндагони Фаронса барои резонидани обрӯйи Ҷин дар Ҳюе муҳреро намоишкорона сӯзониданд, ки онро императори Ҷин ҳамчун нишонаи пуштибон ба императори Ветнам дода буд, ки ў Ветнамро идора кунад. Ба ин хотир, 17-ми августи соли 1854 Пекин ба Фаронса эътиroz баён кард. Барои он ки Ҷин ҳокимияти Фаронсаро бар Ветнам пурра эътироф кунад, Фаронса бар зидди Ҷин амалиёти ҳарбири оғоз намуд. Ба эскадраи адмирал Курбе фармон дода шуд, ки соҳилҳои Ҷинро гулулаборон кунад. Ҳамин тариқ, ҷанги Фаронсаю Ҷин оғоз ёфт. Ҳукумати Ҷин ба Тонкин артиши мунтазами худро равон кард. Ҷангҳо дар самти Лангшон сурат гирифтанд. Артиши ветнамӣ бар зидди фаронсавиҳо муқобилати шадид нишон медод. Моҳи мартаи соли 1885 онҳо ҳатто Лангшонро аз душман бозпас гирифтанд.

Вале ҷанг кашол ёфт ва кабинети Ж. Ферри бе иҷозати парламенти Фаронса наметавонист, ки барои идома ёфта ни ин ҷанг қарзҳои нав бигирад. Аз тарафи дигар, ҳукумати Ҷин ба ҷанги дурудароз тоб наоварда, тарафи Фаронсаро ба гуфтушунид даъват кард. Моҳи июни соли 1885 дар Тянзин созишномаи нав ба имзо расид, ки мувофиқи он Ҷин прокторати Фаронсаро бар Ветнам эътироф кард.

Ҳаракати миллию озодихоҳии ҳалқи Ветнам. Дар Ветнам режими мустамликовии Фаронса ба муборизаи миллию озодихоҳии Ветнам рӯбарӯ шуд. Дар солҳои 80-90-уми асри XIX ҳаракати зидди Фаронса бо номи “Кон вионг” (“Хифзи

император”), ё ки “Ветхан” (“Харакати олимон”) машхур аст. Ба он ватандӯсти матин Фан-дин-Фунг роҳбарӣ мекард.

Дар санаи 3-юми июни соли 1885 ба Хюге сарфармондехи неруҳои экспедиционии Фаронса де Курси омада, талаб мекунад, ки ҳукуматдорони Ветнам пурра ба маъмурияти Фаронса итоат кунанд. Барои муҳокимаи ин талаб Шӯрои давлатӣ чамъ омад. Қисми иштирокчиёни ҷаласа бар он ақида буданд, ки ба истило шудани мамлакат тан дода, ба фаронсавиҳо итоат кардан лозим аст. Қисми дигари онҳо бар зидди мустамликадорон муборизаи мусаллаҳона бурданро тақозо карданд. Ба ин гурӯҳ ёвари император Тон-Гхат-Тхуат ҳам дохил буд. Ӯ тавонист император Ҳам Нгиро бовар кунонад, ки бар зидди Фаронса ба мубориза барҳостан лозим аст. Шаби 3-юми июн артиши Ветнам ба қалъай Ҳюе хучум карданд, vale ба фаронсавиҳо муяс-сар шуд, ки ин хучумро зада гардонанд ва шӯришро дар Ҳюе пахш кунанд. Император Ҳам Нги бо аҳли рикоби худ маҷбур шуд, ки ба яке аз музофотҳои Марказӣ – ба Куангчи фирор кунад. Аз он Но Ҳам Нги бо сипоҳаш ба Шимол рафт, музофоти Тханҳоаро ишғол кард, vale моҳи ноябри соли 1888 ӯро фаронсавиҳо дастгир карда ба Алҷазоир бадарга намуданд. Тон-тхат-Тхуат ба ёрии император мешибтобад, vale дар роҳ ҳалок мешавад.

Ватандӯстони Ветнами Марказӣ ва Шимолӣ бар зидди истилогарони Фаронса муборизаи қаҳрамонона мебурданд. Дар байни онҳо Де Тҳам машхур буд. Ӯ истеъоди фавқуло-даи ҳарбию ташкилотчигӣ дошт. Де Тҳам дастаҳои дехқонон, “Байракҳои сиёҳ” ва қабилаҳои кӯҳистониро муттаҳид карда, бар зидди фаронсавиҳо то дами воласин мубориза бурд.

Оғози асри XX дар ҳаракати миллию озодиҳоҳии ҳалқи Ветнам ду ҷараён мушоҳида карда шуд – ҷараёни ҷумҳуриҳоҳон ва ҷараёни ислоҳотҳоҳон. Ба ҷараёни якум Фан-бой-Тяу роҳбарӣ мекард. Ин ҷараён бар он ақида буд, ки мустамликадорони Фаронсаро пеш карда, дар Ветнам низоми шоҳии конституцioniй ташкил кардан лозим аст. Ҷониборони ҷумҳурий ба ҷамъияти пинҳонкори “Донг-зу” (“Муроҷиат

ба Шарқ") дохил шуданд. Онҳо муборизаи мусаллаҳонаро ҳамчун воситаи амалӣ гардидаи ормонҳои худ рад мекарданд. Роҳбари ҷараёни ислоҳотхоҳон Фан-тю-Чин буд. Ин ҷараёни ҷонидори дар асоси ислоҳот дигаргун соҳтани мамлакат буд. Ҕараёни ислоҳотхоҳон дар дигаргунсозиҳои Ветнам ҳамкориро бо Фаронса рад намекард. Пайравони Фан-тю-Чин дар ҷамъияти "Зуй-тан" ("Дигаргунсозӣ") муттаҳид шуда буданд.

Соли 1908 ҷамъияти "Зуй-тан" барои дастирии мутлақият ва аз нав барқарор кардани ҳокимиияти император Тхан Тхай намоиш ташкил намуд, ки он ба шӯриш табдил ёфт. Империалистони Фаронса ин шӯришро пахш карданд. Фан-тю-Чин бадарға карда шуд.

Фан-бой-Тяу ин вақт дар муҳоҷират буд. Бо иштироқи ўдар Ҕопон ва ҷойҳои дигар созмонҳои ватандӯстонаи "Ҕамъияти тиҷорати Ветнам", "Лигаи Осиёи Шарқӣ" ва "Ҕамъияти эҳёи Ветнам" ташкил карда шуданд. Соли 1912 дар Гонконг (Сянган) ҳукумати мувакқатии Ветнам ташкил карда шуд, ки дар он Фан-бой-Тяу мансабҳои ноиби нахуставазир ва вазири корҳои ҳориҷиро ба уҳда дошт. Соли 1914 бо талаби генерал-губернатори Фаронса ҳукumatдорони Гонконг Фан-бой-Тяуро ҳабс карданд.

Ташкил додани Иттифоқи Ҳиндучин. Соли 1887 мустамлиқадорони Фаронса Кохинхин, Аннам ва Тонкинро бо ҳамроҳии Камбоча дар Иттифоқи Ҳиндучин муттаҳид намуданд. Соли 1889 ба ин иттифоқ Лаосро низ ҳамроҳ карданд.

Сарвари идораи марказиятноки Иттифоқи Ҳиндучин генерал-губернатор ба ҳисоб мерафт. Қароргоҳи ўдар Сайгон буд. Дар ҳузури генерал-губернатор Шӯрои Олии Ҳиндучин амал мекард. Он мақоми маслиҳатӣ дошт. Ҳайати ин Шӯро, асосан, аз амалдорони фаронсавие, ки дар маъмурияти мус-тамлиқавӣ вазифаҳои қалонро ишғол мекарданд (губернатори Кохинхин, ҳокимони олимақоми фаронсавии Аннам, Тонкин ва гайра), иборат буд. Файр аз ин, ба ҳайати Шӯро ду намояндай баландмарتابаи ветнамӣ, ки онҳоро генерал-губернатор Тимин сарварӣ мекард, дохил буданд.

Дар идораи ҳокимони Аннам, Камбоча ва Лаос намояндан-гони баландмақоми фаронсавӣ низ ҳузур доштанд. Тамоми ҳокимияти гайрирасмӣ дар дasti онҳо буд. Тонкинро низ фаронсавӣ сарварӣ мекард. Кохинхин бошад, дар зери идораи губернатори Фаронса буд.

Фаронса чорабинихои маъмурию сиёсии худро дар Ветнам барои дар ин что мустаҳкам кардани мавқеи иқтисодии худ ба амал мебаровард. Дар натиҷаи ин, сармояи Фаронса бе ягон мамоният ба Ҳиндучин ворид мегардид. Тоҷирони Фаронса аз ҳаридани ашёи хоми арzon ва савдои молҳои са-ноатии худ даромади калон ба даст медароварданд.

САВОЛ ВА СУПОРИШ

1. Ҷанги Фаронса барои ишғоли Ветнами Ҷанубӣ кай оғоз ёфт?
2. Дар бораи Созишномаи сулҳи 5 иуни соли 1862 Фаронса ва Ветнам маълумот дихед.
3. Ҳиндучин барои Фаронса чӣ аҳамми-ят дошт?
4. Камбоча кай ва чӣ тавр ба Фаронса тобеъ карда шуд?
5. Дар бораи ҷанги Фаронса бар зидди Ветнами солҳои 1873–1874 ҷиҳо медонед?
6. Моҳияти Созишномаи сулҳи Фаронса ва Ветнамро аз 15 марта соли 1874 шарҳ дихед. Оё ин шартнома ба ис-тиқолияти Ветнам хотима гузошт?
7. Дар бораи ҷанги Фаронсаи солҳои 1882–1883 бар зидди Ветнам нақл қунед. Он бо чӣ натиҷа анҷом ёфт?
8. Чин ба воқеаҳои ҷанги Фаронса дар Ветнам чӣ даҳл дошт?
9. Моҳияти созишномаи байни Чин ва Фаронсаи моҳи июни соли 1885-ро шарҳ дихед.
10. Иттифоқи Ҳиндучин кай ва чӣ тавр ташкил дода шуд?

§ 20. ИНДОНЕЗИЯ

Сиёсати иқтисодии Ҳолландия дар Индонезия. Солҳои 50-уми асри XIX дар Индонезия муносибатҳои сар-моядорӣ ба вучуд омаданд. Ба шарофати ҳамин дар зарфи солҳои 1850–1880 даромади Ҳолландия аз Индонезия хеле афзуда, сеяки буҷаи мамлакатро ташкил кард. Дар ин солҳо Ҳолландия аз Индонезия зиёда аз 850 млн. гулден даромади холис гирифт.



Индонезия (мустамликаи Голландия)

Буржуазияи саноатӣ оҳиста-оҳиста пурӯзвват шуда, бар зидди буржуазияи тиҷоратию молияйӣ ба мубориза барҳост ва аз ҳукумати Ҳолландия талаб кард, ки монеаҳои ба ў халал расонанда аз байн бардошта шавад. Оқибат ин гурӯҳи буржуазияи Ҳолландия ба мақсад расид. Соли 1864 парламенти мамлакат “Қонун дар бораи ҳисбот”-ро қабул кард, ки мувофиқи он идораи Индонезия аз зери ҳокимияти яккаю танҳои шоҳ бароварда шуд. Акнун буҷаи ширкати Ост-Индияро парламенти Ҳолландия тасдиқ мекард.

Барои фаъолияти озодонаи буржуазияи саноатӣ ва молияи Ҳолландия дар Индонезия системаи “зироатҳои маҷбурий” халал мерасонид. “Қонуни қанд”-и соли 1870-и Ҳолландия ба даст кашидан аз “зироатҳои маҷбурий” ибтидо гузошт. Соли 1891 ин қонун бо пуррагӣ ба кор даромад. Соли 1870 “Қонуни замин” қабул карда шуд. Мувофиқи ин қонун давлат, яъне Ҳолландия, соҳиби олии ҳамаи заминҳои Индонезия муқаррар гардид ва “заминҳои ҳусусӣ”, ки ҳукумат ба ашҳоси алоҳида тухфа карда ва ё фурӯҳтааст, истисно буданд. Аввал ин қонун, асосан, ба заминҳои Ява ва Мадура даҳл дошт, баъдтар – соли 1875 он нисбат ба мулкҳои бокимонда ҳам татбиқ карда шуд.

Ҳамин тарик, солҳои 70-и асри XIX дар Индонезия инҳисори давлатӣ бар замин бекор карда шуд. Баъди ин сармояи ҳусусӣ ба Индонезия ба таври васеъ ворид гардид. Акнун чойи инҳисорҳои тосармоядории Ост-Индия ва давлатию раиятии шоҳи Нидерландияро инҳисорҳои молияйӣ

гирифтанд. Дар солҳои 70-ум ва 80-уми асри XIX барои ба корчаллонҳои хусусӣ қарз додани бонк баҳри истифодаи самараноки сарватҳои табиии Индонезия дар ин ҷо ширкатҳои роҳи оҳан, трамвай, киштигардӣ, саҳомӣ ва гайра ташкил карда шуданд.

Агар системаи “зироатҳои маҷбурӣ”-и дар соли 1830 ҷоригардида фаъолияти сармоядорон ва соҳибкоронро маҳдуд карда бошад, пас ислоҳоти солҳои 70-ум барои сармоягузорӣ ва соҳибкорию тиҷоратӣ шароити мусоид фароҳам овард. Ин ислоҳот, пеш аз ҳама, ба мустамликадорони Нидерландия нафъовар буд.

Ба Ҳолландия пурратар тобеъ карда шудани Индонезия. Дар баробари Ҳолландия ба Индонезия сармояи давлатҳои дигари империалистӣ ҳам ворид мегардид. Ин раванд ҳукumatдорони Ҳолландияро ба ташвиш овард, вале он ба фишори Англия тоб оварда натавонист. Ин буд, ки соли 1871 Ҳолландия ва Англия Созишишномаи Суматраро ба имзо расониданд. Мувофиқи он, Ҳолландия ба ивази ба Англия voguzor кардани мустамликаи дар соҳили Африқои Фарӯӣ воқеъбудаи худ (дар Аче – Суматраи Шимолӣ, ки дар наздикии Малай ва Сингапур воқеъ аст), ҳукуқи озодона амал карданро ба даст даровард. Ҳолландия ба Англия дар Суматра шароити хуби тиҷоратӣ муҳайё соҳт.

Ҳукумати Ҳолландия аз султони Аче талаб кард, ки ў ба зери Созишишномаи тобеияти худ ба Ҳолландия имзо гузорад, лекин султон ҷавоби рад дод. Ҷавобан ба ин, 26-уми марта соли 1873 Ҳолландия бар зидди султонии Аче амалиёти ҷангиро сар кард. Баъди ҷангҳои шадид, моҳи декабри ҳамон сол Ҳолландия лашкари султонии Ачero торумор намуд. Ҳукумат саросемавор ба мулкҳои Ҳолландия ҳамроҳ карда шудани Ачero эълон кард, вале ҷангӣ мазкур бо ҳамин хотима наёфт. Дере нагузашта, “ҷангӣ муқаддас” бар зидди “коғирон” қарib тамоми Индонезияро фаро гирифт. Ҳолландия якчанд маротиба паси ҳам ба Аче сарбоз фиристонд. Ба артиши Ҳолландия танҳо соли 1879 муюссар шуд, ки ноҳияҳои наздисоҳилии султонии Ачero ба даст дароранд.

Дар байни роҳбарони шўриши озодихоҳонаи султонии Аче Тенгку Чик ди Тиро, Имом Лонгбата, Теуку Умар ва ҳамсари Умар – Чут Ния Дин буданд.

Дастаҳои ҷанговари онҳо борҳо бар нерухои душман дастболо шуданд. Ҳолландиҳо диданд, ки Ачero бо роҳи зўрӣ истило карда наметавонанд, амалдорони мансабпраст ва молу сарватҳои маҳаллиро тавассути ришаю тухфа, имтиёзҳо ва вазифаҳои сердаромад ба тарафи худ қашиданд. Сарфи назар аз ин, ин мубориза ба таври муташаккил то соли 1904 ва номуташаккил то соли 1913 давом кард.

Солҳои 70-ум ва 80-уми асри XIX ҳолландиҳо дар Индонезия ҳокимони зиёди дигарро низ ба итоати худ дароварданд. Бо вучуди ин, то соли 1900 дар ин ҷо боз қарib 350 князии феодалий ё худ “свапрача” (“мулкҳои худидорашаванда”) мавҷуд буданд, ки онҳоро ашрофони феодалий ё ки пешвоёни авлоду қабилаҳо идора мекарданд, лекин ин ҳокимияти қудрат надоштанд, ки истиқлолияти худро ҳимоя кунанд. Соли 1898 ҳукумати Ҳолландия бо номи “Изҳороти муҳтасар” санадеро мураттаб соҳт. Дар он гуфта мешуд, ки ҳокимони давлатчаҳои то ҳол “худидорашаванда” ҳуқуқ надоранд мустақиман бо ягон давлати хориҷӣ робита кунанд. Онҳо вазифадоранд ҳамаи он фармонҳои ҳукуматиро, ки ба корҳои дохилиашон марбутанд, бечунучаро иҷро намоянд. Дар зарфи даҳ сол ҳамаи ҳокимони Индонезия маҷбур шуданд, ки ба зери ин санади асоратовар имзо гузоранд. Бо вучуди ин, на дар ҳама ҷо ҳалқи маҳаллий ба ҳолландиҳо итоат мекард. Дар ҷанубу гарбии Сулавеси, дар Ҷамби, Банҷармасии, Аче, ҷазираи Ломбок ва баъзе ҷойҳои дигар имзогузории маҷburӣ ба “изҳорот” шўришҳоро ба амал овард. Сарфи назар аз ин, ба Ҳолландия муюссар шуд, ки аксари ҳокимијатҳо ва султониҳои Индонезияро ба итоати худ дарорад. Танҳо як қисми ками онҳо насиби Англия шуд.

Ба Индонезия сар даровардани сармояи хориҷӣ. Дар оғзи асри XX тақсими Индонезия дар байни мамлакатҳои империалистӣ анҷом ёфт. Қисми бештари он ба Нидерландия

(Холландия) насиб гардид. Қисми шимолии Калимантан-ро Англия соҳибӣ кард. Португалия бошад, қисми шарқии Тиморро дар дasti худ нигоҳ медошт. Холландия аз муҳолифатҳои байни давлатҳои империалистӣ истифода бурда, ҳаракат мекард, ки ҳокимиюти худро дар ин мустамликаи соҳибсарват боз ҳам мустаҳкамтар кунад. Лекин ба ин ҷо талоши ширкатҳои давлатҳои дигари империалистиро ба ҳисоб гирифта наметавонист. Агар Холландия бар зидди онҳо муқовимат мекард, ҳокимиюти он дар Индонезия ба зери ҳавф гузошта мешуд. Аз ҳамин сабаб, соли 1905 ҳукумати Холландия маҳдудиятҳоеро, ки дар Индонезия ба ширкатҳои ҳориҷӣ ҳалал мерасониданд, бекор кард. Баъди ин дар Индонезия шумораи корхонаҳои ҳориҷӣ зуд зиёд мешуд. Дар ин ҷо майдонҳои нави парвариши қаҳва, чой, тамоку ва гайра васеъ шуданд.

Саноати истехсоли қалъагӣ ва нафт бо тезӣ тараққӣ кард. Соли 1890 ширкати шоҳигарии Холландия “Роял Датч” созмон ёфт. Соли 1907 он бо ширкати англisisii “Шелл” муттаҳид шуд. Дар натиҷа, бо номи “Роял Датч–Шелл” яке аз трестҳои инҳисории бузургтарини нафтии ҷаҳон ба вучуд омад. Барои ба Индонезия ворид шудани сармояҳои ҳориҷӣ бонкҳо мақоми қалон доштанд, ҳусусан, бонки Ява, ки он аз соли 1827 арзи вучуд дошт. Солҳои 50-ум ва 60-ум ҳам дар Индонезия ҷандин бонки дигар кушода шуданд.

Давлатҳои ҳориҷӣ ҳалқи Индонезияро саҳт истисмор мекарданд. Дар солҳои 70-уми асри XIX – аввали асри XX дар истисморшавии Индонезия ҳиссаи мулкҳои берун аз Ява ва Мадура ва маҳсусан Суматраи Шарқӣ афзуд. Ҳиссаи онҳо соли 1873 то 19 дарсад ва соли 1914 қарib то 50 дарсад содироти Индонезияро ташкил кард.

Аз солҳои 70 номгӯйи маҳсулоти барои содирот истехсолмекардаи Индонезияи мустамлика зиёд шуд. Муносибатҳои пулию молии он ҳам васеъ гардиданд. Иқтисодиёти Индонезия воқеан моҳияти мустамликовӣ пайдо намуд.

Истисмори ҳалқи Индонезия. Болоравии ҳаҷми андоҳои пулӣ, вайрон шудани хочагиҳои натуралиӣ, мавҷудияти

баъзе шаклҳои меҳнати маҷбурӣ бори гароне буданд ба дӯши аҳолии Индонезия. Заминҳои беҳтаринро сармоядрони хориҷӣ ба муҳлати дуру дароз ҳамчун ичора қашида мегирифтанд. Кишоварзон аз сабаби барои пардохти андоз пул надоштан, маҷбур мешуданд, ки қарз гиранд ва барои адои он ҳосили зироати ҷамънаоварда ва ҳатто ҳанӯз қишинурадаро якчанд сол пешакӣ фурӯшанд. Ҳукуки ҳариду фурӯши замин, ки он тибқи қонуни солҳои 1870 ҷорӣ карда шуда буд, ба қишоварzon ва зиёдшавии замини соҳибмул-кон ва заминдории кулакон оварда расонд.

Деҳқонони Индонезия ба истисмори ҳолландиҳо ва мустамликадорони дигар бо шӯришҳо ҷавоб мегардониданд. Оғози соли 1888 ҷунин шӯриш дар маҳалли Серанг музофоти Яваи Ҷарбӣ ба амал омад. Деҳқонони ин ҷо маҷбур шуданд, ки аслиҳа ба даст гиранд. Онҳо ҳатто шаҳри Чилегонро ба даст дароварданд. Ин шӯришро ҳукуматдорони мустамликавӣ бераҳмона пахш карданд. Баъди шӯриши мазкур дар солҳои 90-ум бо сардории Самин ном ватандӯст деҳқонони Яваи Марказӣ шӯриш бардоштанд. Роҳбари ин шӯриш мардумро даъват кард, ки ба ҳолландиҳо бойкот эълон карда шавад, мардум ба онҳо андоз ҳам насупорад. Оқибат ҳолландиҳо ин шӯришро пахш карданд. Самин соли 1914 дар ғарбиӣ вафот мекунад.

Соли 1889 К. Фан Дефентер ном озодандеш дар рӯзномае мақолаи “Қарзи шаъну шараф”-ро чоп кард. Дар он гуфта мешуд, ки буржуазияи Ҳолландия аз истисмори Индонезия даромади фаровон ба даст медарорад. Биноан, ӯ бояд нисбати ҳалқи он “Қарзи шаъну шараф”-и худро адо намояд. Яъне дар бораи некуаҳволии ҳалқи ин мустамлика ғамхорӣ қунад. Баъди ин дар доираҳои ҳукмрони Ҳолландия нисбат ба Индонезия бо номи “сиёсати ахлоқӣ” андешае ба миён омад. Соли 1902 маликаи Нидерландия “Комиссия оид ба таҳқиқи сабабҳои пастшавии некуаҳволии ҳалқи Ява ва Мадура”-ро созмон дод. Вале ҷорабинҳои ин комиссия аҳволи ҳалқи Индонезияро беҳтар накард, баръакс, онҳо даромади ширкатҳои Ҳолландияро зиёд карданд. Масалан, аз

соли 1900 то соли 1914 истеҳсоли қанд аз 700 ҳазор тонна то 1 млн. 400 ҳазор тонна, чой 2 баробар, тамоку 1,5 баробар ва нафт аз 360 ҳазор тонна то 1 млн. 540 ҳазор тонна зиёд шуд. “Сиёсати ахлокӣ”-и Ҳолландия истисмори ҳалқи Индонезияро боз ҳам зиёдтар кард.

Болоравии ҳаракати миллию озодихоҳӣ. Ба Индонезия сар даровардани аврупоиён, дар ин ҷо ба вучуд омадани муносабатҳои сармоядорӣ аз тарафи сармоядорону корчалонҳои аҷнабӣ истисмор карда шудани мардум ҳисси миллий ва истиқлолҳоҳи оммаро ба вучуд овард.

Сабаби дар Индонезия дер оғоз ёфтани муборизаи миллию озодихоҳӣ он аст, ки то охирҳои асри XIX миллатҳои Индонезия ҳанӯз хуб ташаккул наёфта буданд, vale дар оғози асри XX марказҳои ташаккули миллиат дар Ява (ява-гиҳо ва сундҳо) ва баъд дар ноҳияҳои дигар (минангкабу-аҳо, аҷеҳо, батакҳо ва гайра) пайдо шуданд. Дар як вақт ягонагии умумииндонезиягии миллий ҳам ташаккул ёфтани мегирад. Забони индонезӣ – забони малайҳои Сумаира ва Малай буд. Ин забон нисбат ба забонҳои дигар дар ҳама ҷазираҳои Индонезия бештар паҳн гардида, оҳиста-оҳиста ба забони умунидавлатӣ табдил меёфт. Дар ягонагии умунидавлатии ҳалқҳои Индонезия забони малайӣ нақши босазо гузаштааст.

Ташаббускорони ҳаракати миллию озодихоҳии ҳалқи Индонезия зиёйён буданд. 20-уми майи соли 1908 бо ташаббуси доктор Вахилин Сулироҳусодо, донишҷӯён Сутомб ва Гунаван Магункусомо ва бародари ӯ–Чипто Магункусомо созмони аввалини “Буди утомо” (“Мақсади олий”) ташкил ёфт (дар Индонезияи мусир ҳар сол 20-уми май ҳамчун рӯзи бедоршавии миллии индонезиягиҳо ҷашн гирифта мешавад). Ба “Буди утомо” дар як муддати кӯтоҳ беш аз 10 ҳазор аъзо шуданд. Ин созмони ҷонидорони роҳҳои осоиштаи муборизаи озодихоҳӣ буд. Ҳуди ҳамон сол донишҷӯёни индонезиягии дар Ҳолландия таҳсилмекарда “Иттиҳоди Индонезия”-ро ташкил намуданд, ки он дар мавқеи миллатчиғии умумииндонезиягӣ меистод.

Солҳои 1905–1907 дар мамлакат иттифоқҳои касабаи коркунони трамвай, роҳҳои оҳан, почта, телеграф, киштзорҳо ва коргарони заводҳои қанд ташкил карда шудаанд. Аввал ба он, асосан, мардуми Аврупо дохил буд, вале аз солҳои 20-ум сар карда, аксари аъзои ин иттифоқҳои касабаро индонезиягиҳои муқимӣ ташкил мекард. Ҳаракати исломӣ ҳам васеъ мешуд. Соли 1912 созмони “Муҳаммадиён” ташкил мешавад. Созмонҳои этникӣ ва минтақавии амбонҳо, манангҳо, минахасҳо, ачехо, батакҳои масеҳӣ ва гайра пайдо мешаванд. Ҳаракати сиёсии чиноиҳои бумӣ низ пурзӯр мешавад. Ба онҳо муюссар мегардад, ки дар Индонезия ҳуқуқҳои кориву тиҷоратии худро васеъ қунанд.

Моҳи сентябри соли 1912 дар зери роҳбарии Эрнест Дауэс-Деккер, Ки Ҳаҷар Девантара ва Чипто Магункусимо дар Семаранг Ҳизби Индонезия ташкил карда мешавад. Ин ҳизби зиёёни демократӣ манфиати ҳамаи индонезиягиҳоро химоя мекард. Ҳукуматдорони мустамликовӣ Ҳизби Индонезияро эътироф накарданд. Бинобар ин, 31-уми марта соли 1913 яке аз роҳбарони он Дауэс-Деккер ин ҳизбро пароканда эълон кард. Ҳукумати мустамликовӣ роҳбарони ва аъзоёни Ҳизби Индонезияро таъқиб мекард. Моҳи июни ҳамон сол се сарвари он ба Нидерландия бадарга карда шуданд.

Соли 1907 Ҳизби Инсулинде ташкил ёфт. Соли 1919 он Ҳизби Миллии Индонезия ном гирифт. Аксари аъзои Ҳизби Индонезияи парокандашуда ба ин ҳизб дохил шуданд.

Дар Индонезия созмонҳои дигари миллӣ низ ба вучуд омаданд. Аз ҷумла, соли 1912 “Саракат ислом” (“Иттифоқи ислом”) созмон ёфт. Он созмони оммавитарини озодихоҳии Индонезия ба ҳисоб мерафт. Созмон январи соли 1913 80 ҳазор нафар аъзо дошт. Он алайҳи зулми мустамликовӣ Ҳолландия муттаҳид кардани ҳалқҳои Индонезия саҳми бузург гузоншааст.

САВОЛ ВА СУПОРИШ

1. Сиёсати иқтисодии Ҳолландияро дар Индонезия шарҳ дихед.
2. Мохияти “Қонуни замин”-и соли 1870-ро муайян қунед.
3. Чаро қонуни системаи “зироатҳои маҷбурий” бекор карда шуд?
4. Ачero Ҳолландия чӣ тавр ба худ тобеъ кард? 5. Дар “Изҳороти муҳтасар” чӣ ифода ёфта буд ва он чӣ тавр амалӣ шуд?
6. Аз рӯйи қадом далелҳо исбот карда метавонед, ки дар охирҳои аспи XIX – аввали аспи XX ба Индонезия сармояи хориҷӣ дохил шудааст?
7. Бонкҳои ҳолландӣ дар Индонезия қадом вазифаҳоро иҷро мекарданд?
8. Дар бораи ҳалқи Индонезияро истисмор кардани мустамлиқадорони Ҳолландия накл қунед.
9. Аз “Комиссия”-и ташкилкарда малиқаи Нидерландия кӣ бештар фоида дид?
10. Дар бораи ҳаракати миллию озодиҳоҳии ҳалқҳои Индонезия мисолҳо оред.
11. Аз мавзӯъ хулоса бароред.

§ 21-22. ҲИНДУСТОН

“Шӯриши сипоҳиён” ва тағирии идораи мустамлиқавии Ҳиндустон. Солҳои 1857–1859 дар Ҳиндустон ба муқобили мустамлиқадорони англис шӯриши қалоне ба амал омад, ки он бо номи “Шӯриши сипоҳиён” машҳур аст. Ҳарчанд дар ин шӯриш, асосан, аскарони англисии ба ромадашон аз Ҳиндустон ширкат варзиданд, вале он дар байни ҳалқи ин мустамлиқаи Британия ҳамовозии қалон пайдо намуд. Англисҳо тавассути аскарони Ҳиндустон ба муқобили ҳалқи ин мамлакат мубориза мебурданд ва онҳоро дар забт намудани мустамлиқаҳои нав истифода мекарданд. Ба маъмурияти мустамлиқадории англис муяссар гардид, ки бо мушкилии зиёд шӯриши сипоҳиёнро пахш қунад. Сиёсати пештараи мустамлиқадории англис дар Ҳиндустон баъди ин шӯриш дер давом карда наметавонист, зоро он ҳукуқҳои ҳалқҳои Ҳиндустонро ҳаматара-фа поймол намуд.

Шӯриши ҳалқии солҳои 1857–1859 англисҳоро маҷбур кард, ки ба системаи мустамлиқадории худ баъзе тағириот дохил намоянд. 2-юми августи соли 1858 парламенти Англия

дар бораи идораи Ҳиндустон қонуни маҳсус қабул кард, ки мувофиқи он идораи ин давлат аз ширкати Ост-Индия ба ихтиёри шохи Англия гузашт. Моликияти ширкат аз ҳукумати Англия шуд. Соҳибони саҳмияҳои ширкати Ост-Индия аз ҳисоби андоздиҳандагони ҳиндӣ ҷуброн карда шуданд. Оид ба Ҳиндустон вазорати алоҳида ташкил дода шуд, ки дар назди он бо ваколатҳои маслиҳатӣ, аз ҷумлаи мансабдорони мустамликавӣ Шӯрои Ҳиндустон таъсис ёфт. Генерал-губернатори англис үнвони ноиби шохи Англияро гирифт.

Таҷрибаи талҳи шӯриши ҳалқиро ба назар гирифта, солҳои 1860–1861 англисҳо дар Ҳиндустон артиши мустамликавиро аз нав соҳтанд. Дар он шумораи ҳайати ҷузъу томҳои англisisро нисбат ба ҳайати шаҳсии ҷузъу томҳои сипоҳиён зиёдтар карданд. Дар кори аз ҳисоби ҳалқҳои маҳаллӣ ташкил кардани дастаҳои алоҳидаи артиш онҳо усули бо ҳамдигар муқобил гузоштани гурӯҳҳои этникӣ, қастаҳо ва дину мазҳабро истифода бурданд. Дар баробари ин, бо мақсади дар байни ҳалқи маҳаллӣ тақягоҳ пайдо намудан, имконият фароҳам оварда шуд, ки ашрофзодагони маҳаллӣ дар вазифаҳои афсарҳои артиши мустамликавӣ хизмат кунанд.

Англисҳо аз сиёсати радқунии табақаҳои болоии феодалии Ҳиндустон даст кашида, ба онҳо ҳукуқҳои муайян доданд. Масалан, ҳокимон ҳукуқ пайдо карданд, ки меросхӯри худро пешакӣ эълон кунанд. Он аъзои табақаи болоие, ки ҳангоми шӯриши сипоҳиён англисҳоро дастгирӣ карда буданд, аз тарафи мустамликадорон заминҳои зиёд тухфа гирифтанд. Тавре мебинем, иттифоқи феодалҳои ҳиндӣ бо режими мустамликавӣ дар хиёнат ба манфиатҳои миллии Ҳиндустон асос ёфта буд. Назорат аз болои фаъолияти ҳокимони тобеъ тавассути “Департаменти асосӣ”-и назди ноиби шоҳ ва намояндагони дар пойтаҳтҳои ҳокимонбудаи ӯ ба амал бароварда мешуд. Ба ин амалдорон ҷузъу томҳои артиши англисию ҳиндӣ тақягоҳи боэътиномод буданд.

Интихоби роҳи бастани иттифоқ бо ҳокимон ва заминдорони феодалӣ қисми таркибии васеъ ва мустаҳкам кардани базаи иҷтимоии режими мустамликавӣ буд. Бо ҳамин мақсад, соли 1861 дар назди ноиби шоҳ ва губернаторҳои музофотҳо шӯроҳои қонунгузори салоҳияти маслиҳатидошта ташкил карда шуданд. Ҳайати онҳо аз намояндагони табақаҳои дорои Ҳиндустони Британияи Кабир иборат буд. Мустамликадорон системаи додгоҳи Ҳиндустонро низ аз нав соҳта, онро ба системаи додгоҳи англисӣ наздик карданд.

Тағијирот дар идораи мустамликавии мамлакат ҳам ба мустаҳкам кардани дастгоҳи давлатии идораи Ҳиндустон ва ҳам барои ташкил намудани такягоҳи мустаҳками иҷтимоии режими мустамликавӣ равона шуда буд. Дар нимаи дуюми асри XIX ташаккули дастгоҳи давлатии идораи Ҳиндустон, асосан, ба охир расид.

Оғози ҳаракати миллию озодихоҳӣ. Англия Ҳиндустонро дар парокандагӣ нигоҳ медошт. Дар ин ҷо қариб 600 ҳоким мавҷуд буд ва ҷудои онҳоро метрополия муҳофизат мекард. Ин ҳолат имконият намедод, ки миллатҳои Ҳиндустон хуб ташаккул ёбанд. Ҳалқиятҳои дар гузашта пешқадам, масалан, андҳра, малаялӣ ва гайра қаламрави умумии ҳудро надоштанд. Заминҳои аҷдодии онҳо ба ҳокимијатҳои алоҳида, ки “музофотҳои британий” ном доштанд, тақсим карда шуда буданд. Боқимондаҳои соҳти қастагӣ ва ҳокимијати динӣ ваҳдати сиёсии ҳалқҳо ва ташаккули шуури миллии онҳоро мушкил мегардонданд. Ташаккули миллии банголавиҳо, маратҳҳо, гучаротиҳо, тамилҳо ва баъзе ҳалқиятҳои дигаре, ки дар навоҳии аз ҷиҳати иқтисодӣ таракқикардаи мамлакат сокин буданд, тезтар ба амал меомад.

Пурзӯршавии истисмори мустамликавӣ дар шароити гузариш ба империализм вазифаи мубориза бар зидди онро мадди аввал гузошт. Зиёёни Ҳиндустон камшумор бошанд ҳам, дар байни ҳалқ таъсири калон доштанд. Онҳо ҳамчун

идеологи ҳаракати миллию озодихоҳии навоғозёфтаи Ҳиндустон баромад мекарданд.

Солҳои 70 дар Бангола, Бомбай ва баъзе шаҳру музофотҳои аз ҷиҳати иқтисодӣ тараққикарда, созмонҳои гуногуни ҷамъиятию сиёсии зиддианглисӣ ба вуҷуд меомаданд.



**Васудева
Балванте Пхадке**

Дар Бангола “Созмони Ҳиндустони Британия” ва “Созмони Британия” таъсис ёфтанд. Ин созмонҳо зидди ҳаракати оммавии миллию озодихоҳӣ буда, танҳо барои ишғоли вазифаҳои давлатӣ, васеъ кардани мардуми Ҳиндустон ва бар зидди аз назари нажодӣ поймолкуни хуқуқҳои мардуми маҳаллӣ мубориза мебурданду бас.

Соли 1870 дар Махарад арбобони озодихоҳии мұттадили ҳаракати миллӣ созмони “Пуни Сарвачаник сабҳа”-ро ташкил карданд. Ба вуҷуд омадани ҳаракати “свадеши” (маънояш – “истехсолоти худӣ”) баҳри бунёди истехсолоти ватанӣ ба ҳамин созмон алоқаманд буд.

Солҳои 1876–1878 ҳаракати озодихоҳӣ дар музофти Бомбай хеле пурзӯр буд. Солҳои 1870–1880 ҳаракати кишоварзон дар Махараҷтра вусъат мейбад. Ин ҳаракат инқилобчии демократ Васудева Балванте Пхадке (1845–1883)-ро тайёр кард. Ӯ аз оилаи бараҳман буд, маълумоти хуб дошт. Аз забони санскрит боҳабар буд ва англисиро медонист. Пхадке ҳамчун ватанпарвар мустамликадоронро бад медиҳ. Аввал ӯ ташвиқоти зиддианглисиро дар байни ҷавонони маратҳҳо мебурд. Баъд дар назди худ ва ҳамақидаҳояш вазифа гузошт, ки тавассути шӯриш дар Ҳиндустон режими мустамликавии Британияро барҳам мезананд. Соли 1879 Пхадке дастаи мусаллаҳи худро ташкил карда, бо сарварони дехқонони шӯришбардошта робита барқарор намуд. Баҳори соли 1879 ба Пхадке мұяссар шуд, ки якчанд маротиба бар зидди мустамликадорон амалиёти ҳарбии бобарор кунад. Бо вуҷуди ин, то

миёнаҳои тобистони ҳамон сол ба маъмурияти мустамликовӣ муюссар мешавад, ки ба дастаҳои Пхадке шикаст дидад. Худи Пхадке ба даст афтод. Ӯро суди Пун ба бадаргаи якумра маҳкум кард.

Файр аз ин, боз даҳҳо шӯришҳои дигарро мисол овардан мумкин аст. Сарфи назар аз ин, онҳо ҳанӯз моҳияти умуниҳиндӣ надоштанд. Ҳаракати муташаккили умумимиллии озодиҳоҳии халқҳои Ҳиндустон дар пеш буд.

Оғози ҳаракати умуниҳиндустании миллию озодиҳоҳӣ.

Ба рафти болоравии ҳаракати миллию озодиҳоҳӣ дар мамлакат режими мустамликовӣ тавассути ҷазодиҳоҳо ҷа-воб мегардонид. Соли 1878 ноиби шоҳ Литтон (1876–1880) дар бораи силоҳ қонуне баровард, ки аз рӯйи он ба ҳиндуҳо соҳиби силоҳи оташфишон будан манъ карда шуд. Худи ҳамон сол қонуни ниҳоят бераҳмонае оид ба матбуот ҳам қабул гардид, ки мувофиқи он ҳамаи мадракҳои ба забонҳои ҳиндӣ нашршаванд аз сензураи пешакӣ мегузаштанд, вале ин чораҳо барои режими мустамликовии англisis натиҷаи дилҳоҳ надоданд.

Соли 1880 дар Англия Ҳизби Либералҳо ба сари кудрат омада, дар Ҳиндустон зулми мустамликовиро каме сабуктар кард. Аз он ҷумла, баъзе қонунҳои зиддиҳалқиро бекор кард.

Соли 1882 ва минбаъд аксари аъзои муниципалитетҳои шаҳрҳои калон аз тарафи табақаҳои болоии аҳолӣ интихоб карда мешуданд. Додгоҳҳо поймол карда шудани ҳуқуқҳои мардуми маҳаллиро аз назари нажодӣ бартараф карданд. Мубориза барои ҳалли ҳамин масъала миллатдӯстони ҳиндро водор намуд, ки сафҳои худро дар тамоми мамлакат мустаҳкам кунад. Онҳо солҳои 1883–1884 барои ташкили созмони калони умуниҳиндӣ қӯшиши аввалине ба ҳарҷ доданд, вале ин вақт ин кор ба онҳо муюссар нашуд.

Соли 1885 дар шаҳри Бомбай Анҷумани якум (муассисони)-и Конгресси Миллии Ҳиндустон баргузор гардид. Юм котиби генерали Конгресс интихоб шуд. Мустамлика-дорон солҳои аввал ба мавҷудияти Конгресси Миллии

Ҳиндустон хайрхоҳона назар мекарданд. Ноиби шоҳ Лорд Даффирен (1884-1888) эълон дошт, ки “Конгресс аз инқи-лоб арзонтар аст”. Доираҳои озодандеши метрополӣ бар он ақида буданд, ки хизби озодона амалмекарда ба онҳо дар кори бо ҳукуматдорони мустамлиқавӣ ҳамдаст карда-ни фаъолияти неруҳои оппозитсионӣ ёрӣ хоҳад расонд.

Дар мамлакат бо ташаббуси Конгресс ва маҳсусан Тилак чорабиниҳои гуногуни миллӣ гузаронида мешуданд. Барои ҳавасмандкуни саноати миллии Ҳиндустон кон-фронтсҳои саноатӣ ва намоишгоҳҳо ташкил карда мешуданд. Соли 1895 ба шарафи Худо Ганеша ва қаҳрамони маратхихо Шивами идҳои оммавӣ гузаронида шуданд, ки онҳо ба чорабиниҳои таблиғотии сиёсии КМҲ табдил ёф-танд. Чунин чорабиниҳо дар Бангола низ доир гардиданд. Ҳукумати мустамлиқавӣ аз хатари ин чорабиниҳо ба ташвиш ома-да, соли 1897 Тилакро ба муҳлати 18 моҳ бадарга кард.



Бал Гандаҳар
Тилак

Солҳои 80 дар муқобили миллиат-дӯстии буржуазии ҳиндӯй созмонҳои ма-орифпарварии исломӣ низ ба фаъолият шурӯъ карданд. Созмонҳои исломӣ дар муборизаи миллию озодихоҳонаи ҳалқҳои Ҳиндустон унсури фарқи ҳинду ва мусалмонро ворид соҳтанд. Пешвои ҳаракати исломии Ҳиндустон Сайд Аҳмадхон (1817-1898) буд. Ў дар байни мусалмонон созмони маорифпарварӣ ташкил кард ва дар Алигарҳ коллеч ку-шод. Сайд Аҳмадхон ҷонибдори режими мустамлиқадории Англия буд. Ба фи-кри ў, танҳо Англия метавонад ҳуқуки мусулмонҳои Ҳиндустонро ҳимоя кунад. Гуногуни барномаи фаъолият дар кори муборизаи миллию озодихоҳии Ҳиндустон оқибат ин ду созмонро зидди ҳам-дигар гардонид.



Сайд Аҳмадхон

Вазъи мустамликавии Ҳиндустон дар аввали асри XX. Соли 1899 ноиби шоҳ Кёрzon (1899-1905) таъйин шуд. Ў дар Ҳиндустон сиёсати рӯирости нажодпарастиро пеш мебурд. Маъмурияти Кёрzon корчаллонҳои англисро пуштибонӣ карда, бо саноатчиёни Ҳиндустон монеаҳо эҷод мекард. Соли 1901 Кёрzon ба зери қонуни маҳсусе имзо гузошт, ки он дар чустуҷӯ ва азхудкунии боигариҳои минералии Ҳиндустон ба инҳисорҳои англисӣ имкониятҳои қалон фароҳам овард. Кёрzon зиёйёни ҳиндуро бад медиҳ. Дар замони ҳукмронии ў ҳадди ақалли андозситонӣ аз даромади солона аз 500 рупия ба 100 рупия поён фуроварда шуд, ки он, пеш аз ҳама, ба буҷаи зиёйён зарба зад. Солҳои 1898-1905 ду маротиба амали қонуни сирри давлатӣ васеъ карда шуд, ки он бар зидди зиёйён истифода шуд. Нисбати Конгресси Миллии Ҳиндустон Кёрzon гуфтааст: “Дар назди ман вазифа истодааст, ки ба марги осоиштаи он мусоидат кунам.” Бо вучуди ҳамаи ин, зулми Кёрzon рӯҳияи зиддимустамликавии мардуми Ҳиндустонро зиёдтар кард. Баъди аз ҳабс озод шудан, Тилак муборизаро бар зидди мустамликадорони англис давом дод. Ба шарофати ў дар Махараҷтра фаъолияти қаноти чапи ҳаракати миллатдӯстон қувват гирифт. Дар музофоту шаҳрҳои дигари Ҳиндустон ҳам ҳаракати миллию озодиҳоҳӣ аз нав авҷ гирифт.

Маъмуриятианглисӣ хост, ки ба ҳаракати инқилобии Ҳиндустон зарба занад. Барои ҳамин, ноиби шоҳ Кёрzon соли 1905 Банголаро ду тақсим кард – Банголай Фарбӣ (ба он Биҳор ва Орсу ҳам дохил буданд) ва Банголай Шарқӣ (бо ҳамроҳии Ассам). Банголагиҳо миллати нисбатан ташаккулёftai Ҳиндустон ба шумор мерафтанд. Қисми зиёди аҳолии он мусулмонҳо буд. Мувоғиқи нақшай мустамликадорон, тақсимоти Бангола бояд ба паствашавии ҳаракати миллию озодиҳоҳии Ҳиндустон оварда мерасонд, лекин ин кор натиҷаи баръакс дод. Бар зидди тақсимкунии музофот ҳамаи табақаҳои чомеаи Бангола барҳостанд. Моҳи июли соли 1905 дар Калкутта гирдиҳамоиҳои бузург ба амал омаданд. Дар санаи 15-уми октябри соли 1905 қонун дар бораи

тақсимоти Бангола эълон карда шуд. Мардуми музофот он рӯзро рӯзи мотами миллӣ эълон кард. Дар Калкутта ишти-рокчиёни намоиши бузурги халқӣ суруди миллии “Банде матарам!” (“Салом модар–Ватан!”)-ро хонда истода, ба сӯйи дарёи Ганги барои ҳиндӯҳо муқаддас мерафтанд, то ки дар соҳили он барои аз нав муттаҳид кардани кишвар савганд хӯранд.

Чуғрофияи ҳаракати “Свадеши” (истехсоли худӣ) дар Ҳиндустон рӯз то рӯз васеъ мешуд. Онро КМҲ ҳарҷониба дастгирӣ мекард. Ин буд, ки ҷаласаи навбатӣ дар охири соли 1905 баргузоргардидаи КМҲ бойкоти молҳои англи-сиро эълон намуд.

Соли 1906 ҷаласаи навбатии КМҲ пешниҳод намуд, ки “свараҷи”, яъне худидоракунии Ҳиндустон дар ҳайати Британия Кабир эълон карда шавад. Ин вақт дар Конгресс дар масъалаи истиқлолияти Ҳиндустон ягонагии ғояйӣ вучуд надошт. Бо ҳамин сабаб, тобистони соли 1907 дар КМҲ чудоӣ ба амал омад. Сарфи назар аз ин, дар Ҳиндустон ҳаракати зиддианглисӣ рӯз то рӯз бештар ба назар мерасид. Маъмурияти мустамликовӣ қонуни матбуотро истифода бурда, Тилакро аз нав ҳабс кард. Мурофиаи сохтакоронаи додгоҳи мустамликовӣ аз 13-ум то 22-юми июляи соли 1908 баргузор гардида, намоиш ва гирдиҳамоиҳои оммавиро ба вучуд овард. 23-юми يول дар Бомбай корпартоии оммавӣ оғоз ёфт. Дар ҳама ҷо шиорҳои сиёсии зиддианглисӣ ва аксҳои Тилак дида мешуданд. Мустамликадорон ин дафъа қудрати пахш кардани намоишу гирдиҳамоӣ ва корпартоиҳоро надоштанд.

Маъмурияти мустамликовии Британия дар Ҳиндустон маҷбур шуд, ки ақибнишинӣ қунад. Он тирамоҳи соли 1909 дар бораи “Шӯроҳои қонунгузор” қонун қабул кард. Дар як вақт бо дарназардошти меъёри қавмию мазҳабӣ дар Ҳиндустон системаи интихоботии нав ҷорӣ карда шуд. Ин система ҳиндӯҳо ва мусулмонҳоро дар муқобили ҳамдигар нигоҳ медошт. Он ба талаботи Лигаи исломии соли 1907 ташкилёфта мувоғиқ буд. Соли 1911 ноиби навтаъйиншудаи шоҳ

Хардинг тақсимоти Банголаро бекор кард ва пойтахти Ҳиндустонро аз Калкуттаи инқилобӣ ба Дехлии нисбатан ором кӯчонид.

САВОЛ ВА СУПОРИШ


1. Чаро ва чӣ тавр идораи мустамликаии Англия дар Ҳиндустон тағиیر дода шуд? Он чӣ мақсад дошт? 2. Дар бораи сиёсати иқтисодии Британияи Кабир дар Ҳиндустон маълумот дихед. 3. Ҳаракати миллио озодиҳоҳии ҳалқҳои Ҳиндустон кай ва чӣ тавр оғоз ёфт? 4. Кадом созмонҳои ҳаракати миллио озодиҳоҳии солҳои 70-уми Ҳиндустонро медонед? 5. Кадом шӯришҳои солҳои 60-ум ва 70-ум дар бораи оғози ҳаракати миллио озодиҳоҳии ҳалқҳои Ҳиндустон шаҳодат медиҳанд? 6. Дар бораи Пхатке чиҳо медонед? 7. Дар бораи фаъолияти инқилобию демократии Тилак нақл қунед. Конгресси Миллии Ҳиндустон кай ва чӣ тавр ташкил ёфт? 8. Ҳаракати исломии оғозкардаи Сайд Аҳмадхон аз ормонҳои КМҲ бо чӣ фарқ мекард? 9. Англия кай ва чаро Банголаро ба ду музофот тақсим кард? 10. Аз мавзӯъ хулоса бароред.

§ 23. АФГОНИСТОН

Ислоҳоти Шералиҳон. Соли 1863 Дӯстмуҳаммадхон вафот кард ва барои тоҷу таҳти Афғонистон дар байни писарони ӯ муборизаи мусаллаҳона сурат гирифт. Оқибат соли 1868 дар ин мубориза Шералиҳон голиб баромада, амири Афғонистон шуд.

Шералиҳон ба Ҳиндустон сафар карда, ба навғониҳои аз Англия ба он ҷо роҳёftai буржуазӣ шиносоӣ пайдо намуда, баъди ба ватан баргаштан, ба ислоҳоти давлатӣ даст зад. Ислоҳоти андози Шералиҳон мадди назар дошт, ки аз андози натуралӣ ба андози пулӣ бояд гузашт. Ислоҳоти ҳарбӣ азnavsозии артиш ва таъсиси сипоҳи муназами мусирро дар назар дошт. Ба Шералиҳон муюссар шуд, ки артиши Афғонистонро пуркуvvat карда, шумораи онро то 50 ҳазор нафар расонад, ҳокимияти марказизро мустаҳкам қунад, мақомоти маҳсуси машваратӣ ва пулиси давлатири ташкил намояд. Файр аз ин, ӯ ба ислоҳоти тиҷорат ва

фарҳанг ҳам шурӯъ кард. Дар мамлакат шабакаи алоқаи почтаро ташкил кард, барои беҳтар кардани роҳҳо ҷораҳои зарурий андешид. Соли 1873 рӯзномаи аввалини Афғонистон “Шамс-ун-нахор” ба чоп расид, вале ба татбиқи пурраи ислоҳоти Шералихон таҷовузи нави ҳарбии Англия халал расонд.



Харитаи маъмурии Афғонистон

Чанги Дуюми Англияю Афғонистон. Дар ишғол кардани Афғонистон бо Англия Русия рақобат мекард. Соли 1873 ҳукумати Русия Англияро бовар кунонид, ки “Афғонистонро минтақаи манфиатҳои худ намешуморад”. Баъди ин Англия сipoҳи худро ба наздикии сарҳади Афғонистону Ҳиндустон оварда, ҷобаҷо кард ва ба ҷанги зидди Афғонистон омодагӣ гирифт. Аз ин кор Шералихон ба ташвиш афтода, сафирони худро ба Русия фиристод, то ки он ба Англия таъсир расонад. Файр аз ин, Русия дастаи на ҷандон қалони аскарони худро ба сарҳади Афғонистон равон кард. Баҳори соли 1878

намояндагони дипломатии Русия бо сардории Столетов ба Кобул омаданд. Онҳоро дар ин чо ботантана пешвоз гирифтанд, vale ин вақт дар Конгресси байналмилали Берлин (с. 1878) дар масъалаи сиёсати байни Русия ва Англия ҳусни тафоҳум ба даст омад. Барои ҳамин, лоиҳаи Созишномаи Русияю Афғонистон, ки Столетов ба Петербург оварда буд, тасдиқ нашуд. Аз тарафи дигар, Англия аз Шералихон талаб кард, ки намояндаи онро бо сардории Н. Чемберлен (ӯро дастаи ҳарбиён ҳамроҳӣ мекарданд) қабул намояд. Дар назди дипломати англис вазифае меистод, ки мутобики он Афғонистон бояд муносибатҳои худро бо Русия қатъ кунад ва ба кушодани намояндагии англисӣ дар Кобул, Балх ва Ҳирот иҷозат бидиҳад, vale фиристодагони Англия ба мамлакат роҳ дода нашуданд. Гуфтушуниди амир бо Столетов ва рад карда шудани қабули намояндагони англисӣ ба Англия барои сар кардани ҷанги зидди Афғонистон баҳона шуд. Нахуставизир Лорд Биконефилд дар Палатаи (маҷлиси) ҷамоаҳои парламенти Англия суханронӣ карда, иброз дошт, ки сарҳади шимолу гарби Ҳиндустон “тасодуфӣ” ва ғайрииљӣ аст. Дар баробари ин, ба Афғонистон талаби қатъӣ фиристода шуд, ки ҳамаи талабҳои Англия бетаъхир қонеъ гардонида шаванд. Ба ҷавоби талаб интизор нашуда, моҳи ноябри соли 1878 артиши 35-ҳазорнафараи Британия ба Афғонистон зада даромад.

Яъқубхон ба сipoхиёнash фармуд, ки муқобилатро бо англисҳо бас кунанд. Ӯ 26 майи соли 1879 дар маҳаллаи Гандумак бо ҳамроҳии намояндаи масъули ҳукумати англоҳиндӣ Луи Каваняри ба зери Созишномаи барои Афғонистон асоратовар имзо гузашт. Аз рӯйи он Афғонистон минбаъд бо давлатҳои хориҷӣ мустақилона робита карданро аз даст дод. Ноҳияҳои Сиби, Пишми ва Куррам таҳти идораи англисҳо даромаданд. Назорат ба гузаргоҳо аз болои ағбаҳо низ ба ихтиёри англисҳо гузашт. Амири Афғонистон акнун ба резиденти дар Кобулбудаи англисӣ итоат мекард.

Вале ҳалқи Афғонистон ба тақдир тан надод. Дар мамлакат ҷанги партизанӣ вусъат ёфт. Дастанҳои зиёди фидоиён

ба сўйи пойтахти мамлакат – Кобул меомаданд. Соли 1879 дар Кобул аскарҳо ва фидоиён шўриш бардоштанд. Дар ин чо онҳо бинои намояндагии Англияро ба даст дароварда, англисҳои дар он бударо қатл карданд. Яъқубхон ба чойи он, ки ба ҳаракати муқовимати халқ бар зидди истилогарони англис роҳбарӣ кунад, баръакс, бар тобеони худ фармуд, ки фармонҳои намояндагони англисиро бечунучаро ичро намоянд.

Хукумати Англия қарор дод, ки зери роҳбарии генерал Робертс ба Афғонистон дастаи ҷазодиҳандагонро равон кунад. Ба ин даста супориш дода шуда буд, ки Кобулро ишғол намуда, эълон кунанд, ки артиши англисӣ аз Афғонистон баромада намеравад. Робертс ваъда дод, ки ҳар касе дар ин кор ба англисҳо дasti ёрӣ дароз кунад, дастгирии ўро қадр хоҳем кард. Яъқубхон ба пешвози Робертс баромада, садоқати худро ба англисҳо нишон дод.

Бар хилофи хиёнати Яъқубхон ва баъзе ҳокимони маҳалҳо, дастаҳои партизанӣ ва дехқонон бар зидди ҷазодиҳандагони англис муқобилати саҳт нишон медоданд. Артиши амири собиқ Шералихон, ки ба он Муҳаммадхон роҳбарӣ мекард, низ омодаи мубориза бар зидди англисҳо буд. Ў сарбозонашро ба наздикии Кобул овард. Баъди ҷангҳои шадид, ба англисҳо муюссар шуд, ки ба фидоиёни мусаллаҳшуда шикаст диханд. Артиши шикастхӯрдаи афғонҳо ба ҷониби Фазнин ақиб нишастан. Ба сарбозони Робертс муюссар шуд, ки Болоҳисорро ишғол намуда, ба шаҳри Кобул дароянд. Дар ин шаҳр ҳокимият ба дasti англисҳо гузашт. Истилогарон Яъқубхонро барои бар зидди шўришгарон муқовимат нишон дода натавонистан, аз тахту тоҷ маҳрум сохта, ба Ҳиндустон бадарга карданд.

Маркази муборизаи озодиҳоҳонаи зиддианглисӣ акнун вилояти Фазнин шуд. Аз тамоми гӯшаю канори мамлакат ба ин чо дастаҳои фидоиён ҷамъ меомаданд. Яке аз дастаҳои пуркувваттарини фидоиён бо сардории Муҳаммадҷонхони Вардак (собиқ афсари қисми артиллерии амир Шералихон) буд. Ба ў қабилаи вардак ҳамроҳ шуд. Муҳаммадҷонхон

тавонист, ки баъзе ҷузъе томҳои артиши мунаzzами аз Шимоли Афғонистон омадаро ҳам ба артиши худ муттаҳид кунад. Алайҳи англисҳо уламои исломӣ, аз ҷумла Динмуҳаммад, таблиғот мебурданд. Динмуҳаммадро аввалин шуда, қабилаҳои гилзай ва муманд дастгирӣ карданд.

Охирҳои солҳои 1879 дастаҳои аскарони ватандӯст аз Фазнин, Кӯҳистон ва ноҳияю вилоятҳои дигар аз нав ба сӯйи Кобул ҳаракат карданд. Роберتس ба муқобили онҳо сипоҳиёни худро равона кард. Дар наздикии Кобул муҳорибаҳои шадид ба амал омаданд. Қариб буд, ки англисҳо шикаст ҳӯранд. Ин вақт дар артиши англисҳо аз Ҳиндустон ба ин ҷо, ба ёрии сарбозони Робертси шикастҳӯрдаистода омаданд ва Муҳаммадҷонхон маҷбур шуд, ки бо ҳамроҳии артишаш Кобулро тарк кунад.

Ба сари қудрат омадани Абдураҳмонхон. Дар дохили Афғонистон чунин шахсият набуд. Ҳам истилогарони англис ҳам русҳо ва ҳам афғонҳои истиқолиятҳоҳ дар ин вазифа набераи Дӯстмуҳаммад ва ҷияни Шералиҳон – Абдураҳмонхонро дидан меҳостанд. Русҳо ба Абдурраҳмонхон шароит фароҳам оварданд, ки аз Туркистон фирор қунад. Ӯ аввал ба Бадаҳшон омад. Дар он ҷо ҳокимияти ӯро эътироф карданд. Ҳар се тарафи муҳолифат ҳаракат мекарданд, ки Абдурраҳмонхонро барои манфиатҳои худ истифода баранд. Ӯ бошад, аз муҳолифатҳои рақибон истифода бурда, меҳост, ки ҳокими мутлақи Афғонистон шавад.



Абдураҳмонхон

Соли 1880 дар Кобул ва Қандаҳор ошӯбҳои зиддианглисӣ қатъ нагардиданд. Ҳокими Ҳирот Муҳаммадаюбхон нисбати англисҳо мавқеи оштинопазир дошт. Ӯ зидди Қандаҳор тайёрӣ медид. Дар Ғазнин бошад, фидоиён аз нав ҷамъ омада, ба Кобул ҳуҷум карданӣ буданд. Барои англисҳо вазъи номусоид фаро расид. Барои ҳамин, онҳо лозим донистанд, ки Абдурраҳмонхонро ҳамчун амири Кобул эътироф

кунанд. Онҳо ҳатто ба ӯ вაъда ҳам доданд, ки бо маблағу силоҳ ёрӣ мерасонанд, Созишномаи Гандумак (дар Кобул доштани резидент ва дастай ҳарбӣ) бекор карда шуд ва аз дахолат ба корҳои дохилии Афғонистон даст мекашанд. Ҷавобан ба ин, Абдурраҳмонхон ваъда дод, ки Афғонистон Созишномаи Гандумакро дар бобати мавҷудияти истиқлолияти Афғонистон оид ба сиёсати хориҷии он эътироф ме-кунад, яъне Афғонистон ҳуқуқ надошт, ки мустақилона ба давлатҳои хориҷӣ муносибатҳои дипломатӣ дошта бошад. Абдурраҳмонхон инчунин, маҷбур шуд, ки аз Афғонистон чудо карда, ба зери итоати Англия дароварда шудани баъзе навоҳии ба Ҳиндустон ҳамсарҳадро эътироф кунад.

Вале Англия нисбати Афғонистон аз сиёсати истилого-гаронаи худ даст накашид. Он меҳост, ки Қандаҳорро аз Афғонистон ҷудо карда, ба музофоти алоҳидаи ба Англия тобеъ табдил дихад, лекин ҳокими Ҳирот барои ишғоли Қандаҳор бар зидди Англия муборизаи беамон мебурд. Соли 1880 артиши Аюбхон дар наздикии деҳаи Майванд ба нерӯҳои муттаҳидаи англисҳо ва хиёнаткорони Қандаҳор шикаст доданд. Аскарону афсарони душман аз майдони ҷанг рӯ ба фирор ниҳоданд. Соли 1958 ба хотири ғалаба дар Майванд ҳамчун нишонаи ҷидду ҷаҳди бомуваффқият барои истиқлолияти Афғонистон дар шаҳри Кобул мучассамаи ёдгорие гузашта шуд.

Аюбхон Қандаҳорро муҳосира кард. Дар ин шароит фармондехии англисӣ аз баҳри ҷудо кардани Қандаҳор гузашта, онро ба Абдурраҳмонхон супорид. Соли 1881 Аюбхон хост, ки Қандаҳорро аз нав ба даст дарорад, лекин аз тарафи артиши амир шикаст ҳӯрд. Дере нағузашта, артиши Абдурраҳмонхон Ҳиротро ҳам ишғол намуд. Аюбхон маҷбур шуд, ки ба Эрон фирор кунад. Баъди ин Абдурраҳмонхон ба ҳокими ягонаи Афғонистон табдил ёфт. Мавлавӣ Динмуҳаммад фатво дод, ки Абдурраҳмонхон ҳокими тамоми Афғонистон аст. Акнун ӯ муборизаро бар зидди англисҳо давом медиҳад. То миёнаҳои соли 1881 ҳокимияти Абдурраҳмонхон дар тамоми Афғонистон паҳн гардид.

Сипоҳиёни англисӣ аз Афғонистон пурра бароварда шуданд. Бо ҳамин, ҷанги дуюми Англия бар зидди Афғонистон ба шикаст дучор шуд.

Ба Абдурраҳмонхон мұяссар шуд, ки ба фаъолияти чудоихоҳии ашрофон, хонҳо ва қабилаҳои алоҳида хотима гузорад, дар мамлакат ислоҳоти иқтисодӣ, маъмурӣ, ҳарбӣ ва ҳуқуқӣ гузаронад. Ислоҳот имконият дод, ки ҳокимиияти марказии Афғонистон аз нав барқарор карда шавад. Сарфи назар аз ин, ба Абдурраҳмонхон мұяссар нашуд, ки ҳамай қаламрави сукунати паштуҳо, аз ҷумла қӯҳҳои Сулаймон ва тарафи рости дарёи Ҳиндро ба Афғонистон ҳамроҳ қунад.

Дар солҳои 80-уми асри XIX Русия меҳост, ки қаламрави мустамликаҳои худро аз ҳисоби Афғонистон васеъ намояд. Вале ин кор барояш мұяссар нашуд. Соли 1887 дар байни Русия ва Афғонистон дар бораи сарҳадҳои онҳо, ки аз дарёи Ҳарируӯд то Амударёро дар бар гирифтаанд, протоколи хотимавӣ ба имзо расид.

Абдурраҳмонхон истиқолияти Афғонистонро чун гавҳараки ҷашм муҳофизат мекард. Барои ҳамин ў ҳатто ба англисҳо иҷозат надод, ки аз Ҳиндустон ба Афғонистон роҳи оҳан созанд.

Абдурраҳмонхон охири солҳои 80-ум ва солҳои 90-ум дар масъалаи сиёсати дохилӣ ҷидду ҷаҳди худро бештар ба муқовимат бар зидди забткориҳои Англия дар шимол ва шарқи Афғонистон ва муқовимати паштуҳои ҷудоиҳоҳ сарф кард. Ба ин нигоҳ накарда, ба ў мұяссар нашуд, ки истиқоли пурраи Афғонистонро аз Англия таъмин намояд.

Дигаргунҳои иқтисодӣ ва ҷамъиятию сиёсии Афғонистон.

Истехсолоти ҳамин давраи Афғонистон моҳияти наҷурали дошт. Асоси ҳаёти иқтисодии мамлакатро мисли пештара кишоварзӣ ташкил мекард. Он ба меҳнати дастӣ асос ёфта буд. Дар оғози асри XX пешрафти паҳтакорӣ мушоҳида карда мешавад. Афғонистон паҳтаро ба Ҳиндустон ва Русия содирот мекард. Дар ин давра марказҳои

нисбатан калони тичоратию косибии мамлакат – Кобул ва Қандахор ба ҳисоб мерафтанд. Кобул маркази маъмурии Афғонистон буд.

Тарзи сармоядории иқтисодиёт ба Афғонистон хеле дер ворид шуд. Амир барои ин кор шароит муҳайё кард, мавқеи тоҷиронро мустаҳкам намуд, тичорати хориҷиро васеъ кард, мактабҳои аввалини замонавӣ ва ҷопхона соҳт. Сарғи назар аз ин, Афғонистон мисли пештара ҳамчун давлати ақибмондаи феодалий монд.

Баъди вафот кардани Абдураҳмонхон соли 1901 ба таҳти амирии Афғонистон Ҳабибуллоҳон менишинад. Ӯ барои пешрафти фарҳангии мамлакат ҷораҷӯйиҳои зиёд кард. Аз ҷумла, литеӣ аввалин – Ҳабибияро қушод, ба дарбориён фармуд, ки либоси аврупой ба бар қунанд.

Аз давлатҳои ҳамсоя, алалхусус аз Ҳиндустон ба Афғонистон ғояҳои маорифпарварии буржуазӣ ворид мешуданд. Дар ин мамлакат ташакқули ғояҳои буржуазӣ нисбат ба ҳуди буржуазияи миллӣ тезтар ба амал меомад.

Ташаббускор ва роҳбари ҳаракат барои Конститутсия ва ислоҳот директори литеӣ Ҳабибия Абдулғанӣ буд. Дар атрофи ӯ намояндагони ҷавони зиёиёни афғон, асан, омӯзгорон ва тарбиягирандагони литеӣ муттаҳид шуданд. Ин ҳаракат дар таъриҳ бо номи “Ҷавонағғонҳо” маълум аст. Идеологи ҷавонағғонҳо Маҳмуди Тарзӣ буд. Ӯ муддати зиёде дар Ироқ ва Сурия дар ҳичрат зиндагонӣ карда, дар ин мамлакатҳо маълумоти хуб гирифта, ба адибиёти туркӣ ва аврупой шинос шуда, ғояҳои пешқадами он замонро қабул намуда, ҳаёти худро, баъди ба ватан баргаштан, барои дар Афғонистон татбиқ кардани онҳо сарф намуд. Маҳмуди Тарзӣ бо иҷозати Ҳабибуллоҳон ба Афғонистон баргашта, ба фаъолияти сиёсӣ машғул шуд.

Тарафи пуркуввати таълимоти Тарзиро тамоюли зиддимустамликаии ӯ ташкил мекард. Ӯ мустамлиқадориро маҳкум карда, мардумро даъват мекунад, ки барои истиколи давлати худ бархезанд. Даъвати зидди сиёсати мустамлиқадории Тарзӣ дар бедории миллии афғонҳо ба

мақоми баланд соҳиб аст. Маҳмуди Тарзӣ дар зери таъсири ғояҳои Сайид Ҷамолуддини Афғонӣ буд. Ӯ ҳам чун Сайид Ҷамолуддини Афғонӣ меҳост, ки дар ислом асоси муборизаи зиддии империалистиро ёбад. Шакли дигари идеологии миллии Тарзӣ замина ва асоси таъриҳӣ дошт. Он афғонҳоро барои муборизаи зиддианглисӣ муттаҳид месоҳт.

Чавонағғонҳо дар татбиқи ғояҳои худ ба ҳокимони Афғонистон умед мебастанд. Онҳо ғайр аз амир неруи дигареро намедиданд, ки дар мамлакат дигаргуниҳои иқтисодию сиёсӣ ва иҷтимоӣ ба амал бароварда тавонад. Мутлақияти маорифпарвар – чунин буд идеали иҷтимоии чавонағғонҳо. Вақте чавонағғонҳо диданд, ки Ҳабибуллоҳон ба татбиқи ислоҳоти конституционӣ қодир нест, ба бародари хурдии амир, шогирди Маҳмуди Тарзӣ – Амонуллоҳон умед бастанд.

Дар баробари чавонағғонҳо “пирағғонҳо” ҳам буданд. Ин ҷараёнро ҳонҳо, ашрофони калони ағғон ва муҳофизони тартиботи кӯхна ҷонибдорӣ мекарданд. Онҳо ба муқобили ҳама гуна навғониҳое мебаромаданд, ки ҳукуқ ва имтиёзҳои онҳоро ҳалалдор мекарданд. “Пирағғонҳо” дар шахси Англия таҳдид ба тартиботи феодалии мамлакатро дида, меҳостанд, ки дарҳои Афғонистон барои хориҷиён “пӯшида” бошанд. Маданияти аврупо-иро дар Афғонистон сукасд ба ислом ҳисоб мекарданд. Аз ҳамин сабаб, муҳолифи ҳама гуна ислоҳоти буржуазӣ буданд. Ин нерӯҳои кӯҳнагаро (консервативӣ) дар атрофи Насруллоҳон муттаҳид шуда буданд.

Дар давраи Ҷанги Якуми Ҷаҳонӣ “пирағғонҳо” ба доираҳои ҳукмрони Олмон ва Туркия наздик шуданд. Бо феодалҳои Туркия онҳоро мавқеи ғоявӣ наздик мекард. Агар ғояҳои Маҳмуди Тарзӣ ба муборизаи зидди империализм равона шуда бошад, пас “Пирағғонҳо” мисли султони Туркия дар ҷойи аввал ғояи дар атрофи Туркия муттаҳид кардани мусулмонҳоро гузошта буданд. Ба Олмон бошад,



Маҳмуди Тарзӣ

“пирафонҳо”-ро тиҷорат наздик мекард. Аз тиҷорат бо ин давлат ҳонҳои қабилаҳои афғон – паштӯҳо даромади калон ба даст медароварданد.


САВОЛ ВА СУПОРИШ

1. Шералихон дар Афғонистон кай ба сари қудрат омад? 2. Моҳияти ислоҳоти Шералихонро шарҳ дихед. Ҷанги дуюми Англияю Афғонистон кай ва чӣ тавр оғоз ёфт? 3. Соли 1878 ва аввали соли 1879 амалиёти ҷангӣ чӣ тавр сурат гирифтанд? 4. Яъқубхон ба ҷойи падари худ ба таҳти амирӣ нишаста, қадом сиёсатро пеш мебурд? 5. Аюбхон чӣ тавр ва барои чӣ бар зидди англисҳо мубориза мебурд? 6. Муносибатҳои Англия ва Афғонистон дар давраи ҳукмронии Абдураҳмонхон чӣ тавр сурат гирифтанд? 7. Ҷанги дуюми Англия бар зидди Афғонистон чӣ тавр анҷом ёфт? 8. Вазъи афкори ҷамъиятии Афғонистони ибтидои асри XX-ро маънидод қунед. “Ҷавонағғонҳо” ва “пирафонҳо” киҳо буданд ва мавқеи сиёсии онҳо чӣ тавр буд? 9. Аз мавзӯъ хулоса бароред.

§ 24. ЭРОН

Вазъи ниммустамликаии Эрон. Баъди ҷанги солҳои 1856–1857 Эрон ба ниммустамлика табдил меёбад. То солҳои 70-уми асри XIX Эрон аллакай ба Англияю Русия вобаста буд. Вобастагии Эрон баъди ба ширкатҳои ҳориҷӣ додани иҷора (консессия) ва қарордодҳо дар бораи вомбарг (заём)-и ҳориҷӣ боз ҳам зиёдтар мешавад. Солҳои 1862–1874 англисҳо барои ба дар Эрон соҳтани ҳатҳои телеграф таъмини алоқаи Лондон бо Ҳиндустон, бо ин давлат Созишнома ба имзо расониданд. Истифода ва идораи онҳо дар иҳтиёри англисҳо буд. Шоҳроҳҳои ҷанубу гарбии Эрон низ аз тарафи мустамликадорони англис соҳта ва назорат карда мешуданд. Дар шимоли мамлакат бошад, соҳтмон ва истифодаи шоҳроҳҳо дар иҳтиёри Русия буданд. Англия ва Русия Эронро вазифадор карданд, ки дар қаламрави худ ба соҳтмони роҳҳои оҳан роҳ надиҳад.

Соли 1872 соҳибкори англис Ю. Рейтер аз шоҳи Эрон барои истифодаи ҳамаи захираҳои ашёи саноатии мамлакат ба муҳлати 70 сол иҷораи инхисорӣ гирифт. Норизоии ҳалқи



Эрон ва дипломатияи Русия аз ин қарордод чунон пурзӯр буд, ки шоҳ маҷбур шуд онро бекор кунад. Ба ҳар ҳол, Рейтер бо розигии Русия барои ташкили Бонки Шоҳаншоҳӣ иҷозатнома гирифт. Ин бонк барои баровардани когазҳои қиматнок, аз он ҷумла – пул ҳукуқи инхисорӣ ба даст даровард. Соли 1890 соҳибкори рус Поляков дар Техрон Бонки қарзидии Форсро кушод, ки он иқтисоди Эрони Шимолиро ба зери назорати худ гирифт. Ин шахс соли 1891 барои ташкили кори сугурта ва наклиёт ҳам соҳиби иҷозатнома шуд. Ба давлатҳои хориҷӣ инчунин як қатор иҷораҳои дигар низ дода шуданд: иҷораи сармоядори англisis –Линч барои киштигардӣ дар дарёи ягонаи Эрон–Корун; иҷораи саноатчии рус – Лианозов барои моҳигирӣ дар баҳри Хазар; иҷораи ширкати англisis Талбот барои хариду фурӯш ва коркарди тамоку аз ҷумлаи онҳо мебошанд. Соли 1901 шаҳрванди Англия дар Арси барои истифодаи ҳамаи сарчашмаҳои нафт, гайр аз шимоли Эрон, иҷораи инхисорӣ гирифт. Баъдтар он номи ширкати «Иҷораи ШАЭН-АИНК» (ширкати нафти Англия ва Форс)-ро мегирад.

Иқтисоди Эрон бе ёрии молиявии хориҷӣ пеш рафта наметавонист. Аз ҳамин сабаб, Носируддиншоҳ (1848–1896)

соли 1892 аз бонки англісій ба маблаги 500 ҳазор ф.-ст вомбарги аввалини хорициро гирифт. Солҳои 1900–1902 Русия ҳам ба Эрон ба маблаги 32,5 млн.рубл вомбарг дод. Вомбарг-ҳои хорицій Эронро ба асорати молиявій гирифтор кардан.

Хамин тариқ, то оғози аспи XX рафти ба ниммустамлика табдил ёфтани Эрон ба охир расид. Дар натицаи истисмо-ри якчояи халқи Эрон, иттифоки табақаи болои мардумии Эрону империалистони хорицій ба вучуд омад. Шоҳ, вази-рони вай ва аъёну ашрофи Эрон ба ҷосусони мамлакатҳои империалистій табдил ёфтанд.

Инқилоби Эрон. Ҳаракати демократій. Тезутундшавии мухолифатҳои дохилии иҷтимоӣ, зиддиятҳо дар байни империалистони хорицій ва неруҳои миллии Эрон ва инқилоби буржуазию демократии Русия ба рушди ҳаракати инқилобӣ дар Эрон сабабгор шуданд.

Моҳи декабри соли 1905 дар Техрон бар зидди сунистеъ-молқунии ҳукумати шоҳ намоиши оммавӣ рӯй дод ва дар масциди Шоҳ Абдулазиз баст ба амал омад. Намоишчиён истеъфои нахуствазири иртиҷоӣ Айнуддавла, Науси белгиягӣ ва ташкили “адолатхона”-ро талаб мекарданд. Шоҳ ваъда дод, ки ин талабҳоро қонеъ ҳоҳад кард. Дар баробари ваъда, ў ба таъқиби намоишчиён роҳ дод. Мардум ҷа-вобан ба ин риёкории шоҳ корпартоии умумӣ эълон кард. Бозорҳо ва дуконҳо баста шуданд. Якчанд ҳазор нафар дар боғи намояндагии англісій баст эълон карданд. Гурӯҳи ка-

лони рӯҳониён аз Техрон ба шаҳри Қум рафта, аз шоҳ талаб карданд, ки Айнуддавларо ба истеъфо гусел на-мояд, Конститутсияро ҷорӣ қунад ва дар Маҷlis (парламенти Эрон) инти-хобот гузаронад. Ҳаракати инқилобӣ Табрез, Исфаҳон, Шероз ва шаҳрҳои дигари мамлакатро ҳам фаро гирифт. Дар шароити баамаломада Музаффариддиншоҳ маҷбур шуд, ки гузашт қунад. Дар санаи 29-уми июля соли



Музаффариддиншоҳ
Кочор

1906 Айнуддавла ба истеъро рафт, ба чойи ў шахси нисбатан озодандештар Насруллохон Мушируддавла нахуставзир таъйин гардид. 5-уми август дар бораи чорӣ карда шудани Қонуни асосии Эрон фармони шоҳ эълон гардид. Баъди ин корпартсию намоишҳо қатъ гардианд, вале бо вучуди ин, нерухои иртиҷоӣ ба чорӣ шудани Конститутсији ваъдакардаи шоҳ халал мерасониданд. Аз ҳамин сабаб, шоҳ низомномаи интихоботро тасдиқ накард. Ин рафтори иртиҷоъпарастон ва шоҳ мавчи нави қаҳру газаби халқро ба вучуд овард. Дар зери фишори оммаи халқ Музаффариддиншоҳ оқибат мачбур шуд, ки низомномаи интихобот ба Маҷлисро тасдиқ намояд. Он аз рӯйи системаи табақавӣ (6 табақа – шоҳзодагон ва кочорҳо, рӯҳониён, ашрофони федалӣ, тоҷирон, заминдорон ва кишоварзон, косибон) интихоботи дузинагиро дар назар дошт.

Дар санаи 7-уми октябри соли 1906 ҷаласаи нахустини Маҷлиси аввал баргузор гардид. Моҳҳои октябр-декабр Маҷлис қарорҳои қобили таваҷҷуҳи оммаро қабул кард. Аз ҷумла, оид ба муқаррар намудани нарҳои ниҳоӣ ба нон, радијиян қарордод дар бораи вомбарги нави хориҷӣ ва ташкили Бонки миллии Эрон қарорҳо қабул кард. Дар як вақт Маҷлис ба таҳияи қонуни асосӣ машғул шуд. 30-юми декабри соли 1906 Музаффариддиншоҳ қонуни асосиро тасдиқ намуд, ки он қисми аввали Қонуни асосии Эронро ташкил мекард. Дар он ҳуқуқ ва ваколатҳои Маҷлис ифода ёфта буданд. Мувофиқи Қонуни асосӣ ҳокимияти шоҳ тавассути Маҷлис маҳдуд карда мешуд. Дар назар дошта шуда буд, ки дар баробари палатаи поёни – Маҷлис, палатаи болоӣ – Сенат низ ташкил карда шавад, вале ин фикр танҳо дар болои когаз монд.

7-уми январи соли 1907 Музаффариддиншоҳ вафот меқунад ва ба чойи ў ба таҳти подшоҳии Эрон писари рӯҳи ифратидоштааш–Муҳаммадалишоҳ менишинад. Шоҳи нав душмании худро нисбати ҳаракати демократӣ ва Маҷлис ошқоро ифода намуда, нерухои ҳарбиро бар зидди музаффариятҳои инқилоб ҷамъ кард. Ин кори Муҳаммадалишоҳ дар Техрон, Рашт, Исфахон ва шаҳрҳои дигари

Эрон ҳаракати оммавии эътиroziro ба вучуд овард. Дар ин шароит иртичоъпешагон ва шоҳ маҷbur шуданд, ки ақиби нишӣ кунад, талаботи Маҷlis дар бораи истеъfoи Наус ва Примай белгиягиро қабул кунанд ва тавассути амири маҳсу-си шоҳ бори дигар ризояти худро дар бобати дар Эрон ҷорӣ карда шудани Конститутсия тасдиқ намоянд.

Бо қабули Қонуни асосӣ ва воқеаҳои январ – феврали соли 1907, давраи аввали инқилоби Эрон ба охир расид. Давраи дуюми он ба болоравии эътиrozи омма бар зидди зулм ва сунистеъмолкуни ҳукуматдорони иртиҷоӣ оғоз меёбад. Дар натиҷаи ин шоҳ маҷbur мешавад, ки генерал-губернатори иртичоъпешаи Исфаҳон амаки худ – Зилласултонро аз вазифааш сабукдӯш кунад. Моҳи апре-ли соли 1907 аз Табрез сарвари рӯҳониёни муҷоҳид Мирзо Ҳасан, ки ба тарафи иртичоъпешагон гузашта буд, ронда шуд. Инчунин, бойкоти молҳои хориҷӣ низ оғоз ёфт. Ҳаракати зиддианглисӣ, ҳусусан, дар ҷануби мамлакат, аз ҷумла, дар Исфаҳон, Шероз, Бушер ва баъзе шаҳрҳои дигар ба амал омада, ба задухӯрд мубаддал гашт.

Дар ҳама ҷо анҷуманҳо созмон мейғтанд. Дар баъзе шаҳрҳо анҷуманҳо ба ҳукуматҳои маҳаллии шоҳӣ назорат ҷорӣ намуда, вазифаҳои додгоҳро низ адо мекарданд, ба нон нарҳ мегузоштанд ва қироатхонаю мактабҳо мекушоданд. Дар шимол ва минтақаҳои дигари мамлакат созмонҳои пинҳонкории муҷоҳидон ташкил мейғтанд, ки ба онҳо коси-бон, тоҷирон, заминдорони хурд, коргарон ва кишоварзон доҳил мешуданд. Барномаҳои онҳо ҷорӣ шудани ҳуқуқи интихоботи умумии бевосита, баробар ва маҳфӣ, озодии су-ҳан, ҷамъиятҳо, корпартойҳо, мусодираи заминҳои шоҳ, ҳа-рида гирифтани заминҳои хонҳо ва тақсими онҳо дар байни кишоварзон, рӯзи кории 8-соата ва таълими умумии ҳатмии бепулро дар назар доштанд.

Соли 1907 дар зери таъсири ҷамоатчиғии демократӣ Маҷlis қарор қард, ки нафақаи феодалий бекор қарда шавад. Маҷlis инчунин, қонуни мубориза бар зидди ришваҳӯрию ҳаннотӣ, қонун дар бораи анҷуманҳои

музофотҳо ва вилоятҳо ва баъзе қонуну қарорҳои моҳияти демократидоштаи дигарро низ қабул кард.

Шоҳ умед дошт, ки дар ҳайати чонибдорони Конститутсия ҷудой ба амал ҳоҳад омад. Ҳаминро ба ҳисоб гирифта, соли 1907 неруҳои худро ба ҳуҷуми зидди Маҷлис тайёр кард. Барои ин кор аз ҳориҷа Аминуссултон ном иртиҷоъпешаро даъват карда, ба ҷои Мушируддавла нахуствазир таъйин намуд. Баҳор ва тобистони соли 1907 дар Арок (Султонобод), Қум, Қарадог, Техрон ва Шероз бар зидди ҳаракати демократӣ тазоҳуроти феодалҳои иртиҷоӣ ба амал омаданд. Моҳи майи соли 1907 шоҳ аз имзо гузоштан ба иловаҳо ба Қонуни асосӣ саркашӣ кард. Ин рафтори шоҳ дар Техрон намоиши оммавӣ ва дар Табрез корпартоии умумиро ба вучуд овард. Баъди ин дар зери фишори ҳаракати ҳалқӣ 7-уми октябри соли 1907 шоҳ иловаҳоро ба Конститутсия, ки қисми нисбатан муҳимми Конститутсияи Эрон буданд, имзо кард. Иловаҳо ба Конститутсия озодиҳо ва дигаргуниҳои дигари демократиро дар Эрон дар назар доштанд. Баробарии мардум дар назди қонун, даҳлнопазирии шаҳсӣ ба моликият, озодии сухан, матбуот, ҷамъомадҳо, маҷлисҳо, принсиipi тақсимоти ҳокимијат дар байни мақомоти иҷроия, қонунгузор ва додгоҳ аз ҷумлаи онҳоанд. Конститутсия ба шоҳ ҳуқуқҳои васеъ дод: озодӣ ва ҷавобгарӣ, сарфармондехи қувваҳои мусаллаҳ, эълони ҷанг ва бастани сулҳ, таъйин ва ба истеъло гуселонидани вазирон ва ғайра. Конститутсия исломро ҳамчун дини давлатӣ муқаррар намуд. Аз ҳисоби рӯҳониёни олимартабаи исломӣ иборат аз 5 нафар ҳайати маҳсус ташкил карда шуд. Он ҳуқуқ дошт, ки ба ислом мувофиқ будан ва ё набудани қонуну қарорҳоеро, ки ба Маҷлис пешниҳод мешавад, муайян кунад.

Баъди қабули иловаҳо ба Конститутсия аз инқилоб дуршавии як қисми озодандешон ва бо иртиҷоъпешагон наздиқшавии онҳо сар шуд. Мувофиқи фаҳмиши ин ашхос акнун мақсадҳои инқилоб иҷро шуданд. Барои ҳамин, аз идомаи он даст қашидан лозим аст.

Шўриши солҳои 1908–1909 дар Табрез. Баъди дар Техрон ба амал омадани табаддулот, маркази муборизаи инқилобии Эрон ба Табрез кӯчид. Неруҳои шоҳ хостанд, ки ин шахрро ишғол кунанд, vale аҳолии он бо шўриш ҷавоб гардонд. Ба шўриши Табрез иштирокчии ҳаракати партизанӣ Сатторхон ва бинокор Богир роҳбарӣ менамуданд. Шўришчиёни Табрез талаб карданд, ки Конститутсия аз нав барқарор ва маҷлиси нав даъват карда шавад. Баъди ҷангҳои шадиди чормоҳа ба табрезиҳо муяссар шуд, ки сарбозони шоҳ ва иттифоқчиёни ўро аз шаҳр ронанд.

Шўриши табрезиҳо ҳамаи неруҳои аксулинқилобро ба худ ҷалб кард. Он воситаи муҳимми дар мамлакат вусъат ёфтани ҳаракати инқилобӣ гардид. Моҳи январи соли 1909 дар Исфаҳон ҳокимиya тро ҷонибдорони Конститутсия гирифтанд. Ба онҳо дастаҳои мусаллаҳи ҳонҳои Бахтиёрия низ ҳамроҳ шуданд. Дар ҷануби мамлакат шўриш бо роҳбарии Абдулхусайн ном ҷонибдори Конститутсия оғоз ёфт. 26-уми январи ҳамон сол дар Рашт шўриш ба амал омад ва ҳокимият ба дasti ҷонибдорони Конститутсия гузашт. Моҳи март ҷонибдорони Конститутсия дар Бушер ва Бандарабbos ҳам ҳокимиya тро ба даст медароранд. Муборизаи қаҳрамононаи табрезиён ва тазоҳуроти ҷонибдорони Конститутсия дар шаҳрҳои дигари Эрон ҳокимият ва қувваҳои шоҳро суст карданд. Ин буд, ки сарбозони ў муқобилати Табрези муҳосирашударо шикаста наметавонистанд.

Аз вазъияти муносиб истифода бурда, империалистони англisis ва рус ба таҷовузи Эрон даст заданд. Англisisҳо дар ҷануби Эрон, дар Бушир, Бандари Аббос ва Линг десант фароварда, анҷуманҳоро пароқанда ва ҳаракати инқилобиро пахш карданд. Ҳукумати подшоҳии Русия бошад, дар пахш кардани шўриш дар Табрез ба шоҳи Эрон дasti ёрӣ дароз кард.

Сарнагун шудани Муҳаммадалишоҳ.
Шўриши Табрез ва ҳаракати зидди шоҳ



Муҳаммадалишоҳ
Кочор

дар қаламрави дигари мамлакат ба Мұхаммадалишоҳи иртичоъпеша зарбаи қатъӣ зад. Моҳи июли соли 1909 дар натичаи лашкаркашии фидоиёни Гелон – аз Шимол, дастаҳои Бахтиёрия – аз Ҷануб ва гирифта шудани Текрон, Мұхаммадалишоҳ сарнагун шуд. Писари хурдсоли Мұхаммадалишоҳ – Аҳмадшоҳ подшоҳ эълон гардида, аз ҳайати феодалҳои озодандеш ва хонҳои Бахтиёрия бо роҳбарии Сипаҳдор Ҳукумати муваққатӣ ташкил дода шуд.

Хонҳои Бахтиёрия ба ҷонибдории аз нав барқарор кардани Конститутсия баромад карда, бо ҳамин роҳ меҳостанд, ки ҳокимияти худро дар Бахтиёрия мустаҳкамтар қунанд. Англисҳо бошанд, меҳостанд, ки дар Эрон ба воситаи хонҳои Бахтиёрия мавқеи худро мустаҳкам ва мавқеи Русияро суст қунанд.

Неруҳои озодандеши буржуазияю феодалӣ ғалабаи ҳалқро ба фоидайи худ истифода бурда, кӯшиш мекарданд, ки ба болоравии минбаъдаи инқилоб роҳ надиҳанд. Бо ҳамин сабаб, соҳти подшоҳӣ ва сулолаи Коҷория даҳлнопазир монданд. Имтиёзҳо ва корхонаҳои хориҷӣ зарар надиданд. Танҳо якчанд нафар иртичоъпешаи дуюмдарача қатл карда шуданду ҳалос. Ба Мұхаммадалишоҳ ба маблаги 100 ҳазор туман нафақаи ҳармоҳаи якумра таъйин гардид.

Моҳи ноябрьи соли 1909 Маҷлиси дуюм даъват карда шуд. Интихобот ба он дар асоси қонуни нави интихоботӣ гузашт. Ин қонун системаи табақавии интихоботро бекор карда, интихоботи дузинагиро муқаррар намуд. Барои иштирок дар интихобот ҳадди ақалли молу мулк муқаррар гардид. Занон аз ҳуқуқи интихоботӣ маҳрум буданд.

Ҳукумати Сипаҳдор Эронро аз буҳрони шадиди иқтисодӣ ва сиёсӣ бароварда натавонист. Бо ҳамин сабаб, он моҳи июли соли 1910 бо ҳукумати Муставфӣ Алмамолик иваз карда шуд.

Ҳукумати Муставфӣ Алмамолик рӯ ба Олмон ва ИМА ва ҳукумати Сипаҳдор бошад, рӯ ба Англия ва Русия оварда буд. Муставфӣ Алмамолик аз ИМА мушовирони молиявиро бо сардории М.Шустер даъват кард. Ин сарвазир ҳам аз

үхдаи вазифаҳои дар наздаш гузашташуда баромада ната-
вонист. Барои ҳамин дар оғози соли 1911 ба истеъло рафт.
Нахуствазири Эрон аз нав Сипаҳдор таъйин гардид. Ӯ боз
ҳамон сиёсати пештараи худро давом дод. Баҳори соли 1911
Эрон аз Англия ба маблағи 1 млн.250 ҳазор ф.-ст вомбарги
нав гирифт. Моҳи майи соли 1911 ба Эрон бо сардории М.
Шустер аз нав мушовирони молиявии ИМА омаданд. Онҳо¹
дар масъалаи молиявии мамлакат аз ҳукумати Эрон вако-
латҳои васеъ гирифтанд. М. Шустер барои ба Эрон ворид-
шавии сармояи ИМА замина тайёр намуд.

Моҳи июли соли 1911 шоҳи собиқ Муҳаммадалишоҳ бо
ҳамроҳии пешвоёни қабилаҳои туркман ва дастаҳои зарха-
риди иборат аз якчанд ҳазор нафар ба тарафи Текрон ҳа-
ракат кард. Тирамоҳи ҳамон сол ўз тарафи қувваҳои мут-
таҳидаи ҳарбии ҳукуматӣ ва фидоиён торумор карда шуд.

САВОЛ ВА СУПОРИШ

1. Ислобот кунед, ки дар нимаи дуюми асри XIX Эрон ба давлати
ниммустамлика табдил ёфтааст. 2. Эрон ба қадом давлатҳои им-
периалистӣ тобеъ шуд? 3. Давлатҳои империалистӣ, пеш аз ҳама,
Англия ва Русия ба Эрон чӣ хел “ёри” мерасониданд? 4. Сабабҳои
инқилоби Эронро муайян кунед. 5. Дар бораи Конститутсия ва
Мачлиси аввали Эрон нақл кунед? 6. Инқилоби Эрон чӣ музaffer-
иятҳо овард? 7. Дар байни нерӯҳои иртиҷоӣ ва демократӣ мубори-
за чӣ тавр сурат гирифта буд? 8. Дар бораи шӯриши солҳои 1908-
1909-и Табрез нақл кунед. 9. Қонунҳои интихоботии Мачлисҳои
аввал ва дуюмро маънидод кунед? 10. Аз мавзӯъ хулоса бароред.

§ 25. ИМПЕРИЯИ ТУРКИЯ

Ба ниммустамлика табдил ёфтани империяи Усмониён.
Ба давраи империализм сабзида расидани ҷаҳони сармоя-
дорӣ рафти ба ниммустамлика табдил ёфтани империяи
Усмониён (Туркия)-ро тезонид. Барои тезу тундшавии му-
боризаи мамлакатҳои абарқудрат барои дар Шарқи Наз-
дик ба таври инҳисорӣ азхуд кардани манбаъҳои зиёдшавии
сармоя низ ба ин сабаб шуд.



Баъди Җангি Крим (солҳои 1853–1856) аз аҳволи вазни иқтисодии Туркия истифода бурда, бонкдорони Аврупо тавонистанд, ки ин мамлакатро ба доми тобеияти молиявии худ дароранд.

Соли 1854 аз 3,3 млн. лираи Туркия, ки бонки Англия ваъда карда буд, хазинаи Усмониён танҳо 2,5 млн. лира гирифт. То соли 1875 чамъи маблағи вомбарги хориции Туркия то ба 242 млн. лира расид, vale Истанбул танҳо 175 миллиони онро истифода бурда тавонисту халос. Маблағи боқимонда дар хазинаи қарздиҳандагон монд. Қарзи хориции Усмониён чунон зиёд буд, ки барои пардохти он қариб нисфи ҳамаи маблағи ҳарсолаи ҳарочоти давлатӣ сарф карда мешуд. Соли 1879 вазъияти молиявии Туркия боз ҳам вазнинтар шуд. Ин дафъа ҳукумат шикасти пурраи молиявии империяи Усмониёнро эълон кард ва аз давлатҳои хориҷӣ мадад пурсид. Соли 1881 дар байни ҳукумати Туркия ва қарздиҳандагон аз ҳисоби намояндагони бонкҳои калонтарини Аврупо “Идораи қарзҳои Оттоман” ташкил дода шуд, ки он аз болои манбаъҳои муҳимтарини даромади давлатии Туркия назорат ҷорӣ намуд. Барои ба хазина интиқол ёфтани маблағ ҳукумати Туркия маҷбур шуд, ки боз ба вомбарг рӯ оварад. Солҳои 1890–1914 маблағи аз ин ҳисоб ҷамъомада

ба 166 млн. лираи түркій расид, ки қисми зиёди он барои пардохти қарзи хорицій ва фоизи он сарф мешуд. Оҳиста-оҳиста сармояи хорицій ба молияи мамлакат назорати пурра муқаррар кард. Баъди кушода шудани Бонки Оттоман (соли 1856) шуъбаҳои маҳаллии бонки фаронсавии қарздиҳии Лион, бонкҳои олмонӣ ва Вена, бонки Салоникаи Фаронсаю Австрия ва Венгрия кушода шуданд. Дар оғози асри XX дар Туркия 15 шуъбаи бонкҳои аврупой фаъолият мекарданд. Туркия бошад, танҳо соли 1888 як бонки миллии кишоварзӣ кушоду ҳалос.

Вобастагии молиявии империяи Ӯсмониёнро мамлакатҳои империалистӣ барои гирифтани иҷораҳои фоиданок истифода мебурданд. Таваҷҷуҳи онҳоро маҳсусан соҳтмони роҳҳои оҳан ба худ ҷалб менамуд. Ҳукуқи соҳтани роҳҳои оҳани Туркияро Англия ҳанӯз дар солҳои 50-ум ба даст дароварда буд, vale муборизаи асосӣ барои иҷораҳои роҳи оҳан дар даҳсолаҳои оҳири асри XIX шиддат гирифт, ҳамон вақте маблағгузории фаъолонаи Олмон ба ҳочагии ҳалқи Туркия сурат гирифт. Ширкатҳои Олмон аввал барои соҳтмони роҳи оҳани Анатолия – аз бандари Измир то Анқаро иҷора гирифтанд. Соҳтмони ин роҳ соли 1892 анҷом ёфт. Соли 1898 ҳукумати султон соҳтмони қитъаи аввали роҳи оҳани Бағдодро ба бонки Олмон супурд. Соҳтмони роҳҳои Туркия босуръат пеш мерафт. Аз соли 1855 то соли 1908 дарозии онҳо ба 4 ҳазор км расид.

Дар баробари роҳҳои оҳан нақлиёти баҳрӣ ва бандарҳои калонтарин низ ба зери назорати инхисории давлатҳои Аврупо дохил шуданд. Онҳо барои истеҳсоли ангиштсанг, қанданиҳои дигари фоиданоқ, истифодаи корхонаҳои коммуналии Истанбул ва Анқара, соҳтмони хатти телеграф ва навъҳои дигари алоқаро иҷора гирифтанд. Ҳамин тарик, империяи Ӯсмониён ба ниммустамлика табдил ёфт.

Конститутсияи соли 1876. Дар оғози солҳои 70-уми асри XIX империяи Ӯсмониён (Туркия) ба марҳалаи бухрони дарозмуддат дохил шуд. Карактӣ дар истеҳсолоти маҳаллӣ афзоиши андозҳо ва зиёдшавии нарху наво нисбат ба сиёсати султон

Абдулазиз (1861-1876) норозигии доираҳои васеи аҳолиро ба вучуд овард. Болоравии ҳаракати миллию озодихоҳии халқҳои Балкан ин бухронро боз ҳам вазнинтар кард, чунки ислоҳот аҳволи халқҳои ин минтақаи империяро беҳтар накард.

Вазъи сиёсии баамаломада барои фаъолияти “Усмониҳои нав” шароит фароҳам меовард. Аз афв истифода бурда, роҳбарони ин ҳаракат дар аввали солҳои 70-ум ба Истанбул баргаштанд. Соли 1872 яке аз роҳбарони “Усмониҳои нав” Нотиқ Камол ба чопи рӯзномаи “Ибрат” шурӯъ кард. Дар ин нашрия мақолаҳое чоп мешуданд, ки ғояҳои озодӣ ва зарурати конститутсияро ташвиқу тарғиб карда, фаъолияти ҳукумати султонро ба зери таъқиби шадид гирифта буданд. Асоси барномаи “Усмониҳои нав” ғояи истиқтоли иқтисодӣ ва сиёсии мамлакат буд. Дар роҳи амалӣ шудани ин ғоя онҳо мутлақияти феодалиро монеаи асосӣ мешумориданд. Аз ин рӯ, талаби асосии сиёсии онҳо ташкил кардани режими шоҳии конститутсионӣ буд. Барои рушди саноат, кишоварзӣ ва тиҷорат онҳо талаб мекарданد, ки системаи уҳдадории коркардадиҳӣ ва зулми маъмурӣ барҳам ва маориф тараққӣ дода шавад. Дар сиёсати ҳориҷӣ “Усмониҳои нав” талаб мекарданд, ки системаи шартномаҳои таслимкорона ва шартномаҳои нобаробар бекор карда шаванд.

Соли 1873 ҳукумати султон “Усмониҳои нав”-ро таъқиб кард. Рӯзномаҳои онҳоро баста, Нотиқ Камол ва роҳбарони дигари ҳаракати озодихоҳӣ-конститутсиониро бадарға кард, лекин ин чораҳои султон пеши роҳи паҳншавии ғояҳои демократиро гирифта натавонистанд.

Дар байни иштирокчиёни ҳаракати “Усмониҳои нав” яке аз арбобони калони давлатӣ Мидҳатпошо низ буд. Аз 9-ум то 11-уми майи соли 1876 дар Истанбул намоиши тезу тунди зидди ҳукумат баргузор гардид, ки ба он ҷонидорони Мидҳатпошо ва рӯҳониён роҳбарӣ мекарданд. Ин намоиш ҳукумати Надимпошоро маҷбур кард, ки ба истеъфо равад. Шӯришчиён шаби 30-уми майи соли 1876 султон Абдулазизро аз ҳокимијат маҳрум карданд. Мидҳатпошо умед дошт, ки ба ҷойи Абдулазиз ба таҳти султонӣ Муроди

V, ки эълони Конститутсия ва ташкили парламентро вайда карда буд, менишинад. Ҳамин тавр ҳам шуд, лекин Муроди V бо сабаби беморӣ вазифаҳои султониро ичро карда натавонист ва дере нагузашта, 31-уми августи соли 1876, аз тахт фуроварда шуд. Ба тахти султонии Туркия бародари ў Абдулҳамиди II (1876–1909) нишаст.

Ин вақт дар Босния ва Ҳерсоговина муборизаи мусаллаҳонаи озодиҳоҳӣ оғоз ёфт. Сербия ва Черногория шӯришгаронро дастгирӣ намуда, бар зидди Туркия ҷанг сар карданд. Баъди он ки Туркия сербҳоро торумор намуд, Русия ба буҳрони Босния ва Ҳерсоговина даҳолат кард. Давлатҳои дигар ҳам барои бо роҳи сиёсӣ ҳал кардани ин буҳрон ҷораҷӯйиҳо карданд. Қарор дода шуд, ки дар Истанбул конфронси намояндагони давлатҳои Аврупо ҷамъ ояд. Вақте маълум гардид, ки барои ҳамоиш лоиҳаи автономияи Босния, Ҳерсоговина ва Булғория тайёр карда шудааст, Мидҳатпоши навакак вазири бузург таъйингардида талаоб кард, ки барои пешгирии даҳолати хориҷӣ бетаъхир Конститутсияи Туркия, ки онро ў бо ҳамроҳии Нотиқ Камол тайёр карда буд, эълон карда шавад. Абдулҳамиди II аз ноилочӣ гузашт кард ва 23-юми декабри соли 1876, дар рӯзи оғози ботантанаи кори конфронс, дар бораи ҷорӣ карда шудани Конститутсия фармони султон қироат карда шуд.

Конститутсияи мазкур ташкил кардани парламенти дупалатагиро дар назар дошт. Он баробарии ҳамаи шаҳрвандонро дар назди қонун, сарфи назар аз дину мазҳаб, даҳлопазирии шаҳс ва моликият, манзил ва андози боадолат, манъи уҳдадории коркардадиҳӣ ва ҷарима, мусодирақунӣ ва озодии шуғл ба тиҷорат, саноат ва кишоварзӣ, озодии матбуот ва мурофиаи ошкорои додгоҳро ботантана эълон кард.

Ба баъзе маҳдудиятҳои худ нигоҳ накарда, Конститутсия соли 1876-и Туркия дар таърихи ин давлат падидай пешқадам буд. Эълони озодиҳои демократӣ ва ташкили парламент ба соҳти феодалию мутлақият зарбаи ҷиддӣ зад. Моҳи марта соли 1877 конфронси Истанбул бе ягон натиҷа кори худро

қать намуд. Султон Мидҳатпошоро бадарға кард. Баъди ин “Усмониҳои нав”-и дигар низ таъқиб карда шуданд.

Абдулҳамид чонибдорони Мидҳатпошоро торумор карда бошад, ҳам ба бекор кардани Конститутсия чуръат накард. Моҳи марта соли 1877 ҷаласаи аввали парламент күшода шуд. Он аз 119 вакил – 71 мусалмон ва 49 гайри-мусалмон иборат буд. Азбаски парламент гапдаро набуд, Абдулҳамид онро пароканда кард ва тирамоҳи соли 1877 интихоботи нави парламентро доир кард. Моҳи феврали соли 1878, баъди дар ҷанги зидди Русия шикаст ҳӯрдани Туркия, султон фаъолияти парламенти навро ба муҳлати номуайян манъ кард. Дар амал ин кирдори Абдулҳамид маънои манъи Конститутсияи соли 1876-ро дошт.

Баъди пароканда кардани парламент ва торумори “Усмониҳои нав”, султон Абдулҳамид дар империя режими мутлақияти истибдодро ташкил намуд. Дар давраи ҳукмронии ин султон Туркия аз нав ба ақиб, яъне ба сўйи тартиботи феодалий баргашт.

Инқилоби соли 1908-и ҷавонтуркҳо. Иштирокчиёни Конгресси Париж оғози тазохуроти инқилобиро ба 33-солагии ба таҳти султонӣ нишастани Абдулҳамид мувофиқ кунонданд, vale Ҷафар Ҳамид муроҷаи ҳуқумати султони Туркия нақшай ислоҳотро пешниҳод намуданд. Ин нақшаба Македония даровардани артиши 10-12 ҳазорнафараи мамлакатҳои империалистиро низ дар назар дошт. Мақсади ин нақшаба аз Туркия чудо кардани Македония ва дар он ҷо барҳам додани маркази асосии ҷавонтуркҳо буд. Барои ҳамин, Кумитаи “Иттиҳод ва тараққӣ”-и ҷавонтуркҳо, ки қароргоҳаш дар Салоника буд, маҷбур шуд, ки дар бораи оғози бетаъхири шӯриш қарор қабул кунад.

Дар санаи 3-юми иули соли 1908 коменданти гарнизони шаҳрчай Македонии Ресна афсари ҷавон Аҳмад Ниёзбей дастай инқилобии иборат аз 200 нафаараро ташкил намуда, бар зидди режими султон байраки муборизаро баланд бардошт. Ташаббуси ўро созмонҳои дигари ҷавонтуркҳо дастгирӣ карданд. Дере нагузашта, гарнizonҳои дар Салоника, Монастир, Скопр ва шаҳрчайҳои дигари қалон мустақарбуда ҳам ба тарафи шӯришчиён гузаштанд ва дар як муддати кӯтоҳ қисми зиёди мулкҳои мустамликовии аврупоии Туркияро ҳаракати инқилобӣ фаро гирифт. Аҳмад Ниёзбайро дастаҳои партизанини дар Македония ва Албания амалқунанда ва аҳолии маҳаллӣ дастгирӣ карданд. 23-юми июл Кумитаи “Иттиҳод ва таракқӣ” ба султон талаби қатъӣ пешниҳод кард, ки ўз нав ҷорӣ шудани Конститутсияро эълон кунад, вагарна тавассути артиши инқилобӣ ба Истанбул лашкар мекашад. Вақте маълум гардид, ки шӯришгаронро ҷузъу томҳои дар наздикии Истанбул, Измир, Афъон ва Қарахисорбуда ва ҳайати шахсии флоти ҳарбӣ дастгирӣ мекунад, Абдулҳамид маҷбур шуд, ки шаби 24-уми июл аз нав барқарор карда шудани Конститутсия ва интихобот ба парламентро эълон кунад. Бо шунидан



Намоиш дар Истанбул (моҳи иули соли 1908)

Инқилоби ҷавонтуркҳо бе хун ғалаба кард. Вале онҳо бар хилоғи қарорҳои Конгресси Париж Абдулҳамидро аз

ни ин ҳабар дар шаҳрҳои қалонтарини империя нағоишҳои серодами муҳташам баргузор гардиданд. Рӯҳияи инқилобии ҳалқ султонро ба гузашткуниҳои нав маҷбур соҳт. Ўз афви иштирокчиёни ҳаракати инқилобиро эълон кард, ки он 40 ҳазор нафар маҳбусони сиёсӣ ва муҳочирони иҷбориро дарбар гирифт. Сензура бекор карда шуд. Рӯзномаҳои маҳфӣ ба фаъолияти ошкоро шурӯъ намуданд.

тахти султонӣ нафароварданд. Ба ҳайати ҳукумати ў дохил ҳам нашуданд.

Лекин аз вазъияти муносиби сиёсӣ истифода бурда, кумитаи “Иттиҳод ва тараққӣ” дар палатаи вакilon барои ҳуд аксариятро таъмин намуд. Раиси палата намояндаи ҷавонтуркҳо Аҳмад Ризобей интиҳоб гардид, вале дере нагузаш-та, таъсири ҷавонтуркҳо дар артиш суст шуд. Файр аз артиши 3-юми дар Македония мустақарбуда, ягон қисми ҳарбӣ онҳоро дастгирӣ намекард. Дар масъалаҳои гуногун дар байнҳо ҳуди ҷавонтуркҳо чудоӣ ба амал омад. Бо ҳамин сабаб, то моҳи апрели соли 1909 парламенти Туркия ягон қарор ва ё қонуни чашмрасро қабул карда натавонист. Ин бошад, ба пастшавии обрӯй ва эътибори он сабаб шуд. Ин ҳолати парламент базаи иҷтимоии ҷавонтуркҳо зониф гардонид. Дар сиёсати хориҷии Туркия низ нокомиҳо мушиҳид шуданд. Султон ҳамаи ин камбудиҳоро ба гарданӣ ҷавонтуркҳо бор карда, ба ҳуҷум гузашт. 13-уми апрели соли 1909 бо ризояти Абдулҳамиди II ва бо дастгирии рӯҳниёну сарварони Ҳизби Аҳорор бар зидди ҳукумат ва парламент ошӯби қисмҳои гарнizoni Истанбул доир гардид. Ҳарбиён талаб карданд, ки палатаи қонунгузорро барҳам дода, шариат ва ҳокимијати султон аз нав барқарор карда шавад. Аз ҳамин лаҳза дар пойтаҳт таъқиботи ҷавонтуркҳо ва ҷонидорони онҳо оғоз ёфт.

Дар як муддати кӯтоҳ Абдулҳамиди II соҳти мутлақро аз нав барқарор кард, вале ҷавонтуркҳо тавонистанд, ки исёни аксулинқилобиро зуд пахш кунанд. Бо ёрии қисмҳои артиши 3-юм ва дастаҳои мусаллаҳи инқилобӣ, ки дар “артиши амал” муттаҳид шуда буданд, 26-уми апрел назорати ҳудро дар пойтаҳт аз нав барқарор намуданд. Рӯзи дигар парламент қарор қабул кард, ки султон Абдулҳамиди II аз таҳту тоҷ ва мартабаи халифаи Туркия маҳрум карда шавад. Ба таҳти султони Туркия Маҳмади V Рашид (1909–1918)-и беирода нишонда шуд. Ба ҳайати ҳукумати нав якчанд арбоби ҷавонтуркҳо низ дохил шуданд. Файр аз ин, ҷавонтуркҳо мансабҳои губернаторҳо, сафирон, вазифаҳои зиёдро дар

артиш ва дарбор ишгол намуданд. Кумитай “Иттиҳод ва тараққӣ” дар идораи мамлакат мақоми ҳалкунанда дошт.

Ҳамин тариқ, дар Туркия ҳокимият ба дасти ҷавонтуркҳо мегузарад. Онҳо дар сиёсати дохилӣ дар мамлакат ҷорӣ намудани арзишҳои демократӣ ва дар сиёсати хориҷӣ барои аз тобеияти давлатҳои хориҷӣ баромадани Туркияро барномаи амалиёт интиҳоб намуданд. Натиҷаи фаъолияти онҳо буд, ки Туркия ба роҳи аврупоии тараққиёт дохил гардид, ҳарчанд ҷавонтуркҳо дар идораи давлат, яъне демократикунони ҷомеа бо қатъият амал намекарданд. Аз ин рӯ, дар байни ҳалқ обрӯйи онҳо паст мешуд, ки инро рақибони сиёсиашон истифода мебурданд. Ба ҳар ҳол, инқилоби ҷавонтуркҳо пешқадам буд. Он Туркияро ба давраи нави таъриҳӣ ворид соҳт.

Панисломия ва пантуркия. Ҷангиги триполитаний ва ҷангҳои балканӣ таҳайюлоти ҷавонтуркҳоро низ шикаст дод ва онҳо маҷбур шуданд, ки дар масъалаи миллӣ сиёсати ҳудро аз нав дида бароянд. Барҳамхӯрии ҳукмронии туркҳо дар Балкан ба муборизаи миллию озодихоҳии ҳалқҳое, ки ҳанӯз дар ҳайати ин империя буданд, таъсир расонид ва маҳсусан ба ҳалқҳои араб. Ҷавонтуркҳо дар чунин шароит барои дар ягонагӣ нигоҳ доштани империя ба мақоми дини ислом диққати калон медоданд. Барои ҳамин, онҳо ғояи панисломии Абдулҳамидро фаъолона тарғиб мекарданд.

Асоси дигари идеологии сиёсати миллии ҷавонтуркҳо пантуркия буд. Ин ғоя дар асоси миллатгарои ҷавони туркӣ тавлид ёфтааст. Яке аз асосгузорон ва ифодакунандагони асосии ин ғоя файласуф Зиё Гиёкалп (1876–1924) буд. Бар хилофи панисломия ӯ зарурати тақсимоти ҳокимиятро ба дунявӣ ва рӯҳонӣ ва дар асоси тамаддуни аврупой тараққӣ додани миллати туркро асоснок кард. Ӯ мегуфт, ки яке аз ҷораҳои асосии дар ин роҳ ба муваффақият ноил шудан, дар як давлат мутахҳид кардани туркзабонҳо мебошад. Ин ғояҳо маҳсусан, дар байни ҷавонтуркҳо обрӯйи баланд пайдо намуданд. Қисми нисбатан миллатгароёни намояндагони онҳо ғояҳои Гиёкалпро ривоҷ дода, ба таълимоти пантуркӣ табдил доданд. Ин ҷавонтуркҳо талаб мекарданд, ки ҳамаи

туркзабонҳо таҳти ҳокимиияти султони Туркия муттаҳид карда шаванд ва бо роҳи зўрӣ турк қунонидани ақаллиятҳои миллӣ ва бо ҳамин роҳ нест кардани онҳоро даъват менамуданд.

САВОЛ ВА СУПОРИШ

1. Кадом чанг аҳволи иқтисодии Туркияро вазнин кард?
2. Дар бораи ба иқтисоди Туркия ворид шудани сармояи хориҷӣ далелҳо биёред?
3. Мохияти Конституцияи соли 1876-и Туркияро баён кунед.
4. Дар бораи ташкилёбӣ ва фаъолияти созмони “Иттиҳод ва таракқӣ” нақл кунед?
5. Ҷавонтуркҳо киҳо буданд ва чӣ меҳостанд?
6. Дар бораи инқилоби соли 1908-и ҷавонтуркҳо нақл кунед.
7. Дар бораи аҳаммияти инқилоби ҷавонтуркҳо чиҳо гуфта метавонед?
8. Парокандашавии империяи Ӯсмониён чӣ тавр сурат гирифт?
9. Дар бораи панисломия ва пантуркия маълумот дихед.
10. Аз мавзӯй хулоса бароред.

§ 26-27. МАМЛАКАТҲОИ АРАБ

Дар оғози нимаи аспи XIX аксари давлатҳои араб мисли пештара мустамликаи империяи Ӯсмониён буданд. Дар баробари ин, як қатор мамлакатҳои Аврупо барои ба даст даровардани мустамликаҳои арабии Туркия мубориза мебурданд. Вазъи асримиёнагӣ ба давлатҳои араб имкон на медод, ки ба муқобили таҷовузи хориҷӣ истодагарӣ карда тавонанд.



Азбаски дар ин давра империяи Усмониён ба буҳрони шадиди феодалий гирифтор шуда буд, ба дастдарозкунии мамлакатҳои империалистӣ мӯқовимат карда наметавонист. Барои ҳамин, баъди мӯқовимати на чандон зиёде маҷбур мешуд, ки мулкҳои арабии худро паси ҳам ба онҳо voguzor кунад.

Ба мамлакатҳои араб воридшавии сармояи мамлакатҳои абарқудрати Аврупо кайҳо сурат гирифта буд. Дар нимаи дуюми асри XIX– аввали асри XX бошад, ба ниммустамлика ва ё мустамликаи давлатҳои империалистӣ табдил ёфта ни ин мамлакатҳо анҷом мейбад.

МИСР

Мисрро истило кардани Англия. Дар ҷанги якуми (солҳои 1831–1833) зидди Туркия ҳарчанд Муҳаммад Алӣ ғалаба карда, истиқлолияти мамлакат ва ҷандин мулки арабии Туркияро ба даст дароварда бошад, ҳам, дар Ҷанги дуюми (солҳои 1839–1841) мамлакатҳои Аврупо, бо сардории Англия, аз ҷониби Туркия ба ҷанг даромада, ба он шикаст доданд. Дар натиҷаи ин Муҳаммад Алӣ аз тамоми мулкҳои забткардааш маҳрум шуд. Баъди ин ҷанг, тобеияти Миср ба Туркия бо ном вучуд дошт.

Соли 1849 баъди вафоти Муҳаммад Алӣ набераи ў Аббоси I (1849–1854) ба сари қудрат меояд. Ҳокими (хидеви) нав садоқати худро ба империяи Туркия иброз дошта, соли 1851 барои соҳтмони роҳи оҳани Қоҳира–Искандария ба англисҳо иҷозатнома дод, ки ин дар Миср иҷораи аввалини хориҷиён буд.

Баъди шикасти ҳарбии соли 1840, хидеви Миср маҷbur шуд, ки ба мамлакатҳои Аврупо доимо гузашт кунад. Гузашткунихои Мисрро мамлакатҳои Аврупо акнун тавасути дипломатия ба даст медароварданд. Ин кор ба уҳдан консулҳо voguzor карда шуда буд. Бехуда нест, ки таърихи давраи солҳои 1841–1876-и Мисрро “давраи консул” меномиданд.

Дар давраи ҳукмронии Саид (солҳои 1854–1863) ва Исмоил (солҳои 1863–1879) вазъи мустамликаии Миср тағиیر наёфт. Барои ба асорат гирифтор кардани Миср соҳтмони Канали Суэтс мақоми муҳим дошт. Соли 1854 соҳибкори фаронсавӣ Фердианд Лесспес барои соҳтмони канал ва истифодаи он аз хидеви Миср барои ичора иҷозатнома гирифт. Дар санаи 17-уми ноябр соли 1869 Канали Суэтс ба истифода дода шуд. Ҳарчанд вазни асосии молиявию кории соҳтмони канал ба дӯши Миср афтода буд, лекин аз он бештар аврупоиҳо фоида диданд. Танҳо 15 дарсади даромади Канали Суэтс ба ҳазинаи Миср медаромаду ҳалос. Аз сабаби вазнинии аҳволи молиявии мамлакат, Исмоил маҷбур шуд, ки ҳамон 44 дарсади ҳиссаи Мисро бо нархи ниҳоят арzon ба ширкати Англия фурӯшад. Баъди ин, Миср аз истифодаи Канали Суэтс ягон тин ҳам даромад намегирифт, яъне он пурра аз хориҷиён шуд.

Канали Суэтс. Иншооти қалони гидротехникии асри XIX.

Солҳои 1859–1869 соҳта шудааст. Тамоми кор дастӣ иҷро мешуд. Ҳангоми соҳтмон қариб 120 ҳазор кас ҳалок шудааст. Аввал 53 дарсади саҳмияҳои ширкати канал ба Фаронса, 44 дарсади он ба Миср тааллуқ доштанд. Соли 1875 Миср онҳоро ҳам ба Англия фурӯхт.

Соли 1876 вобастагии Миср ба давлатҳои хориҷӣ ба марҳалаи нави худ дохил мешавад. Давлатҳои Аврупо ба корҳои дохилии Миср рӯйирост даҳолат мекарданд. Миср аз ноилоҷӣ аз давлатҳои хориҷӣ пули зиёд қарз мегирифт ва онро сари вакт пардохта наметавонист. Барои ҳамин, бо талаби қарзиҳондагони хориҷӣ, 2-юми майи соли 1876 Исмоил маҷбур шуд, ки ба қонун дар бораи ташкили Ҳазинаи ошкорои қарзи Миср имзо гузорад. Баъди ин, фаъолияти молиявии Миср пурра ба ихтиёри мамлакатҳои абарқудрати Аврупо гузашт, чунки ба ҳайати ин комиссия намояндагони қарзиҳондагон дохил шуданд. Махз бо ҳамин сабаб, моҳи августи соли 1878 кабинети вазирони Миср ба истеъло рафта, кабинети нави вазирон ташкил

гардид, ки ба он Нубарпошо ном армании ба бонкҳои хориҷӣ алоқадор роҳбарӣ кард. Вазири корҳои дохилӣ шахси иртиҷоъпеша Риёзпошои хизматгари вафодори англисҳо, Риверс Вилсон – (муовини Фердинанд), вазири молия, наਮояндаи Фаронса – вазири корҳои ҷамъиятӣ, наმояндаи Австрия – нозири кул ва наມояндаи Италия – рафиқи вазир таъйин карда шуданд. Ҳуди ҳамин далелҳо шаҳодати онанд, ки Миср тобеи хориҷиён шудааст.

Ҳаракати миллию озодихоҳии ҳалқи Миср. Ба молияи Миср назорати аврупоиҳоро ҷорӣ намудан, зада гирифтани мансабҳои муҳимтарини давлатӣ нисбати хориҷиён, аз ҷумла, дар артиши Миср оппозитсияи ҷиддиеро ба вучуд овард.

Моҳи майи соли 1880 гурӯҳи афсарон бо роҳбарии Аҳмад Арабӣ (минбаъд ўро Аҳмад Арабпошо ном мебарем) ба номи вазири ҳарбӣ бо эътиrozномае муроҷиат карданд. Ҳарчанд вазорати ҳарбӣ шикояти ин гурӯҳро дуруст ҳисобид, лекин бо вучуди ин, таъқиботи афсарони шикояткарда оғоз ёфт. Моҳи январи соли 1881 Аҳмад Арабпошо ва гурӯҳи ўз нав, ин дафъа бо талабнома, ба Шӯрои вазирон муроҷиат карданд. Дар он истеъфои вазири ҳарбӣ ва тағтиши ҷиддии тартиби ба афсарон додани рутбаи ҳарбӣ талаб карда мешуд. Ҳукумат қарор кард, ки Аҳмад Арабпошо ва ҷонибдорони ўро бо роҳи фиреб ба дом афтонда, ба додгоҳи ҳарбӣ дихад, вале полкҳои Қоҳира биноеро, ки Арабпошо ва ҳамсафони ўз дар он ҷо боздошт шуда буданд, муҳосира намуда, дастгиршудагонро озод карданд. Баъд полкҳои шӯришбардошта ба қасри ҳоким рафта, аз нав истеъфои вазири ҳарбиро тақозо карданд. Шӯришгарон ба ҳалқ ҳам муроҷиат карданд, ки онҳо чӣ меҳоҳанд.

Вазири ҳарбӣ аз вазифааш сабукдӯш карда шуда, ба ҷойи ў Махмуд Самеъ Албарӯдӣ таъйин гардид. Дар зери роҳбарии Арабпошо барои тағтиши тартиби дар артиш додани рутбаҳои ҳарбӣ комиссияи маҳсус ташкил карда шуд. Бо ин роҳ ҳидев Тавфиқ хост, ки шӯришгаронро фиреб дихад.

Ин вақт Арабпошо бо роҳбарони зиёди сиёсӣ ва наມояндағони зиёйёни миллӣ вомехӯрад. Дар ин воҳӯриҳо

масъалаи истиқолияти Миср ҳам баррасй шуд. Ҳарчанд ҳукумат барои бо роҳи осоишта барҳам додани муноқиша чораҳо меандешид (масалан, ба афсарон сари вақт моҳона ва рутбаҳоро боадолатона медод), бо вучуди ин, бо маслиҳати мушовирони аврупой қарор карда шуд, ки ба ҳар роҳе бошад, аз Арабпошо халос шавад. Барои ҳамин, фармон дода шуд, ки полкҳои исёнгар аз пойтахт ба ҷойи дурттар – ба Искандария ва Диаметта равон карда шаванд. Вазири ҳарбӣ иҷрои ин қарорро рад намуд. Барои саркашӣ ҳокими Миср ўро аз вазифа сабуқдӯш карда, ба ҷойи ў шахси иртиҷоиеро вазири ҳарбӣ таъйин намуд.

Моҳи сентябри ҳамон сол аз нав фармон дода шуд, ки полкҳои исёнгар ба ҷойи муайяншуда раванд, вале Арабпошо ба ин фармон итоат накард. Полкҳои гарнizonи Қоҳира боз ба сӯйи қасри хидев раҳсипор шуданд. Ин дафъа Арабпошо талаб кард, ки ҳукумати иртиҷоӣ ба истеъло равад ва дар мамлакат Конститутсия ҷорӣ намуда, парламент даъват карда шавад. Зиёд кардани артиш низ ба рӯйихати талабҳои шӯришгарон доҳил буд. Хидев ин талабҳоро қабул кард, чунки илочи дигар надошт.

Табаддулоти Арабпошо ба аврупоиҳо маъқул нашуд. Барои ҳамин роҳҳои гуногунро ба кор мебурданд, то ки Миср аз тобеияти онҳо халос нашавад, аз он ҷумла, ба роҳи ҳарбӣ низ.

Дар ҷанги зидди Англия ба қувваҳои мусаллаҳи Миср Арабпошшо сарварӣ мекард. Соли 1882, баъди муҳори-баҳои шадид, англисҳо аввал Искандарияву Канали Суэтс ва баъд шаҳри Қоҳираро ба даст дароварданд. Баъди ин хидеви Миср Тавфиқи ҷонибдори Англия, ки ба Искандария фирор карда буд, аз нав ба Қоҳира баргашта, Арабпошро аз вазифааш сабуқдӯш кард. Арабпошшо ба англисҳо таслим шуд. Ҳукуматдорон ва англисҳо таъқиботи иштирокчиёни ҳаракати озодиҳоҳиро сар карданд. Арабпошо ва ҳамсафони наздики ўро додгоҳи Англияи Миср ба қатл ҳукм кард. Баъд ҳукми қатли Арабпошо, ў ба бадарғаи якумра ба Сейлон иваз карда шуд. Ватандӯстони зиёде ба хоҷири кишвар фирор карданд. Англисҳо ба Миср ба маблағи

9 млн. ф-ст. товони чанг бор карданد. Баъди шикасти Арабпошо, Миср дар амал ба мустамликаи Англия табдил ёфт, ҳарчанд ҳуқуқи байналмилалии он мисли пештара монд, яъне Миср мустамликаи империяи Туркия буд.

ВАЗЪИ СИЁСИЮ ИҚТИСОДИИ СУРИЯ, ЛУБНОН, ФАЛАСТИН ВА ИРОҚ

Дар нимаи дуюми асри XIX-то солҳои 90-ум дар иқти-
садиёти Сурия, Лубнон ва Фаластина сармояи хориҷӣ,
алалхусус сармояи Фаронса, мавқеи ҳукмронро ишғол ме-
кард. Давлатҳои империалистӣ муттасил ин музофотҳои
империяи Усмониёнро ба манбаи ашёи хоми кишоварзии
саноатӣ, соҳаи маблағгузорӣ ва бозори фурӯши молҳои
худ табдил медоданд. Сурия ва Лубнон маҳсулоти мевагӣ,
қанди найшакар, зағирпоя, тамоку, пахта ва барои саноати
боғандагии Англия ва Фаронса қалобаи абрешим истех-
сол мекарданд.

Системаи бонкии ин давлатҳо низ аз тарафи сармояи хо-
риҷӣ назорат карда мешуд. Дар Сурия, Лубнон ва Фаластина
шӯъбаҳои сершумори бонки Оттомон ва бонкҳои Англия ва
Олмон кор карда, даромади қалон мегирифтанд, аз ҷумла,
бонки Англия – Фаластина, бонки тиҷоратии Фаластина, бон-
ки Салоника, бонки қарзиҳии Лион, бонки олмонии Шарқ,
бонки фаластини Олмон. Корҳои марбут ба сугурта аз та-
рафи австриягиҳо назорат карда мешуданд. Ширкатҳои хо-
риҷӣ киштигардии баҳрии ин давлатҳоро низ ба даст даро-
варда буданд.

Зулми шадиди Туркияи султонӣ ва асорати хориҷӣ ба
он оварда расонд, ки Сурия, Лубнон ва Фаластина ягон хел
саноати пешқадам надоштанд. Устохонаҳои мавҷудаи хурд,
асосан, ба коркарди аввалияи ашёи хоми кишоварзӣ машгул
буданд.

Дар ноҳияи аз ҷиҳати стратегӣ мухимми Фаластина, ки
ба мавзеи Канали Суэтс ҳамҷавор буд, манфиатҳои мамла-
катҳои пуриқтидори империалистӣ бо ҳам барҳӯрда буданд.
Ҳар яки онҳо кӯшиш мекарданд, ки вазъи фарқи динии

маҳалро дар ин ноҳия барои мустаҳкам кардани мавқеи худ истифода баранд. Файр аз ин, ширкатҳои гуногуни хориҷӣ ва мақомоти молиявии сионистӣ ба харидани заминҳои помешикҳо ва кишоварзони араб шурӯъ карда буданд. Дар охирҳои асри XIX бошишгоҳҳои зиёди муҳочирони яхудии олмонӣ соҳта шуданд. Ин кор мустамликагардонии сионистӣ ва олмонии заминҳои Фаластин буд. Марказҳои муҳочирони мустамликачиёни олмонӣ дар Фаластин ҳамчун роҳи муҳимми дар ин минтақа паҳн кардани таъсири Олмон истифода бурда мешуданд.

Дар чоряки охири асри XIX ва оғози асри XX дар Ироқ воридшавии ширкатҳои инҳисории хориҷӣ сурат мегирад. Нақлиёти баҳру дарёгардӣ, кори бонкӣ, тичорати хориҷӣ ва саноати коркарди аввалияни ашёи хом ба зери назорати сармояи англисӣ медаромаданд. Киштигардии дарё тавасути Даҷла ва Фурӯт ва Шатт-ул Арабро аз соли 1861 ширкати англисии Линч ба даст даровард. Он соли оянда алоқаи баҳрии байни Ҳиндустон ва бандарҳои халичи Форсро барқарор кард. Дар солҳои 90-ум дар ин мамлакат наздики 10 ширкати нақлиёти хориҷӣ фаъолият дошт. Дар оғози асри XX ширкати англисӣ киштигардиро дар Даҷла пурра инҳисори худ кард. Англисҳо дар Ироқ ҳатти телеграф ҳам соҳтанд. Дар асоси сармояи англисӣ дар Бағдод ва Басра шуъбаҳои бонки Оттомон кушода шуданд.

Англисҳо дар Ироқ ҳӯҷаини ягона набуданд. Ба онҳо лозим меомад, ки барои манфиатҳои худ бар зидди сармоядорони Фаронса, Белгия ва Италия мубориза баранд, vale дар ин мубориза рақиби асосии англисҳо империализми Олмон буд. Юнкерҳо ва сармоядорони немис нақшай мустамликагардонии музофотҳои осиёии империяи Ӯсмониёнро мекашиданд ва орзу доштанд, ки Ироқро ба макони ғалла ва киштзорҳои пахтакории худ табдил диханд.

Ба доираи тичорати ҷаҳонӣ кашида шудани Ироқ ва афзоиши содироти маҳсулоти кишоварзӣ истеҳсолоти кишоварзии онро то як дараҷа ба пеш ҳаракат доданд, vale Ироқ мисли пештара мамлакати кишоварзии дорои

техникаи ақибмонда ва усулҳои каммахсули хочагидорӣ монд. То оғози Ҷанги Якуми Ҷаҳонӣ ин давлат ниммустамликаи империализми англис шуд.

МАМЛАКАТҲОИ НИМҶАЗИРАИ АРАБИСТОН

Дар охирҳои асри XIX – аввали асри XX барои дар Арабистон ҳукмрон шудан, Туркия ва Англия дар байни худ мубориза мебурданд. Империяи Усмониён бошад, Яманро истило карда, дар Ҳичоз гарнizonҳояшонро мустаҳкам намуд. Солҳои 1900–1908 дар ин ҷо роҳи оҳане соҳта шуд, ки Мадинаро бо Димишқ пайваст. Ин роҳ дар шимолу шарқии Арабистон воситаи асосии робитай гарнizonҳои туркӣ гардид.

Англия соли 1871 ба шайхҳои нимҷазираи Қатар пуштибонӣ (протектор)-и худро эълон кард. Ҷавобан ба ин, Мидҳатпошо, ки ин вақт губернатори Ироқ буд, артиши туркияро ба Қатар, Алхоса ва Қувайт равон кард. Ин вилоятҳо, ки қад-қади соҳилҳои халичи Форс воқеъ буданд, округи нави империяи Усмониён – санҷаки Начдро ташкил намуданд. Ба номи давлати Ваҳҳобиён рост омадани номи ин санҷак шаҳодати он аст, ки Туркия меҳост навоҳии дохилии Арабистонро ба мулкҳои худ ҳамроҳ кунад. Соли 1872 туркҳо ба Яман экспедитсия ҳарбӣ ташкил намуда, онро ба яке аз вилоятҳои империяи Усмониён табдил доданд.

Солҳои 80-ум Англия кӯшиш мекард, ки мавқеи худро дар ҷануби Арабистон ҳам мустаҳкам кунад. Ба вай муюссар гардид, ки сultonу шайхҳои Ҳадрамаутро паси ҳам мачбур созад, ки пуштибонии англисҳоро қабул кунанд. Дар миёнаҳои солҳои 90-ум англисҳо ҷазираи Сокотораро забт намуданд, инчунин, дар халичи Форс минтақаи зери таъсири худро васеъ карданд. Соли 1873 онҳо ба сultonҳо ва шайхҳои Уммон шартномаҳои нави асоратоварро бор карда, соли 1880 бошад, бо шайхи Баҳрайн қарордод ба имзо расониданд. Ин қарордод бар зидди даъвои Туркияи Усмониён ва Эрон ба Баҳрайн буд. Созишномаи мазкур Баҳрайнро пурра ба Англия тобеъ кард.

Солҳои 90-уми асри XIX – аввали асри XX барои забти давлатҳои нимҷазираи Арабистон дар байни Туркия, Англия, Фаронса, Олмон ва Русия рақобат аз нав қувват мегирад. Аз ин рақобат бештар Англия фоида дид.

СУДОНРО ИСТИЛО КАРДАНИ АНГЛИЯ

Ба Судон сар даровардани тоҷирони аврупой ба солҳои 30-юми асри XIX рост меояд. Онҳо ба ин ҷо молҳои санатии англисӣ оварда мефурӯхтанд ва аз ин ҷо ғуломонро ҳарида, дар киштиҳо бор карда, барои фурӯхтан тавассути Нил аз Хартум ба Қоҳира мефиристоданд. Соли 1857 ҳукумати Миср ғуломфурӯширо мамнӯъ эълон кард, аммо ғуломфурӯшон роҳи гайриқонуни ғуломфурӯширо ёфта, ин машгулияти тиҷоратии худро давом медоданд. Вале аз охирҳои солҳои 60-ум муносибати Англия нисбат ба Судон тағиیر ёфт. Он аз тиҷорат ба забти ин давлат гузашт. Акун ғуломҷаллобони аврупой ба даромад аз ғуломфурӯшӣ қонеъ нашуда, меҳостанд, ки Судонро пурра забт қунанд. Захираҳои ашёи хоми ин мамлакат, имконияти ғорат кардани аҳолии он, аз ҳама муҳиммаш аҳаммияти стратегии Судон Англияро ба оғоз намудани ин кор ҳавасманд менаҷуд. Судон дар ҳавзаи дарёи Нил ва дар сари роҳи Африқои Марказӣ воеъ буд. Инчунин, болооби дарёи Нилро ишғол карда, Англия ба Миср фишор оварда метавонист.

Соли 1869 Англия дар зери парчами Миср ба Судон экспедитсияи ҳарбӣ ташкил намуд. Роҳбари экспедитсияи англис Бейкер губернатори вилоятҳои забткардашуда таъйин гардид. Ин вилоятҳо якҷоя Экватория ном гирифтанд. Соли 1874 полковники англис Гордон Бейкерро дар ин вазифа иваз намуд. Ин шаҳс иштирокчии пахш кардани шӯриши Тайпинҳо буд. Ба Гордон мұяссар гардид, ки заминҳои зиёдро аз сарчашмаи Нил сар карда, то кӯли Виктория забт намуда, инчунин, пуштибонии Англияро бар шоҳигарии Уганда мұқаррар намояд. Вақте соли 1877 мамлакатҳои Аврупо Мисрро ба зери назорати молиявии худ дароварданд, Гордон генерал-губернатори тамоми Судон таъйин

карда мешавад. Афсарҳои ситоди ў низ губернатори музофотҳои гуногуни Судон таъин гардиданд. Баъди истилои Судон горати ҳаматарафаи ин давлат оғоз ёфт. Дар натиҷа, аз сиёсати мустамликадорон норозигии аҳолии маҳаллӣ рӯз то рӯз афзуда, ба шӯриш мубаддал гардид. Соли 1879 Гордон шӯришҳои дар вилоятҳои Баҳр, Алгазал ва Дарфур баамаломадаро пахш карда, баъд Судонро тарқ кард. Ба чойи ў генерал-губернатори Судон шаҳси мисрие таъин гардид, вале дар музофотҳои Судон мисли пештара аврупоиён губернатор буданд. Соли 1881 тамоми Судонро шӯриш фаро гирифт. Ба ҳаракати озодиҳоҳии зиддианглий ва золимони маҳаллӣ Муҳаммад Аҳмад ном дарвеше, ки тирамоҳи соли 1881 худро Маҳдӣ номида буд, роҳбарӣ мекард. Ў мардумро бар зидди ҳориҷиён ва кофирон (ҳокимияти хидевро кофири меномид) ба ҷиҳод даъват намуд.

Қароргоҳи Маҳдӣ аввал дар яке аз ҷазираҳои Нил – ҷанубтари Хартум воқеъ буд. Аз ин ҷо ў ба воситаи воизон таълимоти худро ба тамоми гӯшаю канори мамлакат пахн менамуд. Барои дар марҳалаи тавлид пахш кардани ин ҳаракат, охирҳои соли 1881, ҳокимони Хартум ба он ҷо дастаи ҷазодиҳондаи худро фиристоданд. Ин даста аз тарафи ҷонибдорони Муҳаммад Аҳмад пурра торумор карда шуд. Баъди ин Муҳаммад Аҳмад қароргоҳи худро ба ҷанубу шарқии мамлакат кӯчонд. Аз ин ҷо ва аз ҷойҳои дигари мамлакат даҳҳо ҳазор қишоварзон ва кӯчманҷӣ омада, ба дастаҳои фидоиёни Маҳдӣ доҳил мешуданд. Онҳо дастаҳои ба муқобилашон равонкардаро торумор мекарданд. То оғози соли 1883 онҳо Кордофанро озод карда, охирҳои соли 1883 артиши хидевро, ки ба он генерали англisis Ҳикс роҳбарӣ мекард, торумор ва вилояти Дарфурро пурра ишғол карда, баъд дар соҳилҳои баҳри Сурх ҷанги партизаниро вусъат доданд.

Дар ин шароит Англия дар Судон усули забтқунии худро тағиیر дод. Оғози соли 1884 Гордон аз нав ба Хартум, ин дафъа ба ҳайси генерал-губернатор ва намояндай расмии ҳукумати Британия омад. Ба вай супориш дода шуда буд, ки

чудошавии Судонро аз Миср эълон карда, артиши хидевро аз Судон барорад ва ҳукумати пурқувватеро ташкил намуда, баъд ба феодалҳои маҳаллӣ такя карда, шӯриши Маҳдиро пахш кунад. Мувофики нақша, Гордон мебоист султонҳоро, ки то аз тарафи Муҳаммад Алӣ забт кардани Судон дар ин мамлакат ҳукмронӣ мекарданд, аз нав ба сари қудрат оварда, Судонро тавассути фидоиёни онҳо идора мекард, лекин ин нақша пурра шикаст хӯрд.

Барои барҳам додани шӯриши маҳдиҷиён, Гордон ҳила-ву найранги зиёдро низ ба кор бурд, vale ҳамаи онҳо бена-тича баромаданд.

Аввалҳои соли 1885, баъди муҳосираи дуру дароз, шӯришгарон Хартумро ба даст дароварда, Гордонро қатл карданд. Файр аз баъзе маҳалҳо, Судон ба дasti маҳдиҷиён гузашт. Дар ин ҷо давлати динӣ ташкил ёфт. Дар мамлакат ба сари қудрат омада, муносибатҳои ҷамъиятӣ, муноси-бат ба моликияти, соҳти системаи сиёсӣ ва сиёсати хориҷии ҳудро ба манфиатҳои миллии мамлакат ва ислом тағиیر до-данд.

Англия ва Миср аз қасди истило кардани Судон даст на-кашида буданд. Дар охири асри XIX мубориза барои ба даст даровардани Судон ва болооби Нил ба марҳалai нав дохил гардид. Фаронса забти Судони Шарқиро оғоз кард. Артиши Англия ва Миср тавассути Нил ба боло ҳаракат карда, соли 1898 пойтакти Судон – шаҳри Омдурманро ишғол карда, тавассути пулемётҳои ихтироъ ва истеҳсолкардаи англисӣ даҳҳо ҳазор маҳдиҷиёнро қир карданд. Давлати ташкилкардаи Маҳдӣ маҳв шуд. Англисҳо мақбараи ўро ба хок яксон карданд. Фаронса бошад, аз забти Судон бенасиб монд. Аз соли 1899 сар карда, Судон ба зери ҳокимияти муштарики Англия ва Миср дароварда шуд, vale иштироки Миср дар идораи Судон ба ном вуҷуд дошт. Тамоми ҳокимијат дар дас-ти англисҳо буд. Ҳамин тарик, Судон ба ниммустамлиқи Англия табдил ёфт.

ЛИБИЯ, ТУНИС, АЛ҆АЗОИР ВА МАРОКАШ

Либия. Дар нимаи дуюми асри XIX ҳавфи ба мустамлика табдил ёфтани Либия меафзояд. Даъвогарони асосии забти Либия Фаронса ва Италия буданд. Ин вилояти биёбони Шимолии Африқо дорой захираҳои табиии кам буда, барои идомаи сиёсати истилогаронаи Италия дар Африқо мавқеи стратегӣ дошт. Либия барои ин кор ҳамчун такягоҳи муносibi ҷанғҳои минбаъдаи истилогаронаи ин давлат хизмат карда метавонист. Италия барои ба даст даровардани Либия ва умуман, сиёсати истилогаронаи ҳуд, дар ҳавзаи Баҳри Миёназамин фаъолтар шуда, соли 1871 барои ба Тунис ҳучум кардан, экспедитсияи ҳарбии баҳрӣ тайёр кард, vale дар лаҳзai охирини пеш аз ҳучум, аз ин мақсад даст кашид. Баъди ин Италия дар ҷанги зидди Ҳабашистон жандарми он шуд. Баъди дар ҷанги солҳои 1894–1896 зидди Ҳабашистон шикаст ҳӯрдан, империалистони Италия аз нав ба нақшai забти Триполитания баргаштанд. Ин лашкаркаширо ҳукумати Италия аз тайёрии дипломатӣ сар кард. Натиҷаи ҳамин буд, ки соли 1907 Австро-Венгрия уҳдадор шуд, ки дар мубориза барои забти Либия Италияро аз ҷиҳати дипломатӣ дастгирӣ ҳоҳад кард. Соли 1909 доир ба ин масъала ризоияти Русия ҳам гирифта шуд. Англия ҳам барои забти Либия розигӣ дод. Дар муқобили Италия акнун танҳо Туркия меистод.

Соли 1911 барои Либия дар байни Туркия ва Италия ҷанг сар шуд. Десанти ҳарбии Италия шаҳрҳои Триполи, Дерна, Бенгозӣ ва Ҳумсро ба даст даровард. То баҳори соли 1912 Италия қисми зиёди Либияро забт кард ва моҳи октябри соли 1912 намояндагони Туркияву Италия дар зери Созишномаи Лозанна имзо гузоштанд. Туркия ҳуқмронии Италияро бар Либия эътироф кард. Мувофиқи Созишномаи мазкур, Туркия артишу амалдорони ҳудро аз он ҷо пас ҳонд. Фаронса, Австро-Венгрия, Англия ва Олмон расман ба таваҷҷӯҳи ҳукумати Италия расониданд, ки аз тарафи Италия забт карда шудани Либияро эътироф мекунанд, лекин либиягиҳо шартҳои Созишномаи сулҳи Лозаннаро

рад карда, силохи худро ба замин нагузоштанд. Артиши Италия ҹанги худро бар зидди ҳалқи Либия давом дод, то ки нохияҳои дохилии ин давлатро забт кунад, vale баъди оғози Ҷанги Якуми Ҷаҳонӣ онҳоро ватандӯстони Либия аз мамлакат пеш мекарданд. Италиявихо танҳо дар баъзе нохияҳои наздисоҳилии Либия истода тавонистанду ҳалос.

Тунис. Тунис давлати аввалини араб буд, ки дар давраи империализм ба мустамлика табдил ёфтааст. Барои ишголи ин давлат Фаронса ва Англия бо ҳамдигар рақобат мекарданд. Дар солҳои 70-уми асри XIX ба ин рақобат Италия низ ҳамроҳ мешавад. Соли 1871 қӯшиши Италия барои бо роҳи осоишта ба даст даровардани иҷозатномаи иҷора бенатиҷа баромад.

Сармоядорони Фаронса, ки кайҳо боз ба иқтисоди Тунис сармояи худро ворид соҳта, заминҳои зиёдро қашида гирифта ва иҷораҳои фоиданок ба даст дароварда буданд, боисрор ҷидду ҷаҳд мекарданд, ки ин мамлакатро ба нимустамлиқаи Фаронса табдил диҳанд. Масъалаи Тунис дар Конгресси байналмилали Берлин гузошта шуд. Дар ин Конгресс дар амал тақсими империяи Усмониён сурат гирифт. Ба Фаронса, бо таклифи Олмон, гайрирасмӣ иҷозат дода шуд, ки Тунисро забт намояд. Бо ин кор Олмон рақиби аврупоии худ – Фаронса то дараҷае дар муқобили Италия гузошт. Аз тарафи дигар, гузашткунии Тунис ба Фаронса барои Англия фоиданок буд. Дар арафаи ишголи Миср Англия намехост, ки Фаронса бо вай рақобат кунад. Рақибони Фаронса дар ишголи Тунис империяи Усмониён ва Италия буданд, лекин Фаронса, ки ба зӯрии худ боварӣ дошт, ба мавқеи ин ду давлат аҳаммияте ҳам намедод.

Ҳамин тарик, соли 1881 Фаронса Тунисро ишғол мекунад. Моҳи майи соли 1881 ҳокими Тунис аз ҳавфи маҳрум шудан аз тоҷу таҳт мачбур шуд, ки ба матни шартномаи пешакӣ тайёркадашудаи фаронсавихо имзо гузорад. Ҳарчанд дар ин шартнома ибораи “пуштибонӣ” истифода шуда бошад, ҳам санади мазкур шартномаи ба мустамлиқаи Фаронса табдил ёфтани Тунисро ифода мекард. Тунис хуқуки сиёсати мустақилонаи байналмилалиро аз даст дод. Ҳокими

Тунис уҳдадор шуд, ки бе ризоияти Фаронса ба ягон созишномае, ки моҳияти байналмилалӣ дорад, имзо нагузорад.

Моҳи июни соли 1881 бей дар бораи он, ки Фаронса дар муносабати Тунис бо давлатҳои дигар “миёнарави ягона аст”, амри худро интишор қард.

Таслимшавии ҳокими Тунис дар мамлакат қаҳру газаби оммаро ба вучуд овард. Дар натиҷа, шӯриши қалоне ба амал омад, ки он тамоми Тунисро фаро гирифт. Аксари аскару афсарҳо бе ҷанг ба тарафи шӯришчиён мегузаштанд. Дар ин шӯриш намояндагони ҷамоаи динии марбутаҳо, ки шиори “ҷангӣ муқаддас”-и зидди Фаронсаро эълон қарда буданд, саҳми қалон гирифтанд. Муборизаи артиши Фаронса бар зидди шӯришчиён якчанд моҳ давом қард. Баъди он ки маркази шӯриш—Қайравон ишғол қарда шуд, нуктаҳои муқовимат дар шимол ва маркази Тунис шикаст ҳӯрданд. Бо вучуди ин, дар ҷануби Тунис мубориза бар зидди фаронсавиҳо то охири ҳамон сол давом қард.

Баъди пахши шӯриш, фаронсавиҳо ба ташкил намудани сохтори давлатии мустамликовие шурӯъ қарданд, ки дар он Тунис ҳукмронии сармояи Фаронсаро таъмин намояд. Моҳи июни соли 1883 Созишномаи нави Фаронсаю Тунис ба имзо расид, ки дар он бори аввал дар муносабати Фаронса бо ин давлат ҷумлаи «Фаронса ҳокимиётро дар Тунис пурра ба ихтиёри худ мегирад» истифода бурда шуданд. Соли 1884 Комиссияи байналмилали молия барҳам дода шуда, корҳои марбут ба молияи Тунис ба ихтиёри резиденти кулли Фаронса дода шуд. Бо ҳамин, дар амал дар Тунис тамоми ҳокимият ба ихтиёри намояндаи кулли Фаронса гузашт.

Алҷазоир. Моҳи марта соли 1871 эълон қарда шудани Коммунаи Париж дар Алҷазоир ҳаракати нави инқилобири ба вучуд овард. Ҳуди ҳамон моҳ ин мустамликаи Фаронсаро шӯриши қалони озодихоҳона фаро гирифт. Дар шарқи Алҷазоир шӯриши қабилаҳои арабҳо ва барбарҳо ба амал омад. Ба он ҳокими яке аз вилоятҳои ин ҷо Муҳаммад Муқронӣ роҳбарӣ мекард. Қариб 30 қабила дар зери итоати ў буд. Бинобар ин, Муқронӣ метавонист бар зидди артиши

Фаронса то 25 ҳазор нафар аскар гун кунад. Моҳи апрел артиши фидоиён аллакай қисми зиёди мамлакатро ба даст дароварда, гарнizonҳои қалони фаронсавиҳоро муҳосира карданд. Истилогарони аврупой ба таври оммавӣ аз шаҳру деҳоти мамлакат фирор мекарданд. Шӯришгаронро чамоаи исломии Раҳмония дастгирӣ мекард.

Баъди дар оғози моҳи майи соли 1871 ҳалок гардида ни Муҳаммад Мукронӣ, фармондехи артиши фидоиён ва роҳбарии шӯриш ба ихтиёри бародари Мукронӣ – Аҳмад Мизраг мегузарарад. Пешвоёни Раҳмония ба душман таслим шуданд. Фаронса қувваҳои худро якчанд маротиба зиёд карда, ба ҳуҷуми ҷавобӣ гузашта, моҳи июл нерӯҳои асосии шӯришгаронро торумор кард. Соли 1872 Аҳмад Мизраг си-лоҳи муборизаро ба замин гузошт.

Дар оғози асри XX режими мустамликови Фаронса дар Алҷазоир боз ҳам мустаҳкамтар карда шуд.

Марокаш. Ҳанӯз дар асри XVIII Фаронса ва Испания бо султони Марокаш созишинома баста, ҳуқуқҳои тоҷирон ва намояндагони ин давлатҳоро васеъ карданд. Дар қаламрави Марокаш Австро-Венгрия, Англия, ИМА, Нидерландия, Белгия ва баъзе давлатҳои дигар низ ҳуқуқҳои таслимкорӣ гирифтанд, лекин дар ишғол кардани Марокаш Фаронса фаъолтар буд. Вай аз соли 1870 сар карда, минтақаҳои ба Алҷазоир ҳамсарҳади Марокашро паси ҳам забт мекард. Вале ба амалий шудани нақшай Марокашро забт кардани Фаронса давлатҳои абарқудрати дигари Аврупо муқобилат нишон медоданд. Барои ҳамин, оид ба масъалаи Марокаш соли 1880 дар Мадрид конфронтси байналмилаӣ баргузор гардид. Иштирокчиёни он «истиклолият»-и Марокашро ка-фолат доданд. Дар баробари ин, қарор карда шуд, ки дар идораи ин давлат бе иҷозати тарафҳои манфиатдор ягон тағиироте даровардан мумкин нест. Ин конфронтси қарордоди умумиеро кор карда баромад, ки он режими таслимкуниро нисбат ба Марокаш васеъ кард. Бо ин қарордод ҳуқуқи ба даст даровардани замин дар Марокаш ва дар ин мамлакат доштани моликияти ғайриманқулро ҳамроҳ карданд. Ҳамин

қисмати қарордод нисбати ҳамаи иштирокчиёни конфронс паҳн карда шуд, аз чумла, нисбати Олмон, Португалия ва Русия ҳам. Конфронси соли 1880-и Мадрид дар амал мақоми ниммустамликаии Марокашро тасдиқ намуд.

Соли 1887 Англия, Италия, Австро-Венгрия, Испания ва Олмон созишиномаи дигареро ба имзо расониданд, ки бар зидди даъвоҳои Фаронса нисбати Марокаш равон шуда буд. Дар навбати худ, Фаронса ишғоли Марокашро вазифаи наздиктарини худ ҳисобида, охирҳои асри XIX – оғози асри XX барои амалӣ шудани ин мақсад омодагии фаъолонаи дипломатиро оғоз намуд.

Муборизаи Фаронса барои ба пуштибонии худ даровардани Марокаш то соли 1912 идома ёфт. Ҳамон сол султони Марокаш Мулагӣ Ҳафид маҷбур шуд ба шартномае имзо гузорад, ки он пуштибонии Фаронсаро ба Марокаш муқаррар менамуд.

Муқаррар намудани пуштибонии Фаронса Марокашро на танҳо аз истиқлоният маҳрум кард, балки якпорчагии онро низ аз байн бурд. Мувофиқи созишиномаи соли 1912-и Фаронса ва Испания минтақаи шимолии Марокаш таҳти пуштибонии Испания қарор гирифт.

Вале ҳалқи Марокаш ба режими мустамликаии ватани худ тан надода, муборизаи озодиҳоҳонаро давом медод. Ба империалистони Фаронса лозим омад, ки бар зидди ҳалқи Марокаш муддати дуру дароз ҷангӣ хунхорона баранд, то ки ин давлатро ба худ тобеъ намоянд.


САВОЛ ВА СУПОРИШ

1. Англия Мисрро кай ва чӣ тавр ишғол кард? 2. Дар бораи ҳаракати миллию озодиҳоҳии ҳалқи Миср нақл кунед. 3. Нисбати соҳтмони Канали Суэтс чиҳо медонед? 4. Дар бораи шӯриши ҳалқи Миср таҳти роҳбарии Аҳмад Арабӣ (Арабпошо) маълумот дихед. 5. Англия Мисрро кай ба ниммустамликаи худ табдил дод? 6. Сурия, Лубнон, Фаластин ва Ироқ кай ва чӣ тавр ба ниммустамликаи давлатҳои империалистии Аврупо табдил ёфтанд? 7. Ба мустамликаҳои давлатҳои империалистӣ табдилёбии давлатҳои нимҷазираи Арабистон кай ва чӣ тавр сурат гирифт? 8. Ба ниммустамликаи Англия табдилёбии Судон чӣ хел оғоз ёфт?

9. Барои ба мустамликаи худ табдил додани Судон Англия қадом хилаю найрангхоро истифода бурд? 10. Дар бораи ҳаракати муко-виматнишондииҳи озодиҳоҳонаи ҳалқи Судон дар зери роҳбарии Мухаммад Аҳмад (Махдӣ) чиҳо медонед? 11. Кай Судон ба нимму-стамликаи Англия табдил ёфт? 12. Аз мавзӯъ хулоса бароред.

§ 28. ҲАБАШИСТОН

Рақобат барои ҳукмронӣ дар Ҳабашистон. Мубориза барои дар Ҳабашистон ҳукмронӣ кардан дар байни ҳокимони се вилоят сурат гирифт. Яке аз онҳо ҳокими Вага ва Ласта Гобазие буд. Вақте ки артиши англисӣ ба Магдала ҳучум мекард, ин ҳоким аз вазъияти мусоид истифода бурда, аввал музофоти Бегамдор ва баъд музофоти Дембейяро ишғол намуда, мавқei ҳудро дар Ҳабашистони Марказӣ мустаҳкам карда, барои тоҷу таҳти негестӣ довталаби асосӣ мешавад.



Довталаби дигари тоҷу таҳти Ҳабашистон Касаи ном дошт. Ӯ барои бар зидди подшоҳ (негус) Фёдор мубориза бурдан, ба англисҳо дasti ёрӣ дароз мекунад. Ба ивази ин ёрӣ, экспедитсияи англисӣ ҳангоми Ҳабашистонро тарк намудан, ба Касаи 850 милтиқ, 40 ҳазор тир, 28 бочка борут ва якчанд тӯпхона тақдим кард. Ин тухфа бартарии Касаи-ро бар рақибонаш таъмин намуд.

Ҳокими сеюми довталаби тоҷу таҳти мамлакат – Менелик ба шумор мерафт. Ӯ шоҳи Шоа буд. Дар аввал мубориза, асосан, дар байни Касаи ва Гобазе сурат гирифт. Баъди он ки ин ҳокимони аз тарафи негус Фёдор аз мулкхояшон маҳрум ва ба ҳабс партофташуда озод шуданд, мубориза барои тоҷу таҳти мамлакат тезутунд мешавад. Барои ба мақсади худ ноил шудан, ҳокимон ба зери парчами яке аз ҳамин се ҳокими бонуфуз доҳил мешуданд. Аксари ҳокимони Ҳабашистони Марказӣ ба тарафи Гобазие гузаштанд. Ӯ 60 ҳазор нафар аскар дошт. Гобазие тавонист, ки тавассути ин лашкар вилоятҳои Амхара, Ласта, Ваг ва музофоти калони Гочамро ба даст дарорад. Моҳи апрели соли 1868 вай худро ба номи Такла Георгия–негуси Ҳабашистон эълон намуд. Соли 1872 бар зидди Касаи ба мубориза шурӯй карда, ният дошт, ки шаҳри Адуаро аз рақиби худ кашида гирад, vale азбаски Касаи дар ихтиёри худ лашкари 12-ҳазорнафараи нисбат ба лашкари Гобазие хуб мусаллаҳшуда дошт, дар ин задухӯрд голиб баромад. Гобазие асир афтод. Баъди ин, Касаи ба Аксум меравад ва бо номи Иоҳаннеси IV негуси Ҳабашистон (солҳои 1872–1889) тоҷгузорӣ мешавад. Менелик бошад, то ин вакт аллакай, негуси негестӣ, яъне унвони императори Ҳабашистонро қабул карда буд. Иоҳаннеси IV хост, ки бар зидди ин рақиби пурзӯри худ ба ҷанг дарояд, vale ба Ҳабашистон зада даромадани артиши Миср ба амалий шудани ин ният ҳалалдор шуд. Баъди торумори таҷовузкорони мисрӣ Иоҳаннеси IV артиши худро ба муқобили Менелик равон кард. Менелик аз ӯ шикаст ҳӯрда, маҷбур шуд, ки Иоҳаннесро негуси Ҳабашистон эътироф карда, аз унвони негуси негестӣ даст қашад. Ҷавобан ба ин, Иоҳаннеси IV бо нишони ризоят ва аз байн бурдани душманий Менеликро ҳамчун шоҳи Шоа шинохт ва бо ӯ дар Ҳабашистони Ҷанубии то ҳол забтношуда доираи нуфузро тақсим кард.

Муборизаи давлатҳои империалистии Аврупо барои забти Ҳабашистон. Баҳори соли 1884 ҳукумати Англия бо мақсади неруҳои маҳдиҷиёни Судонро ба Ҳабашистон ҷалб

намудан ва артиши англisisии дар муҳосираи шӯришгарон-бударо халос кардан, чораҳои зарурӣ андешид. Англия на-мояндагони худро ба назди Иоҳаннеси IV равон мекунад. Дар ин ҷо англischо созишномаero ба имзо расониданд, ки мувофиқи он Иоҳаннеси IV уҳдадор шуд, ки барои дифои истеҳкомҳои дар қад-қади сарҳадҳои шимолӣ ва шимолу шарқии Ҳабашистонбудаи англischо дasti ёрӣ дароз мекунад. Лашкари Ҳабашистон маҳдичиёнро аз ин истеҳкомҳо зада гардонида, гарниzonҳои Англияро озод кардан. Ана ҳамин тавр, Ҳабашистон ба ҷанги нолозими зидди маҳдичи-ёни Судон кашида шуд.

Дар айни замон, англischо розӣ шуданд, бандари яго-наи баҳрии Ҳабашистон – Массауа ба Италия супорида шавад. Баъди ин италиявиҳо ба дарунтари мамлакат даромада, аз шимол ба мулкҳои негус Иоҳаннеси IV таҳдид менамуданд. Италиявиҳо дар мубориза бар зидди Иоҳаннеси IV пинҳонӣ бо Менелик забон як кардан. Мулкҳои Иоҳаннес дар муҳосира монданд: аз шимол Италия ҳучум кард, аз гарб – маҳдичиён, аз тарафи ҷанубу гарбӣ – қаби-лаҳои данакил, ки онҳоро италиявиҳо ба ин ҳучум rӯхба-ланд мекардан. Лашкари Менелик бошад, дар наздикии сарҳадҳои ҷанубии мамлакат мустақар буд. Маҳдичиён ба дарунтари Ҳабашистон даромада, соли 1887 Гондарро ишғол намуда, қисми зиёди музофоти Дамбейяро ҳароб кардан. Соли оянда онҳо ҳучуми худро аз нав такрор карданд, лекин ин дафъа аз тарафи ҳокимони маҳаллӣ – Ми-каэл, Мангани ва Алула торумор карда шуданд. Дар яке аз муҳорибаҳо Иоҳаннеси IV заҳми марговар бардошт. Дар ҷунин шароити мушкил дар байни ҳокимони Ҳабашистон ягонагию ваҳдат вучуд надошт.

Аввали соли 1887 италиявиҳо аз нав ба Ҳабашистон ҳучум карданд, вале дар муҳорибаи назди Догали шикаст хӯрда, маҷбур шуданд, ки ба ҷониби бандари Массауа ақибнишинӣ кунанд. Баъди ин шикаст италиявиҳо артиши худро ба Эритрея равон карданд. Акнун артиши Италия бо ҳамроҳии гарнизони пешакӣ дар сарҳадҳои Ҳабашистон ҷой

дошта, ба 25 ҳазор нафар расид. Дар баробари ин, хукумати Италия соли 1888 намояндаи худ Антонеллиро ба назди ҳокими Шоа–Менелек равон карда, иброз дошт, ки ўро ҳамчун негуси Ҳабашистон эътироф мекунад ва тайёр аст, ки ба вай барои мубориза бар зидди Иоҳаннеси IV ёрии ҳарбию пулӣ фиристонад. Ба ивази ин ёрӣ Менелики II бояд мулкҳои Асмара ва Керенаро voguzor мекард. Менелек таклифи италиявихоро қабул кард, vale ба муқобили Иоҳаннеси IV барнахост. Az ҷониби Иоҳаннеси IV ҳам бар зидди Италия ҷанг накард. Яъне мавқеи бетарафиро ихтиёр кард.

Соли 1889 Менелики II бо Италия дар бораи дӯстӣ ва тичорат шартнома баст. Мувофиқи ин санад, ўз тарафи англисҳо истило карда шудани Эритреяро эътироф намуд. Барои гузашткунии Эритрея Ҳабашистон az Англия 38 ҳазор милтиқ ва 20 тӯпхона тухфа гирифт ва мувофиқи қарордоди иловагӣ Англия ба Менелики II ба маблағи 4 млн. ф-ст вомбард дод.

Баъди дар ҷанги зидди маҳдичиён ҳалок гардидани Иоҳаннеси IV, ба таҳту тоҷи негуси негестии Ҳабашистон Менелики II соҳиб шуд. Ба ўмуяскар гардид, ки муттаҳидкунии Ҳабашистонро, ки Фёдори II оғоз карда буд, давом дода, қаламрави зери итоати худро боз ҳам васеътар кунад. Оҳиста-оҳиста аксария вилоятҳо ва қабилаҳои Ҳабашистон ҳокимияти Менелики II-ро эътироф карданд, vale солҳои 90-ум Италия ба муқобили Ҳабашистон az нав ҳуҷуми густурдаи худро оғоз намуда, ба ин раванд ҳалал расонид. Дар муҳорибаҳои сершумори ин ҷанг, goҳ як тараф ва goҳ тарафи дигар, дастболо мешуд ва ниҳоят соли 1896 дар Адуа артиши Ҳабашистон сипоҳи Италияро торумор кард. Худи ҳамон сол ҳайати вакилони Италия ба пойтаҳти нави Ҳабашистон – шаҳри Аддис-Абеба (он соли 1887 асос ёфтааст) омада, ба Созишномаи сулҳ имзо гузошт. Az рӯйи ин созишнома Ҳабашистон ҳамчун давлати соҳибистиқлол эътироф карда шуд. Сарҳади Ҳабашистон муваққатан (то муайянкунии ниҳои он) az тариқи хатти демократсионӣ қад-қади дарёи Миреб муқаррар карда шуд. Az Ҳабашистон

шикаст хўрдан, барои Италия вазнин афтод. Он маҷбур шуд, ки ба ин давлат 10 млн. лир товони ҷанг ҳам бидиҳад.

Дар мубориза бар зидди Италия Ҳабашистон пинҳонӣ аз Фаронса ёрӣ мегирифт. Ба ивази ин некӣ, Фаронса аз Менелики II барои соҳтмони роҳи оҳан иҷозатнома гирифт. Додани ин иҷозатнома маъни онро дошт, ки дар сиёсати ҳориҷии ҳуд Ҳабашистон бештар ба сӯйи Фаронса майл мекунад. Баъди шикаст хўрдани Италия, муттаҳидкунии Ҳабашистон ба охир расид.

Дар баробари ба Ҳабашистон сар даровардани сармояи Фаронса, Менелики II барои пасттар кардани мавқеи он ба Англия низ гузашт мекард. Барои ҳамин, ўз соҳтани иншооти гидротехникии Фаронса дар қули Тана даст қашид. Мувоғики созишномаи байни Ҳабашистон ва Судон аз 15-уми майи соли 1902 чунин иншоотро минбаъд танҳо бо розигии генерал-губернатори Судон соҳтан мумкин буд. Ин созишнома сарҳади байни Ҳабашистон ва Судонро низ муайян намуд. Ҳабашистон ба англисҳо иҷозат дод, ки дар мамлакат роҳи оҳани Судонро бо Уганда пайвастқунанда созанд. Фишори минбаъдаи англисҳо ба он оварда расонд, ки моҳи апрели соли 1905 Менелики II иҷозатномаи соҳтмони роҳи оҳани ширкати фаронсавиро бекор кард.

То оғози Ҷанги Якуми Ҷаҳонӣ Ҳабашистон объекти та-лоши Англия, Фаронса, Италия ва Олмон мешавад. Дар ин мамлакат давлатҳои империалистии Аврупо минтақаи муайянро ба даст медароварданд. Инчунин, барои дар Ҳабашистон мавқеи бештар пайдо намудан дар байни ҳуд рақобат ҳам мекарданд. Аз соли 1908 сар карда, муносибатҳои Ҳабашистон бо Фаронса нисбат ба давлатҳои номбурда беҳтар мешавад. Маҳз барои ҳамин Ҳабашистон барои соҳтмони роҳи оҳан ба ин давлат иҷозатнома медиҳад.

САВОЛ ВА СУПОРИШ

1. Рақобат барои ҳукмронӣ дар Ҳабашистон дар байни кихо сурат гирифт? 2. Оё дар оғози ин рақобат Англия иштирок дошт?
3. Дар бораи Такла Георгис ва Иоҳаннеси IV чихо медонед? 4. Дар бораи муборизаи давлатҳои империалистии Аврупо барои забт

кардани Ҳабашистон нақл кунед. 5. Италия ба муқобили Иоҳаннеси IV чӣ тавр мубориза мебурд? 6. Дар бораи ғалабаи Менелики II бар Италия нақл кунед? 7. Дар рафти мубориза бар зидди истилогарони Италия ва баъди шикасти онҳо муносибатҳо дар байни Ҳабашистон чӣ ҳел сурат гирифтанд? 8. Оё давлатҳои империалистии Аврупо ба Ҳабашистон сар дароварда тавонистанд? 9. Аз мавзӯъ хулоса бароред.

§ 29. МАМЛАКАТҲОИ ҶАНУБТАРИ САҲРОИ КАБИР ВА АФРИҚОИ ҶАНУБӢ


Забткориҳои мамлакатҳои империалистӣ. Африқои ҷанубтари Саҳрои Кабирро, одатан, ба се хатти аз уқёнуси Атлантик ва уқёнуси Ҳинд тӯлкашида тақсим мекунанд: Судон (Фарбӣ ва Шарқӣ), Африқои Тропикӣ (Фарбӣ ва Шарқӣ), Африқои Ҷанубӣ ва ҷазираи Мадагаскар.

Дар нимаи дуюми асри XIX ва маҳсусан, дар ҷоряки оҳирини ин аср, дар байни мамлакатҳои абарқудрати аврупой тақсимоти мустамлиқавии ин минтақаҳо хеле муташаннич сурат мегирад. Дар зери замини ҷанубтари Саҳрои Кабир ва Ҷануби Африқо захираҳои бешумори ашёи хоми қиматбаҳо, аз ҷумла, алмос ва тилло ҳобида буданд. Файр аз ин саноати сармоядорони Аврупо ба бозорҳои нав эҳтиёҷ дошт. Барои дар муддати кӯтоҳ ва ҳарчи ками маблағ во-рид намудани ашёи хоми африқоӣ ва молҳои аврупоиро ба ҷойҳои дурдасттарин бурда расонидан зарур буд, ки дар ин ҷо роҳҳои оҳану шоҳроҳҳо ва бандарҳою анборҳо сохта шаванд. Ҳамаи ин ба соҳибони заводҳои маъдангузорӣ ва мошинсозии давлатҳои абарқудрати Аврупо барои бо тезӣ афзудани даромад дурнамои умедбахш мекушоданд.

Дар мубориза барои тақсимоти Африқо, Англия ва Фаронса рақибони ҳамдигар буданд. Баъди ҷанде ба қатори ин давлатҳо Олмон, Белгия, Италия ва ИМА низ дохил гардиданд.

Дар солҳои 60-уми асри XIX ширкатҳои аврупой дар наздикии ҷойи бо ҳам якшавии дарёҳои Ваал ва Норинҷӣ конҳои алмос ва тилло ёфтанд. Аз Аврупо одамоне ба ин

что меомаданд, ки орзу доштанд сангҳои қиматбаҳо ва пораҳои тиллоро ёфта, зуд сарватманд шаванд. Бо ҳамин сабаб, тиллокобону заршӯйҳои аврупой дар ҷойҳои ноободи Африқои Ҷанубӣ сокин шуда, шаҳру бошишгоҳҳои аз он хурдтари муҳочирони аврупоиро бунёд мекарданд. Камберли ва Иоҳаннесбург аз қабили ҳамин шаҳрҳо буданд.



Империалистони англisis барои он ҷидду ҷаҳд мекарданд, ки аз Кейптаун то Қохира мустамликаҳои бисёр ишғол кунанд. Дар ин роҳ рақибони асосии Англия Португалия ва ҷумҳуриҳои Бурҳо буданд. Англия мустамликазабткунни худро ҳам дар самти шимолӣ (дар мамлакати зулусҳо) ва ҳам дар шимолу гарбӣ (дар Бечуаналенд) амалӣ карда, меҳост, ки тавассути мулкҳои худ – Норинҷӣ ва Ҷумҳурии Африқои Ҷанубӣ (Трансваал)-ро муҳосира кунад. Охири солҳои 70-ум Англия ба забти Зулуленд шурӯъ кард. Пешвои олии зулусҳо Кетчайво ба дифои мамлакат тайёрии хуб дида, артишро бо сипоҳи оташфишон мусаллаҳ намуд. Соли 1878 англисҳо ба Кетчайво талабнома пешниҳод карданд, ки иҷрои он интиҳои истиқтолияти Зулулендро дар назар дошт. Шӯрои пешвоёни зулусҳо қарор кард, ки ин

талабномаи англисҳо рад карда шавад. Баъди ин артиши британий ба мамлакати зулусҳо зада даромад. Зулусҳо ватани худро қаҳрамонона дифъе мекарданд. Ин ҷанг шаш моҳ давом кард ва дар он Англия ғолиб баромада, даҳҳо ҳазор зулусҳоро қир кард. Соли 1887 Англия Зулулендро расман ба ҳайати мустамликаи Натали худ ҳамроҳ кард. Дере нағузашта, англисҳо тамоми қаламрави соҳилҳои уқёнуси Атлантикро то Мозамбики Португалия ишғол карда, Бурҳоро аз баҳр маҳрум соҳтанд.

Империализми Олмон аз рақибони худ ақиб монданӣ набуд. Ба истилогарони олмонӣ сармоядорон роҳ мекушоданд. Соли 1883 тоцири тамокуфурӯши Бремен – Людеритс тавассути маблаги ноҷиз ва 260 милтиқи кӯҳна аз пешвоёни маҳаллий қаламрави назди соҳилии Африқои Ҷанубу Фарбиро аз резишгоҳи дарёи Норинҷӣ то бандари Ангре-Пекенаро ҳарида гирифта, дар он ҷо корхонаю дуқонҳои худро бунёд мекунад. Дере нағузашта, ҳамаи ин минтақа маҳалии таҳти пуштибонии Олмон эълон карда шуд. Ашҳоси аз тарафи ҳукумати Олмон ваколатдошта бо усули англисӣ амал карда, бо пешвоёни готтентотҳо ва гереро дар бораи пуштибони онҳо эътироф карда шудани Олмон созишино-маҳо ба имзо мерасонанд.



Ҷangi туарегҳо бо дастаҳои Фаронса

Олмониҳо Африқои Ҷанубу Фарбиро ишғол карда, аҳолии маҳаллиро бераҳмона истисмор мекарданд. Ҷавобан ба ин, қабилаҳои готтентотҳо ва гереро ба муборизаи

озодихоҳӣ даст заданд, ки он аз 20 сол давом кард. Ин шӯриш дар солҳои 1904–1907 ниҳоят шадид буд. Моҳи январи соли 1904 готтентотҳо таҳти роҳбарии пешвои худ Хендрик Витбой шӯриш бардоштанд. Дар ин шӯриш қабилаҳои гереро низ фаъолона ширкат варзиданд.



Хендрик Витбой (1824–1905)

Ӯ шахси босавод ва сиёсатмадор буд.
Витбой ягонагии хабашхоро шарти
муваффақиятноки муборизаи зидди
мустамликадорон медонист.

Чанги нобаробари готтентотҳои гереро бар зидди Олмон то соли 1908 давом кард. Дар ин чанг артиши Олмон ғалаба кард. Баъди ин ғалаба империализми Олмон дар ҷанубу гарбии Африқо режими мустамликавии шадиди худро ташкил намуд.

Англия қаламрави бузурги Бучуаналендро саросемавор забт кард, то ки чумхурии Бурҳоро аз мустамликаҳои олмонӣ чудо созад. Калаҳарӣ барои мустамликадорони англис он қадар аҳаммияти калон надошта бошад ҳам, пуштибон будани худро эълон намуда, баъд заминҳои нисбатан ҳосилхези дар ҷануби он бударо ба мустамликаи Кап ҳамроҳ кард. Дар ишғоли байни дарёҳои Замбези ва Лимпопо ширкати британии Африқои Ҷанубӣ, ки соли 1889 ташкил карда шуда буд, саҳми калон гузоштааст ва маҳсусан, роҳбари вай Сасил Родс. Намояндагони Родс ба гарданни пешвои олии қабилаи матабелла Лобенгул шартномаэро бор карданд, ки он ба англисҳо дар таксими қаламрави мамлакати ин қабила ва истеҳсоли маъданҳои қиматбаҳои вай ҳукуқҳои васеъ медод. Англисҳо тавассути ин Созишномаи мушкилфаҳм дидаю дониста Лобенгулро фиреб доданд. Дар ин бора ӯ борҳо ба маликаи Британияи Кабир Виктория арз намудааст. Соли 1893 англисҳо бар зидди қабилаи

матабелла ба ҹанг даромаданд. Артиши матабелла бар зидди артиши душмани бо силоҳи замонавии оташфишон хуб мусаллаҳбуда истодагарӣ карда натавониста, шикаст ҳӯрд. Ҳазорон нафар ҹангварони ин қабила аз тарафи англисҳо күшта шуданд. Англисҳо моҳи январи соли 1894 Лобенгулро ҳам қатл карданд. Онҳо мамлакати гораткарда ва гарқихуншудаи ҳалқиятҳои машон ва матабелларо бо номи англисӣ “Родезия” номгузорӣ карданд.

Ташкил намудани иттифоқи Африқои Ҷанубӣ. Кӯшиши аввалини забти ҷумҳуриҳои Бурҳо ва Трансваал дар соли 1877 ба вуқӯй пайвастааст. Баъди ҹангии Англия ва Зулусҳо соли 1879 Бурҳо шӯриш бардошта, муқовимати гарнizonҳои на ҷандон қалони англисҳоро зуд шикаста, соли 1880 аз нав барқарор кардани истиқолияти давлати худро эълон карданд. Мувофиқи созишномаҳои солҳои 1881 ва 1884, Англия истиқолияти Ҷумҳурии Африқои Ҷанубиро дар амал эътироф кард, лекин баъди ин ҳам мисли пештара фаъолияти ҳориҷии мамлакатҳои бурҳо зери назорати англисҳо мондан гирифт.

Магнатҳои молиявии англисҳо дар Ҷумҳурии Африқои Ҷанубӣ истеҳсоли тиллоро инхисорӣ карданд ва беш аз пеш ба дастгирии сиёсии ҳукумати Британия ноил мешуданд.

Империализми Олмон робитаи худро бо Бурҳо торафт мустаҳкамтар мекард. Ин ҳолат империалистони англисро ба ташвиш овард. Барои ҳамин, охири моҳи декабри соли 1895 иборат аз 800 нафар дастаи мусаллаҳи зарҳаридони ширкати англисӣ сарҳади Трансваалро гузашта, ба даруни мамлакат даромаданд. Англисҳо умед доштанд, ки шаҳри Иоҳаннесбург ва шаҳрҳои дигари Ҷумҳурии Африқои Ҷанубиро забт мекунанд. Мебоист ба онҳо дар ин кор муҳочириони англис-уитлендерҳо ёрӣ мерасониданд. Вале уитлендерҳо барои ба англисҳо ёрӣ расонидан чуръат накарданд. Бурҳо дастаи англисҳои ба ёрӣ омадаро зуд торумор карданд. Императори Олмон Вилгелми 1 аз вазъи созгари баамаломада истифода бурда ба Президенти Ҷумҳурии Африқои Ҷанубӣ Крюгер барқияи табриқӣ фиристода, ишора

кард, ки Олмон Бурҳоро дар муборизаашон бар зидди Англия дастгирӣ ҳоҳад кард. Вале ин ваъдаи императори Олмон дуруғ баромад. Империалистони англис, ҳамоно барои барҳам додани истиқлонияти Бурҳо мубориза мебурданд.

Соли 1899 Англия бо Фаронса оид ба доираи нуфуз дар Африқо бо Олмон дар бораи мусолиматомез тақсим кардани мустамликаҳои Португалия созишнома ба имзо расонд. Англия баъди ин ба наздикии сарҳади Бурҳо нерӯҳои ҳарбии иловагӣ фиристод. Ба ин кирдори Англия Президенти Ҷумҳурии Африқои Ҷанубӣ Крюгер эътиroz баён кард, vale он фоида набахшид, чунки ба Англия ҷанги зидди бурҳо лозим буд. Инро бурҳо дарк карда, худашон бар зидди нерӯҳои дар назди сарҳадбудаи англисҳо аввалин шуда ба ҷанг даромаданд. Моҳи октябри соли 1899 бурҳо ба қаламрави мулкҳои Англия ҳучум карда, дар Натал, Бечуаналенд ва Кап ғалаба ба даст оварданд. Баъди тайёрии ҷиддӣ, англисҳо ба ҳучуми ҷавобӣ гузашта, то тобистони соли 1900 марказҳои асосии мамлакати бурҳоро истило карданд. Сарфи назар аз ин, ҷанг боз қариб ду соли дигар давом кард. Бурҳо оқибат шикаст ҳӯрда, маҷбур шуданд, ки муқобилатро ба зидди Англия бас қунанд.

Солҳои 1906-1907 Англия бо ду мустамлиқаи худ – Норинҷӣ ва Трансваал ҳуқуқи худидоракунӣ дод. Соли 1910 ҳамаи мустамликаҳои англисии Ҷануби Африқо дар Иттифоқи Африқои Ҷанубӣ муттаҳид карда шуданд. Британияи Кабир ба ИАҶ ҳуқуқи доминионро дод.

Дар Иттифоқи Африқои Ҷанубӣ англисҳо ва бурҳо ҳуқуқи шаҳрвандӣ гирифтанд. Африқоиҳо, ки аз чор се ҳиссаи аҳолии муқимии онро ташкил мекарданд, аз ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ маҳрум буданд ва аз тарафи англисҳою бурҳо бераҳмона истисмор карда мешуданд.

Давлатҳои дигари Африқои ҷанубтари Саҳрои Кабир ва Африқои Ҷанубӣ. Қаблан дар бораи таърихи давлатҳои сершумори Африқои нимаи дуюми асри XIX – аввали асри XX кам маълумот дода будем. Тақдири ин давлатҳо низ ба тақдири давлатҳои дигари Африқои ҳамин давра хеле монанд

аст. Онҳоро низ давлатҳои империалистӣ ба мустамликаҳои худ табдил медоданд. Инҳо давлатҳои Африқои Ҷанубӣ – Натал, Кап дар Африқои ҷанубтари Саҳрои Кабир – Сенегал, Гвинея, Соҳили Оч, Дагомея, давлатҳои Африқои Фарбӣ – Гамбия, Съера-Леоне, Соҳили тиллой ва қаламрави Нигери Қунунӣ, давлати Ашантӣ, дар Африқои Марказӣ – Конго, давлатҳои Африқои Шарқӣ – Сомалий, Кения, Уганда, Брунди, Руанда, Занзибар, Танганика, Мадагаскар ва давлатҳои дигари хурду қалони ин минтақаҳо мебошанд, ки дар зинаҳои гуногуни тараққиёти ҷамъиятӣ қарор доштанд. Дар давраҳои гуногуни таърихи нав дар тақсимоти мустамлиқавии ин давлатҳо Португалия, Англия, Фаронса, Олмон, Италия, Белгия, ИМА ва Испания иштирок кардаанд, вале дар оғози асри XX дар байни мамлакатҳои империалистӣ таносуби қувваҳо тағиیر меёбад. Аз ҳамин сабаб, баъзеи онҳо аз тақсимот норозӣ буданд, аз ҷумла Олмон.

Яке аз сабабҳои асосии сар задани ҷанги дарпешистодаи якуми ҷаҳон аз нав тақсим кардани мустамликаҳо, аз ҷумла мустамликаҳои африқоӣ буд.

САВОЛ ВА СУПОРИШ

1. Кадом минтақаҳоро Африқои ҷанубтари Саҳрои Кабир ва Ҷануби Африқо меноманд?
2. Барои ишғол кардани Африқои ҷанубтари Саҳрои Кабир қадом давлатҳои империалистӣ дар байни худ рақобат мекарданд?
3. Муборизаи англисҳо бар зидди зулусҳо кай ва чӣ тавр сурат гирифт?
4. Мустамлиқаи англисии Натал кай ва чӣ тавр ташкил ёфтааст?
5. Мустамлиқазабтқуни Олмон дар Африқои Ҷанубӣ кай ва чӣ тавр сурат гирифтааст?
6. Дар бораи ҷанги озодиҳоҳонаи қабилаҳои готтентотҳо ва ғереро бар зидди истилогарони англисӣ нақл қунед.
7. Кай ва чӣ тавр Ҷумҳурии Африқои Ҷанубӣ ташкил ёфтааст?
8. Дар бораи ташкил ёфтани Иттифоқи Африқои Ҷанубӣ маълумот дихед.
9. Дар бораи Родезия чиҳо медонед?
10. Боз қадом давлатҳои ҷанубтари Саҳрои Кабир ва Ҷануби Африқо аз тарафи давлатҳои империалистӣ забт карда шуданд?
11. Дошиши худро оид ба ҳаритаи Африқои нимаи дуюми асри XIX–аввали асри XX санҷед.
12. Аз мавзӯъ ҳулоса бароред.

БОБИ IV

ЧАНГИ ЯКУМИ ҖАҲОНӢ

§ 30. ОГОЗИ ЧАНГ. АМАЛИЁТИ ҲАРБӢ ДАР СОЛҲОИ 1914–1916

Оғози чанг. Ҳамаи давлатҳои империалистӣ ба чанг тайёр буданд, лекин барои сар кардани он баҳонае лозим буд. Дере нагузашта, он ҳам муҳайё гардид. Дар санаи 28-уми июли соли 1914 узви созмони миллии славянҳои ҷанубӣ “Млада Босна” Г. Принсип вориси таҳту точи Австро-Венгрия Франс Фердинандро дар суиқасд мекушад.

Австро-Венгрия худаш яккаю танҳо бар зидди Сербия ҷанг карда наметавонист, зоро дар ин сурат ба мудофиаи Сербия Русия бармехест. Бинобар ин, ҳукумати Австро-Венгрия ба иттифоқчии худ Олмон муроҷиат кард. Олмон ба ҷанг Австро-Венгрия бар зидди Сербия розигӣ дод. Мувофиқи накшай Вилгелми II, вақте ки Австро-Венгрия ба Сербия хучум мекунад, Русия бар зидди вай бармехезад. Баъди ин Олмон ба ҷанг доҳил мешавад.

Дар санаи 23-уми июл ҳукумати Австро-Венгрия бо шартҳои таҳқиромез ба ҳукумати Сербия ултиматум пешниҳод кард. 25-уми июл сарвазири Сербия Панич ба ултиматуми Австро-Венгрия ҷавоби мусбат дод. Файр аз дар Сербия гузаронидани тафтиши ҳодисаи кушта шудани Франс Фердинанд, чунки он соҳибиҳтиёрии Сербияро вайрон мекард, 28-уми июл Австро-Венгрия бо Сербия ҷанг эълон кард. Баъди ин ҳукумати Русия таъчилаш ба лашкар сафарбаркуни умумӣ эълон намуд, vale ӯзи дигар ҳукумати Олмон ҳукумати Русияро огоҳ кард, ки агар вай ин корашро қатъ накунад, Олмон ҳам ба лашкараш сафарбари умумӣ эълон хоҳад намуд. Ба Русия баъд дар ин бора ултиматум ҳам пешниҳод кард, лекин ҷавоби рад гирифт.

Фикри ҳукумати Олмон дар бобати бетараф монданӣ Англия ҳам хом баромад. Фаронса низ изҳор кард,

ки Русияро дастгирй мекунад. Дар ҳамин вазъият 1-уми августи соли 1914 Олмон аввал бо Русия ва Зюми август бо иттифоқии вай Фаронса чанг эълон намуд.



Харитай давлатхой узви “Иттифоқи Сегона” ва “Антанта”

Пашкари Олмон аввалин шуда, ба Белгия зада даромад. Бо баҳонаи муҳофизати давлати бетараф, Англия 4-уми август бо Олмон чанг эълон кард. Олмону Австро-Венгрия, аз як тараф ва Англия, Фаронса ва Русия, аз тарафи дигар, ба чанг дохил шуданд. Дере нагузашта, ба он Ҷопон ва Туркия ҳам аз тарафи «Иттифоқи Сегона» ба чанг даромаданд. Ҳамин тавр, Ҷанги Якуми Ҷаҳонӣ оғоз ёфт. Ба он 36 давлати ҷаҳонӣ ва лашкари зиёда аз 70 миллионнафараи онҳо кашида шуданд.

Хусусияти империалистии ҷанги ҷаҳонӣ. Ҳар як мамлакати ба ҷанг дохилшуда мақсадҳои истилогаронаи худро дошт. Империализми Олмон иқтидори бузурги баҳрии Англияро ба нестӣ расонида, бо ҳамин, рақобати вайро дар бозорҳои ҷаҳонӣ суст гардонда, нуқтаҳои асосии такягоҳро

дар баҳру уқёнусҳо ба даст дароварда, мустамликаҳои Англия, Фаронса, Белгия ва Португалияро ба фоидай худ аз нав тақсим карда, ноҳияҳои сарҳадии фаронсавии Лонгви ва Брис ва минтақаҳои саноатии Белгияро зада гирифта, Наздибалтикаро аз Русия чудо карда, губернии Шоҳии Полша ва Украинаро азхуд карданӣ буд. Олмон ва Австро-Венгрия бошанд, дар нимҷазираи Балкан мавқеашонро мустаҳкам карданӣ буданд.

Австро-Венгрия мақсад дошт, ки славянҳои ҷанубиро ба итоати худ дарорад ва дар Балкан ҳукмрон шавад. Вай Сербия ва як қисми Шоҳии Полша, Подолия ва Волингро аз Русия кашида гирифтани буд.

Туркия ният дошт, ки Қафқозро ба даст дарорад. Англия мақсад дошт, ки аз Олмон мустамликаҳояшро кашида гирад ва онро ба давлати дуюмдараҷа табдил дихад. Инчунин, Туркия Байнаннаҳрайн ва нимҷазираи Арабистони аз нафт ғаниро ба мустамликаи худ табдил дихад.

Фаронса на танҳо барои баргардонидани Элзас ва Лотарингия, инчунин, барои иқтидори Олмонро ба нестӣ расонидан, соҳилҳои чали дарёи Рейни вилояти бойи Саари олмонӣ ва Сурия, Фаластин ва мамлакатҳои дигари Арабро ба даст даровардан ва мустамликаҳои Олмонро тақсим кардан мубориза мебурд.

Русия дар баробари дар Балкан ҳимоя кардани манфиатҳои худ, меҳост, ки гулугоҳҳои Босфору Дарданел ва Галатсияю поёноби дарёи Неманро азхуд кунад.

Чопон бошад, мустамликаҳои Олмонро дар уқёнуси Ором ба даст дароварданӣ буд. Файр аз ин, вай меҳост, ки ҳукмронии худро дар Чин мустаҳкам кунад. Дар ин ҷанг танҳо ҳалқи Белгия ва баъзе мамлакатҳои нимҷазираи Балкан барои истиқтолияти миллии худ мубориза мебурданд.

Амалиёти ҷангӣ дар соли 1914. Давлатҳои ба ҷанг дохилшуда ҳар яке нақшай ҷангии худро дошт. Олмон аз рӯйи “Нақшай Шлиффен” амал мекард. Чунин номро ин нақшаш аз рӯйи номи сардори Ситоди қувваҳои мусаллаҳи Олмон Шлиффен, ки дар арафаи саршавии ҷанг вафот карда буд,

гирифтааст. Мувофиқи ин нақша Олмон Белгияву Люксенбургро, ки сарҳадхояшон на он қадар мустаҳкам буданд, рахна карда, ба қаламрави Фаронса зада даромада, онро маҷбур карданӣ буд, ки таслим шавад. Баъди ин навбат ба торумор кардани Русия фаро мерасид.

Дере нагузашта, лашкари Олмон артиши Белгияро торумор карда, ба Фаронса хучум меорад. Вай дар шимоли он бо гурӯҳи калони лашкари англисӣ воҳӯрд. Олмониҳо лашкари Англияро маҷбур карданӣ, ки ақиб нишинад. Баъд лашкари Олмон ба Париж хучум кард. Мувофиқи “ваъда”-и Олмон Фаронсаро то тирамоҳ ба хок яксон карданӣ буд.

Вақте лашкари Олмон ба забти Фаронса машгул буд, лашкари Русия маҷбур шуд, ки ба иттифоқчии худ – Фаронса ёрӣ расонад. Барои ҳамин сарбозонаш ба Пруссияи Шарқӣ зада даромада, Фаронсаро аз торуморшавӣ начот доданд. Сарфармондехи қувваҳои мусаллаҳи Олмон маҷбур шуд, ки як қисми лашкарро аз майдони ҳарбу зарби Фаронса бароварда, ба Пруссияи Шарқӣ равон қунад. Лашкари Олмон дар наздикии Мазур ба русҳо шикаст дода, онҳоро аз Пруссияи Шарқӣ пеш карданӣ. Дар ҷабҳаи ҷанубӣ бошад, қувваҳои ҳарбии Русия хатти мудофиаи Австро-Венгрияро убур намуда, қалъаи Перемишлро муҳосира карда, қисми Полша ва Галиция (Украинаи Ғарбӣ)-ро ишғол намуданд. Лашкари олмонии ба ин ҷо омада ба иттифоқчии худ ёрӣ расониданӣ буд, вале онро лашкари русҳо фишор дода, ба ақиб партофт. Баъди ин лашкари русҳо боз ба Пруссияи Шарқӣ зада даромад. Фармондехи лашкари Олмон маҷбур шуд, ки боз б корпуси дигарро барои ёрӣ ба ҷабҳаи шарқӣ фиристонад. Ин иқдом аҳволи фаронсавиҳоро каме сабуқтар кард.

Тирамоҳ маълум гардид, ки нақшай “Ҷанги Барқосо”-и Олмон барбод рафтааст. Моҳи сентябри соли 1914 дар назди дарёи Марна задухӯрди калони лашкари Олмон бо лашкари Фаронса ва Англия ба амал омад. Аз ҳар ду тараф дар он беш аз 1,5 млн. кас иштирок кард. Лашкари Фаронсаю Англия ба хучум гузашта, 9-уми сентябр бар лашкари

Олмон дастболо шуд. Немисҳо маҷбур шуданд, ки ақибнишинӣ кунанд. Онҳо танҳо дар наздикии дарёи Эне ақибнишиниашонро бас карда, ба мудофиа гузаштанд.

Нақшай немисҳо дар бораи он ки аввал Фаронсаро торумор карда, баъд кори русҳоро тамом мекунанд, барбод рафт. Олмон маҷбур шуд, ки дар ду ҷабҳа ҷанг кунад.

Амалиёти ҷангӣ дар соли 1915. Ситоди қувваҳои мусаллаҳи Олмон нақшай амалиёти ҳарбири барои соли 1915 кор карда баромад. Мувоғиқи он Олмон қувваҳои асосии худро бар зидди Русия равон карданӣ буд.

Моҳи феврал лашкари олмониҳо дар Пруссияи Шарқӣ ба ҳӯҷуми ҷавобӣ гузашт. Моҳи март ба лашкари олмониҳоҳо муюссар шуд, ки дар он ҷо ба лашкари русҳо зарба занад.

Қувваҳои муттаҳидаи олмониҳою австро-венгерҳо дар Горлитса ҳатти мудофиаи фаронсавиҳоро раҳна карданд. Ҷузъу томҳои лашкари олмониҳои дар самти шимолтари Варшава ба ҳӯҷуми зидди русҳо гузаштанд. Моҳи августи соли 1915 онҳо ин шаҳрро ишғол карда, русҳоро маҷбур карданд, ки ақибнишинӣ кунанд.

Лашкари Олмон ва Австро-Венгрия то тирамоҳ тамоми Полшаро аз сарбозони Русия озод ва қисмати Назди-балтикано ишғол карданд. Иттифоқчиён меҳостанд, ки Русияро ба сулҳи сепаратӣ маҷбур созанд, вале ин кор ба онҳо муюссар нашуд. Дар ҷабҳаи шарқӣ бар зидди русҳо нисфи қувваҳои мусаллаҳи Олмон ва Австро-Венгрия андармон шуд.



Танкҳои аввалини Англия, ки дар ҳоки
Олмон ба ҷанг даромадаанд

Дар ҷабҳаи ғарбӣ Олмон бар зидди киштиҳои Англия дар муҳорибаҳои баҳрӣ бори аввал киштиҳои зериобиро истифода бурда, ба онҳо қирон овард. Киштиҳои зериобии Олмон ба киштиҳои боркаш ва мусоғиркашонии давлатҳои гуногун ҳам ҳамла карда, онҳоро ғарқ мекарданд. Ин кирдори Олмон эътиrozи ҳаққонии мамлакатҳои ҷаҳонро ба вучуд овард.



Истифодаи аввалини гази заҳрнок (химиявӣ) дар Белгия

Баҳори соли 1915 дар Ипр олмониҳо аввалин маротиба бар зидди лашкари рақибони худ моддаи заҳрноки қатли омро истифода бурданд. Ба Италия дар «Иттифоқи Сегона» будан ҳеч ғоидае намеовард. Барои вай ваъдаҳои давлатҳои Антанта бештар писанд буданд. Барои ҳамин, вай аз иттифоқи Олмон ба Австро-Венгрия баромада, моҳи майи соли 1915 алайҳи Олмон ва Австро-Венгрия ҷанг эълон кард. Италия бо ин иттифоқи худ ба Антанта даромаданашро исбот намуд. Олмон ва Австро-Венгрия маҷбур шуданд, ки қисми қувваҳои худро бар зидди Италия равон кунанд.

Тирамоҳи соли 1915 Булғория аз тарафи «Иттифоқи Сегона» ба ҷанг даромад ва ин иттифоқ номи «Иттифоқи Чоргонга» (Олмон, Австро-Венгрия, Туркия ва Булғория)-ро гирифт. Лашкари муттаҳидаи Австро-Венгрия, Олмон ва Булғория ба муқобили Сербия ба ҳуҷум гузашт. Англия,

Фаронса ва Русия ба ёрии Сербия лашкар фиристоданд. Бо ҳамрохии артиши Сербия онҳо ҷабҳаи Балканро ташкил карданд.

Амалиёти ҷангӣ дар соли 1916. Ҳукуматдорони Олмон диданд, ки соли 1915 дар ҷабҳаи шарқӣ бар зидди русҳо ба нокомӣ дучор шуданд, қарор доданд, ки аввал қувваҳои Фаронсаро дар муҳориба беҳолу bemador карда, баъд зада дур партоянд. Барои ҳамин, лашкари олмониҳо 21 февраля соли 1916 аз самти Верден ба ҳӯҷум гузашт. Дар ин ҷо ҳайати фармондехии лашкари Олмон ба пирӯзӣ бовар дошт.

Пиёдааскарони лашкари олмониҳо дар ин ҷо ба муқобилини сахти ҷавобии сипоҳиёни фаронсавӣ дучор шуданд. Дар зарфи шаш моҳ ба лашкари Олмон муюссар нашуд, ки ба муваффакияти ҷашмрасе ноил шаванд.



Қабристони аскарони Фаронса

Русҳо барои ба фаронсавиҳою англisisҳо ёрӣ расонидан боз ба ҳӯҷум гузаштанд. Моҳи июн сарбозони ҷабҳаи ҷанубу гарбӣ, ки сарфармондехи он генерал А. А. Брусилов буд, хатти мудофиаи Олмону Австро-Венгрияро раҳна карда, қувваҳои душманро то 80-100 км ба ақиб партофтанд. Фармондехии артиши Олмон маҷбур шуд, ки аз майдони ҳарбу зарби ҷабҳаи гарбӣ як қисми лашкарашро ба ҷабҳаи ҷанубу гарбӣ бар зидди сарбозони генерал А.А. Брусилов равон кунад. Ба ин нигоҳ накарда, лашкари русҳо қисми Галиция ва Буковинаро ба даст даровард. Дар ин самт қисми

лашкари олмониҳо ба муқобили Руминияи аз тарафи Антанта ба ҷаангдаромада ҳучум кард. Русия маҷбур шуд, ки ҷабҳаи худро дар ин минтақаи ҷанг ба масофаи қариб 500 км дарозтар қунад, то ки ҳучуми иттифоқии нави худ Руминияро дастгирӣ намояд.



Муҳорибаи Верден дар соли 1916

Англияю Фаронса дар ҷабҳаи гарбӣ аз сустшавии Олмон истифода бурда, моҳи июл дар самти Сом ба ҳучум гузаштанд. Дар ин ҷо муҳорибаҳои шадиди дуру дароз то тирамоҳ давом карданд. Олмониҳо моҳи декабр дар наздикии Верден ба мудофиа гузаштанд. Дар ин ҷо яке аз муҳорибаҳои қалонтарини Ҷанги Якуми Ҷаҳонӣ ба амал омадааст. Муҳорибаи дар назди Верден баамаломадаро “Гӯштқимакунии Верден” номидаанд. Он аз ду тараф қариб як миллион нафар одамонро ба коми худ фурӯ бурдааст.

Акнун ҳукumatдорони Олмон дигар ба ғалаба бовар надоштанд. Минбаъд онҳо дар ғами аз шикаст начот додани мамлакати худ буданд.

САВОЛ ВА СУПОРИШ

1. Кадом воқеа барои сар шудани Ҷанги якуми ҷаҳонӣ баҳона шуд?
2. Ҷанги якуми ҷаҳонӣ кай ва чӣ тавр оғоз ёфт?
3. Ҳусусиятҳои империалистии Ҷанги якуми ҷаҳонро бо далелҳо мусайян қунед.
4. Лашкари Русия ба артиши Фаронса ва Англия чӣ

тавр ёрй мерасонд ва барьакс? 5. Дар наздикии дарёи Марна кай мухориба ба амал омад? 6. Оё нақшай ҷангии олмониҳо ичро гардид? 7. Ҷаро Италия аз «Иттифоқи Сегона» баромада, бар зидди Олмон ва Австро-Венгрия ҷанг эълон кард? 8. Олмониҳо дар Ипр қадом силоҳи навро санҷиданд? 9. Мухорибаи дар Верден баамаломадаро ҷаро “Гӯштқимакунни Верден” номидаанд? 10. Аз мавзӯй хулоса бароред.

§ 31. РАФТИ ҔАНГ ДАР СОЛҲОИ 1917–1918 ВА ХОТИМА ЁФТАНИ ОН

Рафти ҷанг дар соли 1917. Аз сабаби ба итмом расидани захираҳо ва ҳаракати пурзӯри зиддиҷангии ҳалқ дар Олмон, Австро-Венгрия, Фаронса, Англия ва Русия вазъият тезутунд шуд. Ҳукуматдорони ин мамлакатҳо умедашонро акнун аз галаба қанда, роҳи аз ҷанг баромаданро мекофтанд. Роҳбарои Олмон дар бораи бас карданӣ ҷанг фикри хешро ба мамлакатҳои аъзои Антанта расонданд. Иттифоқчии он Австро-Венгрия бошад, ба Фаронса сулҳ таклиф кард. Империализми Олмон ба давлатҳои Антанта сулҳ бастани буд, вале сулҳи баробар ба галаба. Вилгелми II гуфта буд, ки шартҳои сулҳ “бояд аз он иборат бошанд, ки мо аз душманон пул, ашёи хом, пахта, равған гирифта, ҳамаи онро аз кисай онҳо ба кисай худ гузорем”. Давлатҳои Антанта ба ин ҳаргиз розӣ шуда наметавонистанд.

Дар солҳои ҷанг ИМА ба давлатҳои Антанта лавозимоти ҷангӣ ва озуқа фурӯҳта, аз ин ҳисоб сарвати фаровон ғун кард. Акнун империализми ИМА бо ин сарвату тавонониаш меҳост, ки ҳукмрони ҷаҳон шавад. Танҳо баъди се соли ҷанг – моҳи апрели соли 1917 бо ҳамин мақсад бо Олмон ҷанг эълон кард. Ин ҳабарро шунида, ҳукуматдорони Англия ва Фаронса саросема шуданд. Онҳо дар фикри он буданд, ки ИМА аз музаффариятҳояшон истифода набарад. Барои ҳамин галабаи худро бар давлатҳои гурӯҳи олмонӣ тезондани буданд. Вале ба Англия ва Фаронса муюссар нашуд, ки то ба Аврупо расида омадани артиши ИМА Олмонро шикаст

бидиҳанд. Файричашмдошт, моҳи октябри соли 1917 лашкари Олмон ва Австро-Венгрия дар Капоретто ба лашкари Италия зарбаи саҳт зад ва қариб буд, ки онро торумор кунад. Артиши Фаронса ва Англия мошинсавор зуд ба он ҷо расида омаданд ва базӯр пеши роҳи артиши Олмон ва Австро-Венгрияро гирифтанд ва нагузоштанд, ки онҳо ба дарунтари Италия сар дароранд.

Муҳорибаҳо дар ин сол дар ҷабҳаҳои дигар ҳам давом карданд, vale онҳо бештар ба фоидай Антанта анҷом мейғтанд.

Бухрон дар мамлакатҳои Аврупо. Дар давраи ҷанг ҳукуматҳои мамлакатҳои иштирокчии ҷанг озодиҳои демократӣ-озодии маҷлису гирдиҳамоихо, озодии сухан, фаъолияти мақомоти намояндагии ҳалқ ва муассисаҳои дигари демократиро маҳдуд карданд. Онҳо давлатро тавассути силоҳ идора мекарданд. Чунин ҳукуматҳо танҳо ба манифести сармоядорони қалон ва олигархияи молиявӣ хизмат карда метавонистанд. Табақаҳои дигари аҳолӣ бе ҳимояи давлат монда буданд.



Фалабай Инқилоби Феврал дар Русия

Иқтисодиёти мамлакатҳои иштирокчии ҷанг ба роҳи ҳарбӣ дароварда шуда буд. Беш аз 70 дарсади саноати қалон ва нисфи саноати сабуқ ба нафъи ҷанг маҳсулот мебароварданд. Истеҳсоли молҳои ниёзи мардум ниҳоят кам шуд. Аҳволи ҳалқи заҳматкаш, чи дар ҷабҳа ва ҷо дар ақибоҳо,

хеле вазнин буд ва он рӯз то рӯз бадтар мешуд. Бо сабаби вазъияти вазнини таъминот ва бесарусомонии давраи ҷанг ҳаннотию пораҳӯрӣ ва дуздию горатгарӣ авҷ гирифт. Ба замми ин, қиматӣ ахволи бе ин ҳам вазнини ахли меҳнатро боз ҳам тоқатфарсо кард. Эътирози мардум бар зидди ҷанг торафт меафзуд. Дар солҳои 1914–1917 дар мамлакатҳои иштирокчии ҷанг шумораи корпартофтагон бемайлон зиёд мешуд.

Корпартоихо дар Чехия, Австрия, Руминия, Русия ва мамлакатҳои дигар ба амал омаданд.

Моҳи январи соли 1918 як қисми сотсиал-демократҳои Олмон, ки худро гурӯҳи “Спартак” меномиданд ва зидди ҷанг буданд, ба ҳаракати зиддиҳукуматии ҳалқ роҳбарӣ карданд. Дар санаи 28-уми январ таҳти роҳбарии онҳо дар Берлин корпартоии оммавии муқобилони ҷанг доир гардид, ки дар он қариб ним миллион кас иштирок кард. Корпартоихои сиёсӣ музофотҳои Саксония, Бавария, Рейн-Вестфалия ва баъзе музофоту шаҳрҳои дигари саноатии Олмонро ҳам фаро гирифтанд. Дар корпартоихои сиёсии моҳи январи соли 1918 беш аз як миллион нафар муқобilonи ҷанг иштирок карданд. Онҳо бас кардани ҷанг, нон ва озодиҳои демократӣ талаб мекарданд.

Дар охири солҳои 1916 ва аввали соли 1917 дар Русия ҳам бухрони инқилобӣ ба амал омад. Вазифаҳои он аз сарнагун карданни ҳукумати подшоҳӣ, барпо наਮудани ҷумҳурии демократӣ, ба ҳалқ додани озодии демократӣ ва аз ҷанг баровардани Русия иборат буданд.

Дар санаи 23-юми феврали соли 1917 ин инқилоб дар Петербург оғоз ёфт. 3-юми март подшоҳи Русия Николай II, аз ноилоҷӣ, аз баҳри тоҷу таҳт даст



Гвардиячиёни Сурх

кашид. Дар Русия инқилоби буржуазию демократии феврал галаба кард. Моҳи августи соли 1917 Русия ҷумхурий Ҷълон карда шуд.

Вале ҳокимияти ҷумхурий дар Русия дер давом накард. 25-уми октябрини соли 1917 дар Петербург табаддулоти инқилобӣ ба амал омад, ки дар натиҷа дар Русия дар шакли шӯроҳо диктатураи пролетарӣ РКП (б) барпо гардид. Баъди галаба большевикони Русия аз Олмон сулҳо талабиданд. Дар санаи 3-юми марта соли 1918 Русия Шӯравӣ бо Олмон сулҳи алоҳида баста, бо ҳамин аз Ҷанги Якуми Ҷаҳонӣ баромад.

Амалиёти ҷангӣ дар соли 1918. Моҳҳои март-июни соли 1918 лашкари Олмон дар маҳаллаҳои Аррасу Лафар ва дар Фландрія бар зидди лашкари Англия дар Шампан ва дар водии дарёи Марна бар зидди лашкари Фаронса ҷаҳор моротиба ҳуҷум кард. Дар ин ҳуҷумҳо лашкари Олмон садҳо ҳазор нафар аскарҳои худро қурбон кард. Ба ин нигоҳ накарда, дар ин самт вай бар лашкари Англия ва Фаронса галабаи ҷиддие ба даст оварда натавонист. Маълум буд, ки дигар зӯри Олмон ва иттифоқчиёнаш ба давлатҳои Антанта намерасад.



Аз тарафи сарфармондехи қувваҳои мусаллаҳи
иттифоқчиён (Антанта) маршал Фош
ба имзо расидани санади таслимшавӣ

Баҳори соли 1918 Антанта ҷанбаи амалиёти ҷангии худро васеъ кард. Давлатҳои ин гурӯҳи ҳарбӣ бар зидди Русия таҷовузи ҳарбӣ ташкил карданд, ки он то соли 1920 давом кард. Ин давлатҳо меҳостанд, ки ҳокимиёти шӯроҳоро дар Русия барҳам зананд. Қувваҳои асосии зарбазандай ин таҷовузкоронро Англия, Фаронса, ИМА ва Ҷопон ташкил мекарданд. Лашкаркаши давлатҳои номбурда бар зидди Русия Шӯравӣ барор нагирифт.

Лашкари бехолу бемадори Олмон дигар қобилияти ғалаба карданро аз даст дода буд. 18-уми июляи соли 1918 лашкари Англия ва Фаронса ба ҳуҷуми ҷавобӣ гузашта, он ҷойҳоеро, ки Олмон моҳи май ба даст дароварда буд, бозпас гардонанд.

Дар миёнаҳои моҳи сентябр дар назди Сен-Мишель давлатҳои Антанта ба ҳуҷуми умумии мавқеъҳои душман сар карданд. Лашкари Олмон талафоти қалон медод ва дигар пеши роҳи рақибони пурзӯри худро гирифта наметавонист. Акнун шикасти Иттифоқи Чоргона яқин шуд.

Дар санаи 15-уми сентябри соли 1918 қувваҳои ҳарбии Булғористон дар наздикии Добро-Поле аз лашкари Антанта шикаст ҳӯрданд. Гурӯҳи қалони сарбозони булғор дар муҳосира монда асир афтоданд. 29-уми сентябр намояндаи Булғория ба Созишномаи сулҳи таслимшавӣ имзо гузашта, аз ҷанг баромадани мамлакаташро тасдиқ намуд. Баъди Булғория, 31 октябр Туркия ҳам ба Созишномаи сулҳ имзо карда, аз ҷанг баромад.

Таслимшавии Булғория ва Туркия аҳволи Олмон ва Австро-Венгрияро боз ҳам вазнинтар кард. 3-юми ноябр лашкари бокимондаи Австро-Венгрия ба лашкари Италия таслим шуд. Бо ҳамин Австро-Венгрия ҳам аз ҷанг баромад.

Шикастхӯрии Австро-Венгрия ба парокандашавии ин империя оварда расонд. Чехия ва Словакия аз он баромада, Чехословакияро ташкил карданд. Венгрия ҳам истиқтолияти худро эълон намуд. Давлату ҳалқҳои дигари империяи Австро-Венгрия низ истиқтолият ба даст оварданд.

Инқилоб дар Олмон. З-юми ноябри соли 1918 дар бандари Кил баҳрнавардон шўриш бардоштанд. Ин воқеа оғози инқилоби Олмон буд. Рӯзи дигар шўриш тамоми флотро дар бар гирифт. Дар зарфи якчанд рӯз инқилоб саросари мамлакатро фаро гирифт. Вазъияти ҳукуматдорони Олмон хеле ҳавфнок шуд. Вилгелми II маҷбур шуд, ки ба Ҳолландия гурезад. 9-уми ноябр инқилоб пойтакти Олмон шаҳри. Берлинро ҳам фаро гирифт. 10-уми ноябр дар шаҳр ҳокимият ба дасти ваколатдорони сотсиал-демократҳо (роҳбари онҳо Эберт) гузашт. Дар Олмон соҳти королӣ барҳам хўрд.

Хотима ёфтани Ҷанги Якуми Ҷаҳонӣ. 11-уми ноябри соли 1918 сарфармондехи артиши Фаронса маршал Фош дар стансияи Ретонд, воқеъ дар ҷангали Компъен, дар вагони худ вакилони Олмонро қабул намуда, шартҳои Созишномаи сулҳро ба онҳо пешниҳод кард. Вакилони Олмон ба акти таслимшавӣ имзо гузоштанд. Соати 11-и пагоҳии ҳамон рӯз дар ҳамаи ҷабҳаҳо оташбас эълон карда шуд. Бо ҳамин Ҷанги Якуми Ҷаҳонӣ ба охир расид.

Мувоғики шартномаи сулҳ Олмон вазифадор карда шуд, ки дар зарфи 15 рӯз ҳамаи сипоҳиёни худро аз Фаронса, Белгия, Люксембург, Туркия, Руминия, Австро-Венгрия, соҳилҳои чапи дарёи Рейни Олмон ва мустамликаҳои африқоӣ барорад. Инчунин, Олмон бояд як қисми лавозимоти ҳарбӣ, 5 ҳазор паровоз, 150 ҳазор вагон, 5 ҳазор мөшини боркаш ва гайраро ба Антанта супорад. Лашкари Антанта дар Олмон “ҳар қадар зарур бошад, ҳамон қадар истад”, – чунин навишта шуда буд дар шартҳои созишномаи сулҳ.

Сарфи назар аз он ки Олмон ба ҷанг омодагии хуб дида буд, ҳамроҳи иттифоқчиёнаш шикаст хўрд. Империяҳои Туркия, Австро-Венгрия ва Олмон аз ҳаритаи сиёсии ҷаҳон нест шуданд.

Ҷанги Якуми Ҷаҳонӣ, ки империалистон тайёр карда буданд, ба сари мардуми ҷаҳон бадбаҳтиҳои зиёде овард. Шумораи ҳалокшудагон зиёда аз 10 миллион ва маъюбон

қарib 20 миллион нафарро ташкил кард. Ин чанг аз се як ҳиссаи сарватҳои миллии давлатҳои асосии ҷангуналандаро нест кард. Ҳароҷоти умумии чанг таҳминан 80 миллиард доллари амрикоиро ташкил намуд.

САВОЛ ВА СУПОРИШ

1. Кай ва ҷаро ИМА бо Олмон ҷанг эълон кард? 2. Кай ва чӣ тавр дар Русия инқилоби буржуазию демократии феврал ғалаба кард? 3. Кай дар Русия табаддулоти большевикӣ ба амал омад? 4. Баҳори соли 1918 қадом давлатҳо бар зидди Русияи Шӯравӣ таҷо-вузи ҳарбӣ ташкил карданд? 5. Кай ва чӣ тавр дар Олмон инқилоби демократӣ ғалаба кард? 6. Ҷонги Якуми Ҷаҳонӣ кай ва чӣ тавр ба охир расид? 7. Ҷаро империяҳои Туркия, Австро-Венгрия ва Олмон пароканда шуданд? 8. Оё давлатҳои иштирокчии асосии ҷанг ба мақсадҳои худ ноил шуданд? 9. Аз мавзӯъ хулоса бароред.

БОБИ V

МАОРИФ, ИЛМ, ТЕХНИКА ВА ФАРҲАНГИ ХАЛҚХОИ ҶАҲОН ДАР АСРИ XIX – АВВАЛИ АСРИ XX

§ 32-33. МАОРИФ, ИЛМ ВА ТЕХНИКА

Маориф. Тараққиёти қувваҳои истеҳсолкунанда дар охири асри XIX – аввали асри XX зарурати пешрафти маорифро тақозо мекард. Мамлакатҳои пешқадами демократӣ аз ҳамин сабаб барои маорифи халқ маблағҳои калон чудо мекарданд. Дар ин мамлакатҳо аксари қӯдакону наврасон имкон доштанд, ки дар мамлакатҳо ройгон таҳсил кунанд.

Дар соҳаи маориф бештари мамлакатҳои Аврупо ва Америкаи Шимолӣ аз мамлакатҳои дигари ҷаҳон пеш мистоданд. Дар Англия, Фаронса, Швейтсария, Олмон, Италия, Белгия, Ҳолландия, ИМА, Русия, Канада ва баъзе мамлакатҳои дигар барои таҳсили насли наврас шароити беҳтар муҳайё карда шуда буд.

Дар аксари мамлакатҳои соҳибистиколи Осиё, Африқо ва Америкаи Лотинӣ маорифи халқ кам пеш рафт, чунки ин давлатҳо ҳанӯз имконияти зарурӣ надоштанд, ки аҳоли-ро саросар саводнок кунанд. Ба ин ду чиз ҳалал мерасонд: дараҷаи пасти қувваҳои истеҳсолкунанда ва тобеияти мустамликовӣ. Бисёрии онҳо давраи феодалиро аз сар мегузарониданд. Баъзеашон ҳатто дар дараҷаи аз ин ҳам пасттари тараққиёт ҷой гирифта буданд.

Системаи мустамликадорӣ ҳам ба пешрафти иқтисодӣ ва ҳам ба маориф монеаи сунъӣ ба вуҷуд овард. Вай ин давлатҳоро, аз ҷумла, дар соҳаи маориф ба муддати дуру дароз аз густариш боздошт. Давлатҳои сармоядорӣ аз мустамликаҳо даромади калон гирифта, ғами маърифати халқҳои онҳоро намехӯрданд.

Илм. Илм дар нимаи дуюми асри XIX – аввали асри XX бо ду роҳи асосӣ тараққӣ мекард – ба соҳаҳои хурдтар тақсим

шудани илмҳои асосӣ ва торафт мустаҳкамтар шудани ро-
битай байни илмҳо. Таҳқиқи соҳти модда, омӯзиши энергия
ва соҳти нави манзараи физикии олам самтҳои асосии та-
ракқиёти илмҳо буданд.

Олимони мамолики гуногуни ҷаҳон ҳаракат мекарданд,
ки бо ҳамдигар ҳамкорӣ карда, дар ин ва ё он соҳаи илм му-
ваффақият ба даст оваранд. Бо ҳамин мақсад, соли 1875 Бю-
рои байналмилалии тарозу ва ҷенакҳо, соли 1896 Иттиҳоди
байналмилалии академикҳо ва соли 1912 дар шаҳри Париж
Бюрои байналмилалии вақт таъсис дода шуд.

ДАСТОВАРДҲОИ ИЛМҲОИ АЛОҲИДА

Риёзӣ. Инкишофи илмҳои табиатшиносӣ бе тараққиёти
илми риёзӣ гайриимкон буд ва на танҳо ин илм. Геометрияи
гайриэвклидӣ, ки асосгузори он Н.И. Лобачевский буд, дар
охири асри XIX – аввали асри XX боз ҳам инкишоф ёфт.
Эстафетаи Н.И. Лобачевский ва ҳамсафони ў Я. Боляй ва
К.Ф. Гаусро риёзидони олмонӣ Г. Риман қабул карда, наза-
рияи геометрияи гайриэвклидиро ба зинаи боз ҳам баланд-
тари тараққиёт ва фахмиш баровард. Геометрияи фазоии
дорои қаҷии доимии мусбат ба ин олим тааллук дорад.

Кори олимони номбурдаро олими итолиявӣ Э. Бертра-
ни давом дода, геометрияро бо ғояҳои нави пешқадам ғани
гардонид. Соли 1868 ўбо номи “Таҷрибаи шарҳи геометри-
яи гайриэвклидӣ” рисолае чоп кард, ки он ба эътирофи аҳли
ilm сарфароз гардидани геометрияи гайриэвклидӣ қумак
расонд.


Ситорашиносӣ. Афзорҳои нави таҳқиқотӣ ба пешра-
вии илми сиёsatшиносӣ қумак расонданд. Бо ёрии таҳлили
спектралӣ, ки он ҳанӯз соли 1859 қашф карда шуда буд, си-
торашиноси англisis Ч. Локиер дар Офтоб хатти спектреро
ёфт, ки ба унсурҳои химиявии он вақт дар Замин маълум
монанд буд. Ўин унсурро гелиё (номи лотинии Офтоб) но-
мид. Олими дигари англisis У. Рамзай соли 1895 ин газро дар
шароити лабораторӣ пайдо намуд.

Таҳлили спектралиро олимон барои омӯхтани ситораҳо ҳам истифода мебурдагӣ шуданд. Олими англisis У. Хеггинс ба омӯзиши спектралии туманнокии берун аз Галактика ибтидо гузошт.

Дар Конгресси ситорашиносон, ки он соли 1887 дар шаҳри Париж баргузор гардид, қарор дода шуд, ки фехристи (каталог) ситораҳо тартиб дода шавад. Дар ин кор 18 расадхонаи ҷаҳон иштирок кард. Дар натиҷаи ин кор қариб 2 миллион ситораҳо дар ин фехрист ба қайд гирифта шуданд.

Физика. Таракқиёти индавраинай илми физика бо номи олими бузурги англisis Ч. Максвелл алоқаманд аст. Ӯ назарияи умумии ҷараёни электромагнитиро тартиб дод. Ч. Максвелл рӯшноиро ҳамчун як наъъи ларзиши электромагнитӣ исбот намуд. Нишондодҳои Ч. Максвеллро Г. Герц ва олимони дигар бо таҷрибаҳои худ тасдиқ ва инкишоф доанд. Самти таҳқиқоти Ч. Максвелл ва Г. Герцро давом дода, олими олмонӣ В. К. Рентген соли 1895 “шуюи икс”-ро қашф кард, ки он имрӯз дар илми тиб ва соҳаҳои дигар ба таври васеъ ба кор бурда мешавад. Олими рус А.С. Попов усули нурафканӣ ва қабули мавҷҳои электромагнитиро барои робитаи бесим қашф карда, баъд дар асоси онҳо радио соҳт.

Дар пешрафту рушди илми физика олимони машҳури ҷаҳон – фарансавиҳо А. Беккерел, Фредерик Жолио ва Мария Складовская-Кюри, Э. Рзерфорди англisis, даниягӣ Нилс Бор ва олимони дигар саҳми сазовор гузоштаанд.



Алберт Эйнштейн

Назарияи нисбияти Эйнштейн. Назарияи олими бузурги олмонӣ Алберт Эйнштейн дар бораи нисбият яке аз қашфиёти муҳимми оғози асри XX мебошад. Ӯ соли 1905 дар мақолаи худ “Доир ба электродинамикаи ҷисмҳои ҳаракаткунанда” дар бораи алоқамандӣ ва ба ҳамдигар вобаста будани

фазо, вақт ва модда (материя) фикр баён карда, исбот намуд, ки дар چойи беҳаво (вакуум) суръати рӯшной аз ҳар манбае ки набошад, ба самти суръати ҳаракати ин сарчашма ва му-шохидачии он вобаста нест.

Дар физикаи классикий тасаввуроте ҳукмрон буд, ки му-вофиқи он вақт ҳамчун як чизи устувори бетагийри мутлақи ба ҳеч гуна ҷараёнҳои моддӣ вобастанабуда ҳисобида мешуд, valee назарияи нав фикри барои ҳамаи системаҳо ягона будани ҳисоби вақтро рад кард.

Пештар фазо ҳамчун ҷое ҳисоб карда мешуд, ки гӯё он “макони холӣ” ва мутлақ бетагийр бошад, аммо аз рӯйи назарияи нисбият маълум гардид, ки хосияти макон ва замон ба ҳаракати объектҳои моддӣ вобаста аст ва ҳар сеи онҳо бо ҳамдигар алоқаи чудонопазир доранд.

Ба ҷойи қонуни нютонии ҷозибаи ҷаҳонӣ, Эйнштейн ҳодисаи ҷозибаи байниҳамдигарии объектҳои моддиро пешниҳод кард. Ў исбот намуд, ки ҳамаи моддаҳо қувваи ҷозибаи ҳамдигарро ба тарафи худ қашидан доранд. Дар зери таъсири модда макон ва замон тағийир мёбанд. Маса-лан, самти рафти нур дар ҳамон сурате тағийир мёбад, ки дар наздикиҳои он объекти моддӣ мавҷуд бошад.

Химия. Дар ин давра химия ҳам ба пеш қадами бузург гузошт. Соли 1869 олими рус Д.И. Менделеев системаи дав-рии унсурҳои химиявии худро ҷоп кард. Он вақт дар ҷадвали Менделеев ҳамагӣ 63 унсур мавҷуд буд, valee ў хосияти унсурҳои химиявиеро, ки ҳанӯз худи онҳо маълум набуданд, пешакӣ муайян кард, дар ҷадвал ҷойи онҳоро холӣ монд.

Дар солҳои 70-90-уми асри XIX муҳаққиқони химия ун-сурҳои нави химияро қашф карданд. Олимони фаронсавӣ Лекок Буабодран гелийро, швед Л.Ф. Нилсон скандийро, олмонӣ К. Винклер германийро, англisis У. Рамзай дар таркиби ҳаво аргонро қашф кард. У. Рамзай соли 1898 бо ҳамроҳии Ҷ. Рэлей унсурҳои химиявии криптон, ксенон ва неонро қашф карданд.

Дар ин давра соҳаҳои нави химия ба вуҷуд омаданд. Робитаи байниҳамдигарии химия ва физика имкон дод, ки

физикаи химияйӣ ба вучуд ояд. Ҳисоби ҷараёнҳои химияйӣ ин илмро ба риёзӣ бештар алоқаманд кунонд. Электрохимия низ яке аз соҳаҳои химия гардид. Омӯзиши ҳосияти физикии кристаллҳо барои ба вучуд омадани стереохимия сабабгор шуд.

Биология. Дар ин илм инкишофи назарияи эволютсионӣ идома ёфт. Соли 1871 асари Чарлз Дарвин “Пайдоиши одам” аз чоп баромад. Аз ин пештар ӯ назарияи инкишофро кор карда баромада, дар ин бора асар навишт. Дарвин дар асоси таҳлили як қатор илмҳо дар бораи аз маймунҳои одамшакл пайдо шудани одам фикр баён кард.

Асосгузори услуби эволютсионӣ дар палеонтология В. А. Ковалевский ба шумор меравад. Ӯ исбот намуд, ки ҷараёнҳои эволютсионии ширхӯрон ба ивазшавии муҳити зисти онҳо вобаста аст. Кори ӯро байдар олимӣ белгиягӣ Л. Долло давом дод.


Олимӣ ҷех Григор Мендел қонунияти аз насл ба насл гузаштани нишонаҳои ирсиятро кор карда баромад. Ӯ исбот намуд, ки ирс аз ҷизҳои таркибие иборат аст, ки асоси моддии онро ташкил медиҳанд. Дар ибтидои асри XX олимомни дигар пешғӯйиҳои Г. Менделро исбот намуда, мақоми хромосомаҳоро дар ирсият муайян карданд. Онҳо ба хулоса омаданд, ки ҳар як хромосома аз воҳидҳои зиёди фоидаовар иборат аст.

Олимӣ рус И.П. Павлов дар соҳаи системаи физиологии дил ва рагҳои хунгард ва физиологияи ҳазм таҳқиқот гузаронид. Ӯ мақоми фаъолияти системаи асабро дар ҷараёнҳои физиологӣ санҷид. Бо ҳамин роҳ, И.П. Павлов назарияи рефлексҳои шартӣ ва гайришартиро кор карда баромад.

Олимӣ ҳолландӣ Г. ла Фрис ва олимомни рус К.А. Тимирязев ва И. В. Мичурин ҳам дар инкишофи илми биологии охири асри XIX – аввали асри XX саҳми калон гузаштаанд.

Техника. Дар ИМА солҳои 60-70-ум дар коркарди гӯшт, ордкунии ғалла ва маъданистехсолкунӣ конвейер истифода бурда шуд. Ин тарзи истеҳсол дар заводҳои

Форд дар солҳои 1912–1913 такмил дода шуд. Конвейер сифати маҳсулотро беҳтар, миқдори онро зиёд ва ҷараёни истеҳсолро мусоид гардонид.



Трактори ҷарҳдор ва комбайн дар Калифорния

Неруи барқ сол то сол дар саноат ва нақлиёт бештар истифода бурда мешуд. Гузариши истеҳсолоти соҳибкорию корчаллонӣ ба автоматӣ ва ҳатҳои пайдарпай тақозо кард, ки генератор соҳта шавад. Дар соҳаи барқ Э. Г. Грамм, Ф. Хефнер-Алтемек, М. Депре ва дигарон кор карданд. Дар асоси таҳқиқоти онҳо барқгоҳи аввалин соҳта шуд.



Автомашинаи «Форд»

Дар миёнаи солҳои 80-ум ихтироъкорони олмонӣ Г.Даймлер ва К. Бентс типи нави ҳаракатдиҳандай дарунсӯзро кор карда баромаданд, ки он бо бензин кор мекард. Ин ҳаракатдиҳанда дар нақлиёти берелс истифода бурда мешуд.

Олими олмонӣ Р. Давал ҳаракатдиҳандай нави дарунсӯзро соҳт, ки он ба сӯзишвории вазнини моеъ кор мекард.

Саноати бо суръати тез тараққиунанда ва маҳсусан соҳтмони роҳҳои оҳан, маъдани зиёдро талаб мекардад. Барои ҳамин, коркарди маъданро такмил додан лозим меомад. Дар баробари такмили истеҳсоли мартенӣ ва

бессемерии маъдан, усули нави конвертории онро ихтироъкорони англис С.Ч. Томас ва П.Ч. Илкрис кор карда баромаданд. Маъдангудозон бо ин усул аз маъдан сулфур ва фосфорро чудо мекарданд. Ин кор имконият медод, ки маъдани зиёдтар истехсол карда шавад.

Дар даҳсолаҳои охири асри XIX олим рус И. Л. Кондаков бо роҳи маҳсус моддаи каучукро ба вучуд овард.

Дар ИМА дар нақлиёти роҳи оҳан “Системаи СБС” (сигнализатсия, блокировка, централизация – ба забони тоҷикӣ: хабардиҳӣ, боздорӣ ва марказонидан) сохта ба истифода дода шуд, ки он харакати қатораҳоро бехавфтар гардонид. Дар нақлиёти роҳи оҳан ва пулсозӣ пӯлод оҳанро танг карда баровард.

Соли 1891 дар Лондон радиуси аввалини метрои дар сатҳи чуқур соҳташуда ба кор даромад. Ин навъи нави нақлиёт рӯз то рӯз зиёдтар мешуд.

Дар солҳои 90-ум дар ИМА, Швейцария, Олмон, Италия, Англия роҳҳои оҳани барқии наздишаҳрӣ ва байнишаҳрӣ сохта ба истифода дода шуд. Тепловози аввалине, ки бо сӯзишвории дизелӣ кор мекард ва суръати ҳракаташ дар як соат 100 км буд, ба роҳ баромад.

Ба вучуд омадани нақлиёти автомобилий низ ба ҳамин давра рост омад. Дар солҳои 80-ум Г. Даймлер мототсикли дучарха ва К. Бенс автомобили сечарҳа соҳтанд. Бо ҳамин, навъи нави нақлиёт тавлид ёфт.

Дар солҳои 90-ум падару писар Дамлонҳои швейтсарӣ дар автомобил ҷарҳои резиниро истифода бурданд. Ба истехсоли оммавии автомобил бошад, саноатчии амрикӣ Г. Форд асос гузаштааст. То оғози Ҷанги Якуми Ҷаҳонӣ, дар зарфи 30 сол, дар ҷаҳон 2 миллион автомашина истехсол карда шуда буд.



Аэроплани Блерно, ки
соли 1909 аз болои
Ла-Манш парвоз карда буд.

Нақлиёти обӣ ва ҳавопаймоҳо ҳам тараққӣ кард. Ба киштисозон мүяссар гардид, кишиҳое созанд, ки гунҷоишашон калон бошад ва бори зиёдеро аз як чой ба чойи дигар кашонида тавонанд. Барои зарурати ҳарбӣ ҳам кишиҳои бузургҳаҷм сохта мешуданд. Дар соҳаи ҳавопаймой таҳқиқоти олимони рус К. Э. Сиолковский, Н. Е. Жуковский ва дигарон аҳамияти калон доштанд. Соли 1884 А.Ф. Можайский бо ҳавопаймое, ки ҳаракатдиҳандай буғӣ дошт, парваз кард. Ҳавопаймоеро, ки бо ҳаракатдиҳандай бензинӣ кор мекард, бародарон Райтҳо сохтанд.

Аввали соли 1876 ду нафар ихтироъкори амрикӣ А. Г. Белл ва И. Грей телефонро сохтанд. Баъд аз он ки соли

1878 аз тарафи Т.А. Эдисон микрофон ихтироъ карда шуд, телефон дар тамоми ҷаҳон паҳн гардид.

Радиоалоқа ба кор даромад. Ба сохтани афзорҳои аввалини барқӣ низ ибтидо гузошта шуд. Неруи барқ барои равшан кардан хонаҳо ҳам истифода бурда мешуд. Дастгоҳи фонографӣ ва кинематографӣ ихтироъ карда шуд. Дар қишоварзӣ истифодаи тракторҳо оғоз ёфт.



Манораи Эйфел дар Париж

САВОЛ ВА СУПОРИШ

1. Чаро дар баъзе мамлакатҳои ҷаҳон маориф нағз тараққӣ кард ва дар баъзе мамлакатҳои дигар он дар дараҷаи паст мондан гирифт?
2. Системаи мустамликадорӣ ба маорифи ҳалқи мамлакатҳои мустамлика ва тобеъ чӣ таъсир расонд?
3. Дар бораи пешрафти илмҳои риёзӣ ва саторашиносӣ маълумот диҳед.
4. Таракқиёти илми физикаро бо мисолҳо исбот кунед.
5. Дар бораи назарияи инкишофи Ч. Дарвин чихо медонед?
6. Дар бораи назарияи нисбияти А. Эйнштейн фикри худро баён кунед.
7. Қадом иттиҳодияҳои байналмилалии илмӣ ташкил карда шуданд?
8. Григор Мендел ва И.П. Павлов дар илми табиатшиносӣ чӣ саҳм

гузаштаанд? 9. Дар бораи тараққиёти техника дар нимаи дуюми аспи XIX – аввали аспи XX нақл қунед. 10. Чаро илм ва техника дар нимаи дуюми аспи XIX – аввали аспи XX маҳз дар мамлакатҳои Аврупо ва Америкаи Шимолӣ тараққӣ карданд? 11. Аз мавзӯъ хулоса бароред.

§ 34. АДАБИЁТ ВА САНЪАТ

Адабиёт. Рафти тараққиёти иқтисодии мамлакатҳои сармоядорӣ, сиёсати истилогаронаи мамлакатҳои империалистӣ, норозигии аҳли тараққиҳоҳи демократии ҷаҳон аз ин сиёсат ба мазмуну мундариҷа ва самтҳои инкишофи адабиёт таъсир расонд. Зарурат ба миён омад, ки дар шароити дигар ба ҳаёт ба тарзи нав нигариста, онро воқеъбинонатарав инъикос намоянд. Адибон роҳҳои дар асарҳои худ дуруст инъикос кардани ҳаётро ҷустуҷӯ мекарданд.

Адабиёти реализми танқидӣ, ки дар аспи XIX ба муваффақияти қалон ноил гардида буд, дар охирҳои ин аср ва аввали аспи XX боз ҳам густариш ёфт. Дар адабиёт ва санъат ҷараёнҳои нав ба майдон омаданд. Онҳо иллатҳои ҷомеаро ба зери танқиди саҳт гирифта, роҳҳои ҳалосиро аз бадбаҳтии ба сари мардум омада нишон доданӣ мешуданд.

Натурализм. Ин ҷараён аввал дар Фаронса ба вучуд омадааст ва он маъни «табиат»-ро дорад. Натурализм дар назар дошт, ки нависанд ва санъаткор бояд воқеаҳоро бо дикқати том омӯхта, дар онҳо қонуниятиҳои амиқро муайян кунанд, чӣ тавре ки қонунҳо дар физика, химия, табиатшиносӣ ва илмҳои дигар вучуд доранд. Натуралистон даъво доштанд, ки натурализм ягона фарҳанги аз ҷиҳати илмӣ асоснок аст. Вай ба адабиёту санъат ҳусусиятҳои мустанат медиҳад, яъне сурати воқеаро дақиқан муайян месозад. Дар асарҳои натуралистӣ образ, баҳодиҳӣ ва мушоҳидаҳои шахсии муаллиф то дараҷае аз назар берун мемонданд. Аз сабаби он ки натуралистон ба асарҳои худ аз ҳад зиёд моҳияти биологӣ, физиологӣ, химиявӣ, физикӣ медоданд, қимати бадеии онҳо баланд набуд.

Символизм. Ин чараён дар Фаронса چавобан ба чараёни натурализм ба миён омадааст. Дар он чое, ки натурализм очизй мекард, ба чойи он символизм ба майдон мебаромад. Бар хилофи натурализм, символизм даъват мекард, ки воқеият ба ҳисоб гирифта нашавад. Реалистҳо мегуфтанд, ки воқеият ҳаматарафа ва эчодкорона инъикос карда шавад, лекин символчиён боварии комил доштанд, ки аз «марзҳои воқеият» дур рафтанд лозим аст. Муҳити зиндагӣ, ба ақидаи онҳо ночиз буда, шоёни таваҷҷуҳи зиёд нест.


Ҳарчанд символизм ба муваффакияти калон ноил нашуд, вале он тавонист, ки дар адабиёт ва хусусан дар назм, мартабаи суханро баланд бардорад. Аксарияти символчиён бесамар будани ҷустуҷӯҳои эҷодии худро дарк карда, оҳиста-оҳиста ба реализм гузаштанд.

Футуризм. Футуризм аз калимаи лотинии «футурус»-«оянда» гирифта шудааст. Ин чараёни адабӣ нисбат ба ҷараёнҳои дигари он дертар ба вучуд омадааст. Моҳияти ин чараён рад кардани санъат мебошад. Аз назари футуристон санъат ҳамчун шакли маҳсуси шуури ҷамъияти бояд нест шуда, ба як қисми истехсолот, рӯзгор ва сиёsat табдил дода шавад. Ҳизмате, ки ин чараён кардааст, аз он иборат аст, ки ба санъат хусусияти «индустрӣ» дод. Он барои зебо сохтани техникаи ҳозиразамон ва бинокорӣ кумак расонидааст.

Декадентӣ. Номи ин чараён аз калимаи фаронсавии «декаденс» – «таназзул» пайдо шудааст. Декадентӣ таъсири бевоситаи гояҳои ифротӣ ба афкори адибон ва санъаткорон буд. Дар ин даври мураккаб онҳо дар фаъолияти эҷодии худ мекалавиданд. Аз ҳамин сабаб, декадентиён мавқei худро дар адабиёт ва санъат ба таври бояду шояд наёфтаанд. Адибон ва санъаткорони ин равия бо қувваи одам ва пешравии минбаъдаи ҷомеа ба таври умедбахш боварӣ надоштанд.

Идеологияи империализм. Идеологияҳои империализм аз гояҳои «озодӣ, баробарӣ ва бародарӣ», ки як вактҳо буржуазияи озодихоҳ эълон карда буд, даст кашиданд. Таърихшиносони ифротӣ гояҳои пешқадами инқилобҳои буржуазиро

тахриф карда, онҳоро хато ва арбобони намоёни онро шұхратпасту хоин меномиданд.



Фридрих Ніцше

Файлласуғи олмонй Фридрих Нітшесе (1841–1900) яке аз машхұрттарин идеологҳои империализм буд. Ү таъқид мекард, ки одамон ба «чанобон» ва «ғуломон» тақсим шуданд. «Чанобон – шахсони тавоно» ва «ғавқулинсон» буда, барои онҳо «ҳама кор раво аст». «Чанобон» ҳаққу ҳуқук доранд, ки қонунҳои ахлоқро тамоман ба инобат нағиранд ва ҳар касеро, ки пеши роҳашонро мегирад, барои нағъи худ несту

нобуд гардонанд. Ин идеология «чангро маъни олии ҳаёт» номидааст. Бехуда нест, ки баъдтар фашизм онро истифода бурд.

Барои ҳақ бароварданы сиёсати истилогаронаи худ назариётчиёни империализм аз таълимоти олимони дигар, масалан, аз Чарлз Дарвин истифода мебурданд. Онҳо қонунҳои олами ҳайвонотро нисбат ба чомеаи инсонй татбиқ карда, исбот мекарданд, ки мубориза барои ҳаёт чомеаро ба пеш ҳаракат медиҳад. Одамон, ки аз гуруснагй мемиранд, сабаби танбалии онҳост. Ин назариётчиёнро дар таърих «сотсиал-дарвинчиён» номиданд. Сотсиал-дарвинчиён беҳаёна мегуфтанд, ки марги чунин одамон барои хушбахтии дигарон зарур аст.


Адабиёти реалистӣ. Адабиёти реалистии нимаи дуюми аспи XIX – аввали аспи XX камбудихои чомеаро нотарсона фош мекард. Яке аз машхұрттарин нависандай реалисти он замон нависандай фаронсавй Эмил Золя буд. Ү дар романҳои бистчилдаи худ, ки номи умумии «Ругон-Маккөр» (Таърихи табиј ва иҷтимоии як оила дар солҳои Империяи дуюм)-ро гирифтаанд, ҳаёти ҳамаи табақаҳои чомеаи Фаронса – аз ашрофон сар карда, то




Эмил Золя

табақаҳои коргару лашкарро инъикос кардааст. Вай дар ин асар зиддиятҳои иҷтимоии замони худро хеле хуб кушода тавонистааст. Дар аввал Эмил Золя натуралист буд, вали байд ба реализм ворид шуда, дар ин ҷараёни адаби машхур гардид.

Эҷодиёти Чек Лондон аз эҷодиёти нависандагони дигар бо қатъият ва амиқии кушодани образҳои қаҳрамонҳо фарқ мекунад. Романи ў «Пойи оҳанин» аз азобу уқубати инсон дар охират пешгӯйиҳо мекунад. Асари тарҷумаҳолии Ҷ. Лондон «Мартин Иден» бо санъати баланди нависандагӣ ишҳо шудааст. Дар он муаллиф фоҳиши ҳаёти эҷодкорро ба қалам донааст.



Чек Лондон



Марк Твен




Теодор Драйзер

Дар ин давра адабиёти реалистии ИМА ба муваффакияти қалон ноил гардид. Байд аз ҷони шаҳрвандии солҳои 1861–1865 адабиёти ин мамлакат рӯ ба тараққӣ ниҳод. Инро дар эҷодиёти яке аз намояндагони машхури адабиёти Амрико – Марк Твен дидан мумкин аст. Ў ҳаҷвнигор бошад ҳам, тавассути ҳамин жанр воқеяяти чомеаро хуб баён карда тавонистааст. «Аҷнабиҳо дар дарбори шоҳ», «Давродаври олам», «Саргузашти Том Сойер» ва «Саргузашти Геклерри Финн» исботи ин гуфтаҳо мебошанд.

Дар эҷодиёти нависандай дигари машхури ИМА Теодор Драйзер тарзи «зиндагии амрикоӣ»-ро мебинем. Ў дар асарҳои худ тарафи манғии «шкурофии» Амрикоро ба хонандагон кушода додааст. Инро шумо аз романҳои «Хоҳар Кёрри», «Ченни Герхардт»,

«Молиячӣ», «Титан» ва романҳои дигари ўдида метавонед. Дар онҳо Т. Драйзер ҷомеаи сармоядориро ба зери тозиёнаи шадиди танқид гирифтааст.



Ромен Роллан

Ромен Роллан тавассути асари бисёрчилаи худ – «Жан Кристоф» та-наззули ахлоқии ҷомеаи буржуазии Фаронса ва Олмони замони худро ба қалам додааст. Қаҳрамони асари ўбастакор Кристоф ба разолат, риёкорӣ, фиребу найранг ва мансабпаратию ришваҳӯрӣ тоқатнопазир аст. Асарҳои дигари Р. Ролан, аз ҷумла, «Ярмарка дар майдон» низ фисқу фасоди ҷомеаи Фаронсаро ғош кардааст.


Насли нави реалистон Ҷон Голсуорси, Бернард Шоу, Герберт Уэлс ва дигарон ҳам бо асарҳои баландгояи худ обрӯи ҷаҳонӣ қасб намудаанд. Онҳо муноғиқӣ, ғофилӣ ва маҳдудиятҳои табақаҳои болоии ҷомеаро бераҳмона танқид мекунанд.

Нависандай машҳури олмонӣ Т. Ман дар асари машҳури худ «Империя» ҷиҳатҳои манғии ҷомеаи Олмонро ғош намудааст. Дар саҳифаҳои он шумо бо шоҳону қайзарҳо, хоинону ашрофон, амалдорону императори Олмон Вилгелми II шинос мешавед ва мефаҳмад, ки онҳо ҷӣ хел инсонҳоянд. Ин нависанда дар пешрафти адабиёти ҷаҳвии ҷаҳон мақоми калон дорад.

Адабиёти реалистӣ на танҳо дар Аврупою Америка, инчунин, дар баъзе мамлакатҳои дигар ҳам пеш рафт, хусусан дар адабиёти Шарқ. Аз намоян-дагони он танҳо ду нафар – А. Рюссқэи



Ҷон Голсуорси



Бернард Шоу

чопонй ва Р. Такури ҳиндиро ном мебарем. Яке тавассути новеллаҳо гояҳои манфии замонро маҳкум мекунад, дигаре тавассути роману повестҳо ва ҳикояҳои худ бо мазмуни амики фалсафӣ ва завқи баланди бадеӣ мардумро даъват мекунад, ки барои истиқлолияти миллӣ мубориза баранд. Асарҳои Р. Такур ба проблемаҳои ҳаёти мардуми Ҳиндустон, ишқу муҳаббат ва зиддиятҳои иҷтимоии чомеа баҳшида шудаанд. Романи «Завол»-и ўз ҳамин қабил асарҳост.

Реализми сотсиалистӣ. Ин ҷараён ба ҳаракати коргарӣ ва пайдоиши идеологияи сотсиалистӣ алоқаманд аст. Он асосан, аз Коммунаи Париж оғоз ёфтааст. Шоири коммунар Этен Потье, ки шахсан дар баррикадаҳо бар зидди версалиён мечангид, шеъри машҳури худ – «Интернатсионал»-ро навишт, ки он баъдтар суруди коммунистон гардид. Дар қатори Э. Потье шоирони дигари Коммунаи Париж – Жан-Батиста, Луиза Мишел ва дигарон дар бораи мақсаду мароми синфи коргар ва муборизаи он бар зидди буржуазия ва замони кухна асарҳо эҷод кардаанд.

Дар солҳои 80-ум нависандай коммунарҳо Жюл Валлес асари сегонаи «Жак-Ветра»-ро оғарид, ки дар бораи ҳаёти вазнини қаҳрамони худ – аз бачагиаш сар карда, то ҷонбозиҳои ўз дар сангарҳо нақл мекунад.

Дар охирҳои асри XIX – аввали асри XX шоирону нависандагони дигари адабиёти реализми сотсиалистӣ ба воя расиданд ва на танҳо дар Фаронса.

Нависандай маъруфи реализми сотсиалистии рус А.М. Горкий буд. Мо гояҳои ин равияи реализмро дар «Таронаи мурғи тӯғон», «Таронаи мурғи шоҳин», романи «Модар» ва асарҳои дигари ўз баръало мебинем. А.М. Горкий ифодагари манфиатҳои синфи коргар ва деҳқон буд. Ўз бовар дошт, ки синфи коргар бар буржуазия ғалаба мекунад.

Адабиёти реализми сотсиалистӣ дар мамлакатҳои дигар ҳам пайдо мешавад. Баъдтар он дар Иттиҳоди Шӯравӣ ва мамлакатҳои дигари сотсиалистӣ ба зинаи баланди таракқиёти худ расида, қисми таркибии идеологияи марксистиро ташкил намуд. Ин адабиёт хусусияти синфи дошт.

Санъат. Аз нимаи дуюми аспи XIX сар карда, санъат то соли 1918 дар Аврупои Фарбӣ ва Америка роҳи бузурги тараққиётро тай кард. Дар ин давра дар байни ҷараёнҳои гуногуни он рақобат вуҷуд дошт. Оқибат, санъати демократӣ ва реалистӣ арзи вуҷуд мекунад.



И.Е. Репин


Санъати рассомӣ. Ба шарофати тараққиёти босуръати санъати реалистӣ дар баъзе мамлакатҳо санъати миллӣ хеле пеш рафт. Рассомон асарҳои реалистии шоёни тақозои замонро меофарианд. Инро мо дар мисоли Русия гуфта метавонем. Рассомони машҳури он замони ин мамлакат И. Е. Репин ва В. А. Серов обруйи ҷаҳонӣ пайдо намуданд. Дар охири аспи XIX – аввали аспи XX санъати рассомии Фаронса дар Аврупо ва

Америка мавқеи пешсафро ишғол мекард. Дар давоми қариб нишон аср мактаби рассомии фаронсавӣ ба ҷаҳониён як гулдастай рассомонро тухфа кард. Дар ин гулдаста Эдуард Мане, Эдгар Дега, Камилл Писарро, Огюст Ренуар, Клод Монэ, Альфред Сислей ва Пикассо мавқеи маҳсус доштанд.

Дар Олмон бошад, натиҷаи таъсири васвасаи миллатчигӣ ва никорталабии баъди ғалаба дар ҷангҳои 1870-1871 бар Фаронса, санъат рӯ ба таназзул ниҳод, вале ба ҳар ҳол, дар ин мамлакат ҳам устодони забардасти ҳунари рассомӣ, ба монанди Вилгелм Лейбл ба воя расиданд.

Театр. Дар аксари мамлакатҳои Аврупо, Америкаи Шимолӣ ва баъзе мамлакатҳои дигар театрҳое, ки ба реализм рӯ оварда буданд, ба муваффақият ноил шуданд.

Тараққиёти театри Русия дар охирҳои аспи XIX – аввали аспи XX ба комёбихои санъати реалистӣ вобаста буд. Ҳунарманди машҳури рус М. Н. Ермолова, ки дар Театри хурд кор мекард, ба образҳои классикаи русу ҷаҳонӣ рӯҳи замонавӣ мебахшид. В. Ф. Комисаржевская аз М. Н. Ермолова мондани надошт. Ӯ бо маҳорати баланди актёрӣ аз ҳунарпешагони дигар фарқ мекард.



В.И. Немирович

Аз тарафи К. С. Станиславский ва В.И. Немирович-Данченко ташкил карда шудани Театри бадеи Москва падидаи муҳимми фарҳангии Русия буд.

Чунин мисолҳоро дар бораи ҳёти театрии Фаронсаю Олмон, Италияву Англия, Амрикою Австрия ва мамлакатҳои дигари пешқадами ҳамонвақта ҳам овардан мумкин аст. Дар ин давра санъати саҳнавии ҷаҳон

ба зинаи баландтари камолёбии худ қадам мегузошт. Бо вучуди ин, он дар аксар мамлакатҳои Аврупо ҳанӯз тараққӣ накарда буд.

Ҳайкалтарошӣ. Ин навъи санъат бештар дар Фаронса ва ИМА тараққӣ кард. Асарҳои ҳайкалтарошони фаронсавӣ Оғюст Роден «Шаҳрванди Кале», «Бӯса», «Мутафаккир» ва файра аз рӯйи драматизм, услуби ифодаёбӣ ва санъати баланди худ, ки зебой ва мардонагии инсонро тараннум карданд, касро мафтун мекунанд.

Ҳайкалтарошони дигари фаронсавӣ – Аристид Майол ва Антуан Бурдел устодони бузурги санъати ҳайкалтарошии асри XX гардидаанд. Эҷодиёти Бурдел, ки бо санъати монументалӣ тааллук дорад ва асарҳои Майол, ки бо зебоии рӯҳӣ ва ҷисмонии инсон марбутанд ва аз санъати ҳайкалтарошии Юнони қадим дарак мебиҳанд, ба ин навъи санъат рӯҳи тоза баҳшидаанд.

Шарл Деспио, ки низ фаронсавӣ мебошад, ҳайкалтароши олмонӣ Георг Колбе ва амрикӣ Огастес Сент-Годенсро ҳам бо Аристид Майол ва Антуан Бурдел дар як саф гузоштан мумкин аст. Онҳо ҳунари ҳайкалтароширо бо асарҳои баландмазмуни худ ғанӣ гардонидаанд.



Аристид Майол

Меъморӣ. Дар санъати меъморӣ типи нави соҳтмонҳои муҳандисӣ пайдо шуданд. Кӯпруки Бруклин, ки онро падару писар Рёблингҳо дар Ню-Йорк соҳтаанд ва манораи баланди машхури оҳанине, ки онро муҳандис А. Г. Эйфел барои Намоишгоҳи умумиҷаҳонии соли 1889 дар шаҳри Париж соҳта буд, аз бузургтарин иншооти хунари меъмории он замон мебошанд.



Меъмори амрикӣ Люис бо ёрии системаи болҳои оҳану бетонӣ ва лифтҳо ба соҳтани биноҳои аввалини азими сарбафалаккашида сар кард. Дар баробари ин, меъморон бо зебову дилкаш соҳтани биноҳои истиқоматию ҷамъиятӣ ва иншооти дигари меъморию муҳандисии боҳашамат диққати маҳсус медодагӣ мешаванд.

САВОЛ ВА СУПОРИШ

1. Дар бораи хусусиятҳои адабиёт ва санъати нимаи дуюми асри XIX – аввали асри XX нақл қунед.
2. Моҳияти ҷараёнҳои натурализм ва символизмро дар адабиёт ва санъат шарҳ дихед.
3. Футуризм ва декадентӣ чӣ ҳел ҷараёнҳои адабиёт ва санъат ҳастанд? Оё онҳо аз ҳамдигар фарқ мекунанд?
4. Дар бораи моҳияти идеологияи империалистӣ маълумот дихед.
5. Дар бораи гояҳои сиёсию иҷтимоии Фридрих Нитцше чӣ медонед?
6. Назарияи “сотсиал-дарванизм” дар бораи чӣ баҳс мекунад?
7. Адабиёти реалистӣ чист?

Реализм чанд хел мешавад? Дар бораи онҳо далелҳо биёред. 8. Реализми сотсиалистӣ чӣ хел ҷараён аст? 9. Дар бораи санъати расомии охирҳои асри XIX – аввали асри XX ҷаҳон маълумот дихед. 10. Дар бораи муваффақиятҳои ҳайкалтарошии индавраинаи Farb ҷиҳо гуфта метавонед? 11. Кадом иншооти бузурги меъмории ништири дуюми асри XIX ҷаҳонро медонед? Онҳоро киҳо сохтаанд? 12. Аз мавзӯъ хулоса бароред.

МУНДАРИЧА

Пешгуфтор	3
-----------------	---

БОБИ I МУНОСИБАТҲОИ БАЙНАЛМИЛАЙ

§ 1-2. Мамлакатҳои империалистӣ дар роҳи аз нав тақсим кардани чаҳон.....	5
--	---

БОБИ II МАМЛАКАТҲОИ АВРУПО ВА АМЕРИКА

§ 1. Англия дар солҳои 50-60-уми асри XX.....	15
§ 2. Англия дар охири асри XIX – аввали асри XX.....	20
§ 3. Муттаҳидшавии Италия.....	26
§ 4. Ҷанги Фаронса ва Пруссия.....	31
§ 5. Фаронса дар охири асри XIX – аввали асри XX.....	38
§ 6. Олмон дар охири асри XIX – аввали асри XX.....	42
§ 7. Русия дар нимаи дуюми асри XIX.....	49
§ 8. Русия дар ибтидои асри XX. Инқилоби якуми буржуазию демократӣ	52
§ 9. Империяи Австро-Венгрия дар нимаи дуюми асри XIX – аввали асри XX.....	58
§ 10. Испания дар асри XIX ва аввали асри XX.....	64
§ 11. Иёлоти Муттаҳидаи Амрико аз оғози асри XIX то анҷом ёфтани Ҷанги мулкӣ.....	73
§ 12. Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар охири асри XIX – аввали асри XX.....	84
§ 13. Мамлакатҳои Америкаи Лотинӣ.....	90

БОБИ III МАМЛАКАТҲОИ ОСИЁ ВА АФРИҚО

§ 14-15. Чин.....	99
§ 16. Корея.....	109
§ 17. Ҷопон.....	114
§ 18. Филиппин.....	121
§ 19. Ветнам.....	128
§ 20. Индонезия.....	135
§ 21-22. Ҳиндустон.....	143

§ 23. Афғонистон.....	151
§ 24. Эрон.....	160
§ 25. Империяи Туркия.....	168
§ 26-27. Мамлакатҳои Араб.....	177
§ 28. Ҳабашистон.....	192
§ 29. Мамлакатҳои ҷанубтари Саҳрои Кабир ва Африқои Ҷанубӣ.....	198

**БОБИ IV
ҶАНГИ ЯКУМИ ҶАҲОН**

§ 30. Оғози ҷанг. Амалиёти ҳарбӣ дар солҳои 1914-1916.....	205
§ 31. Рафти ҷанг дар солҳои 1917-1918 ва хотима ёфтани он.....	213

**БОБИ V
МАОРИФ, ИЛМ, ТЕХНИКА ВА ФАРҲАНГИ ҶАҲОН
ДАР АСРИ XIX – АВВАЛИ АСРИ XX**

§ 32-33. Маориф, илм ва техника.....	220
§ 34. Адабиёт ва ҳунар.....	228

ТАВАРАЛӢ НИЗОМПУР ЗИЁЗОДА

ТАЪРИХИ УМУМӢ

Китоби дарсӣ барои синфи 8-уми
муассисаҳои таҳсилоти умумӣ

Муҳаррирон

Қ. Сатторӣ,

Н. Раҳимов

Мусаҳҳех

М. Саидова

Муҳаррири техникӣ

Н. Салоҳиддинзода

Тарроҳон

З. Саъдуллоев

Б. Назарзода

Ба чоп 14.07.2021 иҷозат дода шуд. Когази оғсет.

Чопи оғсет. Андоза 60x90 1/16. Ҷузъи чопӣ 15.

Адади нашр 140000 нусха.

Супориши № 5/4/2021

Муассисаи нашриявии «Маориф»-и

Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон.

734024, ш. Душанбе, кӯчаи Аҳмади Доњиш, 50.

Тел: 222-14-66,

E-mail: najmiddin64@mail.ru

Дар матбааи ҶСП «НАШРИЁТИ МУОСИР»

ба табъ расидааст.

Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе кӯч. Зарнисор, 3.

Тел.: +992(44) 600-35-58

E-mail: info@nmuosir.tj